

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА ИҶТИСОДИ
ТОЧИКИСТОН**

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
TAJIK STATE UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS**

Бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ПАЁМИ
МОЛИЯ ВА ИҶТИСОД
Нашри маҳсус №4/2 (29)
(мачаллаи илмӣ-амалӣ)**

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
Спецвыпуск №4/2 (29)
(научно-практический журнал)**

**THE FINANCE AND ECONOMIC
BULLETIN
Special edition №4/2 (29)
(science-practical journal)**

Душанбе, 2021

Сармуҳаррир

Хайрзода Ш.Қ. сармуҳаррир, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, ректори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Муовинони сармуҳаррир:

Сафаров Б.Г. – муовини сармуҳаррир, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини ректор оид ба илми Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Сайдмуродов Л.Ҳ. – муовини сармуҳаррир, узви вобастаи АМИТ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи муносабатҳои молиявӣ-қарзии байналхалқии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Аъзои ҳайати таҳририя:

Рахимзода Ш. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, директори Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ

Эргашев Р.Ҳ. - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодиётни Донишкадаи муҳандисию иқтисодии Қарзии Чумҳурии Ӯзбекистон

Рахматзода Р. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи таҳлили иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Фақеров Ҳ.Н. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Шарифов З.Р. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур

Шарипов Б.М. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Чонмамадов Ш.Б. - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодиётни ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Хоҷаев П. - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Қандиёрова Д.О. - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Кошонова М.Р. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Бегматов А.А. – номзади илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Насридинов Ф.Б. – номзади илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Қодиров Ф.А. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Маъдиев С. – номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири кафедраи баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Чумабоев Ҳ. – номзади илмҳои иқтисодӣ, директори ПИТ «Молия»-и Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Давлатов Ҳ.М. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Содиқов М. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, декани факултети менеҷмент ва хукуки иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Буриева М.Ч. - номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири кафедраи муносабатҳои молиявию қарзии байналхалқии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Фасеҳзода И. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи таҳлили иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Faғurov P.Ҷ. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи моделсозии математикӣ дар иқтисодиётни Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Ҳомидов А. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи сӯгуртаи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Убайдов Ф.С. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Убайдуллоев Ф.Қ. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, директори Парки технологий Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Туйгунов Н.Ҳ. – номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони ҳориҷии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Маҷалла бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Чумҳурии Тоҷикистон
таҳти №082/МҶ- 97 аз 15.10.2018 сабти ном шудааст.

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, 2021

Паёми молия ва иқтисод

Маҷалла ба Феҳристи тақризшаванди маҷаллаҳои илмии КОА-и назди Президенти Чумҳурии Тоҷикистон шомил буда, дар он натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳо барои дарёfti дараҷаи илмии доктор ва номзади илм чоп мешаванд.

Маҷалла шомили пойгоҳи иттилоотии Намояни иқтибосоварии илмии Россия (НИИР) шудааст.



Главный редактор

Хайрзода Ш.К. – гл. редактор, кандидат экономических наук, доцент, ректор Таджикского государственного финансово-экономического университета

Заместители главного редактора:

Сафаров Б.Г. – зам. гл. редактора, кандидат экономических наук, доцент, проректор по науке Таджикского государственного финансово-экономического университета

Сайдмуродов Л.Х. – зам. гл. редактора, член-кор. НАНТ, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансово-кредитных отношений Таджикского государственного финансово-экономического университета

Редакционная коллегия:

Рахимзода Ш. – доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета, директор Института экономики и демографии НАНТ

Эргашев Р.Х. - доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Каршинского инженерно-экономического института Республики Узбекистан

Рахматзода Р. - доктор экономических наук, профессор кафедры экономического анализа Таджикского государственного финансово-экономического университета

Факеров Х.Н. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия и предпринимательства Таджикского государственного финансово-экономического университета

Шарифов З.Р. - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учёта и аудита Таджикского аграрного университета имени Шириншо Шотемура

Шарипов Б.М. – доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета

Джонмамадов Ш.Б. - доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международного предпринимательства Таджикского государственного финансово-экономического университета

Ходжаев П. - доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического университета

Кандиёрова Д.О. - доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического университета

Кошонова М.Р. - доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета

Бегматов А.А. – кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета

Насридинов Ф.Б. - кандидат экономических наук, профессор заведующий кафедрой экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического университета

Кодиров Ф.А. – кандидат экономических наук, доцент, проректор по международным связям Таджикского государственного финансово-экономического университета

Маъдиев С. – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Таджикского государственного финансово-экономического университета

Джумабоев Х. – кандидат экономических наук, директор НИИ «Финансы» Таджикского государственного финансово-экономического университета

Давлатов Х.М. – кандидат экономических наук, заведующий кафедрой финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета

Содиков М. - кандидат экономических наук, доцент, декан факультета менеджмента и экономического права Таджикского государственного финансово-экономического университета

Буриева М.Ч. - кандидат экономических наук, зав. кафедрой международной финансово-кредитных отношений Таджикского государственного финансово-экономического университета

Фасехзода И.- кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономического анализа Таджикского государственного финансово-экономического университета

Гафуров П.Дж. - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой математического моделирования в экономике Таджикского государственного финансово-экономического университета

Хомидов А. - кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования Таджикского государственного финансово-экономического университета

Убайдов Ф.С. - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического университета

Убайдуллоев Ф.К. - кандидат экономических наук, доцент, директор Технологического парка Таджикского государственного финансово-экономического университета

Туйгунов Н.Х. - кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков Таджикского государственного финансово-экономического университета

Журнал печатается на таджикском, русском и английском языках.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан под №082/ЖР - 97 с 15.10.2018г.

Таджикский государственный финансово-экономический университет, 2021

Финансово-экономический Вестник

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК при

Президенте Республики Таджикистан, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).



CHIEF EDITOR

Khayrzoda Sh.K – chief editor, candidate of Economic sciences, Associate Professor, Rector of the Tajik State University of Finance and Economics

DEPUTY CHIEF EDITORS:

Safarov B.G. – candidate of Economic sciences, Associate Professor, Vise-Rector for Science of the Tajik State University of Finance and Economics

Saidmurodov L. Kh. – Deputy Editor in Chief, Corresponding Member NAS RT, Doctor of Economics, Professor of the Department of International Finance and Credit Relations of Tajik State University of Finance and Economics

EDITORIAL BOARD:

Rakhimzoda Sh. – Doctor of Economics, Professor of the Department of Banking of the Tajik State University of Finance and Economics, Director of the Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan

Ergashev R.Kh. – Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics, Karshi Engineering and Economic Institute of the Republic of Uzbekistan

Rahmatzoda R. – Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic analysis of the Tajik State University of Finance and Economics

Faqerov Kh.N. – Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship of the Tajik State University of Finance and Economics

Sharifov Z.R. – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing of Tajik Agrarian University named after Shirinsho Shotemur

Sharipov B.M. – Doctor of Economics, Professor of the Department of Banking of Tajik State University of Finance and Economics

Dzhonmamadov Sh.B. – Doctor of Economics, Professor of the Department of World Economy and International Entrepreneurship of the Tajik State University of Finance and Economics

Khodzhaev P. – Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic Theory of Tajik State University of Finance and Economics

Kandiyorova D.O. - Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic Theory of the Tajik State University of Finance and Economics

Koshonova M.R. – Doctor of Economics, Professor, director of research institute of “Finance” of the Tajik State University of Finance and Economics

Begmatov A. – Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance and Money circulation of the Tajik State University of Finance and Economics

Nasriddinov F.B. – candidate of Economic sciences, professor of the Department of Economic theory of the Tajik State University of Finance and Economics

Kodirov F.A. – deputy chief editor, candidate of Economic sciences, associate professor, Vise-Rector on International Relations of the Tajik State University of Finance and Economics

Madiev S.– candidate of Economic sciences, Head of the Department of accounting of the Tajik State University of Finance and Economics

Jumaboev Kh. –candidate of Economic sciences, associate professor of the Department of Tax and Taxation of the Tajik State University of Finance and Economics

Davlatov Kh.M. – candidate of Economic sciences, associate professor of the Department of finance of the Tajik State University of Finance and Economics

Sodikov M. – candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management and Economic Law of the Tajik State University of Finance and Economics

Burieva M.Ch. - candidate of Economic sciences, Head of the department of international finance and credit relation of the Tajik State University of Finance and Economics

Fasekhzoda I. – candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Analysis of the Tajik State University of Finance and Economics

Gafurov P.J. – candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Mathematical Modeling in Economics of Tajik State University of Finance and Economics

Khomidov A. – candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Insurance of the Tajik State University of Finance and Economics

Ubaydov F. – candidate of Economic sciences, associate professor of the Department of economic theory of the Tajik State University of Finance and Economics

Ubaydulloev F.K. – candidate of Economic sciences, Associate Professor, the Director of Technological Park of the Tajik State University of Finance and Economics

Tuygunov N.Kh. – candidate of Philology, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages of the Tajik State University of Finance and Economics

The journal is printed in Tajik, Russian and English languages.

The journal is registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan №082/ЖР – 97 from 15.10.2018

The Tajik State University of Finance and Economics, 2021

The Finance and Economic Bulletin

The journal is included in the list of scientific journals of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan, in which the main scientific results of dissertations for the degree of doctor and candidate of science should be published.

The journal is included in the Russian Science Citation Index (RSCI).



УДК 336 (575.3)

АСОСҲОИ КОНСЕПТУАЛӢ ВА ҮНСУРҲОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДӢ

Абдуалимзода Ҳакимбек Абдуалим - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини якуми ректор, муовини ректор оид ба таълими Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Нахимов 64/14. Телефон: 2310201. E-mail: hakim-s-1980@bk.ru

Дар мақола асосҳои концептуалии таъмини амнияти иқтисодӣ ва нақши муҳиму стратегии он дар рушиди устувори иқтисодиёти миллӣ асоснок карда шудааст. Исбот шудааст, ки шарти асосии таъмини амнияти иқтисодӣ ин таъмини рушиди устувори иқтисодӣ буда, дар ин самт бояд рушиди соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ таъмин карда шавад. Пешниҳод шудааст, ки бо мақсади таъмини амнияти иқтисодӣ бояд механизмҳои муосир ва муассири таъмини амнияти иқтисодӣ таҳия ва истифода карда шавад. Дар мақола үнсурҳои таъмини амнияти иқтисодӣ гурӯҳбандӣ карда шуда, тавсифи умумии онҳо пешниҳод карда шудааст.

Калидвоҷаҳо: иқтисодиёт, амният, амнияти иқтисодӣ, истеҳсолот, саноатиқунонии босуръат, амнияти макроиқтисодӣ, амнияти озукаворӣ, амнияти иттилоотӣ, рушиди устувор.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Абдуалимзода Ҳакимбек Абдуалим – кандидат экономических наук, доцент, первый проректор, проректор по учебной работе Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: Республика Таджикистан, ш. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Телефон: 2310201. Электронная почта: hakim-s-1980@bk.ru

В статье обоснованы концептуальные основы экономической безопасности и ее важная и стратегическая роль в устойчивом развитии национальной экономики. Доказано, что главным условием обеспечения экономической безопасности является обеспечение устойчивого экономического развития, и в этом направлении необходимо обеспечить развитие отраслей материального производства. Предлагается в целях обеспечения экономической безопасности разработать и использовать современные и эффективные механизмы обеспечения экономической безопасности. В статье сгруппированы элементы экономической безопасности и представлена их общая характеристика.

Ключевые слова: экономика, безопасность, экономическая безопасность, производство, быстрая индустриализация, макроэкономическая безопасность, продовольственная безопасность, информационная безопасность, устойчивое развитие.

CONCEPTUAL BASIS AND ELEMENTS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY

Abdualimzoda Khakimbek Abdualim – candidate of economic sciences, associate professor, first vice-rector, vice-rector for academic affairs of the Tajik State University of Finance and Economics. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe highway, Nakhimov street 64/14. Phone: 2310201. E-mail: hakim-s-1980@bk.ru

The article substantiates the conceptual foundations of economic security and its important and strategic role in the sustainable development of the national economy. It is proven that the main condition for ensuring economic security is to ensure sustainable economic development, and in this direction it is necessary to ensure the development of material production industries. It is proposed to develop and use modern and effective mechanisms for ensuring economic security in order to ensure economic security. The article groups the elements of economic security and presents their general characteristics.

Keywords: economy, security, economic security, production, rapid industrialization, macroeconomic security, food security, information security, sustainable development.

Дар марҳилаи мусоири рушд, ки бо такконҳои ҷиддӣ ва таъсис манфии паёмадҳои ҷаҳонишавӣ тавсиф карда мешавад, таъмини пойдории истиқлолияти давлатӣ ба татбиқи босамару натиҷабаҳши механизмҳои амнияти иқтисодӣ вобаста мебошад. Дар ҷаҳони мусоир сарфи назар аз сатҳи рушди иқтисодӣ, кишварҳо дучори падидаҳои бӯхронӣ гардида, дар ин самт ҷиҳати раҳӣ аз бӯхрон бояд консепсияҳои мукаммали таъмини амнияти иқтисодиро роҳандозӣ намоянд. Вобаста ба ин, асосноккунии концептуалӣ ва таҳияи коркардҳои амалӣ ҷиҳати таъмини амнияти иқтисодӣ дорои аҳамияти муҳим мебошад.

Амнияти иқтисодӣ ҷузъи муҳимми амнияти миллӣ буда, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амният”, ки асосҳои ҳуқуқии таъмини амнияти инсон ва шаҳрванд, ҷамъият ва давлатро муайян муқаррар менамояд қайд шудааст, ки “амнияти иқтисодӣ – вазъи муҳофизатии иқтисодиёти миллӣ аз шароит, раванд ва омилҳои дохиливу беруние, ки рушди устувор ва истиқлолияти иқтисодиро зери хатар мегузоранд” [5]. Дар ин замина бояд таъкид кард, ки истифодаи механизми мусоири ҳифзи иқтисоди миллӣ ва пешгирии таъсири манфии омилҳои беруна аз ҷумлаи самтҳои муҳими таъмини амнияти иқтисодӣ буда, вазифаи асосии он таъмини рушди устувор ва пойдории истиқлолияти иқтисодӣ мебошад.

Таъмини амнияти иқтисодӣ ва ташаккули механизмҳои самараноки идоракунии он дар шароити муосир яке аз вазифаҳои муҳим ва стратегӣ мебошад. Таҳлили вазъи рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки равандҳои ҷаҳонишавӣ барои иқтисодиёти миллии кишвари мо таҳдид ва мушкилоти зиёд эҷод мекунанд. Дар ин самт унсурҳои зеринро ба таври алоҳида номбар намудан мумкин аст: тавсия ва гуногунсамтии бозори ҷаҳонӣ, сатҳи нокифояи рушди инноватсионӣ ва рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ, набудани механизми миллии мутобиқшавӣ ба талабот ва тамоюли нави иқтисоди ҷаҳонӣ ва гайраҳо.

Новобаста аз он, ки амнияти иқтисодӣ ба сифати объекти таҳқиқоти гуногун баромад кардааст, valee таърифи ягонаи он вучуд надорад. Дар таҳқиқоти мављуда амнияти иқтисодиро дар сатҳи инфиродӣ, ширкату корхонаҳо, фаъолиятҳои алоҳида, соҳа, минтақа ва давлатӣ баррасӣ намуда, барои мисол дар баъзе таҳқиқот амнияти иқтисодӣ маънои раҳӣ аз камбизоатиро дар бар мегирад. Дар сатҳи давлатӣ бошад ҳамчун ҳолати доштани захираҳои коғии иқтисодӣ баррасӣ гардида, дар шароити муосир ҳамчун бехатарии таъминот ва дастрасӣ ба захираҳои бехатар, энергия ва ашёи хом муайян карда мешавад.

Ба ақидаи Красношек А.А. шарти асосии таъмини амнияти иқтисодӣ ин таъмини татбик ва риояи манфиатҳои ҳаётан муҳим, хислат ва сарчашмаи таҳдидҳо ва имконияти рафъи онҳо ба ҳисоб меравад [4]. Дар таҳқиқоти олим қайд шудааст, ки унсурҳои зерин сатҳи таъмини амнияти иқтисодиро тавсиф дода, ба онҳо истиқлолияти иқтисодӣ, мӯътадилий ва устувории иқтисоди миллӣ ва қобилияти таъмини рушду тараққиёт шомил мебошанд. Ҳамчунин муҳаққиқ таъкид менамояд, ки барои таъмини амнияти иқтисодии давлат бояд сараввал амният дар сатҳи шахсият, субъектҳои микroiқтисодӣ, соҳа ва минтақа таъмин карда шавад.

Таҳлилҳои анҷомдода мо сабит соҳт, ки дар ҳар як кишвари алоҳида амнияти иқтисодӣ ба амнияти соҳа ва баҳшҳои алоҳида афзалияту бартариятдошта ва ё ҳуд низомсоз такия мекунад. Барои мисол, амнияти иқтисодӣ ба амнияти энергетикӣ, амнияти озукаворӣ, амнияти саноатӣ, амнияти кшоварзӣ, амнияти молиявӣ, амнияти низоми бонкӣ, амнияти фаъолияти соҳибкорӣ ва гайра тавсия дода мешавад. Дар ин самт олимони ватанай чунин ақида доранд, ки амнияти иқтисодӣ ҳолати динамикӣ буда, ба сатҳи рушди иқтисодиёти миллӣ вобаста мебошад [7].

Дар баъзе таҳқиқотҳо консепсияе во меҳурад, ки амнияти иқтисодиро ба маънои рушд маънидод мекунанд. Яъне падидаи амнияти иқтисодӣ ба рушду тараққиёти иқтисодӣ вобаста буда, ҳар чи қадаре, ки суръати ва сифати рушд баланд бошад, ҳамон қадар амнияти иқтисодӣ таъмин аст. Равишҳои мављудаи концептуалӣ амнияти иқтисодиро ҳамчун имконияти истеҳсолоти одилона ва бидуни мамоният, набудани таҳдид ба накуаҳволӣ, ҳамчун омили бунёдии рушди иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи накуаҳволӣ баррасӣ менамоянд.

Айни замон дар илм якчанд назарияҳо вучуд доранд, ки робитай амнияти иқтисодиро бо ниёзҳои асосии инсон баррасӣ мекунанд. Барои мисол, назарияи ниёзҳои асосӣ, ки аз ҷониби Маслоу пешниҳод шудааст, нишон медиҳад, ки ниёзҳои асосии инсон дар шакли пирамида, аз поин ба боло қонеъ карда шуда, он аз ниёзҳои табиӣ оғоз мешавад. Дар идома ниёзҳои амниятий, эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, баъдан эҳтиёҷоти равонӣ ва дар ниҳоят худшиносӣ лъойгир аст. Тибқи назарияи Маслоу, қонеъ кардани ниёзҳои амнияти инсон аз ҷиҳати аҳамият дар ҷои дуюм меистад, ки аз бартарият доштани таъмини амнияти иқтисодӣ шаҳодат медиҳад [2].

Консепсияи Мюррей бошад таъкид менамояд, ки эҳтиёҷоти асосии одамон аз нуқтаи назари ангезаҳои асосӣ, яъне гурӯснагӣ, лъисмонӣ ва қунҷковӣ ташаккул мейбанд. Аз ин рӯ, муаллифи назария қӯшиш кардааст, ки оқибатҳои ноамни иқтисодӣ ва иҷтимоиро бо сабабҳои он пайваст кунад. Дар мавриди назарияи Ҳерсбург бошад ҳаминро қайд намудан мумкин аст, ки он аҳамияти ниёзҳои асосии одамон, яъне об, ҳаво ва ғизоро қайд намуда, ҷунин мешуморад, ки ин эҳтиёҷот одамонро ба нишон додани рафтори муайян водор мекунанд [2].

Таҳлили сарчашмаҳои нишон медиҳад, ки дар илми муосир консепсияҳои гуногуни таъмини амнияти иқтисодӣ вучуд дорад. Барои мисол, Кумитаи Байнамилалии Салиби Сурҳ мағҳуми амнияти иқтисодиро ҳамчун қобилияти одамон, ҷомеаҳо ва оилаҳо барои қонеъ кардани ниёзҳои асосии худ тавассути устуворӣ ва нигоҳ доштани шаъну шарафи худ муайян кардааст. Мувоифики консепсияи мазкур амнияти иқтисодӣ фарогирӣ манзил, ғизо, либос, гигиенаи умумӣ ва шахсӣ ба ғайр аз тамоми молу мулк ва ҳароҷоти марбут ба раванди таълим ва тандурустӣ мебошад.

Таҳқиқоти анҷомдодаи мо нишон дод, ки амнияти иқтисодӣ ба яке аз масъалаҳои муҳими ҷаҳони муосир табдил ёфта, ҳамbastagии афзояндаи байни сиёsatҳои иқтисодӣ ва нигарониҳои амниятро инъикос мекунад. Дар ҷаҳони муосир ҷангҳои тиҷоратӣ, пандемия ва танишҳои байни абарқудратҳо осебпазирии занҷираҳои таъминот ва вобастагии иқтисодиро осебпазир гардонида, дар натиҷа ҳукumatҳои миллӣ амнияти иқтисодиро ҳамчун ҷузъи муҳиму стратегии амнияти миллии худ эътироф мекунанд.

Солҳои охир консепсияи амнияти иқтисодӣ дар посух ба фаҳмиши вобастагии иқтисодӣ аз занҷирҳои таъминот ё технологияҳои хориҷӣ тақозо менамояд, ки стратегияҳои миллии амнияти иқтисодӣ ва сармоягузории давлатӣ тағиیر дода шавад. Дар ин самт соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ ба пояҳои стратегии амнияти иқтисодӣ табдил ёфта, баҳшҳои муҳиму стратегӣ аз қабили энергияи тоза, инфрасоҳтор ва технологияҳои пешрафта барои коҳиш додани вобастагӣ ва баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии маҳаллӣ аҳамияти муҳим доранд.


Дар шароити Ҷумхурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ, истиқолияти энергетикӣ ва саноати кунонии босуръат ҷузъи муҳими таъмини амнияти иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд. Пайванди байни амнияти миллӣ ва амнияти иқтисодӣ ногусастанӣ буда, сиёсати бехатарии иқтисодӣ як қисми ҷудо нашаванди сиёсатҳои иқтисодӣ гардидааст. Аз ин бармеояд, ки муносибати байни амният ва иқтисод як робитаи ногузир буда, ҳар қадаре, ки сатҳи таъмини амнияти иқтисодӣ баланд бошад, ҳамон қадар сатҳи зиндагии аҳолӣ баланд ҳисобида мешавад.

Ба ақидаи муҳаққиқони ватанӣ зимни таъмини амнияти иқтисодӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон бояд ба таҳдидҳои дохилӣ (хӯрокворӣ, демографӣ ва иҷтимоӣ, молиявӣ ва энергетикӣ) ва таҳдидҳои берунӣ (содироти ашёи хом, баланд шудани ҳаҷми қарзҳо, нокифоягии интиқоли маблағҳои муҳочирон, баланд гаштани вобастагӣ аз воридот) таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад [9]. Ба андешаи мо, омилҳои пешбинишуда дар сатҳи зарурӣ асоснок ва пурра намуда, дар ин самт боях ҳусусиятҳои хоси рушди давраи мусир ба инобат гирифта мешуд.

Таҳлил нишон медиҳад, ки амнияти иқтисодӣ ҳамчун маҷмӯи чораҳо, кафолатҳо ва ҳимояе муайян карда мешавад, ки ба одамон имкон медиҳанд эҳтиёҷоти асосӣ ва муҳими ҳудро, аз ҷумла ба гизо, нӯшкӣ, либос, тандурустӣ, маориф, воситаҳои зиндагӣ ва ҳифзи иҷтимоиро ба таври устувор қонеъ кунанд. Амнияти иқтисодиро амнияти молиявии давлат низ меноманд. Аҳамияти амнияти иқтисодӣ бо ин маҳдуд намешуда, таъмини сулҳ ва ҳифзи ҳуқуқӣ инсон, мусоидат ба ҳушбахтӣ, некӯаҳволӣ ва қаноатмандӣ аз ҳаёт барои аъзоёни ҷомеа, фароҳам овардани ҷойҳои корӣ барои шаҳсони алоҳида ва оилаҳо ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ, кам кардани меъёри андози давлатӣ ва таъмини адолату баробариро дар бар мегирад.

Ба андешаи мо набудани нигоҳ ва равиши ягона дар ҳусуси моҳияти амнияти иқтисодӣ ва таърифи ҷузъҳои он як қатор иҳтилофҳо ва носаҳехро ба вучуд меорад. Дар ин замина ба мақсад мувоғиқ аст, ки байни унсурҳои иқтисодию иҷтимоии амнияти миллии давлат фарқияти заминавӣ гузошта шавад. Амнияти иқтисодии давлат ин ҳолати муҳофизат аз таҳдидҳои эҳтимолӣ буда, истиқолияти иқтисодӣ, субот ва рушдро дар дарозмуддат таъмин менамояд. Дар баробари ин, сиёсати оқилона, самаранок ва мутавозини давлат дар самти таҷдиди соҳтории иқтисод, ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионӣ, рушди соҳибкорӣ, татбиқи ҳадафҳои миллии рушд, суръат бахшидан ба равандҳои ҳамгирий ва ғайра ба сифати самтҳои афзалиятноки таъмини амнияти иқтисодӣ шинохта мешаванд.

Дар асоси таҳлилу баррасии консепсияҳои мавҷудаи амнияти иқтисодӣ унсурҳои муҳими таркибии онро чунин тасниф намудан мумкин аст (Расми 1.).



Расми 1. Унсурҳои таркибии амнияти иқтисодӣ (таҳияи муаллиф).

Амнияти иқтисодии давлат аз ҳолат ва сатҳи рушди унсурҳои дар расм овардашуда вобаста буда, вобаста ба ин бояд ҷиҳати таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва таҳияи механизми таъмини амнияти иқтисодӣ дар сатҳи унсурҳои номбаршуда механизмҳои мусир ва муассир таҳия ва истифода карда шавад. Дар баробари ин таъкид месозем, ки амнияти иттилоотӣ ва илмию технологӣ низ аҳамияти муҳиму стратегӣ пайдо карда, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амнияти молиявӣ низ бояд таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шавад. Махсусан дар шароити гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ ва густариши рақамикунонии иқтисодиёт омилҳои иттилоотӣ ва таъмини амнияти киберӣ аҳамияти бунёдӣ доранд.

Мазмуни иқтисодио институционалии унсурҳои дар расм овардашуда дар ҷадвали 1 пешниҳод шудааст.

Ҷадвали 1. Тавсифи умумии унсурҳои амнияти иқтисодӣ

Унсур	Мазмун
Амнияти макроиқтисодӣ	Ҳолати иқтисодест, ки дар он тавозуни таносуби такрористехнологии макроиқтисодӣ ба даст оварда мешавад.
Амнияти демографӣ	Ҳолати ҳифзи давлат, ҷомеа ва бозори меҳнат аз таҳдидҳои демографӣ мебошад, ки рушдро бо назардошти маҷмӯи манфиатҳои мутавозини демографии давлат, ҷомеа ва шаҳс таъмин менамояд.
Амнияти молиявӣ	ҳолати низоми молиявӣ, буҷет, пулию қарзӣ, бонкӣ, асьорӣ ва инфрасохтору бозорҳои молиявӣ мебошад, ки бо мувозинат,

	муқовимат ба таҳдидҳои манфии дохилӣ ва хориҷӣ, қобилияти таъмини фаъолияти босамари низоми иқтисоди миллӣ ва рушди иқтисодӣ мусоидат мекунад.
Амнияти инвеститсионӣ	чунин сатҳи мутавозин ва оқилонаи сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ мебошад, ки динамикаи мусбати рушди иқтисодии дарозмуддатро бо сатҳи даҳлдори маблағузорӣ таъмин менамояд.
Амнияти иҷтимоӣ	ҳолати рушди давлат, ки дар он давлат қодир аст, новобаста аз таъсири таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ зиндагии шоиста ва босифати аҳолиро таъмин намояд
Амнияти иттилоотӣ	ҳифзу ҳимояи истиқлолияти давлатӣ, манфиатҳои миллӣ, худуд ва фазои миллӣ аз таҳдидҳои киберӣ, иттилоотию равонӣ, ҷосузии иттилоотӣ, терроризми киберӣ ва паҳншавии иттилооти маҳфӣ.
Амнияти энергетикӣ	ҳолатест, ки ҳифзи манфиатҳои миллиро дар соҳаи энергетика аз таҳдидҳои мавҷуда ва эҳтимолии дорои ҳусусияти дохилӣ ва берунӣ таъмин менамояд
Амнияти озуқаворӣ	сатҳи таъмини амнияти озуқавории аҳолӣ мебошад, ки суботи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеа, рушди устувор ва босифати миллат, оила, шаҳсият, инҷунин рушди устувори иқтисодии давлатро кафолат медиҳад
Амнияти илмию технологӣ	чунин ҳолати иқтидори илмию техникӣ ва истеҳсолии давлат мебошад, ки имкон медиҳад фаъолияти мӯътадили иқтисоди миллӣ дар самти ноил шудан ва нигоҳ доштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ кифоя мебошад
Амнияти иқтисодии берунӣ	ҳолати мутобиқати фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ба манфиатҳои иқтисодии миллӣ мебошад, ки ба ҳадди ақал расонидани зарари давлат аз таъсири омилҳои манфии иқтисодии берунӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди иқтисодиёт ва иштироки фаъолонаи он дар таксимоти байналхалқии меҳнат равона карда шудааст.

Таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти истифодашуда.

Бояд қайд намуд, ки дар шароити тавсеаи муносибатҳои иқтисодии хориҷӣ ва истифодаи модели дарҳои кушод таъмини амнияти иқтисодӣ аз ҷумлаи масъалаҳои стратегӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин аҳамияти ин масъала аз он ҷиҳат муҳим аст, ки барои густариш ва рушди фаъолияти иқтисодии хориҷӣ мутобиқати манфиатҳои миллӣ ба равандҳои ҷаҳонишавӣ зарур буда, дар самти таъмини амнияти иқтисодӣ бояд сиёсати мақсаднок, пайгириона ва мунтазам амалӣ карда шавад.

Як ғурӯҳи муҳаққиқон нақш ва аҳамияти рушди устуворро дар таъмини амнияти иқтисодӣ таҳқиқ намуда, бештар ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва аҳамияти стратегӣ доштани он таваҷҷуҳ мекунанд. Ба ақидаи онҳо дар замони мусир тамоми консепсияҳои таъмини амнияти иқтисодӣ бояд ба масъалаи тағйирёбии иқлим ва таъсири омилҳои табии экологӣ ба рушди устувори иқтисодӣ таваҷҷуҳ карда, зимни татбиқи механизмҳои таъмини амнияти иқтисодӣ бояд ба ин масъала таваҷҷуҳ қунанд [8].

Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳавфи бевоситаи манфиатҳои иқтисодиро таҳдидҳое ба вучуд меорад, ки рушди устувори иқтисодиро ҳалалдор месозанд. Дар ин самт, ҳавфҳо метавонд дохилӣ ва берунӣ буда, ба онҳо пеш аз ҳама тағйироти якуякбораи нарҳҳо, маҳсусан

болоравии нархи молҳои воридотӣ шомил мебошад. Дар баробари ин куҷиши сармоя ба ҳориҷи қиҷвар, қарзи берунӣ ва сатҳи баланди воридот низ аз ҷумлаи омилҳое мебошанд, ки ба амнияти иқтисодӣ таъсир мерасонад.

Муҳаққиқи ватанӣ Ашуроев М. мағҳум ва муҳтавои амнияти иқтисодиро таҳқиқ намуда, онро дар сатҳи гуногун баррасӣ карда, омилҳои асосиеро муайян кардааст, ки ба сатҳи амнияти иқтисодӣ таъсир мерасонанд. Ба ақидаи муҳаққиқ мавқеи ҷуғрофӣ, иқтидори иқтисодӣ, низоми институтсионалӣ, афзалиятҳои сиёсати иқтисодӣ, соҳтори минтақавӣ ва соҳавии иқтисодиёт, мавҷудияти захираҳо, сатҳи коррупсия ва сатҳи рушди низоми сиёсӣ аз ҷумлаи омилҳое ба ҳисоб мераванд, ки ба сатҳи амнияти иқтисодӣ таъсир мерасонанд [1]. Ба андешаи мо, дар ин ҷо бояд омилҳои дигар ба монанди сифати нерӯи инсонӣ, низоми миллии инноватсионӣ, вазъи бозор ва инфрасоҳтори молиявӣ ва дигар механизмҳои муосир, аз қабили татбиқи принсипҳои “иқтисодиёти сабз” ва рақамикунонии иқтисодиёт бояд баррасӣ карда шавад.

Айни замон, амнияти иқтисодӣ дар натиҷаи дучори ҳодисаҳои зиёд гардидан ҷаҳони муосир, ба масъалаи марказӣ ва мураккаб табдил ёфтааст. Дар баробари буҳронҳое, ки аллакай маъмулӣ шуданд, як қатор омилҳои дигаре ба миён омаданд, ки ба амнияти иқтисодӣ таъсири манғӣ мерасонанд. Дар ин миён зехни сунъӣ ва асъори электронӣ мисол шуда метавонанд, ки механизмҳои таъмини амнияти иқтисодиро осебпазир соҳтаанд.

Ба андешаи мо таъсири манғии такконҳо ва омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо менамоянд, ки дар қиҷвари мо ҳам аз нигоҳи институтсионалӣ ва ҳам аз нигоҳи ташкилию иқтисодӣ бояд механизмеро таҳия ва татбиқ намояд, ки фарогири роҳҳои алтернативӣ ва абзорҳои муосир бошад. Дар ин самт бояд, пеш аз ҳама, ба объект, ҳолати воқеии иқтисодиёти миллӣ, низоми идоракуни он ва ҳавфу таҳдидҳо аҳамияти ҷиддӣ дода шавад. Вобаста ба ин бояд масъалаҳои меҳварии истиқлолияти иқтисодӣ, рушди устувори иқтисодиёти миллӣ ва танзими механизмҳои аксуламал ба таҳдидҳои беруна таваҷҷуҳи маҳсус зохир карда шавад.

Адабиёт:

1. Ашуроев, М. Назаре ба мағҳум ва муҳтавои амнияти иқтисодӣ / М. Ашуроев // Осиё ва Аврупо. – 2021. – №. 4(8). – Р. 170-178.
2. Глазов, М. М. Исследование проблем защиты окружающей среды и энергетической безопасности как элемент теории потребностей А.Маслоу / М. М. Глазов, И. П. Фирова // Труды кафедры Экономики и менеджмента РГГМУ / под редакцией И.П. Фировой. Том выпуск 3. – Санкт-Петербург : Издательство Российского государственного гидрометеорологического университета, 2006. – С. 5-13.
3. Корчемный, П. А. Восприятие ценности безопасности / П. А. Корчемный, О. Ю. Зотова // Прикладная юридическая психология. – 2010. – № 3. – С. 160-169.
4. Краснощек, А. А. Концепции экономической безопасности: теоретические аспекты / А. А. Краснощек // Сибирская финансовая школа. – 2010. – № 3(80). – С. 42-46.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амният”. Ахбори маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.08.2018 с., № 1540.

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амнияти озуқаворӣ”. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019 с., №1591.
7. Мирсаидов, А. Б. Вазъи мусоиди таъмини амнияти иқтисодии Тоҷикистон / А. Б. Мирсаидов, М. С. Файзизода // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2020. – №. S4-1. – Р. 9-17.
8. Окороков, В. Р. Концепция устойчивого развития как стратегический механизм обеспечения экономической безопасности страны / В. Р. Окороков, Р. В. Окороков, О. А. Кальченко // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы : материалы IV Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 25–27 мая 2016 года. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2016. – С. 109-119.
9. Раупов, К. С. Баҳодиҳии қиёсӣ ба таҳдидҳои муосир дар таъмини амниияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон / К. С. Раупов, И. Ҳ. Юнусов // Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими. – 2018. – №. 2(7). – Р. 94-105.
10. Султонов, З. С. Ҳусусиятҳои самтҳои стратегии таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии ТОҶИКИСТОН / З. С. Султонов, М. А. Махмудов, Ҷ. Р. Ҳасанов // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2020. – №. 1(30). – Р. 202-209.

**ПРИОРИТЕТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ВОПРОСЫ УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН**

Саидмуродов Лутфулло Хабибуллоевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом сравнительных экономических исследований Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Айни 44. E-mail: lsaidmuradov@rambler.ru, телефон: (+992) 900-28-82-52

Субхонзода Икром Субхон – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры банковское дело Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, город Душанбе улица Нахимова 64/14. E-mail: isubhonzoda@yandex.tj, Телефон: (+992) 900-84-84-84

В статье рассматриваются вопросы возможностей производственного предпринимательства в процессе ускоренной индустриализации Республики Таджикистан. Показана возрастающая роль инженеринга в решении задачи увеличения доли промышленности в структуре ВВП страны.

Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, горнорудная промышленность, экспериментальная отработка, технология прецизионной ферментации, технопарки, локализация выпуска, ускоренная индустриализация, экспортный потенциал, диверсификация промышленного производства, структурная политика, производительность труда.

**АФЗАЛИЯТҲОИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛӢ ВА МАСъАЛАҲОИ
САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Саидмуродов Лутфулло Хабибуллоевич - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири шуъбаи тадқиқоти муқоисавии иқтисодии Институти иқтисод ва демографиии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Суроға: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шаҳри Душанбе, Кӯчаи Айни, 44. E-mail: lsaidmuradov@rambler.ru, телефон: (+992) 900-28-82-52

Субҳонзода Икром Субҳон - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, дотсенти кафедраи кори бонкии донишгоҳи давлатии молиявии иқтисодии Тоҷикистон. Суроға: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шаҳри Душанбе кӯчаи Нахимов 64/14. E-mail: isubhonzoda@yandex.tj, Телефон: (+992) 900-84-84-84

Дар мақола масъалаҳои имкониятҳои соҳибкории истеҳсолӣ дар раванди саноатикунони босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешаванд. Нақши афзояндаи муҳандисӣ дар ҳалли масъалаи афзоши ҳиссаи саноат дар соҳтори ММД-и кишивар ниишон дода шудааст.

Калидвоожаҳо: саноати коркард, саноати қӯҳӣ, коркарди таҷрибавӣ, технологияи ферментатсияи дақиқ, технопаркҳо, маҷалликунонии истеҳсолот, саноатикунонии босуръат, иқтиидори содиротӣ, диверсификатсияи истеҳсолоти саноатӣ, сиесати соҳторӣ, ҳосилнокии меҳнат.

PRIORITIES OF INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP AND ISSUES OF ACCELERATED INDUSTRIALIZATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Lutfullo Khabibulloevich Saidmurodov - is a Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Comparative Economic Research at the Institute of Economics and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, 44 Aini Street. *E-mail: lsaidmuradov@rambler.ru, телефон: (+992) 900-28-82-52*

Subkhonzoda Ikrom Subkhon - is a Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Banking at the Tajik State University of Finance and Economics. Address: 64/14 Nakhimov Street, Dushanbe, 734067, Republic of Tajikistan. *E-mail: isubhonzoda@yandex.tj, Телефон: (+992) 900-84-84-84*

The article examines the issues of industrial entrepreneurship opportunities in the process of accelerated industrialization of the Republic of Tajikistan. The increasing role of engineering in solving the problem of increasing the share of industry in the country's GDP structure is shown.

Keywords: manufacturing industry, mining industry, experimental testing, precision fermentation technology, technology parks, localization of output, accelerated industrialization, export potential, diversification of industrial production, structural policy, labor productivity.

Второй принцип развития, заложенный в Национальной стратегии Развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР-2030) – это принцип индустриальности, который предполагает повышение эффективности использования национальных ресурсов и преследует цель повышения конкурентоспособности национальной экономики, прежде всего, посредством перехода от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели экономического развития [1,10]. Как отмечает Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон «Осуществление одной из стратегических целей – ускоренной индустриализации страны даст возможность обеспечить устойчивое развитие промышленности как производителя высокой добавочной стоимости, в результате чего появятся десятки тысяч новых рабочих мест» [3].

В Послании Парламенту страны в 2018 году, Лидер нации отметил: «... с учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов, и создания рабочих мест, предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью» [4].

Возможность объявления ускоренной индустриализации страны четвертой национальной целью заложена в Национальной стратегии развития страны на период до 2030 года (НСР -2030), где отмечено, что «Правительство Республики Таджикистан, с учётом ежегодно проводимого мониторинга и оценки изменений на мировых рынках и их влияния на различные отрасли народного хозяйства, будет дорабатывать положения Национальной стратегии развития страны на период до 2030». [2, 80]

В НСР-2030 отмечена большая роль производственного предпринимательства в достижении приоритетов развития промышленности, которая связана, прежде всего, с следующими направлениями:

- повышение конкурентоспособности и цепочки добавленной стоимости отраслей промышленности;
- рост объемов производства и реализации промышленной продукции, конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках;
- организация эффективной системы воспроизводства кадров, способных создавать и осваивать промышленные технологии, производить инновационную продукцию;
- совершенствование институциональных основ для устойчивого развития отраслей промышленности, создание инновационных высокопроизводительных кластеров;
- развитие национальной системы селективного импортозамещения на основе переработки местных ресурсов, прежде всего, в агропромышленном комплексе.

Основная цель ускоренной индустриализации страны – создать развитую, конкурентоспособную национальную промышленность и на ее основе поднять на качественно более высокий уровень всю экономику и благосостояние населения страны. Ускоренная индустриализация предусматривает достижение доли промышленной продукции в ВВП страны до 30% в кратчайшие сроки за счет усиленного развития производственного предпринимательства, что должно привести к совершенствованию структуры промышленности в целом и, обрабатывающей промышленности в частности. В контексте развития производственного предпринимательства в стране, это потребует, как роста акцентов на наращивание мощностей, так и на отраслевую диверсификацию и конкурентоспособность. При этом, темпы роста отечественной экономики в долгосрочной перспективе будут определяться темпами роста промышленной продукции.

Моделирование на базе обобщение опыта 52 стран со средним уровнем дохода и с переходной экономикой за 2001-2021 гг. показало, что расширение выпуска промышленного производства должно быть связано с продвижением экспортной ориентацией производственного предпринимательства и улучшения делового климата в рамках повышения качества государственного управления [7,126]. Оценки показывают, что для обеспечения стратегического ориентира по параметру доли промышленности в ВВП, для страны важны

усилия по росту инвестиционных потоков, укреплению позиций в области человеческого развития и экспортного потенциала страны. При этом, важно развивать производственное предпринимательство в промышленности за счет включения его в глобальные цепочки добавленной стоимости и направленное на обновление технологических возможностей за счет привлечения прямых иностранных инвестиций.

В экономике страны темпы роста добывающих производств обычно выше темпов роста обрабатывающих производств. Это сказалось на изменении структуры промышленности страны. Так, если в 2015г. удельный вес добывающих отраслей промышленности составлял 13,5%, то в 2021г. он составил уже 20,7%, в то время как изменение доли обрабатывающих отраслей составило в этот период, соответственно, 65,6% и 61,6%. Удельный вес отраслей по производству и распределению электроэнергии, воды, газа и тепла также немного сократился [8,132]. Поэтому перспективы реализации потенциала экономического роста страны в контексте промышленного роста, будет связываться с наращиванием загрузки конкурентоспособных производственных мощностей производственного предпринимательства, что может удовлетворить внутренний и внешний спрос.

Уровень загрузки мощностей в 2015-2021 гг. по отдельным видам производственной деятельности предпринимателей можно разделить на 3 группы:

- низкая загрузка мощностей до 50% характерна для производственного предпринимательства с трудоемкой, промежуточной продукции - производство минеральных удобрений, стеновых материалов, переработка хлопка и шелка;
- загрузка мощностей до 60% наблюдается в производственном предпринимательстве, которое связано с производством небольшой номенклатуры потребительской продукции (например, масло растительное, переработка молока);
- загрузка мощностей до 90% сохраняется в производственном предпринимательстве, ориентированном на экспорт цементной продукции.

Следовательно, инвестиции предпринимателей в обрабатывающие сектора промышленности должны опережать по темпам роста инвестиции в добывающие сектора экономики. Опережающий рост предпринимательства в обрабатывающих отраслях будет зависеть от скорости притока инвестиций, модернизации производства на базе инженерных решений.

Развитие производственного предпринимательства в промышленности будет постепенно приводить и к изменению сырьевого направления отечественной экономики. При этом должны будут снижаться объемы экспорта сырья и увеличиваться объемы экспорта готовой продукции с добавленной стоимостью, что очень важно для пополнения бюджета и повышения благосостояния населения республики.

Реализация поставленной задачи по индустриализации страны означает не только создание новых предпринимательских структур в промышленности, но и повышение эффективности их производства. Наряду с решением инновационных задач необходимо принимать меры по снижению себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг, улучшению их качества, повышению рентабельности и роста прибыли.

Повышение производительности труда в деятельности производственного предпринимательства является другой важной задачей на пути ускоренной индустриализации в условиях жесткой конкуренции на внутренних и внешних рынках. Несмотря на значительные достижения в проведении реформ в экономике республики, еще остаются возможности по повышению их эффективности. В частности, следует указать на следующие нереализованные моменты в развитии производственного предпринимательства, направленные на ускорение экономического роста:

- роль частных внутренних инвестиций в экономическом развитии на протяжении последних лет весьма незначительна. Несмотря на некоторый рост в 2018 г. он еще не позволяет делать радужные перспективы в отношении инвестиций отечественными предприятиями;

- предоставление налоговых льгот новым предприятиям приводит к тому, что в условиях значительной доли социальных расходов в бюджете налоговое бремя может увеличиваться. В частности, это может быть одной из причин низкого уровня инвестирования отечественными предприятиями в производства.

Соответственно, на наш взгляд, необходимо продолжать реформы, направленные как на создание эффективной деловой среды для производственного предпринимательства в целом, так и на усовершенствование адресного подхода в отношении существующих предприятий. Важно, чтобы налоговые льготы и другие стимулы в равной степени относились как к новым, так и существующим предприятиям [6, 63].

Следует усовершенствовать и разработку программных документов в промышленности и указать на повышающуюся роль производственного предпринимательства. Планы мероприятий различных программ не должны ограничиваться только вопросами совершенствования нормативно-правового обеспечения промышленного развития. Наряду с созданием новых промышленных предприятий, нужно обеспечить развитие существующих предприятий. Для достижения этой цели необходимо идентифицировать 10-20 отечественных производств, которые должны стать точками дальнейшего роста в промышленности и по ним разработать планы финансового оздоровления. При этом, меры поддержки по таким предприятиям не должны ограничиваться налоговыми послаблениями или дополнительными кредитными вложениями. Эти меры должны охватывать как вопросы подготовки человеческих ресурсов для производственного предпринимательства, его финансового

обеспечения, технологического и инновационного развития, но и вопросы инжиниринга. Только при таком подходе поддержка со стороны государства может стать эффективной.

В целом, достижение четвертой национальной цели – ускоренной индустриализации основано на том, что Таджикистан обладает благоприятными условиями для ее реализации. В стране наблюдается высокий 2%-й ежегодный прирост главной производительной силы общества – населения, в структуре которого более 58% составляют лица трудоспособного возраста. Несмотря на небольшую территорию, страна обладает серьезным потенциалом водных и гидроэнергетических ресурсов, богата природными ресурсами для развития горнодобывающих и перерабатывающих отраслей – цветной и черной металлургии, промышленности строительных материалов и фармацевтической промышленности. На сегодняшний день в недрах Таджикистана разведано и частично освоено более 600 месторождений и 800 проявлений полезных ископаемых, что создает прочную ресурсную базу развития промышленности страны. Природно-климатические условия долинных районов благоприятствуют производству аграрной продукции для традиционных перерабатывающих производств легкой и пищевой промышленности, в частности, экспортноориентированной продукции.

В связи с этим, Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, четко обозначил, что - «....огромные запасы отечественного сырья позволяют посредством полной переработки минералов, в том числе цветных дорогих металлов, а также путем переработки сельскохозяйственной продукции и лечебных трав, обеспечить развитие таких сфер промышленности как металлургия, легкая и пищевая и фармацевтическая, в результате чего увеличится объем производства экспортной и импортозамещающей продукции, и таким образом мы достигнем ускоренную индустриализацию страны» [3].

Важным становится осуществление новой структурной политики в промышленности за счет постепенного перехода и стимулирования производственного предпринимательства на преимущественное развитие отраслей, производящих конечную продукцию. Ускоренное переоснащение предприятий промышленности новыми средствами труда предполагает, как ориентацию производственного предпринимательства на заимствование передовой технологии у развитых стран, так и ускоренное развитие традиционных для республики промышленных производств и предприятий по полной переработке хлопка-волокна, кожи, шерсти, коконов, фруктов, овощей и другого отечественного сырья, то есть, по сути, расширение индустриального пространства страны. И, наконец, реализацию мероприятий по стимулированию экспортно-ориентированного экономического роста за счет увеличения доли производственного предпринимательства в производстве конечных товаров на предприятиях цветной металлургии, легкой, пищевой и фармацевтической промышленности.

Ускоренное развитие производственного предпринимательства в отраслях черной и цветной металлургии, машиностроения и химической промышленности, также имеет решающее значение для уменьшения зависимости страны от импортной продукции, обеспечения различных отраслей необходимым оборудованием, увеличения экспортного потенциала и диверсификации промышленного производства. Новый вызов стране, спровоцированный пандемией COVID-19, ещё раз подчеркнул необходимость расширения экспортноориентированного и импортозамещающего развития базовых отраслей народного хозяйства, где главную роль должна сыграть ускоренная индустриализация страны и ее регионов.

Реализация принципа индустриальности в развитии страны, становится важной основой для реализации третьего принципа – принципа инновационности, который указан в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Вместе с тем, достижение четвертой национальной цели страны – ускоренной индустриализации, не представляется возможным без информационных и коммуникационных технологий, связи предпринимательства с наукой, и формирования технического мышления у молодежи. В этом направлении, Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон объявил 2020-2040 годы периодом интенсивного развития точных и естественных наук, что станет мощным импульсом для формирования современного научно-технического мировоззрения в обществе и формирования наукоемкой экономики. Новый технологический цикл, который наблюдается сегодня в рамках мировой экономики, является новым глобальным вызовом для предпринимательства, который требует опережающего развития системы инженерного образования и широкомасштабного внедрения международных образовательных стандартов в систему профессионального технического образования, в том числе через сочетание дистанционных и очных форм обучения.

Инженерные решения производственного предпринимательства в аспекте ускоренной индустриализации должны быть нацелены на развитие технологий, позволяющих осуществлять локализацию инновационных производств с целью импортозамещения и экспорта, таких как, например, оборудование для ВЭ (возобновляемой электроэнергетики), крупноузловая сборка электрических транспортных средств, включая легковые электромобили, оборудование для умных электросетей и новых технологий производства продуктов питания.

В тоже время, развитие 3D принтинга позволяет увидеть будущее производственного предпринимательства, способное в перспективе обеспечить значительную локализацию выпуска разнообразной мелкосерийной продукции для внутреннего рынка. С учетом сложной и дорогой логистики импортных поставок из-за удаленности Таджикистана от основных

рынков производства большинства изделий и компонентов, включая медицинские изделия, запчасти и компоненты для машин и оборудования, развитие производственного предпринимательства в этом направлении может стать важным современным направлением в процессе ускоренной индустриализации страны.

В перспективе развитие производственного предпринимательства в производстве белков и продуктов питания на основе технологий прецизионной ферментации и клеточного сельского хозяйства поможет преодолеть ресурсные ограничения, характерные для сельского хозяйства Таджикистана, которые сдерживают производство многих видов сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также повысить уровень продовольственной безопасности страны, что откроет дополнительные возможности для роста экспорта в соседние страны. Для производственного предпринимательства этот аспект является важным, так основным преимуществом этих технологий в условиях Таджикистана является их сравнительно низкая капиталоемкость. Благодаря этому в перспективе они могут найти широкое применение в работе предприятий малого и среднего бизнеса, которые испытывают недостаток инвестиционных ресурсов и инженерных решений. С позиции соединения науки и производства важно отметить, что сегодня необходимо приступить к экспериментальной отработке технологий прецизионной ферментации и клеточного сельского хозяйства на базе научно-производственного центра в одном из создаваемых в республике технопарков.

Горнорудная промышленность страны также имеет хорошие перспективы развития с позиции производственного предпринимательства ввиду высокого спроса на целый ряд минеральных ресурсов, которыми располагает Таджикистан, в том числе, руды, содержащие медь, серебро, а также кристаллический кремний, фосфатное сырье, графит и некоторые другие полезные ископаемые. Хорошие экспортные перспективы имеет добыча меди, серебра, золота, кремнезема, графита, фосфатного сырья и ряда других минералов.

Кроме того, гигантский гидроэнергетический потенциал Таджикистана при условии обеспечения стабильности поставок электроэнергии вкупе с новыми технологиями позволяют производить алюминий с минимальным углеродным следом. Экспертные оценки показывают, что на алюминий приходится порядка 88% потребности в металлах при производстве солнечных батарей [10, 142] и около 40% веса электромобилей, что также указывает на приоритеты развития производственного предпринимательства [11, 231].

Развитие производственного предпринимательства в легкой промышленности республики обладает наибольшим потенциалом наращивания экспорта среди отраслей обрабатывающей промышленности. Однако для ускоренного развития оно нуждается в дополнительных инвестициях и в экономических и инженерных решениях, в соответствии с современными требованиями, направленных на повышение уровня переработки сырья и

выстраивание экспортных производств полного цикла на основе производственных кластеров, которые могут включать прядильное текстильное, трикотажное и швейные производства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Постановление Маджлиси Оли РТ 01.12.2016, №636, с.10.
2. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Постановление Маджлиси Оли РТ 01.12.2016, №636, с.80
3. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики». 2021г.
4. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики». 2018г. www.president.tj.
5. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики». 2021г. www.prezident.tj.
6. Предпринимательство: вопросы развития и государственного регулирования. С.Д. Комилов, Н.Х. Забиров. Душанбе, 2004, с.60
7. Саидмурадов Л.Х. (Саидмурадзода Лутфулло Хабибулло) Республика Таджикистан в системе мирохозяйственных связей: модель малой открытой экономики. Глава VI. Душанбе: Дониш, 2021, с126.
8. Саидмурадов Л.Х. (Саидмурадзода Лутфулло Хабибулло) Республика Таджикистан в системе мирохозяйственных связей: модель малой открытой экономики. Глава VI. – Душанбе: Дониш, 2021, с.132.
9. Формирование рыночной экономики в странах Восточной Европы» М.,1994, с. 80
10. Hund K., La Porta D., Fabregas T.P., Laing T., Drexhage J. Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition, 2020.
11. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Erriquez M., Morel T., Moulière P.-Y., Schäfer P., Trends in Electric-Vehicle Design, McKinsey and Company 2017.

БОНКХОИ РАҚАМӢ Ё НЕОБОНКХО ҲАМЧУН НАМУДИ НАВИ ТАШКИЛОТХОИ ҚАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Ҳикматов Умедҷон Сафаралиевиҷ – доктори илҳои иқтисод. Профессори кафедраи кори бонкии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кучай Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷуён. Тел: +992 93 931-70-70 e-mail: UShikmatov@gmail.com

Исхаков Дишиод Иљхомовиҷ – унвончӯи кафедраи кори бонкии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 734025, ш. Душанбе, кучай Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷуён. E-mail: di780-85@mail.ru Тел.: (+992 88) 771-88-88.

Дар мақола масъалаҳои марбут ба амалиетҳои бонкӣ дар фазои рақамӣ баррасӣ карда мешаванд. Дар асл, консепсияи нави амалиетҳои бонкии рақамӣ пешниҳод карда мешавад, ки стереотипҳоро дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ пурра шикаст медиҳад.

Ретроспективаи рушди необонкҳо дар хориҷа оварда шудааст ва дар асоси омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии фаъолияти бонкҳои рақамӣ шаклҳои асосии фаъолияти он ошкор карда шудаанд.

Дар асоси таҳлили гузаронидашуда, бартариҳои бонкҳои рақамӣ, ки пеш аз ҳама дар осонии истифода барои мизоҷон, кам кардани ҳароҷот ҳангоми гузаронидани амалиетҳои бонкӣ ва инчунин бехатарии онҳо мебошанд, ошкор карда шуданд. Инчунин омилҳои асосии боздоштани рушди бонкҳои рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо набудани заминаи пурраи меъерию ҳуқӯқӣ, талаботи қатъӣ оид ба андозаи сармояи оинномавӣ барои ташкилотҳои қарзии наවтаъсис, инчунин масъалаҳои инфрасоҳтории марбут ба сифат ва арзии интернет алоқаманданд, ошкор карда шуданд.

Пешниҳодҳои мушаххасе оварда шудаанд, ки ба рафъи монеаҳои ошкориша нигаронида шудаанд, ки истифодаи онҳо фаъолияти бонкҳои рақамиро хеле осон намуда, ба афзоши шумораи онҳо мусоидат мекунад ва инчунин рақобати байни ташкилотҳои қарзии қишиварро тақвият медиҳад, ки бешубҳа он ба сифати маҳсулот ва хидматҳои бонкӣ таъсири мусбат мерасонад.

Калимаҳои қалидӣ: низоми бонкӣ, ташкилотҳои қарзӣ, рушди амалиети бонкии рақамӣ; бонкҳои рақамӣ, необонкҳо, дастгирии давлатӣ; саводнокии молиявии аҳолӣ, инфрасоҳтори зарурӣ.

ЦИФРОВЫЕ БАНКИ ИЛИ НЕОБАНКИ КАК НОВЫЙ ВИД КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Ҳикматов Умедҷон Сафаралиевиҷ – доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела Таджикского национального университета. Адрес: 734025, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 37. Тел: +992-93-931-70-70. E-mail: UShikmatov@gmail.com

Исхаков Дишиод Иљхомовиҷ – соискатель кафедры банковского дела Таджикского национального университета. Адрес: 734025, г. Душанбе, ул. Буни Ҳисорак, Студенческий городок. Тел.:(+992 88) 771-88-88 E-mail: di780-85@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением банковских операций в цифровом пространстве. По сути, представлена новая концепция осуществления цифровых банковских операций, которая полностью ломает стереотипы о банках и банковской деятельности.

Приведена ретроспектива развития необанков зарубежом и на основе изучения мирового опыта деятельности цифровых банков выявлены его основные формы функционирования.

На основе проведенного анализа выявлены преимущества цифровых банков, которые заключаются, прежде всего, в удобстве использования для клиентов, сокращения операционных расходов при оказании банковских операций, а также в безопасности. Также

выявлены основные сдерживающие факторы развития цифровых банков в Республике Таджикистан, которые связаны с отсутствием полноценной нормативно-правовой базы, жесткими требованиями по размеру уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций, а также инфраструктурными вопросами связанных с качеством и стоимостью интернета.

Приведены конкретные предложения, направленные на устранение выявленных сдерживающих факторов, использование которых существенно упростят деятельность цифровых банков, будут способствовать росту их количества, а также усилят конкуренцию между кредитными организациями страны, что без условно положительно повлияет на качество банковских продуктов и услуг.

Ключевые слова: банковская система, кредитные организации, развитие цифровых банковских операций; цифровые банки, необанки, государственная поддержка; финансовая грамотность населения, необходимая инфраструктура.

DIGITAL BANKS OR NEOBANKS AS A NEW TYPE OF CREDIT INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Hikmatov Umedjon Safaralievich – Doctor of Economics, Professor of Banking department. Tajik National University. 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 37 Ayni str. Phone: +992 93 931-70-70. E-mail: UShikmatov@gmail.com

Iskhakov Dilshod Ilhomovich – Applicant to the Department of Banking. Tajik National University. 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Buni Hisorak str. Phone(+992 88) 771-88-88 E-mail: di780-85@mail.ru

The article discusses issues related to the implementation of banking operations in the digital space. In fact, a new concept of digital banking operations is presented, which completely breaks stereotypes about banks and banking activities.

A retrospective of the development of neobanks abroad is presented and, based on the study of the world experience of digital banks, its main forms of functioning are revealed.

Based on the analysis, the advantages of digital banks have been identified, which are, first of all, ease of use for customers, reduction of operating costs in the provision of banking operations, as well as security. The main constraints to the development of digital banks in the Republic of Tajikistan have also been identified, which are associated with the lack of a full-fledged regulatory framework, strict requirements on the amount of authorized capital for newly created credit institutions, as well as infrastructure issues related to the quality and cost of the Internet.

Specific proposals are presented aimed at eliminating the identified constraints, the use of which will significantly simplify the activities of digital banks, will contribute to the growth of their number, and will also strengthen competition between credit institutions in the country, which will undoubtedly have a positive impact on the quality of banking products and services.

Keywords: banking system, credit organizations, development of digital banking operations; digital banks, neobanks, government support; financial literacy of the population, necessary infrastructure.

Чаҳони имрӯза талаби онро мекунад, ки навовариҳо ҳар чӣ тезтар ба амалия ворид шуда, натиҷаҳои дилҳоҳ пеш аз рақибон ба даст оварда шавад. Албатта, қабул ва ворид намудани навовариҳо муборизаи доим байни тарафдорони навовариҳо ва муҳолифони онҳо мебошад. Ин равандҳо низ ба низоми бонкӣ даҳл доранд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки маҳз навовариҳо ва роҳҳои ғайрианъанавии ҳалли масъалаҳо метавонанд ба нишондиҳандаҳои беҳтарин боис гарданд. Аз тарафи дигар, инкор намудани навовариҳо ва фаъолият бо усулҳои кӯҳна метавонанд рушди дилҳоҳ ташкилотро қафо зананд ва ё ба талаф ёфтани ҳиссаи назарраси бозор оранд. Ҳамчун мисол метавон

«ширкатҳои бузурги Nokia ва Apple» -ро зикр намуд [12]. Қабул накардани навовариҳои инноватсионӣ, боварӣ надоштан ба коркардҳои самаранок аз тарафи рақибон ва боварии аз ҳад зиёд ба технологияҳои худӣ ба он оварда расонд, ки ширкати Nokia пешсафӣ дар бозори смартфонҳои мобилиро дар як муддати кӯтоҳ ба ширкати Apple дод ва дар солҳои минбаъда аз рақибон хеле қафо монд.

Мисоли овардашуда гувоҳӣ аз он медиҳад, ки дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ низ чунин ҳолатҳо метавонанд рух диҳанд, аз ин хотир ташкилотҳои қарзӣ бояд ҳамавақт дар фикри он бошанд, ки чӣ тавр равандҳо бояд осон ва тезтар шаванд, ҳоҳишҳои мизочон ба назар гирифта шаванд ва сифати хизматрасониҳо дар сатҳи баланд пешниҳод шаванд. Агар ин ба назар гирифта нашавад, дар ояндаи наздик ташкилотҳои қарзии анъанавӣ метавонанд бозор ва мизочони худро аз даст диҳанд ва дар рақобат бо ташкилоҳои қарзии инноватсионӣ ва намудҳои нави ташкилотҳои қарзӣ, ки дар дигар мамлакатҳо рушди босуръат доранд, шикаст ҳӯранд.

Дар ин мақола мо намуди ташкилотҳои нави инноватсионии қарзӣ – бонкҳои рақамӣ ё необонкро барасӣ намудем, ки то ҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд надоранд, аммо қобили таваҷҷӯҳи илмӣ-амалии калонанд ва ба фикри мо, ҳангоми пайдоиш дар бозори бонкии ватанӣ метавонистанд як такони ҷиддӣ ба низом баҳшанд.

Бонки рақамӣ ё необонк – ташкилоти қарзиест, ки фаъолияти худро дар фазои рақамӣ ба роҳ монда, бидуни филиал ва марказҳои хизматрасониҳои бонкӣ фаъолият менамояд. Бояд қайд намуд, ки чунин шакли ташкилоти қарзӣ, аз як тараф тарафдорон ва аз тарафи дигар, муҳолифонро дорад. Тарафдорон ҳамчун далел қайд менамоянд, ки чунин шакл бюрократияро аз байн бурда, хизматрасониҳои бонкиро ба сатҳи нав мебароранд. Сарфаи вақти мизочон, тез анҷом додани амалиётҳо, зарурият надоштани рафтумад ба филиалҳои ташкилотҳои қарзӣ, ҳуҷатгузории минималӣ ва ғайра. Муқобилон бар он ақидаанд, ки чунин намуди ташкилотҳои қарзӣ ба коҳиши ёфтани шумораи кормандон ва нуқтаҳои хизматроанӣ (филиал ва марказҳои хизматрасониҳои бонкӣ), алоқаи зичи байни мизоч ва ташкилот оварда мерасонад. Агар ба ҳарду ақида ҷиддӣ назар намоем, бояд гуфт, ки ҳар дуи онҳо замина доранд ва дар алоҳидагӣ дуруст мебошанд. Аммо сухан дар бораи он меравад, ки вақти он расид, ки мизочон интихоб бояд дошта бошанд ва давлат ин интихобро бояд пешниҳод намояд. Аз тарафи дигар, вучуд ва фаъолият доштани намудҳои гуногуни ташкилотҳои қарзӣ ба рақобат боис мегардад, ки худ як падидай хоси бозори озод мебошад.

Таърихи рушди необонкҳо дар мамлакатҳои Farb оғоз меёбад. Соли 2013 Hello bank ташкил мешавад, баъдан соли 2016 Бонки Англия ба бонки мобилий – Atom Bank иҷозатнома барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ дод [14, с.354].

Бо гузариши чомеаи ҷаҳонӣ ба технологияҳои инноватсионӣ-иттилоотӣ ва навовариҳои молиявӣ бонкҳои нав пайдо мешаванд, ки необонк ё бонки фосилавӣ ном доранд. Необонк –

бонки нав буда, решаш «нео» аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш «чавон» ё «нав» аст, яъне бонки нав [1, с.161].

Бахшида ба ин мавзуъ олимон тули солҳои охир таҳқиқотҳои зиёдеро гузаронидан ва ҷиҳати назариявии бонкҳои рақамӣ ё худ необонкҳоро барассӣ намудаанд. Байни онҳо метавонд инҳоро зикр намуд: Л. Вивеч [3], Д. Липтон, Д. Шриер, А. Пентланд [10], Ч. Ҷиновский [4], Е. Рудковская [13], Н.В. Попов [11], Б. Кинг [7], С. Скиннер [15] ва дигарон.

Агар ба таҷрибаи ҷаҳонӣ назар кунем, маълум мешавад, ки необонкҳо дар ду намуди асосӣ фаъолият менамоянд:

- дар намуди ташкилоти қарзӣ, ки дорои иҷозатномаи тамзимгар буда, аз номи худ ва ҳамчун субъекти алоҳидаи низоми бонкӣ баромад менамояд;
- дар намуди миёнарав байни ташкилотҳои қарзии муқаррарӣ, бидуни иҷозатномаи танзимгар ҳамчун ташкилоти қарзӣ.

Необанк – бонки такмилёфтаест, ки бе вобастагӣ ба ҷои муайян ташкил ва фаъолият мекунад, яъне дар платформаҳои рақамӣ кор мекунад. Он хизматҳои худро ба мизочон дар речай онлайн аз ҳама намуд смартфонҳо, планшетҳо ва компьютерҳои шахсӣ пешниҳод мекунад. Необанкро бонки виртуалӣ ё директ-банк низ меноманд. Фикри пайдоиши чунин бонк бо мақсади то ҳадди имкон беҳтар қонеъ кардани ниёзҳои мизочон ва пешгирий кардани мушкилоте, ки ҳангоми кор бо ташкилотҳои қарзии муқаррарӣ ба миён меоянд, ба вучуд омадааст.

Албатта, барои он, ки чунин низом ба таври зарурӣ рушд кунад, иқтисодиёт давлат ва ҳамаи соҳаи он аз ҷиҳати технологӣ бояд хуб рушд карда бошад, заминаи қонунгузорӣ мукаммал карда шуда бошад. Омили муҳим, ҳамзамон, ин эътиими мизочон ба чунин бонк мебошад. Барои истифодабарии необонк, метавон аз сомонаи расмии он истифода бурд ё барномаи мобилияшро наасб намуд.

Сомонаи необонк, ҳамзамон, барномаи мобилии он – ин сарчашмаи асосии дастрасӣ ба маҳсулот ва хизматрасонӣ мебошад. Дар онҳо ҳамаи иттилооти зарурӣ нисбати фаъолият, шарту шароити хизматрасониҳо ва дастрасӣ ба амалӣ намудани ин хизматрасониҳо, ҷойгир шудаанд.

Ихтироъгарони необанкҳо дар миқёси ҷаҳон ҷиҳати амалиётҳои чакана ба низоми бонкии анъанавӣ рақиби ҷиддӣ шуда истодаанд. Мақсади необонк ин пешниҳоди хизматрасониҳои рақамӣ тавассути сомона ё барномаи мобилист, ки аз рӯйи талаботи вакт, бехатарӣ ва технологӣ нисбат ба бонкдории анъанавӣ бартарӣ дорад.

Маҳз инфрасоҳтори технологияи сатҳи баланди необонк асоси коркард ва пешниҳоди маҳсулот ва хизматрасониҳои инноватсионии бонкӣ буда, бо дигар намуд хизматрасониҳо ҳамгирий менамояд, ки ин имконияти мутобиқшавии фавриро ба иваз гардидани талабот ё

ҳолати бозор медиҳад. Агар чунин инфрасохтор ва принсипҳои корӣ дар необонк ба назар гирифта нашуда бошад, пас он дар давраи дарозмуддат хавфи калони тарки бозорро дорад [17].


Фарқиятҳои асосии необонкҳо чунинанд [17]:

1. Пурра вучуд надоштани филиал ва марказҳои хизматрасонии бонкӣ.
2. Ба қадри 100% амалӣ намудани барноми «Бонк-мизоч» дар речай онлайн.
3. Суръати баланди номнавис кардани мизоч дар барнома.
4. Барномаи мобилии босифат ва қулай ҳангоми истифодабарӣ барои мизочон.
5. Шартҳои муфид барои маҳсулотҳои қарзӣ ва депозитӣ нисбати маҳсулотҳои бонкҳои анъанавӣ.
6. Маркази зангҳо / дастгирии мизочон – бояд таъцилӣ, қулай ва дастрас (бо речай 24/7) бошад.

Дар тадқиқоти худ И.А. Двоеглазова диққати худро ба он равона меқунад, ки бо мурури замон необонкҳо бонкҳои анъанавиро бо шуъбаҳои сершумор ва кормандони зиёд аз бозори хизматрасониҳои бонкӣ берун меқунанд. Ҳамаи амалиётҳо тавассути интернет, тавассути ҷорӣ кардани хизматрасониҳои рақамӣ амалӣ карда мешаванд [6, с.163].

Мо бо чунин фикр пурра розӣ шуда наметавонем. Ба ақидаи мо, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам ташкилотҳои қарзии анъанавӣ ва необонкҳо ё худ бонкҳои рақамӣ метавонанд якдигарро пурра намуда, барои рушди низоми бонкӣ хизмат намоянд.

Имрӯз дар чаҳон, зиёда аз 290 необонк фаъолият карда истодаанд. Ҳаҷми амалиётҳои онҳо сол аз сол меафзояд (ниг. ба расми 1).



Расми 1. Ҳаҷми амалиётҳои необонкҳо (млрд. доллари ИМА)*

**Сарҷашама:* аз тарафи муаллифон, дар асоси: [2, с.726] тартиб дода шудааст.

Дар бораи шӯҳрат пайдо намудани необонкҳо зиёд шудани ҳолатҳои даст кашидан аз шабакаи филиалий шаҳодат медиҳад. Мисол, чунин ташкилотҳои қарзии калонтарини анъанавии ИМА ба монанди Bank of America, JP Morgan Chase ва Wells Fargo 15% -и филиалҳои худро аз байн бурданд ва ҳар сол иловатан 1-2 % баста мешаванд [8, с.135].

Агар дар бораи Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан ронем, инчо ягон необонк ё бонки рақамӣ вучуд надорад. Мутаасифона, дар ин самт низ қафомонии низоми бонкӣ ба ҷашм мерасад. Дар шароити нокифоя будани ҷалби аҳолӣ ба низоми бонкӣ, зиёд будани шумораи аҳолӣ, ки берун аз низоми бонкӣ қарор доранд, зиёд будани ҳароҷот барои кушодани филиалу марказҳои хизматрасонии бонкӣ дар минтаҳаҳои дурдаст ва кӯҳӣ необонкҳо метавонистанд саҳми худро дар ҳалли ин мушкилот гузоранд.

Аз дигар тараф, необонкҳо (таҷрибаи ҷаҳонӣ), аксаран, хизматрасониҳои рақамии оддиро ба мизочон пешниҳод намуда, одатан бо шахсони вокеӣ ҳамкорӣ намуда, аз пешниҳоди маҳсулоту хизматрасониҳо барои шахсони ҳуқуқӣ даст мекашанд. Необонкҳо кӯшиш менамояд, ки хизматрасонӣ ба мизочон осон, тез ва қулай бошад. Ҳамзамон, кӯшиш менамоянд, ки байни онҳо ва мизочон миёнаравҳо ба монанди мақомотҳои давлатӣ (нотариус – ҳангоми гирифтани гарав, ба қайд гирифтани дигар намуд ҳуҷҷатҳо ва ғайра) бошанд. Намуди осони пешниҳоди қарзҳои ҳаҷман на онқадар калони бегарав, кушодан ва хизматрасонии суратҳисобҳо, ки тариқи онлайн кушода мешаванд, маҳсулот ва хизматрасоаниҳои кортӣ – инҳоянд мароми необонкҳо.

Необонкҳо кӯшиш менамоянд, ки амалиётҳоро дар дохили мамлакат амалӣ намоянд, ҷунки амалиётҳои берунмарзӣ талаби доштани суратҳисобҳои муросилотиро талаб менамояд. Дар навбати худ, кушодани суратҳисобҳои муросилотӣ дорои талаботҳои маҳсус мебошанд, ки риояи он инфрасоҳтори заруриро талаб менамояд. Инфрасоҳтори зарурӣ, дар навбати худ, ин зерсоҳторҳои маҳсус, қоида ва низомномаҳо, ҳуҷатгузорӣ ва як қатор талабот, ки маблағгузории калонро талаб менамояд. Ичрои ин талаботҳо барои необонк вазифаи ниҳоят мушкил буда, аз тарафи дигар, ичрои он необонкро ба бонки анъанавӣ табдил медиҳад.

Барои рушди бонкҳои рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, бояд заминаи ҳуқуқӣ пайдо гардад. Бе ҳалли ин масъала пайдоиш ва фаъолияти бонкҳои рақамӣ ғайриимкон аст.

Тибқи моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» ташкилотҳои қарзӣ – шахсони ҳуқуқие (бонкҳо, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ, аз ҷумла ташкилотҳои маблағгузории хурд), ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии дар Қонуни мазкур ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо ичро менамоянд [9]. Ин маънои онро дорад, ки необонкҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар шакли якум, яъне дар намуди ташкилоти қарзӣ, ки дорои иҷозатномаи тамзимгар буда, аз номи худ ва ҳамчун субъекти алоҳидаи низоми бонкӣ баромад

менамояд, метавонанд фаъолият намоянд. Қонунгузорӣ иҷозат намедиҳад, ки дар намуди дуюм, яъне дар намуди миёнарав байни ташкилотҳо қарзии муқаррарӣ, бидуни иҷозатномаи танзимгар ҳамчун ташкилоти қарзӣ амал намоянд.


Муаммои дигар ин ҳачми сармоя ҳангоми ташкил намудани необонк ин талаботи ҳадди ақалли сармоя барои ташкилотҳо қарзӣ мебошад [5]. Агар дар бораи андозаи ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ барои бонкҳои навтаъсис ронем, дар соли 2021 он ба маблағи 50 миллион сомонӣ муқаррар карда шудааст ва то соли 2027 ҳар сол 10 миллион сомонӣ зиёд мегардад. Бешубҳа, барои бонкҳои анъанавӣ чунин талобот саривақтӣ буда, он барои таъмин намудани субти молиявии бонкҳо таъсири мусбӣ мерасонад. Аммо бояд қайд намуд, ки барои необонкҳо чунин талабот бояд бо дар назардошти хусусиятҳои хоси ин намуд ташкилоти қарзӣ муаян карда шавад.

Дигар мушкилот барои необонкҳо, ки бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» алоқаманд аст, ин нигоҳдории ҳуччатҳо ва сабтҳо мебошад. Тибқи қонун ташкилотҳои қарзӣ аз рӯйи ҳар як аҳд ба муҳлати на кам аз панҷ сол аз анҷом ёфтани муносибатҳои корӣ ҳуччатҳо ва сабтҳои зеринро нигоҳ медоранд: маълумоти мушаххасшуда оид ба муштарӣ; дарҳост ва ҳамаи ҳуччатҳо оид ба аҳдҳо (аз чумла, созишномаҳои қарз ва кафолатҳои таъминшуда) ва қарорҳои ташкилоти қарзӣ дар бораи маъқул донистани онҳо; сабти аҳдҳо бо шарикон (аз чумла, кредитор, дебитор ва кафилон) ва ҳар гуна гувоҳиномаҳои дигари ҳуччатӣ, ки барои маъқул донистани ин аҳдҳо асос шудааст; кушодани суратҳисобҳои бонкии онҳо; дигар ҳуччатҳое, ки Бонки миллии Тоҷикистон бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии худ муқаррар кардааст. Сабтҳо дар шакли ҳаттӣ анҷом дода мешаванд. Ташкилоти қарзӣ бояд сабтҳо, китобҳои ҳисобдорӣ, ҳисбот, ҳуччатҳо, муросилот (мактубҳо), интиқолҳои телеграфӣ, огоҳиномаҳо ва дигар ҳуччатҳои ба фаъолияти молиявияш даҳлдоштаро дар шакли муҳтасар (микрофильм, шаклҳои гуногуни электронӣ ва ғайра) ба ҷои нусҳаи асл ба муҳлати муқарраркардаи қонун тавре нигоҳ дорад, ки низоми мувофиқ ва қоидаҳои пурра барқарорсозии маълумот дар ҳамон ҷой вучуд дошта бошанд. Ин гуна нусҳаҳои муҳтасар баробари нусҳаи асл эътибор доранд. Барои необонкҳо, ки ҳамаи амалиётҳо ва ҳуччатгузорӣ дар шакли электорнӣ ба анҷом мерасанд, иҷрои ин талабот ғаёриимкон аст. Барои необонкҳо бояд банди мазкур бо дарназардошти хусусиятҳои коргузории ин намуд ташкилот тартиб дода шавад.

Ҳамин тарик, муҳити қонунгузории бонкӣ, ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда истодааст, барои ташкили необонкҳо, мутобиқ нест. Он барои бонкҳои анъанавӣ мутобиқ карда шуда, бояд бо дар назардошти васеъ шудани намудҳои ташкилотҳои қарзӣ, аз чумла необонкҳо, аз нав дида баромада шавад. Барои ин Бонки миллии Тоҷикистон бояд пурра қонунгузории бонкиро аз аудит гузаронда, ворид намудани тағйиру иловаҳоеро, ки пеши роҳи бонкҳои рақамӣ ё худ необонкҳоро мекушояд, пешниҳод намояд. Инчо қайд намудан ниҳоят

муҳим аст, ки қонунгузорӣ бояд имконияти ташкили необонкҳоро на танҳо дар як шакли ҳуқуқӣ, балки дар ҳамаи шаклҳои асосии дар расми 2 овардашуда фароҳам созад.

Барои чӣ мо маҳз чунин шакл ва намудҳои необонкҳоро пешниҳод намудем? Ҷавобро ҳангоми баррасии ҳар намуди необонк пайдо мекунем. Қисмати ташкилий-ҳуқуқии дар расм овардашударо мо дар аввали параграфи мазкур дида баромадем. Дар идома қисматҳои барасинашуаро дида мебароем.



Расми 2. Шакл ва намудҳои необонкҳо*

**Сарчашама:* аз тарафи муаллифон, дар асоси омӯзиши моҳияти ва фаъолияти кории необонкҳо тартиб дода шудааст.

1. Дар намуди «*бонки рақамии пурра ё худ необонки ҳақиқӣ*». Необонкҳои ҳақиқӣ дар намуди ташкилоти қарзии алоҳида дорои иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон буда, амалиётҳои худро рақамӣ, фосилавӣ ва дар речай онлайн бидуни филиалу марказҳои

хизматрасониҳои бонкӣ анҷом медиҳанд. Ин намуди необонк, ба фикри мо, намуди ниҳоӣ ба шумор рафта, намудҳои боқимонадаи необонкҳо бояд кӯшиш намоянд, ки рушд намуда, дар фарҷом ба ин намуд табдил ёбанд. Аз нигоҳи Бонкии миллии Тоҷикистон, необонкҳо дар ҷунин намуд, яке аз намудҳое, ки ба талаботҳои қонунгузории имрӯза наздиқ буда, мутобиқ намудани қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ барои ин намуд необонкҳо осонтар аст. Ба ғайр аз ин, дар ин намуд ташкили необонкҳо пурра ба талаботҳои қонунгузории амалкунада дар бораи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пахнкуни силоҳи қатли ом мутобиқат намуда, аз тарафи танзимгар назорат бурда мешавад. Ҳамзамон, бояд қайд намоем, ки ҳангоми пайдо шудани необонк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз дар ҳамин намуд барои қушодани суратҳисобҳои муросилотӣ монеаҳо аз байн мераванд ва необонк метавонад ҳамаи он номгӯйи хизматрасониҳо, ки тибқи қонунгузории амалкунанда пешбинӣ шудааст, амалӣ намояд.

2. Дар намуди «*необонки дараҷаи дуюм*». Необонкҳои ин намуд, ҷун қоида ба бонкҳои анъанавии амалкунанда тааълук дошта, барои амалӣ намудани фаъолияти ҳуд иҷозатномаи бонкро истифода мебарад. Одатан ин необонкҳо ном ва нишонаи ҳудро доранд, ки он бо номи бонки асосӣ (бонке, ки ин необонкро ташкил намудааст) ҳамном нест. Необонкҳои дараҷаи дуюм кӯшиш менамоянд, ки ҳудро ҳамчун иштирокчии алоҳидаи бозори бонкӣ муаррифӣ намоянд. Савол ба миён меояд, ки чӣ лозим ба бонкҳои анъанавии амалкунанда ташкил намудани ҷунин необонк? Дар ин ҳолат се сабаби асосии зерин матраҳ мегардад:

- якум, бонкҳои анъанавии амалкунанда меҳоҳанд тарзи нави хизматрасониро ба мизочон пешниҳод намоянд, аммо инфрасоҳтор, сиёсати дохилий ва кормандони бонк бояд аксар вақт иваз карда шаванд (муносибат ба хизматрасониҳо, тарзи кор ва тафаккури кормандони необонк аз бонки муққарарӣ саҳт фарқ мекунад). Вале бонки анъанавии амалкунанда ба амалӣ намудани ин дигаргуниҳои ҷиддӣ дар дохилии бонк тайёр нест;
- дуюм, пурра аз намуди бонки анъанавӣ даст кашида, ба необонк табдил ёфтани ҳавфи қалон дошта, бонк таёր нест ин ҳавфро ба зиммаи ҳуд гирад;
- сеюм, ташкил кардани необонки алоҳида маблағгузориҳои қалонро талаб намуда, бонки анъанавии амалкунанда ба ҷунин ҳарочотҳо тайёр нест.

3. Дар намуди «*необонк-агенти бонкҳои амалкунанда*». Ҷунин необонкҳо иҷозатнома барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ надоранд ва узви бонки амалкунанда низ намебошанд. Маъмулан, ба ҷунин ташкилотҳо ширкатҳои мобилий, ташкилотҳои молиявӣ-технологӣ ва дигарон дохил мешаванд. Ҷунин необонк-агентон имконияти коркарди маҳсулот ва хизматрасониҳои бонкӣ доранд, вале амалӣ намудани онҳо бидуни ташкилоти қарзии

амалкунанда тибқи қонунгузории [16] амалкунанда дар Ҷумхурии Тоҷикистон ғайриимкон аст. Аз ин сабаб необонк агенти бонк мешавад ва хизматрасониҳои худро тавассути ташкилоти қарзии амалкунада пешниҳод менамояд. Дар Ҷумхурии Тоҷикистон чунин таҷриба алакай чой дорад. Ҳамчун мисол метавон ҳамкории ширкати «Мегафон Тоҷикистон» бо ТАҚХ «Ҳумо» ва ғайраро овард.

Оид ба бартариятҳои необонкҳо мо гуфта гузаштем, меҳостем дар идома бобати норасоиҳо ва ҳавфҳо гуфта гузарем. Яке аз хизматарасониҳое, ки необонкҳо пешниҳод менамояд ин онлайн-қарздиҳӣ мебошад. Ҳавфи онлайн-қарзҳо барои необонк дар он аст, ки пешниҳоди қарз зуд, осон ва тариқи онлайн амалӣ мешавад. Дар ин ҷо ҳавфи қарзӣ аз ҳисоби чуқур таҳлил накардани вазъи мизоҷ (ҳангоми ташриф ба филиали бонк кормандон ба ғайр аз таҳлили молиявӣ инчунин таҳлили рафтори мизоҷ, ҳолати зоҳирӣ ва тарзи пешниҳоди ҷавоб ба саволҳоро мегузаронанд). Дар аксарияти ҳолатҳо, онлайн-қарзҳо бидуни гарав, зомин ва кафолати тарафи сеюм пешниҳод карда мешаванд. Дар натиҷа бонк барои паст кардани ҳавфҳои қарзӣ фоизи онлайн-қарзҳоро нисбат ба қарзҳои муқаррарӣ баландтар муайян менамояд, ки ин дар навбати ҳуд, боз ба зиёд шудани ҳавфи қарзӣ оварда мерасонад.

Дуюм, ҳавфи қаллобӣ аз тарафи мизоҷ – ҳолатҳои метавон ба миён омад, ки баъзе мизочон, аз ҳисоби паст будани саводнокии молиявии аҳолӣ, онлайн-қарзро ба номи шахси дигар номнавис намуда, маблағҳоро аз ҳуд намоянд.

Сеюм, ҳавфи қаллобӣ аз ҳисоби кормандони бонк – мутаасифона, чунин ҳолатҳо ба ҷашм мерасанд, ки кормандони ҳуди бонк даст ба қаллобӣ зада, онлайн-қарзро аз номи шахсони сеюм гирифта, маблагҳоро аз ҳуд мекунанд. Кормандони доҳилии бонк, ки барномаи бонкиро нағз медонанд, ҳамзамон, аз камбудиҳои барнома низ оғаҳанд, аз ин хотир кормандони доҳилии бонк, ба ақидаи мо, ҳамчун ҳавфи асосӣ барои необонк шуморида мешаванд.

Чун норасоиҳои необонк қайд намудани мавридҳои зерро лозим медонем:

1. Бонкҳои рақамӣ ё ҳуд необонкҳо, ки пурра амалиётҳои худро онлайн анҷом медиҳанд, талаботи ниҳоят қалон ба кормандони баландиҳтисоси техникӣ, пеш аз ҳама, барномасозон ва мутахассисони технологияҳои иттилоотӣ доранд. Дар Ҷумхурии Тоҷикистон, мутаасифона, норасоии ин намуд мутахассисон вучуд дорад. Музди маоши ин мутахассисон баланд буда, дар баъзе ҳолатҳо, мутахассисон аз беруни қаламрави ҷумхурӣ таклиф карда мешаванд. Дигар норасоӣ дар он аст, ки ин тоифаи кормандон речай озодонаи корӣ ва ҳамзамон, имконияти аз хона кор коркарданро талаб менамоянд.

2. Дар ҳолати ташкил намудани необонк аз тарафи бонки амалкунанда ҳамчун соҳтори алоҳида дар доҳилии бонк – ҳамгирии необонк бо бонки анъанавӣ душвориҳои зиёдеро ба миён меорад. Пеш аз ҳама, инфрасоҳтори бонк бояд бо дарназардошти необонк аз нав таҳрир шавад. Кормандони бонки анъанавӣ бояд маҳсулот ва хизматрасониҳои необонкро аз ҳуд кунанд, ки ин на ҳама вақт дуруст анҷом дода мешавад, ки дар навбати ҳуд ба ҳавфи

нупурра ё нодуруст пешниҳод намудани маҳсулоту хизматрасонии бонк мегардад. Дигар ин ки танзими низоми идора намудани хавфҳо дар бонк бояд бо дарназардошти фаъолияти необонк, ки он қисми бонк (ташкилкунанада) мебошад, амалӣ гардад. Низоми идораи хавфҳо бояд, ба ғайр аз бонқдории анъанавӣ инчунин хавфҳои рақамиро дар бар гирифта мутахассисони соҳаи хавфҳо бояд ба талаботҳо ҷавобгӯй бошанд.

3. Душворӣ ҳангоми таъмин намудани бехатарии иттилоотӣ. Хавфи аз даст додани иттилооти дохилӣ, ки метавонад зиёни калони молиявӣ ва таъсири манғӣ ба шаъну шарафи необонк расонад, ниҳоят баланд мебошад. Необонк бояд маблағҳои калон барои бехатарии иттилоотии худ сарф намояд.

4. Аудити дохилӣ бояд ба талаботҳои гузаштани аудити иттилоотӣ тайёр бошад. Ин дар набвти худ талаб менамояд, ки мутахассисон бояд ба ин талабот тайёр бошанд.

5. Номукамаллии қонунгузорӣ барои амалӣ намудани амалиётҳои необонк. Бояд қайд намуд, ки аксарияти қоидаҳо, талаботҳо ва қонуну низомномаҳо, ки фаъолияти хизматрасониҳои рақамӣ ва необонкҳоро танзим ва муайян менамояд, қабул нагардидаанд.

Ҳамин тарик, омӯзиши моҳияти бонкҳои рақамӣ ё необонкҳо ҳамчун соҳтори нав дар низоми бонкии ватанийи хуносабарориҳои зеринро дод:

Якум, барои ташкил намудани необонкҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, шароитҳои муайян лозим аст, аз ҷумла:

- институтсионаӣ – қонунгузории амалкунандаи бонкӣ бояд бо дарназардошти хусусиятҳои фарқунандаи необонкҳо муакаммалгардонӣ карда шавад. Ба талаботҳои андозбандӣ, низ барои ташкил ва пешбурди фаъолияти необонкҳо бояд таъғиру иловаҳо карда шаванд;
- инфрасоҳторӣ – дар ҷумҳурӣ бояд «марказҳои иттилоотӣ» бо имкониятҳои маҳсуси ҷамъоварӣ, коркард ва нигоҳдорӣ ташкил карда шаванд, ки барои необонкҳо ҳамчун инфрасоҳтори зарурӣ лозим мебошад. Суръат ва сифати интренет бояд ба сатҳи баланд бароварда шавад. Ҳамзамон, ҳалли масъалаи норасоии барқ дар фасли сармо бояд пурра аз байн бурда шавад;
- кадрӣ – мактабҳои олии ҷумҳурӣ, ки бо тайёр намудани кадрҳои техники, аз қабили мутахассисони технологияҳои иттилоотӣ машғул мебошанд, бояд раванди таҳсилотро бо дарназардошти талаботи бозор ба роҳ монанд. Ҳамкории зичи амалия бо мактабҳои олий бояд ба роҳ монда шуда, иттилооте, ки аз тарафи корфармоён бобати сатҳи дониши ҳатмқунандагони мактабҳои олий меояд, ба назар гирифта шаванд. Шумораи мутахассисони технологияҳои иттилоотӣ бояд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби ҷалби мутахассисони ҳориҷӣ низ ба маротиб зиёд карда шавад.

Дуюм, баланд бардоштани сатҳи саводнокӣ ва маърифати молиявии аҳолӣ. Ин самт яке аз муаммоҳое, ки пеши роҳи рушди хизматрасониҳои рақамӣ истодааст, ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо, бояд ҳамкории зичи давлат ва низоми банкӣ ба роҳ монда шавад. Давлат дар сатҳи макро бояд ин масъаларо дида барояд. Пеш аз ҳама, фанни саводнокии молиявӣ бояд ба барномаҳои таҳсилӣ хонандагони мактаб ворид карда шуда, дар мактбаҳои олӣ идома дода шавад. Мақсади ин тадбир дар он аст, ки ҳатмкунандагони мактаби миёна бояд саводнокии молиявии минималӣ дошта, баъди ҳатми мактаби олӣ – дорои маърифати пурраи молиявӣ бошанд.

Сеюм, тайёрии дохилии необонк барои фаъолият – барои оғози фаъолият бояд корҳои зиёдеро ба анҷом расонид. Пеш аз ҳама, бояд тайёрии техникӣ ва иттилоотӣ дид, ки ин фундаменти кори необонк мебошад. Гайр аз ин, маҳсулот ва хизматрасониҳои рақамӣ бо сифат ва суръати баланд коркард шуда, ба мизочон пешниҳод карда шаванд. Дар ин ҷо, масъалаи маркетинги дуруст ва таблиғоти диқатчалбӯнанд ба роҳ монда шуда, дастирии техникӣ ва иттилоотии мизочон дар речай 24/7 ташкил карда шавад. Маҳсулоту хизматрасониҳои рақамии необонк бояд қуллай ва дар сатҳи баланд қарор дошта, мизочонро ба ҳамкорӣ бо необонк водор созанд.

Чорум, тайёр будан ба ҳароҷотҳо дар марҳилаи аввал (оғози кор). Таҷриба нишон медиҳад, ки ҷалби мизочон, ҳусусан дар низоми бонкӣ вақти муайянро талаб менамояд. Маъмулан, мизочон дар як лаҳза аз бонки худ (ки дар он хизматрасонӣ мегиранд) даст намекашанд (ба гайр аз ҳолатҳои ғайримуқаррарӣ) ва ба дигар бонк, ҳусусан бонки нав намегузараанд. Ҳусусан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қисмати аҳолӣ аз муфлис шудани як қатор бонкҳои ватаний зарар диданд. «Аз рӯи ҳисобҳои баъзе мутахассисон барои нигоҳ доштани суботи молиявӣ необонк бояд барои на камтар аз 200 ҳазор мизочи доимӣ хизматрасонӣ намояд» [9, с.136].

АДАБИЁТ

1. Блажевич А.А., Рябченко А.А. Необанк как новое направление финансовых инноваций в Российской Федерации. Вестник института экономических исследований. – 2018. – № 4(12) – 160-168.
2. Воскресенская Л.Н., Добрынина А.Д. Развитие необанков в условиях цифровизации банковской сферы. Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции «Пути и методы адаптации экономики региона и предприятий в условиях пандемии и связанных с ней кризисных явлений» Калуга, – 2020 – С. 723-730.
3. Wewege, L. The Digital Banking Revolution: How Fintech Companies Are Transforming the Retail Banking Industry Through Disruptive Financial Innovation. 3rd edition / L. Wewege, M.C. Thomsett. – De Gruyter, 2019. – 138 p.
4. Ginovsky, J. What really is «digital banking»? [Манбаи электронӣ]. // Banking Exchange. – Речай дастрасӣ: <http://www.bankingexchange.com/blogs3/making-sense-of-it-all/item/5187-what-really-is-digital-banking> Санай дастрасӣ: 06.03.2021.
5. Даствурамали №176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ». №304, аз 09.10.2009 (бо дар назардошли таъғириу иловашо).

6. Двоеглазова, И.А. Банки будущего: интеграция с ИТ-сервисами или мультиформатный бизнес / И.А. Двоеглазова // Молодой исследователь Дона. –2018. – № 3 (12). – С. 163.
7. King, B. Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank / B. King. – Marshall Cavendish International (Asia), 2018. – 384 р.
8. Комаров А.В., Мартюкова В.М. Необанкинг как направление развития современных финансовых технологий вестник университета – № 3. – 2020. – С. 135.
9. Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ». № 524, аз 19.05.2009.
10. Lipton, A. Digital Banking Manifesto: The End of Banks? [Манбаи электронӣ]. / A. Lipton, D. Shrier, A. Pentland. – 2016. – Речай дастрасӣ: www.getsmarter.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/mit_digital_bank_manifesto_report.pdf Санай дастрасӣ: 06.03.2021.
11. Необанки как участники российского банковского сектора// Банковские услуги. 2020. № 5. С. 37-41.
12. Почему великая NOKIA проиграла Apple и Samsung? [Манбаи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://dzen.ru/a/ZltqCUj2LCqnfOxJ> Санай дастрасӣ: 04.03.2021.
13. Рудковская, Е. Необанки: мировой опыт и перспективы / Е. Рудковская, Ю. Полтавская // Молодой учёный. – 2016. – № 7 (111). – С. 959–969.
14. Сенная И.К. Необанк – банк будущего // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2017. – № 8(19). – С. 354-358.
15. Скиннер, К. Цифровой банк. Как создать цифровой банк или стать им / К. Скиннер. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 320 с.
16. Тартиб оид ба ҷалби агентҳои бонкии пардохтӣ ва амалисозии назорати риояи шартҳои ҷалби онҳо. №51, аз 12.04.2018.
17. Цифровой банк [Манбаи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Санай дастрасӣ: 04.03.2021.

**СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Назариеva Ҳабиба Гулбековна - соискатель кафедры банковского дела, Таджикский национальный университет, Телефон: 98-111-01-77. E-mail: khabibanazari@gmail.com

Шарипов Баҳром Махмудович - доктор экономических наук, профессор кафедры Банковского дела, Таджикский государственный университет экономики и финансов, тел. 907-78-65-68 , b_sharipov@mail.ru

Развитие малого и среднего предпринимательства в современных условиях сопряжено с рядом новых вызовов и проблем, что обуславливает сокращение доступности банковских кредитов для малого и среднего бизнеса как основного источника финансирования их деятельности и развития. Целью статьи является анализ современных тенденций развития банковского кредитования малого и среднего предпринимательства и выявление его основных концептуальных основ с учетом новых вызовов и угроз. Последнее позволит адаптировать деятельность кредитных организаций к быстро изменяющимся условиям на кредитном рынке и содействовать посредством большей выдачи банковских кредитов поддержать развитие МСП и национальной экономики в целом.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, банковское микрокредитование, концепции, принципы, вызовы, угрозы.

**АСОСҲОИ КОНСЕПТУАЛИИ МУОСИРИ ҚАРЗДИҲИ БОНКӢ БА
СУБЪЕКТҲОИ ХОҶАГИДОРИИ ХУРДУ МИЁНА**

Назариеva Ҳабиба Гулбековна - унвончӯи кафедраи фаъолияти бонкӣ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Телефон: 98-111-01-77, khabibanazari@gmail.com

Шарипов Баҳром Махмудович - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи фаъолияти бонкӣ, Донишгоҳи давлатии иқтисодӣ ва молияи Тоҷикистон, тел. 907-78-65-68, b_sharipov@mail.ru

Рӯиди соҳибкории хурду миёна дар шароити муосир бо як қатор мушиқилот алоқаманд аст, ки боиси кам шудани дастрасии қарзҳои бонкӣ барои соҳибкории хурду миёна ҳамчун манбаи асосии маблагузории фаъолияти онҳо ва рӯиди фаъолияташон. Мақсади мақола таҳлили тамоюлҳои кунунии рӯиди қарздиҳии бонкӣ ба соҳибкории хурду миёна ва муайян намудани асосҳои асосии концептуалии он бо назардошти содирот ва таҳдидҳои нав мебошад. Ин имкон медиҳад, ки фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ба шароити зудтагиирёбандаи бозори қарз мутобиқ карда шуда, бо роҳи бештар додани қарзҳои бонкӣ рӯиди корхонаҳои хурду миёна ва умуман иқтисодиёти миллӣ дастгирӣ карда шавад.

Калидвоҷаҳо: соҳибкории хурду миёна, қарзи хурди бонкӣ, мағҳумҳо, принсипҳо, мушиқилот, таҳдидҳо.

**MODERN CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF BANK LENDING TO SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES**

Nazarieva Khabiba Gulbekovna- Candidate of the Department of Banking, Tajik National University, Phone: 98-111-01-77. E-mail: khabibanazari@gmail.com

Sharipov Bakhrom Makhmudovich - Doctor of Economics, Professor of the Department of Banking, Tajik State University of Economics and Finance, tel. 907-78-65-68, b_sharipov@mail.ru

The development of small and medium-sized businesses in modern conditions is associated with a number of new challenges and problems, which leads to a reduction in the availability of bank loans for small and medium-sized businesses as the main source of financing their activities and development. The purpose of the article is to analyze current trends in the development of bank lending to small and medium-sized businesses and to identify its main conceptual foundations, taking into account new exports and threats. The latter will make it possible to adapt the activities of credit institutions to rapidly changing conditions in the credit market and, through greater issuance of bank loans, to support the development of SMEs and the national economy as a whole.

Key words: small and medium-sized businesses, bank microcredit, concepts, principles, challenges, threats.

В современных условиях формирования и развития рыночных отношений хотя кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства играет ключевую роль в развитие отраслей национальной экономики, однако требует адаптации к новым вызовам и угрозам, требующее развития ее концептуальных основ. [2; 8; 10]

Концептуальные основы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) включают ряд принципов, подходов и условий, которые определяют особенности финансирования этого сектора экономики. (таблица 1)

Таблица 1 - Концептуальные основы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП)	ПОЯСНЕНИЯ
Особенности МСП	Размер и структура бизнеса: МСП часто имеют ограниченные ресурсы, включая недостаток собственного капитала и ограниченный доступ к финансовым рынкам. Высокая степень риска: Деятельность МСП связана с более высокими рисками по сравнению с крупными предприятиями, что влияет на кредитные условия и ставки.
Цели кредитования	Поддержка и развитие бизнеса: Основная цель кредитования МСП — обеспечить необходимый капитал для расширения, модернизации, инноваций и текущих операций. Увеличение занятости и стимулирование экономики
Формы и виды кредитования	Краткосрочные кредиты: Используются для покрытия текущих потребностей в оборотных средствах. Долгосрочные кредиты: Направлены на инвестиционные проекты, покупку оборудования или недвижимости.

	Лизинг и факторинг: Альтернативные формы финансирования, позволяющие снизить риски и увеличить ликвидность бизнеса.
Принципы кредитования	Оценка кредитоспособности: Включает анализ финансового состояния, бизнес-плана, кредитной истории и потенциала роста компании. Обеспечение кредита: Использование залога, гарантит или поручительств для снижения рисков кредитора. Процентные ставки: Устанавливаются в зависимости от степени риска, срока кредита и рыночных условий.
Государственная поддержка	Программы субсидирования: Государство может субсидировать процентные ставки по кредитам для МСП. Гарантийные фонды: Обеспечивают частичное покрытие рисков для банков, предоставляющих кредиты МСП. Институциональная поддержка: Включает программы обучения, консультаций и доступа к информации.
Риски и их минимизация	Финансовые риски: Включают риск неплатежеспособности, валютные риски и риски изменения процентных ставок. Риски операционной деятельности: Снижаются за счет диверсификации, страхования и внедрения современных управленческих практик.
Изменение роли банков, МФО и других финансовых институтов при кредитовании МСП	Хотя коммерческие банки и микрофинансовые организации играют ключевую роль в предоставлении кредитных ресурсов, на рынке появляются иные альтернативные финансовые игроки, виде ломбардов, финтехкомпаний, бизнес-ангелы, ростовщичество как дополняющих источников капитала для МСП.

Источник: составлено авторами

Анализ таблицы 1 показывает, что вышеперечисленные элементы составляют базу концептуальных основ по организации кредитования МСП. Важнейшим и существенным элементом кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства является микрокредит. На наш взгляд, банковский микрокредит – это разновидность экономической сделки, договор между юридическими и физическими лицами о займе или ссуде, где один из партнеров является коммерческий банк или МФО (как кредитор) предоставляющий другой стороны сделки (заемщику) денежные средства на определенный срок с условием возврата эквивалентной стоимости, с оплатой этой услуги в виде процента, под залог и на реализацию конкретной цели.

Кредит создает определенные предпосылки для устойчивого развития всех отраслей национальной экономики. Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей. Его используют как крупные организации, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые предприятия, а также государства, правительства, и граждане.

Так, цели кредитования включают поддержка и развитие бизнеса МСП посредством обеспечения необходимым заёмным капиталом для расширения, модернизации, инноваций и текущих операций. Кредитная поддержка со стороны кредитно-финансовых организаций, особенно коммерческих банков и микрофинансовых организаций, способствует как созданию, так и развитию МСП, тем самым обуславливая создание рабочих мест, вовлечение в активную деятельность безработных лиц трудоспособного возраста, совлечение в активный оборот ранее неиспользуемые ресурсы, в том числе домашнее инвентарь и помещения, тем самым содействуя диверсификации их доходной базы и развитию экономики в целом.

В этом контексте, если краткосрочные микрокредиты и используются для покрытия текущих потребностей в оборотных средствах МПС, то долгосрочные микрокредиты направляются на реализацию инвестиционных проектов, включая покупку оборудования. Нужно отметить, что микрокредиты развиваются наряду с альтернативными формами финансирования, позволяющие снизить риски и увеличить ликвидность бизнеса, включая лизинг и факторинг, ломбардное кредитование, коммерческое кредитование от партнёров, ростовщичество и использование средств родственников. То есть, имеет более широкую базу, однако связанные с высоким рисками их использования, когда большая часть руководства МПС не имеет опыта эффективного их снижения, что приводит к существенному росту рисков банкротства.

Для того, чтобы кредитный процесс или цикл был эффективным для обеих сторон, как кредитных организаций, так и заемщиков в лице МПС, должны соблюдаться базовые принципы кредитования, ч учетом особенностей микрокредитов для МСП. Так, оценка кредитоспособности включает анализ финансового состояния заемщика, с учетом его семейного состояния (количество членов семьи, состояние здоровья, планируемые тождества и т.д.), использования больше неформализованной информации, когда они, на первых порах своей деятельности не имеют кредитной истории, затрудняющие оценку кредитного потенциала, зависящее от множества как объективных, так и субъективных факторов. [3;4]

Обеспечение кредита рассматривает возможности использования смешанных залогов, включая гарантii или поручительства третьих лиц, использования как движимого, таки недвижимого имущества, включая домашнюю утварь, золотые украшения, как методы для снижения рисков кредитора, учитывая, что у вновь созданных МПС отсутствуют или незначительны недвижимое имущество, как правило, не имеют юридическую основу.

Как правило, в микрокредитования МПС процентные ставки относительно выше чем традиционные банковские кредиты, которые устанавливаются в зависимости от степени риска, срока кредита и рыночных условий, и учитывая относительную высокую трудоемкость оценки этих кредитов с учетом их особенностей, включая издержки по их оформлению и мониторингу, вызывающие и высокие риски операционной деятельности.

В целом, необходимо иметь навыки снижения рисков за счет диверсификации, страхования и внедрения современных управлеченческих практик как со стороны кредитных организаций, так и самих МСБ. Последнее требует для развития микрокредитования наличия соответствующего уровня банковского сектора и его внутренних элементов, включая гарантийные фонды, страховые компании, кредитное бюро, хеджевые фонды, а также консалтинговые и аналитические компании, финтех-компании. В этом контексте, при низком уровне развития банковского сектора и его инфраструктуры важно налаживание эффективной системы государственной поддержки МПС, которая со временем может иметь тенденцию к ее сокращению. Налаживание эффективной системы государственной поддержки МПС включает такие элементы, как:

- реализацию программы субсидирования, когда государство может субсидировать процентные ставки по микрокредитов для МСП.
- создание сети государственных гарантийных фондов, обеспечивающих частичное покрытие рисков для банков, предоставляющих кредиты МСП и т.д.
- институциональная поддержка, включая реализацию программ обучения, консультаций и доступа к информации. [2;3;6;8]

Наличие эффективной государственной поддержки кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в современных условиях сталкивается с новыми вызовами и угрозами, связанные с изменением климата и экономических условий, технологическим прогрессом и усилением регуляторных требований, включая:

1. Экономическая нестабильность и инфляция. Повышенная волатильность: Колебания валютных курсов, изменения процентных ставок и нестабильность цен на сырье создают дополнительные риски как для кредиторов, так и для заемщиков из сектора МСП. Увеличение стоимости заимствований и снижение покупательной способности клиентов могут негативно сказаться на бизнесе МСП, что затрудняет их способность обслуживать долги;

2. Ужесточение регуляторных требований. Банки и другие кредитные учреждения сталкиваются с необходимостью поддерживать более высокий уровень капитала, что может привести к ужесточению условий кредитования и снижению доступности кредитов для МСП. «Анти-отмывочные законы» и процедуры «зной своего клиента» как более строгие процедуры проверки и соблюдения нормативных требований могут замедлять процесс кредитования и увеличивать его стоимость;

3. Проблемы с доступом к капиталу. В условиях экономической неопределенности банки могут уменьшать объемы кредитования или предлагать кредиты на менее выгодных условиях для МСП, поскольку этот сегмент традиционно считается более рискованным. Отсутствие альтернативных источников финансирования: Многие МСП по-прежнему зависят от банковских кредитов, не имея доступа к другим источникам капитала, таким как венчурное финансирование или краудфандинг;

4. Дигитализация и киберриски. Банки, МФО и МСП переходят на цифровые платформы и онлайн-услуги, что требует значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру и повышение финансовой грамотности. Однако они сопровождаются киберугрозами. Увеличение числа кибератак и угроз безопасности данных повышает риски как для кредиторов, так и для заемщиков, особенно в условиях удаленной работы и цифровых операций.

5. Изменения в потребительском поведении. Так, новые модели потребления, переход к онлайн-покупкам и изменения в предпочтениях потребителей требуют от МСП быстрой адаптации и инвестиций, что создает дополнительные финансовые потребности. Сокращение сроков жизненного цикла продуктов: МСП вынуждены ускорять процессы разработки и вывода новых продуктов на рынок, что увеличивает нагрузку на оборотные средства и потребности в краткосрочном финансировании;

6. Переход к устойчивому развитию и учета экологических и социальных факторов (ESG). Рост важности ESG-факторов приводит к необходимости внедрения устойчивых практик, что требует дополнительных ресурсов и может усложнить доступ к традиционным формам финансирования. Внимание к устойчивому развитию приводит к появлению новых критериев оценки и выбора заемщиков, что может повлиять на доступность и стоимость капитала для МСП;

7. Конкуренция со стороны финтех-компаний. Новые игроки на рынке микрокредитования МПС, включая финтех-компании предлагают альтернативные модели кредитования, такие как р2р-кредитование, цифровые платформы и микрофинансирование, что создает конкуренцию для традиционных банков и МФО, занятых микрокредитованием. Финтех-компании предоставляют микрокредиты быстрее и на более гибких условиях, что ставит под давление традиционные финансовые институты.

8. Глобальные вызовы, включая геополитическая нестабильность, конфликты, санкции и торговые войны ограничивают доступ МСП к внешним рынкам и источникам финансирования. Так, климатические изменения, связанные с экстремальными погодными условиями и природными катастрофами увеличивают риски для МСП, особенно в секторах и местностях, зависящих от природных ресурсов, включая горные и отдаленные сельские регионы.

- Все вышеперечисленные новые условия и вызовы требуют от участников рынка микрокредитования МСП их адаптации, включая стратегию развития, внедрение инноваций и более гибкого подхода к диверсификации своих банковских продуктов, в том числе цифровых, дистанционных способов их доступности, ведущих к эффективному управлению рисками, ориентированными на сохранение устойчивой деятельности клиентов, включая МПС. [2;8;9]

Для успешной адаптации к новым вызовам участники рынка микрокредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) должны быть развиваться следующие ключевые направления в деятельности банков и МФО:

1. Разработка гибких, в том числе цифровых, кредитных продуктов. Разработка кредитных продуктов с гибкими условиями, такими как изменяющиеся процентные ставки, отсрочки по платежам или индивидуальные графики погашения, чтобы соответствовать потребностям МСП в условиях экономической нестабильности на базе цифровизации их деятельности, позволяющие учитывать сезонность и особенности операций МСП.

2. Использование больших данных и аналитики. Применение передовых методов и способов анализа больших данных для оценки кредитоспособности заемщиков, включая использование нетрадиционных данных (социальные сети, поведение клиентов, транзакционные данные) и их обработка с помощью искусственного интеллекта и методов машинного обучению. Так, внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения прогнозирования рисков, оптимизации кредитных предложений и персонализации услуг позволяют снизить риски сторон кредитных взаимоотношений.

3. Диверсификация и распределение рисков путем создание консорциумов кредиторов или совместных программ с государством для распределения рисков, связанных с микрокредитованием МСП. Также важно использование страховых инструментов, включая применение страхования кредитных рисков и других финансовых инструментов для минимизации потерь от дефолтов заемщиков.

4. Инновационные технологии в кредитовании. Финтех-решения: Интеграция с финтех-компаниями для создания цифровых платформ, которые облегчают доступ МСП к кредитным ресурсам, ускоряют процесс одобрения заявок и снижают операционные издержки. Блокчейн: Внедрение блокчейн-технологий для обеспечения прозрачности, безопасности и эффективности кредитных операций, а также для уменьшения затрат на обработку данных и улучшения отслеживания транзакций.

5. Партнерства и экосистемы. Стратегические альянсы: Сотрудничество с другими финансовыми учреждениями, технологическими компаниями, государственными организациями и инвесторами для разработки комплексных решений, удовлетворяющих потребности МСП.

Создание экосистем: Формирование платформ и экосистем, где МСП могут получать доступ к финансированию, консультационным услугам, обучению и инструментам для развития бизнеса в одном месте.

6. Учет ESG-факторов. Интеграция ESG-критериев: Внедрение критериев устойчивого развития (экологические, социальные и управленические факторы) в процесс оценки кредитоспособности МСП и предоставление льготных условий для компаний, соблюдающих принципы устойчивого развития. **Финансирование зеленых проектов:** Разработка кредитных продуктов, ориентированных на поддержание экологически чистых и социально значимых инициатив, таких как энергосбережение, утилизация отходов и улучшение условий труда.

7. Управление киберрискаами. Инвестирование в технологии и процессы для защиты данных и обеспечения безопасности цифровых операций, как для кредиторов, так и для МСП. **Обучение и повышение осведомленности:** Проведение программ обучения для сотрудников и клиентов, направленных на повышение киберграмотности и осведомленности о потенциальных угрозах.

8. Адаптация к регуляторным изменениям. Разработка стратегий, которые позволят быстро адаптироваться к новым регуляторным требованиям, включая более строгие правила отчетности, капитализации и контроля над соблюдением нормативных актов. Включение в команду специалистов по регулированию и праву, которые помогут заранее оценить и подготовиться к возможным изменениям.

9. Упрощение процедур и улучшение клиентского опыта. Внедрение цифровых инструментов для упрощения и ускорения подачи заявок, одобрения кредитов и последующего сопровождения клиентов. **Ориентация на клиента:** Разработка пользовательских интерфейсов и сервисов, которые максимально удобны для клиентов, и предлагают индивидуальный подход к каждому бизнесу.

10. Программы поддержки и наставничества. Обучение и консалтинг: Предоставление образовательных программ и консультационных услуг для МСП, направленных на повышение их финансовой грамотности, улучшение управления и минимизацию рисков. Программы наставничества: Организация программ, в которых успешные предприниматели и эксперты делятся опытом и знаниями с представителями МСП, помогая им преодолевать сложные этапы развития бизнеса.

Так, интеграция ESG-критериев (Environmental, Social, Governance) в процесс оценки кредитоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) представляет собой внедрение факторов устойчивого развития в финансовую деятельность. Это важное направление для многих финансовых институтов, поскольку ESG-критерии становятся всё более значимыми в глобальной экономике. В целом, интегрирование ESG-критерии в процесс кредитования МСП позволяет эффективно управлять рисками с учетом ESG-факторов, что

снижает вероятность дефолтов по кредитам, связанных с экологическими катастрофами, социальными конфликтами или проблемами в управлении. [8;9]

Дополнительно, для ФКО в современных условиях важно сотрудничать с МПС, которые ведут устойчивую и ответственную деятельность, так как это может повысить их собственную репутацию на рынке. В частности, это позволяет получить доступ к "зеленым" финансам. Многие зарубежные инвестиционные фонды и программы поддержки ориентированы на ФКО, компании МСП, которые внедряют ESG-принципы, что открывает доступ к более выгодным условиям финансирования.

Однако существуют ряд методологических и методических вопросов как возможно ESG-критерии интегрировать в процесс кредитования МСП, в частности при оценке их потенциала кредитоспособности. Так, при анализе кредитоспособности важно учесть насколько бизнес МПС воздействует на окружающую среду при внедрении энергоэффективных технологий, при внедрении технологий по полной переработки отходов, и как это учесть при расчете интегрального показателя потенциала кредитоспособности, логически требующая внедрение дополнительных показателей и более высокие оценки по сравнению с кредитованием МПС с традиционными видами бизнеса и используемых технологий.

Так же важно интегрировать в них учет и социальных показателей, выключая как деятельность МПС влияет на своих сотрудников и сообщество в контексте положительного влияния на создание справедливых условий труда, участие МПС в социальных проектах, могут улучшить кредитный рейтинг. Хорошо наложенное корпоративное управление обеспечивает прозрачность деятельности МПС, включая предотвращение антикоррупционных инструментов (взятки, коррупция и т.д.) и соблюдение прав акционеров, что повышает общую оценку кредитоспособности МПС и возможности получение кредита на выгодных условиях.

Так, в Таджикистане уже имеются успешные примеры внедрения ESG-критериев при кредитовании МСП. Так, зеленые кредиты выдаются ОАО «Банк Арванд», крупными МФО, которые предлагают специализированные кредитные продукты для МПС, реализующих экологически устойчивые проекты, такие как внедрение возобновляемых источников энергии и улучшение энергоэффективности. Вместе с тем, нашли применение гибридные модели кредитования МПС, в некоторых банках, где стандартная процентная ставка может быть снижена при выполнении определенных ESG-критериев.

То есть, внедряются льготные условия для МПС, соблюдающих ESG-принципы, включая:

- снижение процентных ставок так как МПС, которые внедряют ESG-принципы, могут получить кредиты под более низкие процентные ставки, так как они считаются менее рискованными и более устойчивыми в долгосрочной перспективе;
- длительные сроки кредитования и погашения кредитов;
- применение системы гарантий и субсидий от государственных программ поддержки, занимающихся устойчивым развитием.

То есть, существуют совокупность преимуществ как для кредиторов, так и для заемщиков. Так, для кредиторов или ФКО, интеграция ESG-критериев позволяет улучшить управление рисками, снизить количество дефолтов, улучшить репутацию и открыть доступ к новым рынкам и программам "зеленого" финансирования. Для МСП-заемщиков, которые следуют ESG-принципам, открыт более облегченный доступ к наиболее выгодным финансовым условиям, улучшающие свои отношения с инвесторами и обществом, что позволяет им развивать более устойчивый и конкурентоспособный бизнес. Но внедрение оценки с учетом ESG-факторов сопровождается рядом вызовов и ограничений. Так, существует риски получения неоднородности оценки, когда может быть субъективной и зависеть от конкретных методологий, используемых разными кредиторами. Однако внедрение ESG-принципов может требовать дополнительных инвестиций от МСП, что может быть вызовом для малого бизнеса с ограниченными ресурсами. Регуляторные требования: Отсутствие единых стандартов и требований к отчетности по ESG может затруднять интеграцию этих факторов в кредитные процессы.

В заключении можно отметить, что интеграция ESG-критериев в процесс оценки кредитоспособности, это важный шаг на пути к устойчивому развитию банковской системы и развития частного сектора. Это способствует не только снижению рисков для кредиторов, но и поддержке компаний, которые стремятся вести свою деятельность ответственно, с учетом интересов окружающей среды, общества и принципов хорошего управления. Эти новые подходы и расширение концептуальных основ банковского кредитования МСП помогут участникам кредитного рынка адаптироваться к динамичным изменениям в экономике, обеспечивая устойчивое развитие и поддержку малого и среднего бизнеса и национальной экономики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азизов, С. А. Эволюция форм государственного регулирования рыночной экономики посредством использования финансовых механизмов / С. А. Азизов, Б. Шарипов // Экономика Таджикистана. – 2018. – № 3. – С. 38-45. – EDN QAEDYV.
2. Ганиев Р.Г. Роль и значение финансовых технологий в цифровизации банковских услуг//Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2020. № 1 (69). С. 69-75.
3. Раҳимзода Ш., Латипова Г.С. Механизмҳои дастигирӣ қарздиҳии занони соҳибкор дар соҳаи кишоварзӣ//Паёми молия ва иқтисод. 2020. № 4 (24). С. 18-25.

4. Раҳимзода Ш., Хоҷаев Б.Б. Қарздиҳии хурд дар деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолати муосир ва дурнамои рушд// Паёми молия ва иқтисод. 2020. № 3 (23). С. 19-26.
5. Умаров Х.У., Иброхимов И.Р., Боймуродов Д.Д. Пути совершенствования процессов минимизации финансовых рисков в Республике Таджикистан// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. № 10-1. С. 136-143.
6. Хайрзода Ш.К., Ҳоджаев Б.Б., Махшулов С.Д. Необходимость и роль микрокредитования аграрного сектора национальной экономики Республики Таджикистан//Финансово-экономический вестник. 2019. № 4 (20). С. 7-14.
7. Ҳикматов У.С. Микрофинансирование: теория, методология, перспективы развития / Душанбе, 2016.
8. Шарипов, Б. М. Теоретико-методологические аспекты стимулирования инновационного развития экономики Республики Таджикистан / Б. М. Шарипов, Д. Т. Назаров // Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими. – 2020. – № 4(17). – С. 50-59. – EDN KGBFWU.
9. Шарипов, Б. М. Формирование финансового рынка Республики Таджикистан: методология и практика / Б. М. Шарипов. – Душанбе: Институт экономики и демографии, 2019. – 334 с. – ISBN 978-99975-315-4-4. – EDN JAPITY.

УДК: 338

АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДӢ ДАР ПАСМАНЗАРИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Бобоҷонов Ҷаврон Ҷадоҷоновиҷ - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнесс ва сиёсати Тоҷикистон. Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Ҳуҷанд, 17 мкр-н., хонаи 1. Тел: (+992) 927734646, E-mail: bobojonovd@rambler.ru

Дар мақолаи мазкур татбиқи нақши андозҳо дар таъмини амнияти озуқавории кишивар тавассути афзоиши таъминоти маҳсулоти ҳӯроквории аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас ва баландсифат баҳшида шудааст. Ҳадафи омода намудани ин мақолаи ҷалби таваҷҷӯҳи бештари сиёсатмадорон ва иқтисодчиён ба таъсири низоми андозбандӣ дар кишивар ба истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ мебошад. Дар мақола қайд шуда аст, ки андозҳо на танҳо дар ташаккули даромади низоми буҷети давлатӣ, балки дар раванди андозбандии истеҳсолкунандагони маҳсулоти озуқаворӣ, инчунин иштироки андозҳо дар нархгузории маҳсулот ҳӯрокворӣ таъсир мерасонанд. Исбот карда шуда аст, ки бо ёрии андозҳо ба раванди нархгузории маҳсулоти ҳӯрокворӣ, афзоиши даромади хонаводаҳо ва зиёд шудани тақозову арзai маҳсулоти озуқаворӣ таъсир кардан мумкин аст, ки ин маҳсулоти ҳаётан муҳимро аз ҷиҳати иқтисодӣ барои истеъмолкунандагон дастрастар мекунад. Майян карда шуда аст, ки омили асосии ҳавасмандгардонии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишиоварӣ ин ҷорӣ кардани имтиёзҳои андозӣ мебошад. Пешниҳод шуда аст, ки дар кодекси андози минбаъда андоз аз разиии иловашда ба таъминкуннадагони соҳаи кишиоварӣ меъёри паскардашда ҷорӣ карда шавад.

Калидвожаҳо: комплекси агросаноатӣ, амнияти озуқаворӣ, нарх, андози гайримустақим, даромади хонаводаҳо, буҷет, маҳсулот ҳӯрокворӣ, истеҳсолкунанда, истеъмолкүнанда, ММД.

НАЛОГ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА ФОНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Бабаджанов Ҷаврон Ҷадоджановиҷ - доктор экономических наук, профессор, проректор по международным связям Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, 17 мкр-н., дом 1. Тел: (+992) 927734646, Тел: E-mail: bobojonovd@rambler.ru

Данная статья посвящена реализация роли налогов в обеспечении продовольственной безопасности страны за счет увеличения поставок экономически доступных и качественных продуктов питания. Цель подготовки данной статьи – привлечь большее внимание политиков и экономистов к влиянию системы налогообложения в стране на производство продуктов питания. В статье отмечается, что налоги влияют не только на формирование доходов государственной бюджетной системы, но и на процесс налогообложения производителей

продуктов питания, а также на участие налогов в ценообразовании продуктов питания. Доказано, что с помощью налогов можно влиять на процесс ценообразования на продукты питания, увеличивать доходы домохозяйств и увеличивать спрос и предложение продуктов питания, что делает жизненно важные продукты экономически доступными для потребителей. Определено, что основным фактором стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей является введение налоговых льготы. Предлагается в следующем Налоговом кодексе ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость для поставщиков сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: АПК, продовольственная безопасность, цена, косвенный налог, доходы населения, бюджет, продукты питания, производитель, потребитель, ВВП.

TAX AND TAXATION IN THE BACKGROUND OF ENSURING FOOD SECURITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Babadzhanov Davron Dadodzhanovich - Doctor of Economical Eciences, Professor, Deputy of Rector on International Relation Tajik State University of Law, Business and Policy. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand City, 17 micro-str., home 1. Tel.: (+992) 927734646, E-mail: bobojonovd@rambler.ru

This article is devoted to the implementation of the role of taxes in ensuring food security of the country by increasing the supply of affordable and high-quality food products. The purpose of preparing this article is to attract more attention of politicians and economists to the impact of the taxation system in the country on food production. The article notes that taxes affect not only the formation of revenues of the state budget system, but also the process of taxation of food producers, as well as the participation of taxes in food pricing. It has been proven that with the help of taxes it is possible to influence the process of pricing for food products, increase household incomes and increase the demand and supply of food products, which makes vital products economically affordable for consumers. It has been determined that the main factor in stimulating agricultural producers is the introduction of tax breaks. It is proposed to introduce a reduced rate of value added tax for suppliers of agricultural products in the next Tax Code.

Keywords: agro-industrial complex, food security, price, indirect tax, income of the population, budget, food, producer, consumer, GDP.

Дар шароити феълӣ, мушкилоти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти озукавории баландсифат ва бо нарҳҳои дастрас бодарназар-дошти тамоюлҳои чойдошта дар бозори озукавории ҷаҳонӣ ва Тоҷикистон, масоили рӯзмарра ва мубрами доираи таҳқиқотҳои илмии коршиносон ва фаъолияти ниҳодҳои соҳавӣ арзёбӣ мегардад. Даргузашта аз ин, бозори озукаворӣ дар навбати ҳуд, бояд таъиноти функционалии ҳудро, яъне дастрасии устувор ва кафолатноки озукавориро ба навъҳо ва микдори зурурӣ ба аҳолӣ тибқи эҳтиёҷоти чойдошта, таъмин намояд.

Ин аст ки, омили суръатфизои афзоиши ахолии ҷаҳон ва норасои маҳсулотҳои ҳӯроквории асосӣ аз рӯйи талаботҳои базавӣ дар як қатор қишварҳо сабабгори таҳқимбахшии ҳамкориҳоро дар самти воридот ва содироти маҳсулоти озуқаворӣ гардид, ки натиҷаи ниҳоии ин гуна муносибатҳо омили ташаккул ва рушди муносибатҳои иқтисодии байнидавлатӣ гардид.

Мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи амнияти озуқаворӣ" – амнияти озуқаворӣ ҳамчун вазъи иқтисодии давлат мебошад, ки аз ҳисоби истеҳсолоти доҳилӣ амнияти озуқавории қишвар таъмин гардида, дастёбии воқеӣ, ки барои ҳаёти солиму фаъол ва рушди демографии ҳамаи аҳолӣ зарур аст, кафолат дода мешавад [7], фахмида мешавад. Дар Қонуни мазкур ба сифати маҳақҳои асосии амнияти озуқаворӣ ин- дастрасии ҷисмонӣ ва иқтисодии озуқаворӣ, кафолати босифат ва бехатар будани маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва то ҳадди имкон паст кардани вобастагии бозорҳои қишвар аз воридот мебошанд, муайян карда шудаанд.

Сиёсати ҳамаи қишварҳои ҷаҳон аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди ба қабул намудани чораҳои мубориза бар зиддӣ ноамни озуқаворӣ равона гардиааст.

Дар ҳолате, ки санадҳои меъёрии ҳукуқӣ ба озуқа пурзур карда шудааст, ин амали муҳим дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ ба шумор рафта, татбиқи он дар доираи сиёсати иҷимиои иқтисодии Ҳукумати ҷумҳурӣ амалӣ мегардад. Чуноне ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, комёбихои қишварҳое, ки дар самти бехтар кардани вазъи амнияти озуқавории худ ба пешрафти назаррас ноил шудаанд, пеш аз ҳама тавассути барномаҳои иҷтимоӣ, аз қабили қӯмакпулиҳои озуқаворӣ, нақшаҳои шуғл, дастгирии истеҳсолқунандагони маҳсулоти қишоварӣ, таъмини ҳӯроки гарм дар мактабҳо ва ғайра ба даст оварда шудааст.

Ба андешаи мо «амнияти озуқаворӣ» ин истиқлолияти низоми озуқавории миллӣ мебошад, ки давлат дар таъмини он нақши аввалин дараҷа мебозад. Чунки масъалаҳо, ки дар боло зикр гардианд, бе иштироки давлат онҳоро тассавур кардан ғайри имкон аст. Бо ибораи дигар - амнияти озуқаворӣ шарти асосии муаян кунандай ҳастии ҷомеъа ва тарроҳи асосии амнияти иқтисодии ҳар як қишвар ба ҳисоб меравад.

Ҳамин тариқ гуфтан мумкин аст, ки дар раванди ташакулёбии амнияти озуқаворӣ дастгирии давлатӣ нақши ҳалқунандаро мебозад, ки бо туфайли он афзоиши истеҳсолоти маҳсулоти КАС ва саноати ҳӯрокворӣ имконпазир мегардад.

Маҳақҳои асосии амнияти озуқаворӣ дастрасии ҷисмонӣ ва иқтисодии озуқаворӣ, кафолати босифат ва бехатар будани маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва то ҳадди имкон паст кардани вобастагии бозорҳои қишвар аз воридот мебошанд. Дастрасии озуқаворӣ, ки бо сатҳи раванди иқтисодӣ ва иҷтимоии ташаккули ҷомеа муайян карда мешавад аз сатҳи даромад, подошпулиҳо ва дигар имтиёзҳо вобастагӣ дорад, ки шаҳрвандони дорои сатҳи гуногуни зиндагӣ имкон медиҳад, ки микдори муайян ва маҳсулоти ҳӯроквории ҳаётан муҳимро бо нарҳҳои дастраси харидорӣ кунанд.

Вазъи бавуқӯомада дар низоми иқтисоди миллии Тоҷикистон, баҳуссус дар давраи пандемияи COVID-19 таваҷҷуҳи Ҳукумати кишварро дар самти таъминоти бехатарии озуқаворӣ дучанд афзуд. Ҳолати мазкур бесабаб нест. Зеро дар давраи на чандон тӯлонӣ дар бозорҳои дохилии кишвар нарҳҳо ба маҳсулоти ниёзи истеъмоли аввалиндарача тадриҷан боло рафтанд, ки ин боиси нигаронии аҳолӣ ва мақомотҳои маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ гардид. Чунончӣ, нарҳи: сирпиёз – 2,2 баробар, лимӯ – 19,7 фоиз, картошкагӣ – 2,1 баробар, бехпиюз – 2 баробар, себ – 70,9 фоиз, шакар – 2,6 фоиз, орди наవъи якум – 18,5 фоиз, равғани пахта – 2,6 фоиз, карам – 2,1 фоиз, биринҷ – 18,3 фоиз ва гӯшти гов – 22,4 фоиз қимат шудааст [1].

Ҷадвали 1.

Нарҳи маҳсулотҳои ҳӯроквори дар бозорҳои озуқавории кишвар

Номгӯи маҳсулотҳо	мар.19	мар.20	Афзоиши нарҳ, мар. с.2020 бо % нисбати мар.с. 2019
Гӯшти гов	39,6	48,45	22,35
Равғани чорво	55,15	57,65	4,53
Равғани пахта	11,78	12,08	2,55
Шири рехташаванда	3,6	4,2	16,67
Тухм (10 дона)	8,09	8,04	-0,62
Шакар	6,6	6,77	2,58
Намак	1,02	1,13	10,78
Орди наవъи 1-ум	3,62	4,29	18,51
Нони орди наవъи 1-ум	4,29	5,11	19,11
Биринҷ	8,51	10,07	18,33
Картошкагӣ	2,05	4,25	107,32
Бехпиюз	1,58	3,16	100,00
Сабзӣ	1,67	1,48	-11,38
Себ	5,71	9,76	70,93

Сраҷашма: Амнияти озуқаворӣ ва камбизоатӣ №1-2020 / Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон// Душанбе 2020. – С.26-25

Дар ин давраи пандемияи COVID-19 на ин ки дар Тоҷикистон, балки дар тамоми кишварҳои ҷаҳон нарҳи маҳсулоти озуқавори афзоиш ёфтанд. Чунин афзоиши нарҳи маҳсулоти ҳӯрокворӣ барои дастрасии ҳӯрок ба қишири аҳолии камбизоати мушкилот эҷод кард.

Дигар омилхое, ки ба дастрасии маҳсулоти озуқавори ба аҳоли таъсир мерасонад ин: коҳиш ёфтани сармоягузори ба соҳаи кишоварзӣ, ноустуории арзаву тақозо дар бозори озуқа ва поён равии арзиши нафт (ки ба бекурбашвии пули миллӣ нисбати доллари ИМА гардид) мебошад. Дар ҳолате, ки маҳсулоти озуқавори дастрас аст, аммо арзиши гарони он аҳолиро ба ташвиш меорад. Аз ҷониби дигар бошад кишварҳои рӯ ба тарақӣ бо мушкилоти норасои хӯрок рӯ ба рӯ мешаванд ва кишварҳои муттарақӣ бошад бо фарбех шавии аҳолӣ.

Фрз кардем, ки ҳосилнокии истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ ба дараҷае баланд аст, ки ниёзҳои ҳаётин ҳарду ҷониб қонеъ карда мешаванд ва аз ин рӯ, ҳарду ҷониб (истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда) ҳаёти солиму фаъол бурда метавонанд. Ҳукумат як барномаи иҷтимоиро ҷорӣ мекунад, ки барои ҳарду иштирокӣ субсидия кардани истеъмоли хӯрокворӣ пешбинӣ шудааст. Ҳарду ҷониб метавонанд субсидияҳои гуногун гиранд: Ҳукумат метавонад ин барномаро тавассути ситонидани андози мустақим ё ғайримустақим маблағгузорӣ кунад; дар низоми мустақими андозбанӣ, танҳо соҳибкор бояд андозҳоро мутаносибан ба даромади ҳуд супорад, дар ҳоле ки дар низоми андози ғайримустақим аз истеъмолкунандагон ҳам аз дехқон ва ҳам соҳибкор барои истеъмоли молҳои хурокворӣ андоз (ААИ ва аксиз) ситонида мешавад. Меъёрҳои андоз бо мақсади пур кардани буҷети давлат муқаррар карда мешаванд[10].

Дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шуда аст, ки андози ғайримустақим – андозе (андоз аз арзиши иловашуда ва аксизе) мебошад, ки дар намуди иловапулӣ ба нархи молҳои воридотӣ ва (ё) таҳвилшуда, корҳои иҷрошуда ва (ё) хизматрасониҳои анҷомдодашуда ва аз ҷониби истеъмолкунанда ҳангоми ҳаридани молҳо, корҳои иҷрошуда ва (ё) хизматрасониҳои анҷомдодашуда бо нархи ба маблағи ҳамин андоз замшуда пардоҳт мешавад [6]. Аз қонуни мазкур маълум мегардад, ки андози ғайри мустақим андозе мебошад, ки аз ҷониби истеъмолкунанда супорида мешавад, чи он маҳсулоти озуқаворӣ бошад ва чи маҳсулоти эҳтиёҷоти дигар.

Дар баробари ин, ҳукумат бо пешниҳоди кумакпули барои ғизой истеъмолӣ, ғизоро арzon мекунад ва талаботро ба ғизо афзоиш медиҳад. Ҳамин тарик, барномаи субсидияи озуқаворӣ аз ҷониби Ҳукумат ба истеҳсоли маҳсулоти хӯроквори таъсири мусбӣ расонида ба афзоиши он мусоидат мекунад.

Вобаста ба нақши андоз дар таъмини амнияти озуқаворӣ дар давраи пандемия аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ҷораҳои дастгирии иҷтимо амали карда шуданд, ба монандӣ:

- пардоҳти яқдафъина ба оилаҳои камбизоат ба маблағи 500 сомонӣ;
- таътили андозӣ ба соҳибкорони хурду миёна, ки фаъолияти худро дар давраи пандемия пурра қатъ намуданд;
- шахсони воқеъӣ аз андози ғайри манқул озод карда шуданд;

- меъёри андоз аз даромади шахсони воқей барои фоизҳои пасандозҳо 50% кам карда шуданд;
- қарзҳои имтиёзнок ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти озуқаворӣ чудо карда шуд.

Албата дар Тоҷикистон низомҳои маҳсуси андозбандӣ амал мекунад ва дар доираи он ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, андози ягона ҷори карда шудааст. Аммо ин намуни андоз на онқадар ба нарҳи маҳсулот таъсир мерасонад чи қадаре, ки андозҳои ғайри мустақим ба маҳсулотҳои озуқавории воридотӣ ба мисли: равған, шакар, орд ва гандум таъсир мерасонанд.

Меъёрҳои Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ имкон медиҳанд, ки бо ҷорӣ кардани андози ягона истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба коҳиши ёфтани арзиши маҳсулоти кишоварзӣ, ки барои саноати ҳӯрокворӣ ашёи хом маҳсуб меёбад, мусоидат кунанд.

Низоми андозбандӣ бояд ҳамқадами замон бошад ва дигаргуниҳои (транформатсия) шаклҳои тиҷоратро ҳамроҳӣ намояд [8].

Ба андешаи мо, сиёсати амалкунандаи соҳаи комплекси агросаноатӣ вазъи соҳа, ҳусусияти инфириодии он ва ҳавфҳои мавҷударо дар муқоиса бо дигар соҳаҳои иқтисодӣ ба назар намегирад, ки ин барои субъектҳои соҳибкорӣ дар ин соҳа мушкилоти ҷиддӣ ба бор меорад.

Дар айни замон, шароити номусоиди фаъолияти комплекси агросаноатӣ дар иқтисоди Тоҷикстон бо сабаби набудани маблағ ва дастнорасии воситаҳои қарзӣ (бо сабаби фоизҳои баланд доштани он), аз ҳад зиёд фарсадашавии дороиҳои истеҳсолӣ ба рушди ин соҳа монеа эҷод менамояд. Ноустувории молиявии соҳа аз ноустувории ба даст овардани даромад, вуруди ноҷизи сармоягузориҳои ҳусусӣ бо сабаби паст будани даромаднокӣ ва дастрасии душвори истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои манбаъҳои молиявӣ ба вучуд омадааст.

Вобаста ба ин андешаҳо таҷрибаи солҳои 2017-2018 мисол шуда метавонад, ки меъёри имтиёзноки андоз аз арзиши иловашуда барои воридоти гандум, таъминоти он ба корхонаҳои коркард кунанда, инчунин фурӯши маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаҳои орд муқаррар шуд буд, ки дар он давра дастрасии иқтисодии маҳсулоти нонӣ ва орд хело баланд шуда буд.

Дар соли 2019 меъёри ААИ барои таъмини гандум ба корхонаҳои коркарди гандум ва фурӯши маҳсулоти ниҳоӣ 18% муқаррар карда шуд. Пас аз бекор кардани имтиёзҳо барои истеҳсол ва фурӯши орд, арзиши он дар ҷумҳурӣ ба тадриҷ афзоиш ёфтанд. Ба болоравии нарҳи орд афзоиши меъёри андоз аз арзиши иловашуда (аз 10 то 18%) таъсир расонид.

Бо сатҳи назарраси ноамни озуқаворӣ дар кишвар, давлат метавонад сиёсати ҳавасмандгардониро дар шакли коҳиши додани андозҳо пеш барад. Андозҳои камтар метавонад даромади хонаводаҳоро афзоиш диханд, ки ин боиси зиёд шудани ҳарочоти истеъмолӣ ва зиёд

шудани тақозо (қобилияти харидории аҳолӣ), нархҳо, зиёд шудани ҳаҷми маҳсулоти озуқаворӣ ва арза мегардад. Дар натиҷа, ММД воқеӣ меафзояд. Андозҳои кам инҷунин ба афзоиши пасандозҳои хонаводаҳо ва зиёд шудани даромаднокии сармоягузории соҳаи соҳибкорӣ, ба баланд шудани сатҳи ҷамъшавии сармоя, тавсееи истеҳсолот, коҳиши бекорӣ ва афзоиши маҳсулоти миллӣ мусоидат мекунад. Аз ин рӯ, андозҳо низ дар рушди иқтисоди миллӣ таъсири мултипликаторӣ доранд.

Ҳамин тариқ бо ҷори кардани имтиёзҳои андозӣ ба истеҳсол ва фуруши маҳсулотҳои озуқаворӣ устувории ҳолати кишоварзиҳо баланд намуда дастрасии озуқа ба аҳолиро тъмин месозад. Қабул кардани лоиҳаи Кодекси андози нав аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имсол дар назарааст умед ҳаст, ки баҳри таъмини амнияти озуқавории кишвар дар он қоидаҳои зарурӣ ҷорӣ карда мешаванд. Бисёр хуб мешуд агар дар кодекси нави андоз андоз аз разиши иловашда ба таъминкуннадагони соҳаи кишоварзӣ ақалан меъёри паскардашда ҷорӣ карда мешуд мувофиқи мақсад буд.

АДАБИЁТ

1. Амнияти озуқаворӣ ва камбизоатӣ №1-2020./ Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон// - Душанбе - 2020. –С.56.
2. Бабаджанов, Д. Д. Приоритетные направления денежно-кредитного регулирования экономического роста в Республике Таджикистан / Д. Д. Бабаджанов, Р. А. Азизбаев // Финансово-экономический вестник. – 2020. – № 1(21). – С. 7-17.
3. Бабаджанов, Д. Д. Теоретические основы развития сельскохозяйственных кооперативов в Республике Таджикистан / Д. Д. Бабаджанов, Б. Р. Давлатов // Финансово-экономический вестник. – 2018. – № 2(14). – С. 34-38.
4. Бобоҷонов, Д. Д. Такмили механизми амалишавии лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар иқтисодиёти минтақа / Д. Д. Бобоҷонов, Н. Ш. Раҳимова // Аҳбори Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Силсила илмҳои ҷомеашиносӣ. – 2021. – №. 1(86). – С. 26-34.
5. Гордеев А.В. Продовольственное обеспечение России. (Вопросы теории и практики). / А.В. Гордеев. -М.: Колос, 1999. 268с.
6. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.01.2020, №1675, №1676
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амнияти озуқаворӣ” (АМОҶТ, с.2010, №12, м.830; ҚҖТ аз 27.11.2014,№1158)
8. Ризоқулов Т. Р. Андозбандӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ: мушкилот ва дурнамо / Т. Р. Ризоқулов, О. М. Алиев // Паёми Доғишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2020. – №. 4-2(34). – С. 243-250.
9. Assessment of the readiness of industrial production for digitalization in the Russian Federation / K. A. Artamonova, O. Yu. Gavel, D. S. Lopatkin [et al.] // JOP Conference Series: Metrological Support of Innovative Technologies, Krasnoyarsk, 04 марта 2020 года / Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. Vol. 1515. – Krasnoyarsk, Russia: Institute of Physics and IOP Publishing Limited, 2020. – P. 32004.
10. Gopalakrishnan, Pawan & Saha, Anuradha, 2015. "Tax Policy and Food Security," MPRA Paper 62089, University Library of Munich, Germany. Handle: RePEc:pra:mprapa:62089.

УДК: 338

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Гафуров Гиёсиддин Садриддинович – н.и.и., доцент, мудири кафедраи фаъолияти бонки, ДДМИТ. Суроға: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, суроға Нахимова, 64/14.

В статье рассмотрен процесс трансформации государственного сектора Республики Таджикистан в переходной экономики. Уточнено понятие категории государственного сектора, его структуры, элементы, а также его модели формирования в республике. В статье, анализирован основные направление его деятельности после 2000-х г., как инструмент воздействия на социально-экономические процессы. Выявлен основные проблемы государственного сектора республике на современном этапе, предложен важные направления совершенствования его организации и структуры.

Ключевые слова: государственный сектор, государственный собственность, государственное регулирование, разгосударствление и приватизация, промышленная и структурная инициативная политика, экономическая теория права собственности, инвестиция, технологический уклад.

ТАҒӢИРИ БАҲШИ ДАВЛАТИИ ИҚТИСОДИЕТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАШАККУЛ, РУШД ВА МУШКИЛОТ

Гафуров Гиёсиддин Садриддинович – к.э.н., доцент, зав.кафедры банковское дело, ТГФЭУ. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, адрес Нахимова, 64/14.

Дар мақола равандҳои трансформационии сектори давлатии иқтисодиёти ҷумҳурӣ дар давраи гузарии мавриди пажӯҳии қарор гирифтааст. Мағҳуми сектори давлатӣ, маркибу ҷузҳо ва тамсилai он дар кишвар бори дигар муаяйни дақиқ пайдо кардааст ва самтҳои асосии фаъолияти он (пас аз солҳои 2000-ум, ҷун фишиангӣ таъсирбахӣ ба равандҳои иқтисоди-иҷтимоии кишвар вориди майдони таҳқиқ гаштааст. Дар асоси муаяйн кардани муаммоҳои асосии вазъи имрӯзи сектори давлатии иқтисодиёт самтҳои муҳими такмили ташкилу маркиби он баррасӣ шудааст.

Калимаҳои қалидӣ: сектори давлатӣ, моликияти давлатӣ, танзими давлатӣ гайридавлатигардонӣ, хусусигардонӣ, сиёсати саноатӣ ва, маркибӣ, назарияи иқтисодии ҳуқуқи моликият, уклади технологӣ, сармоягузорӣ, сектори хусусӣ.

TRANSFORMATION OF THE PUBLIC SECTOR OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: FORMATION, DEVELOPMENT AND PROBLEMS

Gafurov Giyosiddin Sadriddinovich – c.e.s., associate professor, head of the department of banking, TSUFE. Address: 734067, Republic of Tajikistan, sh. Dushanbe, Nakhimova address, 64/14.

The article considers the process of transformation of the public sector of the Republic of Tajikistan in the transition economy. Clarifies the concept of categories of public sector, its structure, elements, and its model of the formation in the country. The article analyzed the main direction of its activity after the 2000s, was as a tool impact on the socio-economic processes. Basic problems are revealed public sector of the country at the present stage, offered an important direction to improve its organization and structure.

Key words: the public sector, government ownership, government regulation, destatization and privatization, industrial and structural policy initiative, the economic theory property rights, investment, technological way.

В трансформационной экономики республике радикально меняется роль государства в управлении всеми экономическими процессами. В связи с этим в новых условиях возникает необходимость построения более гибкой и вместе с тем более мощной системы государственного регулирования экономики реализующие содержание и принципы социально-ориентированной рыночной экономики. Одним из важнейших элементов современной формы и методы государственного регулирования в Таджикистане является государственный сектор экономики, роль которого продолжает возрастать. Прежде чем приступит к анализу госсектора республики внесем уточнение в понятие этой категории. В экономической литературе существует различные точки зрения относительно сущностью категории «государственного сектора», однозначно утверждать истинность только одной из данных точек зрения достаточно сложно. Как указывали, американские ученые-экономисты Э.Б. Аткинсон и Дж.Э. Стиглиц, понимание государственного сектора зависит от используемых нами критериев: рыночное и нерыночное производство; степень государственного контроля и т.д.¹ Еще в 1995 г. Л.И. Якобсон писал, что «государственный сектор – это не только сфера государственной собственности, но также бюджет и другие ресурсы, находящиеся в непосредственном распоряжении государства»². В связи с тем, что понимание госсектора в этом смысле, (определение Л.И. Якобсон) несмотря на свою дискуссионность, остается типичным для многих российских ученых и поэтому мы придерживаем эту определение. Потому что, эту определение можно рассматривает и через

¹ Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. М.: Аспект Пресс. 1995 С.32

² Там же. С. 5.

призму экономической теории собственности. Практика реформ последних лет показала, что сам по себе акт смены собственника еще не создает достаточных условий для эффективного функционирования предприятий (организаций). В этих условиях особенно актуальным является проблему спецификации прав собственности (правовая функция государства). В действительности в современном этапе, собственность выступает как экономико-правовая категория, а шире - многогранная синтетическая категория в единстве ее многообразных составляющих: экономических, юридических, политических, социально-психологических, морально-этических и т.д. При анализе прав собственности экономисты обычно опираются на классификацию, которую на рубеже 1950—1960-х гг. предложил британский правовед А. Оноре. Первое из них — право владения, т. е. узаконенная возможность физического контроля над объектами собственности. Второе — право непосредственного использования полезных свойств данных объектов. Третье — право на управление, подразумевающее возможность принимать решения о том, кто и на каких условиях может получать доступ к этим объектам. Четвертым является право на доход от собственности. Пятым — право на капитальную стоимость объекта, т. е. на его отчуждение, потребление или уничтожение. А. Оноре выделял также права, связанные с защитой собственности, ее бессрочностью, возможностью передачи по наследству, долгами и их уплатой, а также с отношениями, возникающими в связи с ущербом, который может быть нанесен другим людям в ходе реализации правомочий, либо в связи с прекращением каких-либо из правомочий.³ Как видно, в этом «пучке права собственности» государства имеет очень большое полномочие и исключительный характер присущ государственной собственности не менее чем всякой иной. Именно, поэтому наблюдается разветвленности деятельности государственного сектора, который определяется правам собственности. Предприятие может не находиться в собственности государства, но быть в некотором смысле вовлечено в общественный сектор, например, государственными заказами, совместными предпринимательством и т.д. Таким образом, государственный сектор экономики представляет собой, системно структурированное множество взаимосвязанных элементов, выполняющих определенные функции в интересах достижения установленных государством целей. Их реализация осуществляется посредством права (государственной) собственности и государственного регулирования, которое становится составным элементом системы организации функционирования современной рыночной экономики и управления ею.

Следует отметить, что участие государства обычно, решается в рамках конкретной модели, предполагающей определенные отраслевые приоритеты и стратегические цели

³ Э. В. Алексин Государственный и муниципальный сектор экономики в Российской Федерации: Учебник ПЕНЗА 2011 С.43

государства в конкретном этапе. Кроме того, государственный сектор является специфическим инструментом воздействия на экономику. Потому что, данный сектор, во-первых, сам является объектом государственного регулирования. Во-вторых, он в значительной степени формирует экономический потенциал государства, обеспечивающий его воздействие на хозяйственную жизнь общества. Государственный сектор в реальной экономике представлен, прежде всего, хозяйственными предприятиями, а также характеризуется наличием разведанных полезных ископаемых, запасами продовольствия, а также объемом пакетов акций, долей на финансовом рынке. В целом он выступает как инструмент воздействия на социально-экономические процессы:

- посредством обеспечения государственных инвестиций, госзакупок, реконструкции предприятий инфраструктуры решает задачи выравнивание экономического цикла;

- поддерживает занятости на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест;

- проводя реконструкция действующих и строительства новых предприятий в развивающихся отраслях и видах производства формирует наиболее рациональной структуры народного хозяйства;

- в целях обеспечения доходов к расходов государственного бюджета аккумулирует и перераспределяет денежных средств на основе использования налоговой системы, операций на финансовом рынке с государственными пакетами акций, ценными бумагами, т.е обеспечивают поддержку деловой активности;

- инвестирует развитие науки и подготовка научных кадров, формирует новый инновационной системы, обеспечивает технологического применения ее результатов,;

- интенсифицирует внешнеэкономической деятельности с помощью государственных организаций.

Теперь рассмотрим некоторые деятельности государственного сектора экономики Республики Таджикистана, и его роль в социально-экономическом развитии страны после 2000 гг. Как известно, основные фонды составляют важнейшую часть национального богатства республики. Воспроизводства и ввод в действие основных фондов является локомотивом экономического развития. Инвестиции в воспроизводство основных фондов и связанные с этим изменения оборотного капитала называются капитальными вложениями. Так, в республике ввод в действие основных фондов за период с 2001 г. по 2010 г. увеличилось более, чем на 9,7 раз. За анализируемый период объем государственных капитальных вложений на этих целях возрос в 11 раз. Удельный вес государственных капитальных в общем вводе основных фондов, также увеличилось с 38,05% в 2001 г. до 43,29% в 2010 г. В 2005 г. его

удельный вес составил более, чем 51,3%.⁴ Как свидетельствует цифры, устойчивый деятельности государственного сектора в деле ввода основных фондов в экономики республике заметно. Несмотря, на того, что в 2010 г. доля государственных капитальных вложений в общем объеме капиталовложений уменьшилось на 15,5 и 10,75 %% по сравнение с 2001 и 2005 гг., однако за этот период его объем увеличилось соответственно более чем на 16,6 и 5,25 раз.⁵ Увеличение доли негосударственного сектора в общем объеме капиталовых вложений и его рост – это позитивный процесс исходящий из требование рыночной экономики и говорит о качественное трансформации экономики республики, формирование рыночной поведение субъектов экономики (зрелости частного сектора) и население. Необходимо подчеркивать, что роль государства, государственного капитального вложения в формирование и развитие новой инновационной системы республики должна быть решающими. Потому что, ***вс-первых***, воспроизведения основных фондов (как ***непрерывный процесс их обновления***) должен быть направлен, прежде всего, для ***приобретение инновационных новых элементов основных фондов***. Как известно, экономическое развитие республики зависит от подъема производства, его технического перевооружения, внедрения новых технологий и методов управления, выпуска новой конкурентоспособной продукции. Эта проблема может быть решена только на основе повышения инвестиционной активности государственного сектора в направление приоритетной отраслей экономики республики. ***Во-вторых***, необходимо обеспечить экспортную и инновационную направленность инвестиций, прежде всего прямых инвестиций для освоения передовых технологий **пятого**, а в перспективе и **шестого технологических укладов**. Пятый ТУ может быть определён как уклад информационных и коммуникационных технологий. Широкое распространение микроэлектронных устройств и программное обеспечение обуславливает радикальные изменения в структуре общественного производства и повышение его эффективности. Становление нового ТУ определяется распространением новых технологических принципов в экономике, опосредованном несущими отраслями и формированием информационного сектора национальной экономики.⁶ Хотелось бы отметить, что в республике, доля технологий пятого уклада составляет примерно 5 %, Инновационно-технологическая экспертиза как инвестиционных проектов, так и закупок инвестиционного и иного оборудования и технологий. должна быть нацелена в формирование пятого уклада. В этом направлении можно

⁴ Таджикистан: 20-лет государственной независимости, *статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2011. С.399*

⁵ Там же. С. 400

⁶ Шестой технический уклад основан на использовании сферы разума (ноосфера) или биокомпьютера (представляют собой гибрид информационных технологий и биохимии), совместимого с разумом (интеллектом) человека. Он охватывает, переход к устойчивому развитию, формирования модели государственного устройства, моделей экономики, новой системы образования, обучающей мышлению, вместо выучивания и запоминания; — создания интеллектуальной системы управления государством и любыми структурами хозяйствования.

сказать, что в республике начата работа. В 2010 году государственные капитальные вложения для обеспечения воспроизводственной структуры по объектам производственного назначения составили около 2797,9 млн. сомони, что на 19,6 раз больше чем в 2001 г., на 7,6 раз, чем в 2005г. В 2008 г. более 75 процентов государственных капвложений направлены на строительство новых предприятий, что вполне соответствует требованиям Стратегии модернизации новой инновационной системы. Однако, в 2010 г.этот показатель резко снизилась, составил лишь 38, 8 % государственного капвложения.⁷. Конечно, тенденции снижения этого показателя связан с мировым финансово-экономическим кризисам. Следует также учитывать масштабы этих операций: в 2010 г. было импортировано машин и оборудования на 86,6 млн. долл. США, что более чем в полтора раза превышает уровень 2005 г.; прямые иностранные инвестиции составили 1,7 млрд. долл.⁸. С целью реализации политики поддержки экспорта и импортозамещения таможенная политика также ориентирована на поддержку инновационных проектов. Стратегия инновационного прорыва должна быть институционально обеспечена. Речь идет, прежде всего, об отвечающем нормам международного права законодательстве, формировании благоприятного инновационного климата, охране отечественной интеллектуальной собственности и интересов участников реализации инновационных проектов на внешнем рынке. “Этот процесс требует серьёзной реформы законодательства и политики регулирования, ибо сегодня действующее законодательство страны в этом направлении не полностью отвечает совершенным требованиям и должно быть усовершенствовано с учётом передовых опытов и защиты интересов страны в сфере использования недр земли”⁹.

Государственный сектор активно участвуют, также на рынке товаров и услуг. Хотя, в республике, в результате трансформации государственной собственности и государственного сектора, их удельный вес в производства продукции постепенно уменьшается, но в условиях циклических колебаний экономики происходит активности государственного сектора. Так, например, за период с 2001 по 2010 гг., хотя объем производства промышленной продукции в государственном секторе увеличилось более чем на 4,3 раза, но его удельный вес к всему промышленному продукции уменьшилось от 71,76 в 2001 до 56,3 % в 2010 году. А доля негосударственного сектора постепенно увеличивается: от 28,2 до 43,7. Как свидетельствует официальные статистические цифры после 2005г. удельный вес государственного сектора сохраняется к более стабильному уровню, но доля негосударственного сектора за

⁷ Таджикистан: 20-лет государственной независимости, *статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2011. С.401*

⁸ Отчет Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан/ газ. «Бизнес и политика» 12 января 2010 г.

⁹ Послание Президента Республики Таджикистан, 20.04. 2011 г, Душанбе, «Шарки озод»- 2011. С.8.

анализируемый период (2005 -2010) имеет тенденции к снижению - с 44,8 до 43,7 %.¹⁰ Видимо, эти нестабильности происходил в период мировой экономический кризис: государственной сектор, находясь под эгидой государства, имеет более гибкие антикризисные механизмы чем негосударственного сектора. Акционерные общества и совместных предприятий, также после кризисного периода, постепенно занимают свою достойное положения в производстве промышленной продукции, стремится, достигнут и опережать уровень 2000-х г. Анализ распределение объема платных услуг по формам собственности, также, показывает, что хотя доля государственный собственность в оказание платных услуг, также снизилась от 28,8 % в 2001г. до 24,5 % в 2010, однако его рост за анализируемый период увеличилось на 14,1 раз. Если взглянут на отраслевые структура оказание платных услуг, можно заметит позитивные тенденции. Так, за анализируемый период в отраслях бытовых и пассажирский транспорт доля государственного сектора, резко сократились, и негосударственный сектор успешно выполняет необходимые для экономики и общества функции. Фактором успешной развития этих отраслей, связан, на наш взгляд, не востребованность к крупных капиталовложений. Резкое увеличение удельный вес государственного сектора в 2010 г. в отрасли связь (более 57,9 %) является требованием современного индустриально-информационного общества (пятый технологический уклад). Уровень и качества электронного правительства, также зависит от развитее этой отрасли. В действительности отрасли связь как активный элемент коммуникационной системы, должны занимает ведущее место в государственном секторе. Жилищно-коммунальные услуги имеет социальные направленности, поэтому удельный вес госсектора в этой отрасли возрос от 33,85 в 2001 г. почти до 70 % в 2010 г. Для госсектора система образования и культура, также является главным компонентом, и поэтому за анализируемый период, увеличивался не только доля этого сектора в общем объеме платных услуг, но и его величина возрос соответственно на 22, 1 и 6 раза.

Таким образом, в республике формировался государственный сектор работающих в новых условиях хозяйствования и наблюдается развития в отдельных его направлениях и элементах. Но, вместе с тем необходимо совершенствовать его организации и структуры в следующих направлениях.

Во – первых, как известно, размер государственного сектора зависит от политики «национализации-приватизации» страны. У нас в республике, как у всех постсоветских стран, появился опыт, пока только по приватизации госсобственности. Разгосударствление происходит в основном с помощью приватизации или обычной распродажи государственного имущества. Такой подход в экономической литературе объявлен естественным.

¹⁰ Таджикистан: 20-лет государственной независимости, *Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2011. С. 732 -733*

Действительно, в условиях нарастание внутренние и внешние долги, распродажа государственного имущества и покрытие этих догов в принципе является целесообразным. Однако, эти мероприятия должны провести только с учетом длительности перспективы экономического развития страны. Прежде всего, вопрос о целесообразности продажи государственного объекта зависит от того, превысит сумма ликвидационной стоимости этого объекта через несколько лет и накопленного чистого дохода от его эксплуатации сумму его первоначальной стоимости с учетом процентных платежей или нет. Если превысит, то государственный объект должен остаться в руках государства, если нет, то его имеет смысл приватизировать. К сожалению эти основополагающие принципы на начальном этапе разгосударствления не были учтены. Конечно, это имеет основания. Мировая практика доказывает, что если национальная экономика находится на траектории экономического роста, то и темпы роста чистого дохода от деятельности госсектора будут возрастать, удорожается естественно недвижимости и соответственно цена государственной собственности будет увеличиваться. В условиях спада экономики, наоборот указанные параметры, будут, отрицательными. Отсюда следует, что в период экономического спада приватизация более выгодна и оправданна.. По-видимому, именно этот эффект и имел место в республике, когда приватизация велась в условиях переходного периода (длительного и очень глубокого социально-экономического и политического кризиса. Настоящая время не целесообразно провести политики расширенного приватизации, а если необходимо, тогда обязательно учитывать вышеуказанной принцип.

Во вторых, при организации и совершенствование государственного сектора необходимо учесть закон возрастающей государственной активности (закона Вагнера). В соответствии с ним государственные расходы растут быстрее, чем объем производства и национальный доход. т.е. темпы прироста государственных расходов должны обгонять темпы экономического роста, так как, сложность (разнообразие) управляющей системы (экономики) не меньше, чем сложность (разнообразие) управляемой ей. Рост экономики сопровождается ростом числа ее хозяйственных элементов, рыночных агентов и плотности рыночных связей между ними. Эти элементы системы (национальной экономики) растут геометрически, а это требует соответствующего усложнения системы управления экономикой. Поэтому, в республике за период 2001-2010 гг. годовой темпы роста расходов государственного бюджета опережал темпа рост ВВП 2,5-4,5%, а его удельный вес в ВВП возрос от 15,1% в 2001 г. до 27,2 % в 2010 г.¹¹ Таким образом, государственные расходы представляют собой прежде всего

¹¹ Таджикистан: 20-лет государственной независимости, статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2011. С. 18 -20

затраты на управление экономикой, то они также должны расти: и темпы их роста должны быть не меньше темпов роста самой экономики. Госсектора можно разделять на две части: а) *хозяйственные структуры*, необходимые для самого существования государства (правительственные учреждения, школы, армия и т.п.); б) *предприятия госсектора*, направленные на производство рыночных товаров и услуг. Первой части госсектора необходим и постоянно, а второй же часть, может динамически изменяться. Следовательно, политика в отношение госсектора должна быть, политика, прежде всего, в отношении расширения или сокращения именно второй части. статистические данные свидетельствует, что в республике последние годы доля расходов на второй части увеличивается: если в 2005 г. приходилось 36,3 % всего расходов госбюджета, тогда этот показатель в 2010 г составил – 51,4%.¹² Это говорит о том, что бюджет республики принимает экономическое содержания не ущемляя его социальной направленности.

В-третьих, однако, в системы управления госсектора существует неясности, вопросы функционирования госсектора не закреплены в компетенции какого-либо одного органа исполнительной власти. Они были распределены по разным ведомствам по отраслевому и функциональному признакам. Можно сказать, отсутствует специальный институт или структура, который стал заниматься общими проблемами госсектора и если есть теоретически данное подразделение должно было служить неким головным и координирующим органом по работе с предприятиями отечественного госсектора. В связи несовершенства институциональная основы к работе с госсектором, вся работа с госсектором выродилась в довольно странный и узкий вид *пассивной* деятельности, связанный с анализом и прогнозированием его развития. Впоследствии невозможно, детальный анализ развития госсектора и прогнозирование его развитие: сделать невозможно из-за отсутствия строгого определения самого феномена госсектора и статистической отчетности о его деятельности. Следовательно, целесообразно преобразовать Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в Государственный комитет по государственному сектору экономики и расширит его полномочие в соответствие экономической теории права собственности. Такое преобразование обусловливает разработка действенного механизма и успешной реализации принимаемого Закона Республики Таджикистана «О государственно-частной предпринимательства».

В-четвертых, в странах СНГ под давлением западных специалистов, исполнителей парадигмы Вашингтонского консенсуса происходил бездумное разрушение госсектора путем

¹² Таджикистан: 20-лет государственной независимости, статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2011. С. 733-740

масштабной приватизации. В результате наблюдался парадокс в области государственной политики: масштабная приватизация госсектора, имеющий цель стабилизации макроэкономическую ситуацию, наоборот на начальные этапе реформ привела к ухудшению всех основных макроэкономических параметров. По оценкам экспертов, вырученные государством средства от приватизации государственной собственности составляют всего лишь 15% от ее истинной стоимости, следовательно 85% стоимости приватизированного государственного имущества прошло мимо государственной казны и осело в карманах отдельных лиц, приведя тем самым к колоссальному перераспределению накопленного богатства среди немногих. Помимо всего сказанного неправильная приватизация в республике привела еще и к ухудшению общего морального климата в экономике. Так, например, в соответствии с социологическими опросами, 40% ассоциируют предпринимательский доход со спекуляцией, 20% – с разворовыванием общегосударственной собственности и тд. Одновременно с этим населением оказалось утрачено и доверие к государственным служащим. коррупция, низкий профессионализм и бюрократия чиновничества стали основными проблемами на пути нормализации экономической жизни страны. Положение усугубляется постоянной институциональной ломкой: «ратификации» (круговое вращения) государственных чиновников, высокой текучести кадров и радикального пересмотра ранее принятых решений усиливает недоверие народа к властью. Таким образом, снижается качества государственных рычагов воздействия на экономику: с одной стороны, влияние на экономику через постоянно уменьшающийся госсектор становится все меньше, а с другой часто частный сектор не желает прислушиваться к советам правительственные структур. В создавшейся ситуации необходимо быстрое совершенствование всего спектра рычагов промышленной политики. Это предполагает, прежде всего, выбор самого типа этой политики. Дело в том, что в настоящее время принято различать защитительную, адаптивную и инициативную промышленную политику¹³. Все, что объявляется в отношении промышленной и структурной политики имеет защитительную фон с наличием элементов адаптивной политики. Элементов инициативной политики недостаточно, не просматривается. Необходимо срочно совершенствовать разработанную (если есть) инициативная промышленная политика, которая направлена на формирование желаемого «образа» будущей экономики страны и методов практической реализации этого «образа». Поэтому, формирования мощного госсектора чрезвычайно благотворно для реализации инициативной промышленной политики. В этом смысле республике имеет очень хорошие возможности для масштабной технологической перестройки экономики, если остановить процесс «сброс»

¹³Ширяева Р.И. Государственная собственность в системе факторов экономического роста// В сб.: «Государство и экономика: факторы экономического роста». М.: Институт экономики РАН. 2002. С.47

предприятий госсектора в состав частного сектора, который предполагает разворот всех финансов в направлении частных предприятий, что значительно труднее реализовать и проконтролировать. Если необходим перейти к политику национализации предприятий приоритетных отраслей экономики.

В-пятых, серьезные недостатки имеются и области оперативного управления предприятиями госсектора. Так, русский ученый-экономист Р.И.Ширяева совершенно справедливо отмечала, что за период функционирования госсектора в переходной экономики государство никак не проявило себя в качестве стратегического собственника и управленца, ограничившись самой пассивной функцией – функцией владения¹⁴. Это и касается для Таджикистана. Предприятия госсектора функционируют часто как частные хозяйствственные структуры, обеспечивая реализацию интересов их управленца. Например, большая часть научных учреждений находится под патронажем государства, а собственность – в частных руках, т.е. наука обслуживает частный сектор за государственный счет при крайне низкой зарплате и пенсий научных работников. Между тем более активная кадровая политика могла бы способствовать решению возникшей проблемы государственного сектора. Кроме того, предприятий госсектора, имеющим стратегическое значение, не оказалось со стороны государства заметные поддержки. В то время как крупный частный бизнес в лице банков, получал от государства громадные кредиты, которые чаще всего не возвращались. Таким образом, как между государственным и частным секторами, так и между отдельными сегментами госсектора наблюдаются довольно странные отношения, которые тормозят развитие экономики. Посредником и инициатором таких отношений является государство. Все перечисленные недостатки современной системы управления госсектором в республике не являются неустранимыми. Само осознание этих недостатков позволяет приступить к их искоренению.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Послание Президента Республики Таджикистан, 20.04. 2011 г, Душанбе, «Шарки озод»- 2011. С.8.*
2. *Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. М.: Аспект Пресс. 1995 С.32*
3. *Э. В. Алексин Государственный и муниципальный сектор экономики в Российской Федерации: Учебник ПЕНЗА 2011 С.43*
4. *Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2011*
5. *Ширяева Р.И. Государственная собственность в системе факторов экономического роста// В сб.: «Государство и экономика: факторы экономического роста». М.: Институт экономики РАН. 2002. С.47*

¹⁴ Там же. С. 48

ЧАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ДИГАРГУНСОЗИҲОИ ИНСТИТУЦИОНАЛӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ

Бобозода Шарифхон Қаноат – номзади илмҳои иқтисодӣ, ноиби ректор оид ба таълими Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур. Сурога: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 146, E-mail: Sharif73-73@mail.ru. Телефон: (+992) 918-31-36-37.

Дар мақолаи мазкур ҷанбаҳои назариявии дигаргунсозиҳои институционалӣ дар соҳаи кишоварзӣ мавриди омӯзиши қарор гирифта, диққати асосӣ ба андешаҳои олимони ватанию ҳориҷӣ оид ба мағҳум ва моҳияти институтҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва заминҳои ташаккули онҳо дар шароити муосир равона гардидааст. Муаллиф иброз медорад, ки дар шароити кунунӣ дигаргунсозиҳои институционалӣ дар рушиди соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои комплекси агросаноатӣ мақоми маҳсус дошта, роли институтҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, такмили санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва истифодай қоидаҳои расмӣ ва гайрирасмӣ дар инкишифи субъектҳои ҳоҷагидорӣ хеле назарас мебошад. Ин тамоюл дар марҳилаҳои ташаккул ва рушд қарор дошта, ба ташкил ва инкишифи муносибатҳои ҳамгироӣ ва кооперативӣ, ташаккули кластерҳои агросаноатӣ ва рушиди устувори минтақаҳои кишивар мусоидат менамояд.

Калидвозжаҳо: кишоварзӣ, комплекси агросаноати, дигаргунсозиҳои институционалӣ, институтҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, қоидаҳои расмӣ ва гайрирасмӣ, муҳити институционалӣ, заминҳои кишоварзӣ, ҳамгироӣ ва кооператсия, субъектҳои ҳоҷагидорӣ, инфрасоҳтори бозорӣ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Бобозода Шарифхон Қаноат – кандидат экономических наук, проректор по учебной работе ТАУ им. Ш. Шотемур. Адрес: 734003, Республика Таджикистан. г. Душанбе, проспект Рудаки, 146, E-mail: Sharif73-73@mail.ru. Телефон: (+992) 918-31-36-37.

В статье рассматривается теоретические аспекты институциональных преобразований в аграрном секторе с акцентом на взгляды отечественных и зарубежных ученых о понятии и сущности экономико-социальных институтов и на их основе формирования экономики в нынешних условиях. Автор констатирует на то, что в настоящее время институциональные изменения играет ключевой рол в развитие аграрный сектор и других отраслей АПК, а также роли экономико-социальных институтов, совершенствование нормативно-правовых документов и использование формальные и неформальные правила имеет важное значение в развитии экономических субъектов. Это

тенденция получила формирование на стадии становления и развития новых форм хозяйствования и способствует организации и развитию кооперативных и кооперативных отношений, формированию агропромышленных кластеров и устойчивому развитию регионов страны.

Ключевые слова: аграрный сектор, агропромышленный комплекс, институциональные преобразования, социально-экономические институты, формальные и неформальные правила, институциональная среда, сельскохозяйственные земли, интеграция и кооперація, экономические субъекты, рыночная инфраструктура.

THEORETICAL ASPECTS OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS IN AGRICULTURE

Bobozoda Sharifkhon Kanoat – candidate of economic sciences, vice-rector for academic work of TAU named after Sh. Shotemur. Address: 734003, Republic of Tajikistan. Dushanbe, Rudaki Avenue, 146, E-mail: Sharif73-73@mail.ru. Phone: (+992) 918-31-36-37.

The article examines the theoretical aspects of institutional transformations in the agricultural sector with an emphasis on the views of domestic and foreign scientists on the concept and essence of economic and social institutions and on their basis the formation of the economy in current conditions. The author states that at present institutional changes play a key role in the development of the agricultural sector and other branches of the agro-industrial complex, as well as the role of economic and social institutions, the improvement of regulatory documents and the use of formal and informal rules is important in the development of economic entities. This trend was formed at the stage of formation and development of new forms of management and contributes to the organization and development of cooperative and cooperative relations, the formation of agro-industrial clusters and sustainable development of the country's regions.

Keywords: agricultural sector, agro-industrial complex, institutional transformations, socio-economic institutions, formal and informal rules, institutional environment, agricultural land, integration and cooperation, economic entities, market infrastructure.

Дигаргуншавии иқтисодӣ дар шароити муосир ва тезутундшавии вазъи иқтисодӣ-ичтимоӣ дар соҳаи кишоварзӣ тағйиротҳои муайянено дар муносибатҳои ташкили-хочагидорӣ, аз ҷумла самти институтсионалӣ тақозо менамояд. Бо таваҷҷуҳ ба ин ташаккули муҳити институтсионалӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва комплекси агросаноатӣ дар маҷмуъ, замини муҳимми ноил гардидан ба рушди устувори иқтисодиёти минтақаҳои кишвар ба ҳисоб меравад. Лекин, амалкарди гайрисамараноки институтҳои иқтисодӣ-ичтимоӣ ва истифодаи на он қадар оқилонаи иқтидори захиравӣ-табиӣ, бахсус заминҳои кишоварзӣ зарурати такмили санадҳои меъёри-хуқуқӣ ва истифодаи институтҳои иқтисодӣ-ичтимоиро ба миён меорад. Ҳолати мазкур, дар

навбати худ, зарурияти чустчӯйи роҳҳо ва самтҳои асосии амалигаштани рафторҳои расмӣ ва гайрирасмиро дар истеҳсолоти кишоварзӣ талаб менамояд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масоили мазкур дар шароити бухрони молиявӣ-иқтисодӣ ва экологӣ дар соҳаи кишоварзӣ хеле муҳим мебошад. Таҳқиқу омӯзиши ин раванд бо якчанд сабабҳо асоснок карда мешавад. Аввалан, гузариш ба низоми иқтисоди бозорӣ, амали гаштани шаклҳои гуногуни моликият ва хочагидорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба тағијротҳои иниституционалӣ ниёз дорад. Рушди соҳаи кишоварзӣ тайи даҳсолҳои охир ба хотири истеҳсоли ҳарҷӣ зиёди маҳсулотҳои асосии озукаворӣ, ки технологияи интенсивиро талаб менамояд, ба таназзулёбии захираҳои замину об ва бадшавии вазъи экологии соҳаи мазкур оварда расонидааст. Ҳалли муаммоҳои мазкур риоя ва такмили санадҳои меъёрӣ-ҳукуқӣ, ки тавассути механизмҳои фишангҳои маҳсус ва қоидаҳои расмӣ ва гайрирасмӣ дар соҳаи кишоварзӣ амалӣ мегарданд. Мавқеи институтҳои давлатӣ дар ин раванд қуллан тағијир ёфта, онҳо ҳамчун субъектҳои маҳсуси иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар навбати худ ба дигаргунсозиҳои институционалӣ ниёз доранд.

Мафҳуми «институт» маънои хеле васеро дорост, ки он дар доираи институтҳои хоси иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва сиёси давлат инкишоф ёфта, ба ташакқул ва рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, аз ҷумла соҳаи кишоварзӣ мусоидат менамояд. Мафҳуми институтҳо аз ҷониби муҳаққиқони самти мазкур оиди институционалӣ-иҷтимоӣ, ки асосгузори он Торстейн Веблен мебошад. Дар бахши давравӣ (сиклҳои) саноатӣ У. Митчелл, ҳодими сиёсӣ Ҷ. Гэлбрейт, иқтисодшинос ва таҳқиқари муаммоҳои глобалӣ (башарӣ) Я. Тинберген ва дигарон мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор гирифтааст. Намояндагони институционализм бештар ба ду ҷанбаи асосии он - институтҳои ҳокимиияти давлатӣ ва назорат дар ташаккули муносибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ бештар аҳамият дода, самти назариявии онро дар заминаи ин унсурҳо рушд доданд.

Асосгузори мактаби институционализм Т. Веблен (1857-1929) ба ҳисоб рафта, вай назарияи худро дар доираи афкори эволютсияи иҷтимоӣ-иқтисодӣ пешниҳод намудааст. Баъдан солҳои 1930 институционализм ҳамчун мактаби маҳсуси иқтисодӣ бо номи «Институционализми амрикӣ» бар арсаи илм дохил мегардад [2, 15]. Аз марҳилаи амалкарди он се самти асосӣ: иҷтимоӣ-равонӣ, иҷтимоӣ-ҳукуқӣ ва иқтисодӣ, ки пешвои он Торстейн Веблен (1857-1929), Ҷон Коммонс (1862-1945) ва Уэсли Митчелл (1874-1948) ба ҳисоб мераванд, пешниҳод гардидааст. Ба андешаи онҳо институтҳо бо тағијроту ҳолатҳои муайян низ тағијир ёфта, аз руи табииати худ заманаи асосӣ барои рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ, яъне ивазшавии шароитҳои фаъолияти хочагидорӣ буда, инкишофи иниститутҳо ба рушди ҷомеъаи инсонӣ ва муносибатҳои муайянни истеҳсолӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ мусоидат менамояд. Ба маънои дигар, институтҳо - ин андешаҳои гуногун ва ақидаю меъёрҳои расми ва гайрирасмие мебошад, ки аз нигоҳи муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фардӣ ва ичрои функцияҳои ҷамъиятӣ хизмат менамояд. Илова бар

ин, ба инистутҳо қоидаю рафтор ва меъёрҳои гуногуни расмӣ ва гайрирасмиро муайян менамоянд, ки қисмати асосии онро риоя ва амали намудани санадҳои меъёрий-хукуқӣ, танзими рушди соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт, самаранок истифодабарии захираҳои иқтисодӣ ва файра ташкил медиҳад.

Аз гуфтаҳои боло бар меояд, ки институтҳо - ин маҷмӯи меъёрҳои хукуқӣ, қоидаю рафтори муайяни инсонӣ ва қоидаҳои гайрирасмӣ дар ҷомеа мебошад, ки тавассути қонунҳо ва санаду меъёрҳои хукуқӣ, рафтори муайяни инсонӣ ва созмонҳо (ташкилоту корхонаҳо), идораҳо ва маҷмӯи қоидаҳои муайяни гайрирасмӣ барои маҳсусгардонии соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт ва рушди сатҳу сифати ҳастии аҳолӣ хизмат менамояд.

Дар рушди соҳаи кишоварзӣ, назарияи соҳтори институтсионалий аҳамияти маҳсус дошта, ҳамбастагии институтҳо ва омилҳои инсониро маҳз дар ҷаҳорчӯбаи маҷмӯи институтҳои мазкур таҳқиқ менамояд. Масалан, соҳтори институтсионали рушди соҳаи кишоварзӣ инситутҳоеро дар бар мегирад, ки онҳо ҳамчун маҷмуи қоидаҳо ва муносибатҳои муайяни ташкилӣ-хочагидорӣ ва иқтисодӣ инъикос гардида, ҳамчун инфрасоҳтори муайяни бозорӣ, институтҳои сиёсӣ, хукуқӣ, иҷтимоӣ, ҳамбастагии шартномаҳоро дар раванди истеҳсол, коркард ва фурӯши молу маҳсулотҳои озуқаворӣ ва саноатӣ таъмин намуда, он ҳамчун як унсури муҳими соҳтори иқтисодиёти соҳаи мазкур хизмат менамояд. Ин чо, «...дигаргунсозии соҳтори институтсионалий бо тартибу меъёрҳои институтсионалий ин ҷамъи инистутҳои ба ҳам алоқаманд мебошад...» [3,61], ки рушди соҳтори институтҳо ва самаранокии фаъолияти хочагидорӣ, корхонаю ташкилотҳо ва файраро таъмин менамояд.

Ҳамзамон, институтҳо унсури асосии рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва шакли фаъолияти хочагидорӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин раванд «...рушди институтҳо ҳамчун ташкилоти маҳсуси давлатӣ, фаъолият ва ҳавасмандиҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, дастовардҳои илмӣ-техникӣ, ҳамкориҳои бахши давлатӣ ва хусусиро танзим намуда, дар бахши тиҷорат, ки ба ҷори намудани инноватсияҳо, ҷалби сармояҳо ва рушди инфрасоҳтори бозорӣ ва файра хизмат менамояд...» [5,153]. Ба андешаи Мочаренко С.В. «...дигаргунсозиҳои институтсионалий ҳамчун раванди бемаҳдуди тағијоротҳои миқдорӣ-сифатӣ ва дигаргунсозиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии гуногуни институтҳои маҳсуси иқтисодӣ-иҷтимоӣ хизмат менамояд...» [1,21]. Аз ин нуқтаи назар, институтҳо дар ҳама марҳилаҳои рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ арзи вучуд намуда, функцияҳо ва муайян намудани меъёру қоидаҳои рафтори субъектҳои хочагидорӣ ва расму оин ва дигар рафткорҳои гайрирасмиро танзим менамоянд.

Баъдан олимони-институционализми солҳои 1970-1990 - О. Уильямсон, Р. Коуз, Д. Норт, А. Грайф, Ч. Галбрейт, Г. Мирдал, Д. Белл, О. Тоффлер ва дигарон мағҳуми институтро дар маънои васеъ ҳамчун омили дигаргунсозиҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ баҳогузорӣ менамоянд. Масалан, барандаи Ҷоизаи Нобел Д. Норт онро ҳамчун

«қоидаҳои бозӣ» дар ҷомеаи инсонӣ муайян намудааст, ки муносибатҳои байни одамон ва мубодилаи молу маҳсулотҳо, сиёсат, соҳаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, демографӣ ва гайраро иниъикос менамояд, муаррифи намудааст. Вай ҳусусиятҳои функционалии корхонаю ташкилотҳоро мисол оварда «...институтҳо, қоидаҳо ва механизмҳоеро пешниҳод менамоянд, ки татбиқи онҳо метавонанд меъёрҳои рафтори инсонӣ ва муносибатҳои иқтисодиро инъикос намоянд...» [10,6].

Аз нигоҳи Адам Смит таъмини сатҳи некуаҳволии мардум дар ҷомеъаи башарӣ аз гардиши молу маҳсулотҳо ва хизматрасониҳо вобаста буда, он самаранокии низоми муносибатҳои иқтисодиро муайян намуда, вай дар навбати худ, аз дараҷаи маҳсусгардонӣ ва ҷойгиркунии истехсолот ва тақсимоти ҷамъияти меҳнат ва дигар омилҳо вобастагӣ дорад. Ҳар чӣ қадар ҳароҷотҳо барои истехсоли молу маҳсулотҳо кам гардад, ҳамон қадар дараҷаи маҳсусгардони баланд ва самараноки истехсолоти қишоварзӣ зиёд мегардад. Аз нигоҳи Р. Коуз бошад ҳароҷотҳои истехсолӣ аз бисёр ҷиҳат аз амалкарди институтҳо вобаста дошта, онҳо дар дилҳоҳ қишвар арзи вучуд намуда, тавассути низоми маҳсуси идоракунии иқтисодиёт таъмин карда мешавад. Ва ин масъалаҳо барои иқтисодчиёне, ки ба таҳқиқи «иқтисоди нави институтсионалий» машғул мебошанд, хеле муҳим мебошад...» [10,24].

Муҳим он аст, ки давлат дар ин маврид чӣ гуна бояд рафтор намояд, яъне вай ба раванди иқтисодиёт бештар даҳолат намояд ё дар канор монад, танзими давлатӣ натиҷаҳои хуб медиҳад ё, баръакс, маҳдудияти ингуна даҳолат самаранок ҳаст ё не?. Оиди ин масъала дар энсиклопедияи рус, академик Л. Абалкин институтҳои мазкурро «...ҳамчун раванди тағиӣр ва ташаккули институтҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ муайян менамояд [9,58], ки натиҷаи таъсири онҳо дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ аз самараи соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт вобаста мебошад. Олими дигар рус Попов Е. «...зери мағҳуми иниститутҳо меъёрҳои муақарра гардидаи алоқаҳои субъектҳои иқтисодиро нишон медиҳад, ки дар онҳо миқдори иниститутҳо бемаҳдуд буда, онҳо бояд шаклу усулҳои фаъолияти муносибатҳои ҳочагидориро танзим намоянд...» [7,521]. Аз ин нуқтаи назар, нақши давлат дар раванди дигаргунсозиҳои институтсионалий хеле муҳим буда, рафтори инсонӣ, рушди корхонаю ташкилотҳо ва дар маҷмӯъ рушди низоми муносибатҳои иқтисодӣ тавассути ин институтҳо роҳандозӣ мегарад.

Баъдан, ин таносуби институтҳои базавии низоми иқтисодӣ-иҷтимоӣ, ба: анъанавӣ, бозорӣ ва нақшавӣ (планӣ) чудо карда мешавад. Ба институтҳои базавии

низоми иқтисодӣ: моликияти хусусӣ, меҳнати кироя, рақобат, мубодила (хариду фурӯш) ва фоида ва гайра. Ба институтҳои базавии иқтисодиёти нақшавӣ бошад тақсимоти меҳнат, шаклҳои моликияти ҷамъиятӣ, маҳсусгардонӣ, ҳамгироӣ ва кооператсия, розигӣ, тақсимотӣ ва амсоли инҳо дохил карда мешавад. Агар дар иқтисоди расмӣ фаъолияти субъектҳои ҳочагидорӣ аз рӯйи меъёрҳои иқтисоди нақшавӣ ва анъанавӣ муайян шавад, пас дар ин маврид аз низоми муносибатҳои бозорӣ ва механизмҳои он сухан рондан гайри имкон мебошад. Ва новобаста ба шаклҳои иқтисодиёт он ноустувор ва гайритабиӣ буда, вазифаҳои худро дар сатҳи лозимӣ ичро накарда, рафтори субъектҳои ҳочагидорӣ на он қадар самарарабахш мегардад.

Мақсади асосии дигаргунсозиҳои институтсионалий дар соҳаи кишоварзӣ дар заминаи тағиӣр додани шакли моликият, фаъолияти ҳочагидорӣ ва соҳтори инстиутсионалии кишоварзӣ, ки таъмини рақобатпазирии субъектҳои бозори агрозуқавориро дар раванди мубодилаи байни соҳаи кишоварзӣ ва соҳаҳои дигари ба он алоқаманди КАС-и таъмин менамояд. Ҳалли ин вазифаҳо зарурати инкишофи инфрасоҳтори бозорӣ, дастрасии хизматрасониҳоро ба кишоварзон, инчунин ҳимояи бозорҳои дохили озуқавориро аз ҳисоби танзими нарху нархгузорӣ, тавассути сиёсати самараноки протексионистии давлат дар муносибат ба соҳаи кишоварзӣ роҳандозӣ менамояд.

Ба андешаи олимон ва коршиносони бахши иқтисодӣ яке аз сабабҳои асосии ба таври бояду шояд такмил наёфтани базаи институтсионалий дар соҳаи кишоварзӣ дар ғайрисамаранок алоқаҳои байни соҳторҳои давлатӣ ва фаъолияти корхонаю ташкилотҳои комплекси агросаноатӣ ва корхонаҳои хурди миёнаравӣ он мебошад, ки имрӯз дар соҳаи кишоварзӣ як низоми самараноки идоракунӣ ва ташаккули институтҳои иқтисодӣ-ичтимоӣ муҳим мебошад. Ба андешаи Ба ақидаи профессор Ҳ.Умаров ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ва танзими давлатии он яке аз шартҳои муҳим дигаргунсозиҳои институтсионалий дар соҳаи кишоварзӣ, таҷдиdi соҳтори иқтисодии он мебошад, ки ба рушди ҳочагиҳои колективӣ ва ҳочагиҳои инфрорӯзӣ ва танзими иқтисодии он тавассути санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ нақши калидӣ мебозад [8,81]. Аз ин нуқтаи назар, раванди фаъолияти ташкилий-ҳочагидорӣ ва рушди иқтисодӣ-ичтимоӣ дар дигаргунсозиҳои институтсионалии соҳаи кишоварзӣ мақоми маҳсус дошта, он барои рушди соҳаҳои алоҳидаи он равона мегардад.

Яъне тадқиқотҳое, ки бевосита дар ин самт ва идоракунии соҳаи кишоварзӣ бахшида мешаванд, дар адабиётҳои иқтисодии ватанӣ кам вомехӯранд. Маҳсусан,

тахқиқи масоили такмили низоми иниституционалӣ дар соҳаи кишоварзӣ бо назардошти хусусиятҳои хоси рушди устувори минтақаҳои кишвар, омилҳо ва қонуниятҳои рушди истеҳсолоти кишоварзӣ камтар ба назар мерасанд. Аз ин хотир, дар расми 1. ҷанбаҳои назариявии дигаргунсозиҳои институционалӣ дар соҳаи кишоварзӣ бо назардошти расму оинҳо ва меъёрҳои гайрирасмӣ оварда шудааст.

Соҳтори институционалӣ дар соҳаи кишоварзӣ чунин шакли институтҳоро дар мегирад, ки самаранокии истеҳсолот ва самараи синергии иштирокчиёни занцираи истеҳсолии КАС-ро барои ин ё он намуди маҳсулот ба миён оварда, дар дараҷаҳои гуногуни технологияи коркарди онҳо, ҳаракати молҳо - аз коркарди саноатии ашёи хоми кишоварзӣ то шаклҳои маҳсулоти тайёр равона мегардад. Чунин соҳтори функционалии институтҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ намуди ҳамгироӣ ва кооператсия, ташаккули кластерҳои агросаноатиро дар минтақаҳои кишвар ба вучуд оварда, занцираи пурраи технологӣ-истеҳсолӣ, яъне аз кишту кор, парвариш, истеҳсол ва то фурӯши маҳсулотҳои тайёри озуқворӣ, ки ашёи хоми кишоварзӣ истифода бурда мешавад, фаро мегирад.



Мақсади асоси дигаргунсозихо институтсионалӣ дар соҳаи кишоварзӣ ин пеш аз ҳама, омӯзиш ва ҳалли тадбирҳои зерин мебошад: истифодаи самаранокии иқтидори захиравӣ-табиӣ дар минтақаҳои агросаноатӣ; истифодаи дастаҷамъонаи захираҳои иқтисодӣ, ба мисли захираҳои замину об, молиявӣ ва меҳнатӣ; маҳсусгардони ва ташаккули кластерҳои агросаноатӣ ва муттаҳид намудани истеҳсолоти КАС-и дар як комплекси ягона; таъмини ракобатпазирии молу маҳсулотҳои агросаноатӣ ва зиёд намудани имкониятҳои истеҳсоли маҳсулотҳои ниёзи аввалия дар бозорҳои озукаворӣ; амалкарди занцираи истеҳсолӣ-хочагидорӣ, ки аз истеҳсол, коркард, нигоҳдорӣ ва то ба фурӯши маҳсулотҳои соҳаи кишоварзӣ, яъне то ба истеъмолкунандай ниҳоӣ расонидани молу маҳсулотҳои агрозуқаворӣ; пурзур намудани назорат аз болои ичрои қонунгузориҳои соҳаи кишоварзӣ; истифодаи технологияи пешқадами парвариши зироатҳои кишоварзӣ ва истеҳсолоти агросаноатӣ, мошину таҷхизотҳои наву технологияи парвариши маҳсулотҳои озукаворӣ ва ғайра.

Ба андешаи мо ҳалли мушкилоти рушди истеҳсолоти кишоварзӣ аз ташаккули муҳити институтсионалӣ ва рушди иноватсионии соҳаҳои он вобаста мебошад. Новобаста ба ин, дар минтақаҳои кишоварзии мамлакат дар ин самт муваффақиятҳо на он қадар қонеъкунанда мебошанд. Маҳз ҳалли ҳамин ва дигар мушкилотҳои соҳаи кишоварзӣ зарурати омӯзиши ҷанбаҳои назариявии дигаргунсозихо институсионалиро, ки ҳамчун унсури чудонашавандай омӯзиши муаммои иқтисодӣ-ичтимоӣ дар минтақаҳои агросаноатии кишвар ба миён меорад.

Ҳамин тариқ, дигаргунсозихо институтсионалии соҳаи кишоварзӣ ба беҳтар намудани шароитҳои мусоиди рушди соҳаи мазкур ва дигар соҳаҳои КАС-и равона гардида, он аз ҳалли чунин чорабинихо манша мегирад:

- беҳдошти вазъи молиявии корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ ва дигар ташкилотҳои истеҳсолии комплекси агросаноатӣ;
- истифодаи дастчамъонаи ҳамаи захираҳои иқтисодӣ, аз ҷумла захираҳои табиӣ, молиявӣ-қарзӣ ва меҳнатӣ дар кишоварзӣ;
- муттаҳид намудани ҷараёни истеҳсолӣ дар минтақаҳо ё занцираи ягона, яъне сар карда аз истеҳсол, коркард ва то ба истеъмолкунандай ниҳоӣ расонидани маҳсулотҳои агрозуқаворӣ;
- зиёд намудани имкониятҳои ҷалби бештари сармояҳо ва маблагҳои гайрибӯчетӣ ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои комплекси агросаноатӣ;
- бартараф намудани монополия миёни соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои комплекси агросаноатӣ ва берун намудани миёнаравҳои зиёдатӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои калон ба иштирокчиёни занцираи истеҳсолӣ;

- истифодай технологияи пешқадами инноватсионӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва комплекси агросаноатӣ дар маҷмуъ ва гайра.

АДАБИЁТ

1. Ахмадов Р.Р. и др. Агропромышленный комплекс РТ: кризис в управлеченческой структуры и пути преодоление// Вестник нац. ун-та - Душанбе,2007. - №6 (38). -С.12-18.
2. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. - 344с.
3. Кирдина С.Г. Институциональная структура современной России: эволюционная модернизация // URL: <http://kirdina.ru/public/31okt04-01/>.
4. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков / Н.Я. Коваленко Курс лекций. -М.: «ТАНДЕМ», 1999. -С. 14-30.
5. Кулешова Д.А. Классификация институтов развития, основанная на потребностях инновационного проекта на разных стадиях жизненного цикла. - С. 152-164.
6. Мочерний СВ., Ларина Я.С, Устенко и др. Экономичний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1/ за ред. С. В. Мочерного. Лывов: Свит, 2005. - С. 283.
7. Попов Е. В. Трансакция. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. - С. 520-521.
8. Умаров Х. У. Таджикистан: Земельная и аграрная реформы.- Душанбе, 2005.- С. 81.
9. Экономическая энциклопедия /под ред. Л.И. Абалкина. М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999с. -856 с.
10. Coase, Ronald The New Institutional Economics // The American Economic Review, Vol. 88, No. 2,Papers and Proceedings of the Hundred and Tenth Annual Meeting of the American Economic Association. (May, 1998), P. 72. Op. cit.

УДК: 626.87(510)

**РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

Урунбаева Нигина Абдумухторовна - кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономики предприятий и предпринимательства ТГФЭУ. Адрес: Республика Таджикистан, 734067, г. Душанбе, улица Нахимова, 64/14. Телефон: 555 56 21 95. E-mail: urunbaevan@list.ru.

Халифазода Джовидон Бобохон - ассистент кафедры страхования ТГФЭУ. Адрес: Республика Таджикистан, 734067, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Телефон: 000022336. E-mail: Khalifazoda96@mail.ru.

В статье рассматриваются проблемы рациональной организации управления водными ресурсами и опыт развития устойчивого механизма водопользования, разработка водной политики в сельском хозяйстве с целью повышения эффективности использования водно-земельных ресурсов в зарубежных странах. Изучение опыта развитых стран показывает, что проблемы устойчивого водопользования как в национальных и региональных, так и в мировом масштабе невозможно решить без государственного вмешательства. Изучена система управления водопользованием в развитых странах предполагающая, с одной стороны, признание уникальной роли воды, а с другой в имущественном владении производителя сельскохозяйственной продукции в орошаемом земледелии. Такая система применяется в Великобритании, Финляндии, Канаде, Нидерландах, Норвегии и других странах. В статье также рассмотрен опыт Израиля, Турции и Китая по рациональному использованию водных ресурсов, которая является наиболее приемлемым опытом в условиях аридной зоны, где расположен Таджикистан.

Ключевые слова: законодательная база, водное законодательство, водные отношения, рациональное использование, ирригационные системы, водные ресурсы, энергетика, сельскохозяйственное производство, капельное орошение.

**РУШДИ МЕХАНИЗМИ УСТУВОРИ ИДОРАКУНИИ ИСТИФОДАИ ОБ
ДАР ШАРОИТИ КИШОВАРЗИИ ОБЁРИШАВАНДА ДАР КИШВАРҲОИ
ХОРИҶӢ**

Урунбаева Нигина Абдумухторовна - номзади илмҳои иқтисодӣ, муаллими калони кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории ДДМИТ. Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734067, ш. Душанбе, кӯчаи Наҳимов, 64/14. Телефон: 555 56 21 95. E-mail: urunbaevan@list.ru.

Халифазода Човидон Бобохон – асистенти кафедраи сугуртаи ДДМИТ. Суроға:
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734067, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов, 64/14. Телефон: 000022336. E-mail: Khalifazoda96@mail.ru.

Дар мақола мушиқилоти ташкили оқилонаи идоракуни захираҳои об ва таҷрибаи рушди механизми устувори истифодай об, таҳияи сиесати об дар соҳаи кишоварзӣ бо мақсади баланд бардоштани самаранокии истифодай захираҳои об ва замин дар кишварҳои хориҷӣ баррасӣ карда мешавад. Омӯзии таҷрибаи кишварҳои пешрафта ниишон медиҳад, ки мушиқилоти истифодай устувори об ҳам дар миқеси миллӣ ва ҳам минтақавӣ ва ҳам дар миқеси ҷаҳонӣ бидуни даҳолати ҳукумат ҳал карда намешаванд. Системаи идоракуни истифодай об дар кишварҳои пешрафта омӯхта шудааст, ки аз як тараф эътирофи нақши беназири об ва аз тарафи дигар дар моликияти истеҳсолкунандай маҳсулоти кишоварзӣ дар кишоварзии оберишавандаро дар назар дорад. Чунин система Дар Бритоние, Финляндия, Канада, Нидерландия, Норвегия ва дигар кишварҳо истифода мешавад. Дар мақола инчунин таҷрибаи Исландия, Туркия ва Чин оид ба истифодай оқилонаи захираҳои об, ки таҷрибаи қобили қабул дар шароити минтақаи хушк, ки дар он Тоҷикистон ҷойгир аст, баррасӣ шудааст.

Калидвоҷеҳо: заминаи қонунгузорӣ, қонунгузории об, муносибатҳои обӣ, истифодай оқилона, системаҳои оберӣ, захираҳои об, энергетика, истеҳсоли кишоварзӣ, оберии қатрагӣ.

DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT MECHANISM IN CONDITIONS OF IRRIGATED AGRICULTURE IN FOREIGN COUNTRIES

Urunkbaeva Nigina Abdumukhtorovna - candidate of economic sciences, senior lecturer at the department of enterprise economics and entrepreneurship at TSFEU. Address: Republic of Tajikistan, 734067, Dushanbe city, Nakhimova street, 64/14. Phone: 555 56 21 95. E-mail: urunkbaevan@list.ru

Khalifazoda Jovidon Bobokhon - assistant at the department of Insurance at TSUFE. Address: Republic of Tajikistan, 734067, Dushanbe city, Nakhimov street, 64/14. Phone: 000022336. E-mail: Khalifazoda96@mail.ru

The article discusses the problems of rational organization of water resources management and the experience of developing a sustainable water use mechanism, the development of water policy in agriculture in order to increase the efficiency of the use of water and land resources in foreign countries. Studying the experience of developed countries shows that the problems of

sustainable water use, both nationally and regionally and globally, cannot be solved without government intervention. The water use management system in developed countries has been studied, which assumes, on the one hand, recognition of the unique role of water, and on the other hand, in the ownership of the producer of agricultural products in irrigated agriculture. This system is used in the UK, Finland, Canada, the Netherlands, Norway and other countries. The article also examines the experience of Israel, Turkey and China in the rational use of water resources, which is the most acceptable experience in the conditions of the arid zone, where Tajikistan is located.

Keywords: legislative framework, water legislation, water relations, rational use, irrigation systems, water resources, energy, agricultural production, drip irrigation.

Соблюдение принципов оптимальности распределения и использования водных ресурсов в различных отраслях экономики и переход к устойчивому развитию экономики регионов, предполагает учета многообразия способов и условий водопользования, обуславливают необходимость сбалансированного решения проблем сохранения и охраны окружающей природной среды и социально-экономического развития. В условиях высокого роста численности населения, ограниченности земельных ресурсов и дефицита водных ресурсов предполагает создания условий для рациональной системы водопользования, отвечающего требованиям устойчивого развития, изменения управления сельским хозяйством. Исходя из этого в условиях обострения экологической и продовольственной ситуации, изучения опыта устойчивого механизма водопользования и их развития в зарубежных странах является своевременным и актуальным.

В последние годы экономические и социально-экологические последствия устойчивого водопользования в развитых странах мира, поставили большинство стран перед угрозой связанной использованием в хозяйственной деятельности водных ресурсов, прежде всего в орошающем земледелии. Указанные последствия, прежде всего, обусловлены приоритетным значением водных ресурсов как важного фактора устойчивости урожайности сельскохозяйственных культур с целью обеспечения потребностей населения в продуктах питания.

Изучение опыта развитых стран показывает, что проблемы устойчивого водопользования как в национальных и региональных, так и в мировом масштабе невозможно решить без государственного вмешательства. Как с позиции пригодности методов и применимости способов управления, так и с позиции оптимизации водохозяйственной деятельности представляется важным анализ оценки степени совершенства механизмов управления водными ресурсами. При этом управление водопользованием должно базироваться не только на анализе социально-экономического

потенциала хозяйственной деятельности производителей сельскохозяйственной продукции, но и на объективной оценки экологической ситуации.

В связи с этим в развитых странах в основе современной концепции устойчивого водопользования принят тот факт, что водные ресурсы являются национальным достоянием, важным для нормального функционирования экосистем, необходимым для жизнедеятельности человека и относятся к числу основных факторов производства в сельском хозяйстве. При этом водохозяйственная политика, осуществляемая во многих странах, направлена на качество водных ресурсов, улучшению структуры водопользования и сохранения окружающей среды, условий ведения сельскохозяйственного производства, качества водных источников и окружающей среды. К тому, же проблемы рациональной организации управления водными ресурсами и устойчивого водопользования существует во всех странах и неоднозначно трактуется экспертами различных стран.

Следует отметить, что на региональном уровне действует наиболее распространенная форма, управления бассейнов основных рек, реализующих эколого-экономическое обоснование устойчивости водопользования экосистемный подход в водохозяйственной деятельности, обеспечивающих в условиях многоукладного земледелия и рыночных отношений улучшение экологической обстановки, охраны водных объектов, расширенное воспроизводство и рост урожайности сельскохозяйственных культур при высоком качестве воды. При этом основой устойчивого управления водных ресурсов является соблюдение принципов платного водопользования и экономическое стимулирование устойчивого водопользования.

Система управления водопользованием в развитых странах при этом предполагает, с одной стороны, признание уникальной роли воды, а с другой в имущественном владении производителя сельскохозяйственной продукции в орошаемом земледелии. Такая система применяется в Великобритании, Финляндии, Канаде, Нидерландах, Норвегии и других странах. Следует отметить, что в тех странах (например, в Канаде и Норвегии) сохранены много ведомственность, то в этих случаях формируются органы управления водохозяйственной деятельности министерств. При этом осуществляемая водохозяйственная политика направлена на усиление роли водохозяйственных органов управления водными ресурсами и отражает современные тенденции разграничении и децентрализации исполнительных функций.

В Германии, Франции и США в качестве устойчивых методов управления водных отношений можно отнести стимулирование производителей водосберегающего и водоохранного оборудования путем:

- предоставления субсидий на строительство и содержание очистных сооружений;

- льготного налогообложения;
- применения продажи лимитов на сброс загрязнений.

Общим моментом в области управления водопользования в зарубежных странах является то, что государство активно участвует в разработке водной политики в сельском хозяйстве с целью повышения эффективности использования водно-земельных ресурсов, в организации конкурентоспособного производства АПК, обеспечение экологической и продовольственной независимости, которая должна исходить из принципа устойчивого водопользования и охраны окружающей среды.

Несомненный интерес для Республики Таджикистан представляет опыт зарубежных стран в сфере управления водопользования, и он является основополагающим фактором, оказывающим большое влияние на решение экономических, социальных и экологических проблем сельского хозяйства в целом. Внедрение и применение органического земледелия также является важным фактором направленным не только на улучшения плодородия почвы, но и на повышение урожайности сельскохозяйственных культур. По сравнению с традиционными технологиями внедрения органического земледелия, то есть применение органического удобрения, биологический метод борьбы с сельскохозяйственными вредителями, выращивание новых сортов семян позволяет не только повысить урожайность культур, также использовать весь комплекс природоохранных мер. Необходимо отметить, что их стоимость на единицы продукции по сравнению с индустриальной технологий ниже на 5-10%. Снижение затрат происходит в результате сокращения затрат на горюче-смазочные материалы, покупку минеральных удобрений и ядохимикатов, экономии живого труда, при этом достигается сокращение нагрузки на почву, тем самым ослабляются процессы засоления, эрозии почвы. Следует отметить, что «рынок органической продукции по 16 Европейским странам, США и Японии в 2019 г. составил 21 млрд. долл., что в два раза больше чем в 1997 г., а доход от розничной торговли ежегодно составляет 350-450 млн. долл. США [6].

Очень важным как в плане пригодности методов и применяемости способов управления водными ресурсами, так и с позиции оптимизации водохозяйственной деятельности является анализ опыта водопользования и оценки степени совершенства механизма управления водными ресурсами. При этом, чем достижение количественных требований к воде, более приоритетным рассматриваются меры по поддержанию качества вод. Так, в общемировой площади сельскохозяйственных угодий орошаеые земли составляют, около 20% и на этих землях производится 40% продовольствия и 60% зерновых. Высокая продуктивность орошаеым земель во всех странах стимулирует дальнейшее увеличение их площади. Необходимо отметить, что в мировом масштабе,

несмотря на рост урожайности сельскохозяйственных культур за 20 лет на 40%, практически неизменным остается удельное водопотребление на один га орошаемых площадей.

Мировая статистика свидетельствует, «что значительная часть сельскохозяйственных угодий орошаются в Китае (68%), Японии (57%), Ираке (53 %), Иране (45 %), Саудовской Аравии (43%), Пакистане (42%), Израиле (38%), Индии и Индонезии (по 27 %), Таиланде (25%), Сирии (16%), Филиппинах (12%) и Вьетнаме (10%). В Африке, существенная доля орошаемых земель в Судане (22%), Свазиленде (20%), Сомали (17 %), а в Америке - в Гайане (62%), Чили (46%), Мексике (22%) и в Кубе (18%). В Европе орошаемое земледелие развито в Греции (15%), Франции (12%), Испании и Италии (по 11%). В Австралии орошаются около 9% сельскохозяйственных угодий, около 5% - в странах СНГ. В Египте, где почти не бывает дождей, все земледелие основано только на орошении. В Великобритании, где практически все сельскохозяйственные культуры обеспечиваются за счет атмосферных осадков, тем не менее, проводятся их дополнительный полив [5].

Наиболее приемлемым опытом в условиях аридной зоны, где расположен Таджикистан, является применение опыта Израиля и Турции по рациональному использованию водных ресурсов, основанных на принципах устойчивого развития сельскохозяйственного производства. Несмотря на незначительный земельный фонд, правительство Израиля активно внедряет принципы построения устойчивого водопользования. Они направлены с одной стороны на использование факторов интенсификации производства, то есть на создание менее требовательных в отношении влаги сортов сельскохозяйственных культур, с другой стороны на использование очищенных сточных вод для орошения хлопчатника и некоторых овощных культур. Кроме того большое распространение получило органическое земледелие, где в соответствии с жесткими стандартами качества установленным государством производится экологически чистая продукция.

В последние годы в сельском хозяйстве этой страны широко используется капельное орошение, которая состоит из сети пластиковых труб, доставляющих воду непосредственно в корневую систему растений, при этом использование воды увеличивается на 30-60%, урожайность сельскохозяйственных культур повышается на 20-80%. Особенно указанный метод широко используется в производстве овощей, хлопчатника и плодов. Использование этого метода вынуждает ограниченность водных ресурсов страны, высокая минерализация источников воды для полива и переход на ресурсо-энергосберегающие технологии полива. В результате использования капельного метода орошения Израилю удалось достичь самого высокого прироста урожайности хлопчатника – 63,0 ц/га, и поэтому показателю в настоящее время занимает первое место в мире. В целом отличительные особенности

метода капельного орошения в Израиле важны для нашей республике.

Турция очень богата морями, реками и равнинами, а также землями, пригодными для сельскохозяйственной обработки. Среди самых плодородных равнин – Бафра, Чаршамба и Мерзифон в Черноморском регионе. Это государство богата озерами и реками. Самым крупным из бассейнов, в который впадают реки в значительной мере используемые для производства электроэнергии – Черноморский бассейн.

Такие крупные реки, как Араке, Кура, Арпачай, Евфрат, Тигр и Чорух впадающие в моря с территорий соседних с Турцией стран, берут свое начало на ее территории. Значительная часть протяженности этих рек трансгранична. Воды этих рек поступают в Персидский залив.

В Турции более десяти местных институтов и учреждений занимающихся водными ресурсами. Организации и учреждения, такие как Министерства по окружающей среде, лесоводства, культуры, общественных работ, энергетики и природных ресурсов (Генеральный директорат Государственного водного хозяйства – DSI) выполняют свои обязанности в соответствии с юридическими и их установленными структурами.

Земельные ресурсы Турции – 77,95 миллионов гектаров и 28,05 миллионов гектаров (35,98%) используются как пахотные земли. В то время как орошающий ресурс земель – 25,85 миллион гектаров, экономически орошаемая область земли – приблизительно 8,5 миллионов гектаров.

В Турции около 94% общей территории орошается путем использования поверхностных ирригационных методов, типа борозды. Оставшаяся часть орошается с помощью напорных ирригационных методов, то есть разбрызгивателями и капельным орошением. Площадь около 200,0 тыс. га. оборудована системами разбрызгивателей, состоящих из портативных труб, которые широко используются среди фермеров.

DSI освоил 11,0 тыс. га. площадей в которых главным образом выращиваются цитрусовые, виноградники, земляника и овощи при использовании капельного орошения. Вода является одной из самых важных элементов в сельскохозяйственном производстве. Она обеспечивает влагу растениям, увеличивая урожайность, также делает сельскохозяйственный сектор независимым от климатических условий, создает дополнительные рабочие места, улучшает распределение дохода в сельских районах и приводит к получению более чем одного урожая, в зависимости от вегетационного периода. К 2030 г., когда площади, оборудованные ирригационной инфраструктурой DSI, достигнут 6,5 млн. га., это может предоставить дополнительную занятость для 2 млн. населения. Кроме экономического вклада орошающее сельское хозяйство сдерживает миграцию населения в большие города и приносит социальную выгоду.

Приблизительно 80% общих ирригационных площадей 2,773 млн. га. освоенные DSİ оросились поверхностными водными источниками, и остальные 20% источниками грунтовой воды. Чтобы осуществить самое соответствующее сельскохозяйственное производство путем использования существующих водных источников самым экономическим способом были применены запланированные ирригационные работы управления. Запланированные ирригационные работы управления включают подготовку общей ирригации, планируя перед поливным сезоном, подготовкой, применением и контролем водных программ распределения в течение поливного сезона, и процессов оценки после ирригационного сезона.

Ирригационные нормы и ирригационная эффективность используются, чтобы определить критерии производительности ирригационных объектов. Ирригационные нормы и ирригационная эффективность составляли соответственно 65% и 45%. Эти средние нормы были выведены из работ по эксплуатации DSİ.

Опыт управления водных ресурсов в Турции может быть определено как выполнение лучших методов для эффективного, качественного и количественного планирования, распределения и использования воды. Эти методы управления должны обеспечить устойчивость использования воды. Водные ресурсы и проблемы управления замечены в каждой стадии развития водных ресурсов и использование поливной воды.

Также представляет интерес опыт Китая по устойчивому водопользованию. Это страна с большой численностью населения, огромными территориями и различными природными условиями не один раз удивляло мир уникальным решением социально-экономических и хозяйственных проблем, в том числе в сельском хозяйстве и рациональном использовании водных ресурсов. На примере опыта Китая, где более половины обрабатываемых земель находятся в полузасушливых и засушливых районах можно оценить, как решается продовольственная безопасность страны.

В Китайской Народной Республике используется интенсивный тип земледелия. Такие культуры, как – рис, пшеница, кукуруза, сахарная свекла, соя возделываются в Северо-Восточной Черноземной зоне, на темно-коричневых почвах Северо-Китайской равнине в основном выращивают хлопчатник, пшеницу, овощей и фруктов. На бурых почвах Синчуанского бассейна, где теплый влажный климат овощные возделываются круглогодично и получают несколько урожаев в год.

Следует отметить, что серьезно ограничивает дальнейшее развитие сельского хозяйства недостаток воды. Такая ситуация вынуждает государственных органов страны к интенсивным исследованиям и поискам более эффективного и рационального использования оросительной воды в аграрном секторе.

В целом с 1996 по 2020 г. эти работы, осуществляемые за счет государства, вложено

1,445 млрд. долл. США. Это позволило увеличить площадь орошаемых земель в 3,5 раза за последние полвека и составило 55,9 млн. га. В 2003 году объем валового национального продукта достиг 1416,1 млрд. долл. США, продукция растениеводства составила 13% этой суммы, животноводства - 8%. Средний ежегодный доход от сельского хозяйства на душу населения составляет 316,7 долл. США [1].

Также интересен опыт стран СНГ, в том числе опыт Российской Федерации по рациональному использованию мелиорируемых земель. Так, в России основные направления указанной проблемы освещены в «Концепции мелиорации сельскохозяйственных земель в России». На основе анализа существующей ситуации в сфере мелиорации земель с учетом рыночных отношений и переходом к многоукладному сельскому хозяйству в данной концепции приведены основные направления развития мелиорации на перспективу. В этой концепции указаны не удовлетворительное состояние мелиорируемых земель, дана оценка предстоящих изменений на ближайшую перспективу и необходимость широкого применения мелиорации для обеспечения конкурентоспособного сельского хозяйства.

Подытоживая вышеизложенное нужно отметить, что необходимым условием устойчивого управления водными ресурсами во всех странах является рациональное взаимодействие с местными органами власти, то есть областными районными и городскими, в составе которых сформированы подразделения по управлению водными ресурсами в границах им компетентности. При этом государственные органы управления осуществляют порядок исчисления тарифов и движения платежей на все виды водопользования, а региональным органам власти предоставляется право в зависимости от водохозяйственной и экономической ситуации в регионе, дифференцировать ставки тарифов определенные государственными органами управления. Платежи должны формировать основу водоохранной деятельности в переходной период к устойчивому периоду.

Во многих странах получил признание и широко применяется принцип платности водопользования в сельском хозяйстве. Полностью или частично покрываются затраты на строительства и эксплуатацию водохозяйственных систем за счет средств, взимаемых в виде платы за воду. Следует отметить, что в зарубежных странах механизм взимания и системы платежей зависит от различных факторов. Так, например, в Японии, Южной Корее, Индии, Италии, Малайзии, Индонезии, Австралии, Пакистане, Нигерии, Неаполе, Лаосе, Зимбабве, Вьетнаме и на Филиппинах взимают водный сбор, размер которого зависит от площади орошаемых земель и /или доходности сельскохозяйственных культур (в Италии средний размер платы за 1 м³ воды, поданной на орошение люцерны, на 34%

ниже, чем при поливе кукурузы) и не связан с объемом водоподачи [2].

Производители сельскохозяйственной продукции в Таиланде на покрытие затрат по обслуживанию водохозяйственных систем отчисляют 6,2% стоимости собранного урожая. В указанных странах водный сбор в основном направлен на полную или частичную компенсацию затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию межхозяйственной части оросительных систем. Так, фермеры в Японии оплачивают до 60%, в Малайзии – до 50%, в Италии – не более 20%, в Филиппинах – до 17% расходов, остальная часть покрывается из государственного бюджета. По нашему мнению такая система оплаты за водопользования в орошаемом земледелии, снижает заинтересованность производителей сельскохозяйственной продукции к водосбережению.

Необходимо отметить, что в некоторых странах используется двух ставочная система оплаты за воду в орошающем земледелии. Такая система, состоящая из постоянной и переменной ставок, применяется в США, Канаде, Мексике, Франции, Германии, Венгрии и Болгарии. Затраты по эксплуатации межхозяйственной части оросительных систем размер которых не зависит от объема потребляемых водных ресурсов включаются в состав постоянной ставки. Часть затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию межхозяйственной части оросительных систем, размер которой зависит от объема подаваемой воды сельскохозяйственным предприятиям относятся к переменным ставкам. Следует отметить, что поставщикам водных ресурсов такая структура ценообразования услуг дает возможность стимулировать потребителей к водосбережению и для содержания и эксплуатации межхозяйственной части оросительных систем иметь необходимый объем финансовых средств.

Умелое и разумное применение опыта развитых стран, несомненно, сыграет положительную роль в развитие системы водопользования Таджикистана. В связи с этим возникает необходимость в комплексном анализе устойчивости использования водно-земельных ресурсов, сущность которого заключается в создании у производителей сельскохозяйственной продукции экономической заинтересованности в осуществлении комплекса мелиоративных мероприятий, стимулирования рациональной системы водопользования и охраны окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

- Гулюк, Г.Г. Управление использованием водных ресурсов и мелиорация земель в Китае (по материалам XIX конгресса по ирригации и дренажу в Пекине) / Г.Г. Гулюк, В.С. Носовский, Е.П. Гусенков // Мелиорация и водное хозяйство. - 2006. - №5. – С. 64-68.
- Демин, А.П. Вопросы учета качества оросительной воды при разработке нормативов платы за воду / А.П. Демин // Водные ресурсы. - 1997, том 24, № 1. - С. 111-118.

3. Духовный, В.А. Интегрированное управление водными ресурсами: от теории к реальной практике. Опыт Центральной Азии / В.А. Духовный. - Ташкент: НИЦ МКВК, 2008. – 364 с.
4. Израиль – мировой лидер в управлении водными ресурсами. – МИД Израиля, 2013. [Электронный ресурс]: <https://mfa.gov.il/MFARUS/innovativeisrael/Watertech/Pages/Israeli-a-Global-Leader-in-Water-Management-and-Technology.aspx>
5. Инвестиционные аспекты развития регионального водного сектора. Алматы: Евразийский Банк Развития, 2011. – С.16.
6. Исаченко, А.Г. Экологическая емкость ландшафта, ее отношение к глобальной продовольственной проблеме и подхода к оценке / А.Г. Исаченко // Известия РГО, -2001. -№6. – С.1-18.
7. Кудратов, Р.Р. Совершенствования рыночных механизмов в системе эффективного землепользования в регионе / Р.Р. Кудратов, Ш. Давлатали // Вестник ТНУ. Серия социально экономических и общественных наук. – 2018. - №6. – С. 56-60.
8. Рысбеков, Ю.Х. Управление водными ресурсами в Китае / Ю.Х. Рысбеков, А.Ю. Рысбеков // Информационный сборник. - № 41. – Ташкент: НИЦ МКВК, 2014. - С. 35.
9. Саидов, С.С. Мировой опыт регулирования трансграничного водопользования / С.С. Саидов // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - 2012. - №2 (77). - С. 71-78.
10. Сивяков, Д.О. Водное право России и зарубежных стран / Д.О. Сиваков. – Москва: Юстициинформ, 2010. – 366 с.

УДК: 338

**ИСТЕХСОЛОТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА ВА НАҚШИ ОН НИЗОМИ
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Алиев Олимчон Махмудович – н.и.и., дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ). Сурога: 743025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбонаи Рӯдакӣ 17. Тел.: (+992) 917020302, E-mail: olim.23@mail.ru

Дар мақола самтҳои асосии таъминкуни озуқаворӣ бо роҳи истеҳсолоти воридотивазкунанда, ки ба амнияти озуқаворӣ таъсир мерасонад баррасӣ карда шуда аст. Дар асоси таҳқиқотҳои олимони хориҷию ватаний ва таҷрибаи кишиварҳо оиди самтҳои таъмини амнияти озуқаворӣ бо ҷорӣ кардани истеҳсолоти воридотивазкунанда арзёби карда шудааст.

Дар рафти омӯзиши самтҳои таъмини амнияти озуқаворӣ муайян карда шуда аст, ки бо дарназардошти тағијиротҳои ахир дар бозори ҷаҳонии озуқаворӣ афзалияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи кишиварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ ин истеҳсоли воридотивазкунанда мебошад. Тағијир ёфтани вазъи геополитикӣ ва зарурати таъмини дастрасии озуқаворӣ тавассути истеҳсоли ватаний нишон медиҳад, ки сиёсати ҷорӣ кардани воридотивазкунанда вобастагии иқтисодии Тоҷикистонро аз таъминкунандагони беруна тағијир медиҳад.

Дар асоси маълумотҳои оморӣ нишондиҳандаҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ, воридот ва содироти маҳсулоти ҳоҷагии қишилоқ дар маҷмӯъи савдои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба таъмини амнияти озуқаворӣ таъсир мерасонад таҳлил карда шуда аст.

Вобаста ба мушиқилоти ҷойдошта дар таъмини амнияти озуқавории кишивар, самтҳои афзалиятноки ҳудтаъминкӣ бо маҳсулоти озуқавории ватаний, баланд бардоштани сатҳи амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷорӯрои татбиқи онҳо пешниҳод гардида аст.

Калидвоҷсаҳо: амнияти озуқаворӣ, маҳсулоти кишиварзӣ, ҳудтаъминкунӣ, кишиварзӣ, воридотивазкунанд, КАС, саноатиқунонӣ, стратегия, содирот, воридот.

**ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВО И ЕЕ РОЛЬ В
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН**

Алиев Олимджон Махмудович – к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения Таджикского национального университета (ТНУ). Адрес: 733025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рӯдакӣ 17. Тел.: (+992) 917020302, e-mail: olim.23@mail.ru.

В статье рассмотрены основные направления обеспечения продовольствием за счет импортозамещающего производства, влияющие на продовольственную безопасность. На основе исследований отечественных и зарубежных ученых и опыта стран дана оценка направлений обеспечения продовольственной безопасности при внедрении импортозамещающей продукции.

В ходе изучения направлений обеспечения продовольственной безопасности определено, что с учетом последних изменений на мировом продовольственном рынке приоритетом Республики Таджикистан в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности является импортозамещающее производство. Изменение геополитической ситуации и необходимость обеспечения доступности продовольствия за счет внутреннего производства свидетельствуют о том, что политика внедрения импортозамещения изменит экономическую зависимость Таджикистана от внешних поставщиков.

На основе статистических данных проанализированы основные показатели обеспечения продовольственной безопасности, импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объеме внешней торговли Республики Таджикистан, влияющие на продовольственную безопасность.

В связи с существующими проблемами в обеспечении продовольственной безопасности страны предложены приоритетные направления самообеспечения отечественными продуктами питания, повышения уровня продовольственной безопасности Республики Таджикистан и меры по их реализации.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельскохозяйственная продукция, самообеспеченность, сельское хозяйство, импортозамещение, АПК, индустриализация, стратегия, экспорт, импорт.

IMPORT SUBSTITUTION PRODUCTION AND ITS ROLE IN ENSURING FOOD SECURITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Aliev Olimjon Mahmudovich - candidate of economic sciences, associate professor department of tax and taxation, Tajik National University. Address: Tajikistan, 734025, Dushanbe, Rudaki Ave., 17. Phone: (+992) 917020302, E-mail: Olim.23@mail.ru

The article discusses the main areas of food provision through import-substituting production, which affect food security. Based on the research of domestic and foreign scientists and the experience of countries, an assessment is made of the areas of food security when introducing import-substituting products.

In the course of studying the areas of food security, it was determined that, taking into account the latest changes in the world food market, the priority of the Republic of Tajikistan in the field of agriculture and food security is import-substituting production. The change in the geopolitical situation and the need to ensure the availability of food through domestic production indicate that the policy of introducing import substitution will change Tajikistan's economic dependence on external suppliers.

Based on statistical data, the main indicators of food security, import and export of agricultural products in the total volume of foreign trade of the Republic of Tajikistan, which affect food security, are analyzed.

In connection with the existing problems in ensuring food security of the country, priority areas for self-sufficiency in domestic food products, increasing the level of food security of the Republic of Tajikistan and measures for their implementation are proposed.

Key words: food security, agricultural products, self-sufficiency, agriculture, import substitution, agro-industrial complex, industrialization, strategy, export, import.

Мушкилоти марбут ба вобастагии нисбии Тоҷикистон аз воридоти маҳсулоти озуқаворӣ таҳди迪 ниҳонӣ барои амнияти озуқавории кишвар мебошад. Ин зарурати воридотивазкуни маҳз дар соҳаи кишоварзӣ ва воридоти технологияҳо ба ҷои маҳсулоти ниҳоӣ ба мадди аввал мебарорад [7].

Ҳама меҳоҳанд, ки кишвари худ ҳамаи намуди озуқавориро бидуни ворид кардани он аз дигар кишварҳо истеҳсол кунад. Аммо, одатан ин тавр нест. Пас аз Ҷангӣ Дуюми Ҷаҳонӣ кишварҳо кӯшиш карданд, ки ҳама чизро худашон истеҳсол кунанд, саноатикунонии воридотивазкунанда ро ба вучуд оранд. Вале дар бораи таъсири он ба иқтисодиёт фикр накарданд.

Бо дарназардошти тағијиротҳои ахир дар бозори ҷаҳонии озуқаворӣ афзалияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ ин истеҳсоли воридотивазкунанда мебошад. Тағијир ёфтани вазъи геополитикӣ ва зарурати таъмини дастрасии озуқаворӣ тавассути истеҳсоли ватанӣ нишон медиҳад, ки сиёсати ҷорӣ кардани воридотивазкунанда вобастагии иқтисодии Тоҷикистонро аз таъминкунандагони беруна тағијир медиҳад.

Мушкилоти воридотивазкунанда дар низоми таъмини озуқавории Тоҷикистон нав набуда, дар тӯли асрҳо бисёр ҳалқҳо қӯшиш мекарданд, ки мушкилоти амнияти озуқавории ҳудро тавассути истеҳсоли ватанӣ ҳал кунанд. Дар давраҳои гуногун давлатҳо ба монанди Олмон, ИМА ва Ҷопон қӯшишҳо ба ҳарҷ доданд, ки бозори доҳилиро аз маҳсулоти ҳориҷи муҳофизат кунанд. Воридотивазкунанда ҳамчун як шакли озод шудан як кишвар аз тобеияти кишвари дигар ё рафъи пешрафт дар шароити бартарият дар бозори ҷаҳонӣ баррасӣ мешуд.

Ҳалқҳои Лотинӣ забон, Америка, Осиё ва Африка сиёсати воридотивазкунандаро аз сар гузарониданд. Муваффақияти мусбӣ дар Малайзия, Кореяи Ҷанубӣ, Тайван, Индонезия, Чин ва Таиланд ба қайд гирифта шудааст. Татбиқи сиёсати воридотивазқунӣ ба ин кишварҳо барои ноил шудан ба рушди назарраси иқтисодӣ ва аз бисёр ҷиҳат ба кишварҳои пешрафтаи саноатӣ расидагӣ кардан кӯмак кард[2].

Сиёсати воридотивазкунанда аз ҷониби кишварҳои рӯ ба тараққӣ асосан барои маҳдуд кардани воридоти онҳо ва суръат бахшидан ба сектори истеҳсолии доҳилии онҳо қабул карда шудааст. Ҳадафи асосии қабули чунин сиёсатҳои савдо дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ коҳиш додани фарқияти даромади онҳо нисбати даромади мегирифтаи давлатҳои пешрафта мебошад.

Аз нуқтаи назари воридотивазқунӣ дар доираи қоидаҳои СУС, афзалияти рушди истеҳсолоти ватанӣ дар Тоҷикистон истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ: гӯшт, тухм, маҳсулоти нонӣ ва қаннодӣ, мебошад. Яке аз омилҳои муҳимме, ки ба рушди иқтисодиёти миллӣ ва ба даст овардани иқтидори содиротӣ таъсир мерасонад, ин расидан ба ҳадафи ниҳонӣ ва ҳалли мушкилоти муайяни рушди иҷтимоӣ аз ҳамгирии кишвар ба иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад[8].


Кишварҳо усулҳои маъмултарини воридотивазкуниро дар соҳаи кишоварзӣ истифода мебаранд:

Аввалан, ҳукumat қӯшиш мекунад, ки истеҳсолкунандагони КАС-ро тавассути ҷорӣ кардани тарофаҳои баландтарин барои воридот муҳофизат кунад.

Дуюм, ҳукumat метавонад барои маҳдуд кардани ҳаҷми воридот квотаҳои воридотӣ ҷорӣ кунад.

Сеюм, додани қарзҳо, субсидияҳо, имтиёзҳои андозӣ ва ҳавасмандгардонии содирот ба истехсолкунандагони маҷаллӣ барои оптимизатсия иқтидори истехсолии онҳо.

Дар натиҷаи истифодаи усулҳои воридотивазкунӣ дар соҳаи кишоварзӣ алгоритми чойивазкунии маҳсулоти воридотивазкунанда чунин ба амал меояд, ки дар расми 1 оварда шуда аст.



Аз өзөнчиликтемен омода карда шуда аст.

Расми 1. Истифодай усулхой воридивазкунанда ва таъсири он ба бозори дохилий

Аз расми 1. таъсири усулҳои воридивазкунанда ба бозори дохилиро дидан мумкин аст. Ҳангоми мавҷуд набудани усулҳои пешгирии воридот, миқдори воридот “V” бо сатҳи пасти нарҳҳо дар минтақаи аз “A” то “B” қарор мегирад. Вақте ки усулҳои маҳдуд кардани воридот ва истеҳсолоти воридотивазкунанда чорӣ карда мешавад, доираи воридот бо диапазони “B” то “D” маҳдуд мешавад. Ин нарҳи маҳсулоти воридотиро баланд карда ҳаҷми арзаи онро ба бозори дохилӣ кам мекунад ва ба истеҳсолкунандагони ватанӣ “Vi” кӯмак мекунад, ки ҳиссаи бештари бозорро аз “C” то “E” ба даст оварда фоидаи бештар гиранд.

Ба андешаи мо, мониторинги доимии озуқавории воридотӣ, омӯзиши сифат, шароити истеҳсолӣ, ҷиҳатҳои мусбату манфии онҳо, талабот ба технология ва истифодаи онҳо зарур аст. Бояд ба назар гирифт, ки маҳсулоти воридотӣ аз сабаби мувофиқат накардан технология, стандартҳо ва шароити табиию иқлими ғайрисамаранок истифода бурда мешавад. Омухтани технологияи истеҳсолоти хориҷӣ, роҳҳои баланд бардоштани сифати маҳсулот ва тахассуси коргарон, такмил додани муносибатҳои байнисоҳаҳо, кам кардан маблағу воситаҳои моддӣ ва арзиши аслии маҳсулот аҳамияти калон дорад. Албата ҳамаи инро дар ташкили истеҳсолоти ватанӣ ба хусус дар КАС ба вучуд овардан мумкин аст.

Яке аз нүктаҳои асосӣ ба ҳолати рақобатпазирии ҷаҳонӣ овардани маҳсулоти воридотивазкунанда аз рӯи сифат ва нархи фурӯш бо санчиши пешакии он дар бозори дохилӣ, инчунин барои мавҷудияти ашёи хом, қисмҳои эҳтиётӣ, борпечкунӣ, логистикӣ мувофиқи мақсад аст. Пас аз итминон ҳосил кардан, ки маҳсулоти нави истеҳсолшуда ба стандартҳои байналмилаӣ мувофиқат мекунад, имкон дорад, ки онҳоро ба хориҷи кишвар содир кунем. Ғайр аз ин, вазифаҳои тараққиёти ҳочагии қишлоқ ҷустуҷӯи бозорҳои нави маҳсулоти озуқавориро дарбар мегиранд. Бо дарназардошти вазъи кунунӣ, интихоби оптималии маҷмӯи стратегияи воридотивазкунӣ ва тамоюли содирот зарур аст.

Илова бар ин баррасии салоҳиятнокӣ ва аз ҷиҳати илмӣ асосноки тадбирҳо дар соҳаи стратегияи воридотивазкунанда бо назардошти қоидаҳои СУС, раванди татбиқи дастирии давлатии соҳаи кишоварзӣ ислоҳот талаб мекунад.

Дар Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Чумхӯрии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 дар бахши дурнамои рушди содирот ва воридотивазкуни қайд шуда аст [7]:


Аввал, яке аз омилҳои дар Стратегияи миллии рушди Чумхӯрии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 зикргардида вобастагии Тоҷикистон аз воридоти баъзе намудҳои озуқаворӣ мебошад, ки ҳавфу ҳатари муайянеро барои амнияти озуқавории кишвар ба миён меорад. Ин зарурати воридотивазкуниро маҳз дар соҳаи кишоварзӣ ба мавқеи аввал мебарорад. Дар бобати воридотивазкуни дар доираи қоидаҳои Созмони Умумиҷаҳонии Савдо афзалият дар рушди истеҳсоли дохилии Тоҷикистон бояд маҳз ба истеҳсоли озуқавори дода шавад: гушт, тухм, маҳсулоти ширӣ, маҳсулоти нонӣ ва макарон, маҳсулоти қаннодӣ. Аз рӯи гурӯҳи “ҷарбӯ, равғани растани ва ҳайвонот” бояд имконияти ташкил ва афзун намудани истеҳсоли равғани пахта, офтобпараст, зағир, маъсар ва намудҳои дигари равғани растани барраси карда шавад;

Дувум, Тоҷикистон ба таври анъанави воридкунандаи ғалла ва маҳсулоти коркарди ғаллаги мебошад. Ба даст овардани ҳудтаъминкуни дар истеҳсоли гандум, рағани растаний ва шакар басо мушкил аст, зоро ҷойгиршавии географӣ, шароити аграрию иқлими кишвар барои истеҳсоли чунин навъҳои маҳсулот маҳдуд аст ва он усулҳои нави кишоварзиро талаб мекунад (кишоварзии барқароршаванда, айвонӣ ва гидропоника);

Сеюм, маҳсулоти асосии содиротии соҳаи кишоварзи нахи пахта, меваи хушк, пиёзи барвақти, ангур, шарбати меваю сабзавот, консерва ва ҳамираи томат мебошанд.

Бинобар сиёсати пешгирифтai Тоҷикистон оид ба воридотивазкунӣ барои ба даст овардани як қатор натиҷаҳои назаррас мусоидат кард. Пас аз амали кардани Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Чумхӯрии Тоҷикистон барои солҳои

2016-2020, воридоти молҳо 13,2 банди кам шуда, содироти маҳсулоти саноатӣ ҳамин баробар афзоиш ёфта, истеҳсоли ватанӣ ҷои воридотро ишғол намуда аст (ниг. расмӣ 2.).



Расми 4.4.2. Таносуби содирот ва воридот дар гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистикӯлӣ

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, маҷмӯаи оморӣ 2021, Сах. 540-546. Аз ҷониби муалиф омода карда шуда аст.

Қисман ишғол намудани содирот ҷои воридотро ба соҳаи саноат работ додан мумкин аст. Соҳаи кишоварзӣ дар самти воридотивазқунанда то ҳол қариб, ки бе таъфийир мемонад. Хочагии қишлоқи миллӣ, сарфи назар аз баъзе мушкилоти боқимонда ва дурнамои норавшан, дорои иқтидори бузурги захиравӣ мебошад. Мунтазам баланд шудани арзиши озуқа дар бозорҳои ҷаҳонӣ онро ба ҳамон маҳсулоти серталаби нафту газ ва технологияи ойл табдил медиҳад. Мушкилоти амнияти озуқаворӣ, яъне. мавҷудияти озуқаворӣ барои аҳолӣ имрӯз ҳамчун масъалаи глобалии ташвишовар боқӣ мемонад.

Ҳиссаи воридоти маҳсулоти кишоварзӣ дар савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи татбиқи Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазқунанда бетағийир боқӣ мемонад. То соли 2010 мо дар содироти маҳсулоти растанипарварӣ бартарихо доштем, аммо дар 10 сол он аз 21 фоиз ба 9 фоиз поин рафт. Ин тамоюлро ба таври дигар маънидод кардан мумкин аст, ки бинобар сабаби афзоиши аҳолӣ истеъмол дар дохили кишвар низ зиёд шудаистода аст, аз ин лиҳоз, содироти ин намуди маҳсулот маҳсулот коҳиши меёбад. Тоҷикистон дар соҳаи растанипарварӣ иқтидори заруриро доро мебошад (ниг.ҷадвали 1).

Ҷадвали 1.

Воридот ва содироти маҳсулоти хочагии қишлоқ дар маҷмӯъи савдои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Номгӯи маҳсулот	В.Ч.	1991		2000		2005		2010		2015		2020		2020/2010
		Содирот	Воридот	Содирот	Воридот	Содирот	Воридот	Содирот	Воридот	Содирот	Воридот	Содирот	Воридот	Содирот

Махсулоти чорво	%	2,3	97,7	0,0	100,0	4,1	95,9	0,8	99,2	0,7	99,3	0,7	99,3	100	21
	млн.\$	0,1	4,3	0,0	1,1	0,3	7,1	0,4	47,1	0,5	70,0	0,4	57,1	0	0
Махсулоти растанипарварӣ	%	18,4	81,6	29,0	71,0	21,7	78,3	21,3	78,7	9,3	90,7	6,9	93,1	43	60
	млн.\$	1,8	8,0	19,2	46,9	22,7	82,1	59,7	220,0	39,5	383,3	25,9	351,2	-34	31
Равғани растаний ва чорво	%	44,4	55,6	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0	57
	млн.\$	0,4	0,5	0,0	6,5	0,0	13,6	0,0	72,8	0,0	96,0	0,0	114,4	0	2
Махсулоти саноати хӯрокворӣ	%	43,3	56,7	43,8	56,2	11,8	88,2	2,3	97,7	0,9	99,1	2,9	97,1	244	94
	млн.\$	4,5	5,9	11,6	14,9	7,1	53,2	3,6	152,5	2,3	243,2	8,8	295,2	5	43
Хамагӣ	%	26,7	73,3	30,7	69,3	16,2	83,8	11,5	88,5	5,1	94,9	4,1	95,9	55	66
	млн.\$	6,8	18,7	7,7	17,4	7,5	39,0	15,9	123,1	10,6	198,1	8,8	204,5	-7	1

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, маҷмӯаи оморӣ 2021, Саҳ. 540-546. Аз ҷониби муалиф омода карда шуда аст.

Ҳоло Ҷуҳурии Тоҷикистон бо маҳсулотҳои озуқаворӣ ба монанди: картошка, шир, меваю сабзавот ва тухми мурғ ҳудашро қариб, ки таъмин карда метавонад. Яъне, тавассути сиёсати воридотивазкунии молҳо аз рӯйи чунин маҳсулотҳо мушкилӣ надорад. Аммо дар мавриди гандум, шакар ва равғани растаний вазъият тамоман дигар аст (Ҷадвали 1).

Қобили зикр аст, ки маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон ба далели маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза будан дар бозори ҷаҳонӣ талаби зиёд дорад, аммо ба далели мутобиқат надоштан ба стандартҳои байналмилалӣ ва намуди зоҳирӣ ҷолиб наметавонад ба бозорҳои хориҷӣ ворид шавад.

Дар шароити имruzza тамоми ҷамбаҳои тараққиёти соҳа (ташкилӣ, истеҳсолӣ, иҷтимоӣ) маблағгузории калонро талаб мекунад. Набудани дастирии кофии истеҳсолкунандагони кишоварзиро метавон як монеаи ҷиддӣ дар роҳи шароити муосири ҳочагидорӣ арзёбӣ кард. Зеро бе дастирии давлатӣ ояндаи рушди соҳаро тасавур кардан ғайри имкон аст.


Механизмҳои воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронида шударо ба ҷор категорияи асосӣ тақсим кардан мумкин аст (Расми 3). Ин воситаҳо имконият медиҳанд то комбинатсияҳои сершумор, ки аз ҷиҳати сиёсати саноатикунонӣ дараҷаҳои гуногуни самарабахш доранд эҷод карда шавад.



Расми 3. Механизми дастгирии воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронида шуда

Аз ҷониби муалиф омода карда шуда аст.

Ба андешаи мо, дар шароити пурзӯр шудани равандҳои ҳамгироӣ, ҷаҳонишавӣ ва амиқтар шудани тақсими байналмилалии меҳнат стратегияи мувофиқтарин ин рушди рақобатпазири воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашудаи истеҳсолоти афзалиятноки бахши қишоварзӣ дар асоси дастгирии давлатӣ мебошад. Пас аз амалӣ қардани механизми дастгирии истеҳсоли воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда давраҳои табодули истеҳсоли ба вучуд меояд, ки аз ҷорӣ давраи рушд иборат аст (расми 4).



Аз ҷониби муалиф омода карда шуда аст.

Расми 4. Давраҳои рушди воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда,

%

Давраи “A” давраи истеҳсоли иннерционие, ки дар талаботи истеъмолкунандагони бозори доҳилий воридотгунонҷоишаш 80 фоизро ташкил медиҳад. Оғоз аз давраи “B” то “D”

давраи рушди истехсоли воридотивазкунандай маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, ки метавонад пас аз амали кардани механизми дастгири давалтӣ ба вуқӯъ ояд. Дар ин давра маҳсулоти истехсоли худӣ оҳиста оҳиста мавқеи воридотро дар бозор танг карда талаботи итъмолкунандагонро пурра аз худ мекунад. Давраи рушди содирот аз “С” то “Д” мебошад, ки пас аз пурра таъмин гаштани бозори дохилӣ бо маҳсулоти воридотивазкунанда зиёдатиаш ба бозорҳои хориҷи кишвар содирот мегардад.

Барои расидан ба истехсоли воридотивазкунанда иқтидори саноатиро аз нуқтаи назари истифодаи технологияҳои муосир ва мутахассисоне баландиҳтисос ба инобат гирифтани зарур аст [1].

Стратегияи имконпазири воридотивазкунии маҳсулоти кишоварзӣ ва ба содирот нигаронидашуда метавонад аз марҳилаҳои зерин иборат бошад:

Марҳалаи якум дигаргун кардани робитаҳои иқтисодии беруни мамлакат ва бастани шартномаҳои нави таҳвили маҳсулоти озуқавориро дар назар дорад. Дар ин ҷо дар соҳтори географии воридоти озуқаворӣ тағйирот ба амал меояд. Ин марҳила ҳатмӣ ҳисобида мешавад, зоро комплекси агросаноатии ватанӣ талаботи имрӯзаро пурра қонеъ карда наметавонад, захираи зарурии озуқаворӣ ва ашёи хоми кишоварзӣ мавҷуд нест.

Марҳилаи дуюм бо ноил шудан ба амнияти озуқаворӣ алоқаманд аст. Интизор меравад, ки кишвар истехсоли озуқаи дохилиро то дараҷае афзоиш дидад, ки он метавонад ниёзҳои дохилии аҳолӣ ва саноати коркардкро қонеъ кунад. Ҳангоми татбиқи стратегияи воридотивазкунанда, ин метавонад на танҳо афзоиши истехсоли ашёи хоми кишоварзӣ, балки ба самти нави истехсоли маҳсулоти дорои дараҷаи баланди коркард мусоидат намояд.

Марҳилаи сеюм бо содироти маҳсулот алоқаманд аст. Агар истехсолкунандагон пас аз қонеъ шудани бозори дохилӣ ба содироти маҳсулот шурӯъ нақунанд, афзоиши истехсолот метавонад коҳиш ёбад. Ин аз он сабаб аст, ки ҳар як миллат бояд дар савдои байналхалқӣ иштирок карда, аз таҳассуси худ (тақсимоти меҳнат) баҳра барад. Азбаски маҳсулоти коркардшуда дар бозорҳои ҷаҳонӣ арзишманҷтар аст нисбати ашёи хом. Аз ин рӯ ба фурӯш баровардани маҳсулоти коркардшуда бамаврид аст.

Баъзе аз вазифаҳои имконпазири амнияти озуқаворӣ дар доираи сиёсати воридотивазкунӣ аз инҳо иборат мебошад: баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат; нав кардани базаи моддию техникӣ; дастгирии давлатӣ; ҷорӣ намудани инноватсияҳо дар истехсолот; таъмини муҳити устувори макроиктисодӣ дар кишвар. Татбиқи татбиқи сиёсати воридотивазкунанда бояд ба таъмини амнияти озуқавории кишвар, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, диверсификатсияи истехсолот ва содироти ватанӣ мусоидат намояд.

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон хулоса кард, ки воридотивазкунӣ яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Нишондихандаҳои ҳозираи Тоҷикистон аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ҳочагии қишлоқ ва ҳосилнокии меҳнат ҳанӯз имкон намедиҳанд, ки тамоми раванди воридотивазкуни пурра татбиқ карда шавад. Ба ин муносибат бояд парадигмаи нави истеҳсолоти қишоварзӣ ба миён ояд, ки он ба ҳалли масъалаҳои таъмини талаботи озукавории дохилӣ ва ба содиротнигаронидашуда мусоидат намояд.

Дар баробари ин, сиёсвати воридотивазкунандаро ҳам дар доираи стратегияи кӯтоҳмуддати иқтисодӣ ва ҳам стратегияи дарозмуддати миллӣ бояд идома дода шавад. Интизор меравад, ки сиёсати воридотивазкунандаи маҳсулоти озукавории Тоҷикистон барои таъмини амнияти озукаворӣ: афзоиши ҷойҳои корӣ, афзоиши ММД, тезондани пешрафти илму техника, афзоиши талабот ба маҳсулоти ватанӣ, рақобатпазир шудани истеҳсолоти ватанӣ, ҳавасмандгардонии рушди содирот мусоидат кунад.

АДАБИЁТ

1. Assessment of the readiness of industrial production for digitalization in the Russian Federation / K. A. Artamonova, O. Yu. Gavel, D. S. Lopatkin, L.E. Kopylova, O.M. Aliev, A.A. Gibadullin // JOP Conference Series: Metrological Support of Innovative Technologies, Krasnoyarsk, 04 марта 2020 года / Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. Vol. 1515. – Krasnoyarsk, Russia: Institute of Physics and IOP Publishing Limited, 2020. – P. 32004.
2. Kuznetsov N. I. Import substitution as the basis for ensuring Russia's food security / N. I. Kuznetsov, I. F. Sukhanova, M. Yu. Lyavina, I. L. Vorotnikov // Espacios. – 2018. – Vol. 39, No. 27. – P. 28.
3. Алиев, О. М. Таҳаввулоти консепсияҳои асосии бехатарии озукаворӣ / О. М. Алиев // Паёми молия ва иқтисод. – 2020. – №. 3(23). – С. 91-98.
4. Алиев, О. М. Ҷанбаҳои илмӣ-назариявии бехатарии озукаворӣ: фарзияҳо ва давраҳои ташаккул / О. М. Алиев, Б. Д. Тағоев // Тоҷикистон: иқтисод ва идора. – 2020. – №. 2. – С. 95-102.
5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 феврали соли 2009, № 72 «Дар бораи тасдиқ намудани Барномаи амнияти озукавории Ҷумҳурии Тоҷикистон баррои давраи то соли 2015».
6. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2014 «Барномаи мутобикгардонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар узвият дар Созмони умумиҷаҳонии савдо».
7. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тасдиқи «Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» аз 26 ноябрини 2016, № 503.
8. Раҳмонов, Д. Р. Ҷанбаҳои институтионалии иқтидори содиротии Комплекси агросаноатии Тоҷикистон / Д. Р. Раҳмонов // Идоракуни давлатӣ. – 2020. – №. 4-2(49). – С. 112-119.
9. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тайикистон барои давраи то соли 2030, Душанбе 2016.
10. Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, маҷмӯаи оморӣ 2021. - С 540-546.

УДК: 635:35.2.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА

Ахмедов Давлатали Хайталиевич – кандидант экономических наук, доцент зав.отделом изучение и мониторинг инвестиции в АПК Института экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН. Адрес: 734049, г. Душанбе , ул. Хаёти-Нав 306. Телефон: +992 93 171 11 99. E-mail: davlat_1118@mail.ru;

В данной статье исследуется степень использования энергосберегающих технологий как основного фактора повышения эффективности садоводства и виноградарства и ее продукции во всех регионах Республики Таджикистан, а также мы предполагаем, что в новых современных рыночных условиях развития прогресс науки и технологии с точки зрения всего мира, в том числе и Республики Таджикистан недалеко. С этой точки зрения ученым всех областей необходимо адаптировать все направления своей деятельности в этом направлении. При этом отметим, что садоводство и виноградарства является неотъемлемой частью сельского хозяйства, а процесс использования ресурсосберегающих технологий способствует большему производству и переработке продукции в этой сфере. По мнению автора, для предприятий по переработке продукции садов и виноградов и оценки целей возможных участников, прежде всего, наличия необходимого капитала и ресурсов, дальнейшее исследование предприятий по переработке фруктов и виноградов продукции тесно связано с условиями Республики Таджикистана. Мы предлагаем создать ремонтно техническую базу данных хозяйств по внедрению ресурсосберегающих технологий.

Ключевые слова: технология, садоводство, виноградарство, ресурсосбережение, продукция, эффективность, перерабатывающие предприятия, агропромышленный комплекс, развитие, производство.

ИСТИФОДА ТЕХНОЛОГИЯИ ЗАХИРАСАРФАКУНАНДА - АСОСИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАИ МАХСУЛОТИ БОФУ ТОКПАРВАРИ

Ахмедов Давлатали Хайталиевич – номзади илмҳои иқтисодӣ, доцент мудири шуъбаи омузии ва мониторинги сармоягузорӣ дар КАС-и Институти иқтисодиёт ва таҳқиқи системавии рушиди кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. Тел.: (+992) 93 171 11 99. davlat_1118@mail.ru

Дар мақолаи мазкур дараҷаи истифодабарии технологияҳои сарфакунандада ҳамчун омили асосии баланд бардоштани самараи маҳсулоти боғу токпарварӣ дар ҳамаи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор гирифта шуда, ва инчунин пешниҳод менамоем, ки дар шароити кунунии бозарӣ пешрафти илму техника аз ҳадди назари ҳамаи олам, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дур нест. Аз ин лиҳоз, олимони ҳамаи соҳаҳоро зарур аст, ки тамоми самтҳои фаъолиятҳои худро вобаста ба ҳамин мутобиқ гардонад. Ҳамзамон қайд менамоем, ки соҳаи боғу токпарварӣ як қисми ҷудонопазири соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, раванди истифодабарии технологияҳои захирасарфакунандада барои беиштар истеҳсол ва коркард намудани маҳсулоти ин соҳа муосидат менамояд. Ба ақидай унвонҷу, барои корхонаҳои коркарди маҳсулоти соҳаи боғу токпарварӣ ва арзёбии ҳадафҳои шитирокчиёни имконпазир, пеш аз ҳама мавҷудияти сармоя ва захираҳои зарурӣ, таҳқиқоти ояндаи минбаъдаи корхонаҳои коркардкунандадаи маҳулоти соҳаи боғу токпарварӣ вобаста ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқамандии наздин дорад. Пешниҳод менамоем, ки барои дар амал татбиқ намудани технологияи захирасарфакунандада ташкил намудани базаи мядио техникии хочагиҳо зарур мебошиад.

Калидвозжаҳо: технология, боғдорӣ, токпарварӣ, захирасарфакунӣ, маҳсулот, самаранокӣ, корхонаҳои коркард, комплекси агросаноатӣ, рӯшид, истеҳсолот.

APPLICATION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY IS THE BASIS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF HORTICULTURE AND VINEGARDING PRODUCTS

Akhmedov Davlatali Haytalievich - candidate of economic sciences, docent, head of the department of study and investment monitoring at IAS of the Institute of Economics and Systematic Research of Agricultural Development of Tajik Academy of Agricultural Sciences: Address: Dushanbe city, Hayoti Nav 306: tel: 918-68-49-05;

In this article, the degree of use of energy-saving technologies as the main factor for increasing the efficiency of horticultural products in all regions of the Republic of Tajikistan is investigated, and we also suggest that in the current market conditions, the progress of science and technology is from the point of view of the whole world, including the Republic of Tajikistan. not far From this point of view, it is necessary for scientists of all fields to adapt all areas of their activities in this regard. At the same time, we note that horticulture is an inseparable part of agriculture, and the process of using resource-saving technologies facilitates more production and processing of products in this field. In the opinion of the author, for horticultural products

processing enterprises and assessment of the goals of possible participants, first of all, the availability of necessary capital and resources, the future research of horticultural solution processing enterprises is closely related to the conditions of the Republic of Tajikistan. We propose that it is necessary to create a medical and technical database of farms for the implementation of resource-saving technology.

Keywords: *technology, horticulture, viticulture, resource saving, products, efficiency, processing plants, agro-industrial complex, development, production.*

Современный этап развития общества и социально ориентированной рыночной экономики выдвигает все более высокие требования к качественному производству во всех сферах и отраслях АПК и в том числе садоводства и виноградарства. Развития отрасли садоводства и виноградарства в условиях рыночной экономики осуществляется внедрением инновационной технологии. Осуществление правильного выбора форм, способов организации труда и производства стали обеспечить не только экономический, но и социальной выгоды, что в условиях трудоизбыточной страны можно отнести к разряду основных.

Садоводство и виноградарство занимает всего 10,3 % сельскохозяйственной угодий, дает около 25% валового выпуска продукции сельского хозяйства и более 38% продукции растениеводства, а на долю виноделия приходится до 25% стоимости всей продукции промышленности. Оно приносит треть доходов агропромышленного комплекса. На предприятиях занимающихся виноградарством привлечено свыше 20,5 тыс. человек работников.

В создании интенсивного садоводства и виноградарства главную роль играет разумный подбор сортов, который определяется с учетом специализации предприятий, его формирование экономических и экологических, в том же биологической характеристики сортов и мероприятий. В любом случае промышленный сад должен отвечать конкретному планово-целевому назначению продукции и состоять из пород разнообразного созревания ассортимента.

Приоритетной задачей развития садово-виноградарческого подкомплекса Республики Таджикистан на данном моменте является решение вопросов, связанных с наращиванием использованных потенциалов и обеспечении потребителей в высококачественной продукции по низким ценам и в соответствии с научно-обоснованными нормами питания. В последние годы в политических и экономических отношениях республики довольно часто услышались вопросы о проблеме продовольственной безопасности, с точки зрения которой, в стране признается именно

доступность населения плодам и ягодам. Использование этих продуктов служить одним из главных критерив качества жизни населения, предлагаемая норма показывает потребление человеком 54 кг фруктов. Для преодоления сложившейся в отечественном фруктовой кризисной ситуации нужно переделать имеющих подходы к решению вопросов роста выгодности отрасли в направлении разумного применения ресурсов в условиях их постоянный нехватки. По нашему мнению, одной из главных методологических вопросов наряду с выработкой концептуальных подходов к выгодному применению потенциалов в садоводство и виноградарства, является их классификация и кластеризация. На базе комплексного исследования общепризнанных классификаций нами была выработана общирная классификация основных видов ресурсов, применяемых в отрасли (рис. 2). Надо сказать, что: одни и тот же формы потенциалов могут относиться к нескольким методологическими признакам одновременно. Так, например, в садоводстве и виноградарстве биологические потенциалы в зависимости от сферы применения могут быть производственными, по степени воздействия на результат производства — главными, по характеру применения — основными и т. д. Поэтому с целью определения принадлежности основных потенциалов производства к конкретному признаку, классификацию потенциалов можно выбрать в виде матрицы, позволяющей экономически и технологически доказано, включать потенциалов разных видов в производство, точно установить периоды и этапы технологических процессов, в которых формирующие группы потенциалов должны быть задействованы, что, в свою очередь, может быть одним из существенным факторов построения выгодной системы управления аграрным производством.



Рис.1 Ресурсы аграрного производства

Главной целью применения на практике рекомендованной матрицы ресурсов является возможность разумного их распределения и более выгодного мобилизации в периоде производства.

Данная схема свидетельствует, что в нынешних условиях, когда с одной стороны усматривает быстрый уровень потребностей общества в высококачественных товарах и все увеличение потребление потенциалов, в периоде производства, а с другой — их ограниченность. Решение функции разумного применения потенциала и ресурсосбережения в садоводстве и виноградарстве Республики Таджикистан позволит увеличиться качественной продукции . Примененная и необходимая ресурсосбережение в широком смысле этого слова рекомендует для получения и сбыта продукции с меньшими расходами всех видов потенциалов во всех технологических периодах с единовременным уменьшением отрицательного воздействия на человека и окружающую среду. По нашему мнению, ресурсосбережение в садоводстве и виноградарстве показывает собой комплекс формирований, практических, производственных, технологических и экономических мер, осуществления которых мобилизовано на рост выгодности работы аграрного предприятия

на базе разумного применения потенциалов в процессе производства без понижения количества и без ущерба для качества товара. При этом нужно сказать, что если на этапе избрано ресурсосберегающей технологии речь идет об уменьшении расходов потенциалов в расчете на единицу товара, то на этапе ее применения ресурсосбережение можно достичь, прежде всего, за счет конкретного соблюдения технологического процесса и ликвидации потерь резервов во всех технологических процессах. Ресурсосберегающая технология представляет собой межотраслевых и интегрированных набор приемов и способов, мобилизованных на рост выгодности использования ресурсов и в нынешних условиях станут единственной альтернативой будущего динамичного и устойчивого развития садоводства и виноградарства республики. В зависимости от уровня интенсивности садоводства и виноградарства сложились три типа технологий:

1. Традиционные (экстенсивные) — технологии, как правило, в предприятиях с меньшей степенью технологического и экономического увеличения и кадрового достижения; их использование в современных условиях приводит к росту ресурсоемкости производства, повышению себестоимости продукции и уменьшению экономической выгодности хозяйств в целом.

2.Интенсивные — технологии, использующиеся в предприятиях с большой организационно-экономических факторов, степень развития и обеспечивающих получению экологически чистой продукции и достижению выгодности производства.

3.Высокоинтенсивные (ресурсосберегающие) — наукоемкие технологии современного поколения, позволяющие оптимизации выгодности производства при минимизации производственных расходов. Выработка и сбыт мер по освоению современных ресурсосберегающих технологий аграрного производства является ключевым фактором стабильного развития садово-виноградарческого подкомплекса страны, при этом возможности их освоения устанавливается с учетом биоклиматических условий хозяйствования, отличиями производства и экономического уровня развития отдельных сельскохозяйственных предприятий.

В целях стимулирования инновационного развития садоводческого производства, внедрения ресурсосберегающий технологий, для оценки эффективности использования субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитом на развитие растениеводства в качественные показателих результативности должен использоваться объем производства – продукции садово-виноградарческого подкомплекса в стоимостном выражении.

Основными потенциалами применениями в садоводстве и виноградарстве, являются материальные, трудовые и финансовые, отсюда мобилизация ресурсосбережения

в садоводстве и виноградарстве должны быть отношений с оптимально возможной экономией именно этих форм потенциалов. По нашему мнению в садоводстве и виноградарстве приоритетными считаются направления ресурсосбережения, обеспечивающие одновременному уменьшению расходов нескольких видов потенциалов. Например, освоение туровых отелов — материальные и финансовые; повышение продолжительности пастбищного периода показывает экономии всех видов потенциалов (схема 1).



По мере укрепления сырьевой базы, роста урожайности и улучшения качества винограда значительно увеличились технологические мощности перерабатывающих предприятий.

В заключении отметить, что с развитием многоукладной формы собственности и частного предпринимательства, дехканских (фермерских) хозяйств, развития аграрного предпринимательства, агробизнеса и бизнеса, занятых производством и сбытом сельхозпродукции, играют важную роль.

Вышесказанное показывает, что материально-техническая база аграрной экономики не является временным явлением, а является реальным и требует нового показания вызванной периодом организации инновационной технологии, что стало массового использоваться в экономической литературе.

В связи с постановкой проблемы хотели бы выделить ряд значительных особенность рыночной экономики, имеющей целью достижения экономического роста в рыночных условиях. Безусловно существенным фактором требующим, укрепление политики материально-технической базы аграрного сектора с точки зрения обеспечения общественной выгодности продолжает, оставаться малоземелье и труд избыточность страны.

Основной задачи на нынешнем этапе развития может быть достижение последовательного создания современного экономического методов активизации в плодоконсервном комплексе, управление деятельностью подкомплекса с поддержкой рыночных рычагов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедов Д.Х., Бобоазиззода Ш.А. Проблемы эффективности садово-виноградарческого подкомплекса Таджикистана. Монография. Душанбе – 2019.сах. 128.
2. Ахмедов Д.Х., Бобоазиззода Ш.А. Механизми рушди устувори боғу токпарварӣ дар вилояти Хатлон//Паёми ДОТ ба н.Айни №5 (66) 2015. Сах. 110-114.
3. Богданова Е.А. Эволюция« интегрированных форм хозяйствования в агропромышленном1 комплексе: формирование кластерных систем: дис....канд. экон. наук / Е.А. Богданова. - Орёл, 2007 - С. 81.
4. Бондарев В.П., Суягинов И.А. Индустриальная технология возделывания высокощитамбовых широкорядных виноградников //Пути решения продовольственной программы в виноградарстве: Сб. научн. тр. / ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач». 1985. - Т. 22. - С.9-20.
5. Баутин В М., Козлов В.В. .и др.Устойчивое развитие сельских террито-рии. Вопросы стратегии и тактики. - М: ФГНУ Росинформагротех, 2004. С.312.

6. Долгошев Г. Экономический механизм межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, - Экономика сельского хозяйства - I98I, с. 80-87.
7. Мадаминов А.А., Бобоазиззода Ш.А., Ахмедов Д.Х. Состояние и развития продуктов растениеводство в Республике Таджикистан. Сборник научных статей Теоретический и научно –практический журнал «Земледелец» Таджикского аграрного университета им. Шириншох Шотемур пр. Рудаки 146, Душанбе, 2018.№4 - С-170-175.
8. Махмудова Ш. Х. Формирование и развитие рынка садоводческой продукции Республики Таджикистан. Диссертация -81стр. Душанбе -2009.
9. Курски Л., Брунцвик Я. Итеграционные связи между сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью в ЧССР. - Экономика сельского хозяйства, 1983, с. 81-83. Садоводство 1965. Грозный.
10. Садриддинов Н.Т. Роль садово-виноградарческого комплекса а республике. Кишоварз. №1, 2016. Ст – 65-67;
11. Серова Е.В. Аграрная экономика. Оценка экономической эффективности садоводства. Москва. 1995. Стр.506.
12. Шарифов З.Р. Основы рыночной экономики и формирование хозяйственного механизма АПК. Изд. «Ирфон-2008». С-359;
13. Ш.Рахимов. Состояние и перспективны развития виноградарства в Узбекистане . www.Ifc.uz/cbeddce.
14. Эргашов А.Э., Исмаилов А.С. Современные формы становления и развития многообразия форм собственности в аграрном секторе экономики.– Душанбе, 2004.- 188 с;

УДК:338

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Ormonova Mohro Mohammadieva – ассистент кафедры страховой деятельности факультета экономики и бизнеса Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: г. Душанбе, п. Сино 2 эм 13. Телефон. +992917-19-55-85. Электронная почта: mohru89@mail.ru

Tagaeva Robia Gulmurodovna – к.э.н., доцент кафедры страхования факультета экономики и бизнеса Таджикского государственного финансово-экономического университета. Тел. +992907-51-12-01. Электронная почта: robiumoh@mail.ru

В современной рыночной экономике страхование рассматривается как система экономических отношений, включающая образование за счет предприятий, организаций и населения специального фонда средств и его использование для возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других неблагоприятных случайных явлений, а также для оказания гражданам (или их семьям) помощи при наступлении различных событий в их жизни (достижение определенного возраста, болезнь, утрата трудоспособности, смерть). Доказано, что усовершенствовать механизм государственного регулирования социального страхования следует в плоскости активного социального диалога между государством, профсоюзами и работодателями с целью выработки согласованного видения современной системы социальной защиты в Республике Таджикистане. Для качественной имплементации передовых достижений экономически развитых стран обобщен зарубежный опыт функционирования системы социального страхования в контексте его применения в отечественной практике.

Ключевые слова: социальное пособие, страховой выплата, материальный услуги, социальное страхование, страхование безработицы, социальное пенсии, трудовая пенсия, государственная пенсия.

THEORY FORMATION OF SOCIAL INSURANCE IN THE MODERN MARKET ECONOMY

Ormonova Mohro Mohammadieva - assistant of the department of insurance activities of the Faculty of Economics and Business of the Tajik State University of Finance and Economics. Address: Sh. Dushanbe, n. Sino. Ispechak 2 em 13. Phone. +992917-19-55-85. Email: mohru89@mail.ru

Tagaeva Robiya Gulmurodovna - c.e.s., associate professor of the Department of Insurance, Faculty of Economics and Business, Tajikistan State University of Finance and Economics Phone. +992907-51-12-01. Email: robiytmoh@mail.ru

In the modern market economy, insurance is considered as a system of economic relations, including the formation of a special fund of funds at the expense of enterprises, organizations and the population and its use to compensate for damage to property from natural disasters and other adverse accidental phenomena, as well as to provide citizens (or their families) assistance in the event of various events in their lives (reaching a certain age, illness, disability, death). It has been proven that the mechanism of state regulation of social insurance should be improved in the area of active social dialogue between the state, trade unions and employers in order to develop an agreed vision of a modern social protection system in the Republic of Tajikistan. For high-quality implementation of the advanced achievements of economically developed countries, foreign experience in the functioning of the social insurance system in the context of its application in domestic practice is summarized. .

Keywords: social benefit, insurance payment, material services, social insurance, unemployment insurance, social pension, labour pension, State pension.

АСОСХОИ НАЗРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБИИ НИЗОМИ СУГУРТАИ ИҼТИМОЙ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ МУОСИР

Ормонова Моҳру Муҳаммадиевна - ассистенти кафедраи фаъолияти сугуртаи факултети иқтисод ва бизнеси Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Суроға: ш.Душанбе, н. Сино. Испечак 2 эм 13 . Телефон. +992917-19-55-85. Email: mohru89@mail.ru

Тагаева Робия Гулмурадовна – н.и.и., дотсенти кафедраи фаъолияти сугуртаи факултети иқтисод ва бизнес Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Телефон. +992907-51-12-01. Email: robiytmoh@mail.ru

Дар шароити иқтисоди бозорӣ сугурта ҳамчун системаи муносабатҳои иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, ки аз ҳисоби корхонаҳо, ташкилотҳо ва аҳолӣ ташаккул додани фонди маҳсуси маблагҳо ва истифодаи он барои ҷуброни зарари молу мулк аз оғатҳои табиӣ ва дигар ҳодисаҳои номусоиди тасодуфӣ, инчунин барои расонидани кӯмак ба шаҳрвандон (ё оилаҳои онҳо) ҳангоми рух додани ҳодисаҳои гуногуни ҳаёти онҳо (ба синни муайян расидан, беморӣ, маъюбӣ, марг). Ислбот шудааст, ки механизми танзими давлатии сугуртаи иҷтимоӣ бояд дар самти муколамаи фаъоли иҷтимоии давлат, иттифоқҳои касаба ва корфармоён бо мақсади таҳияи дидгоҳи ҳамоҳангшудаи

системаи мусири ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақмил дода шавад. Барои бо сифати баланд ба амал баровардани комъёбихои пешкадами мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараккикарда таҷрибаи ҳориҷии фаъолияти системаи сугуртаи иҷтимоӣ дар заминай татбиқи он дар амалияи ватанӣ ҷамъбаст карда шудааст.

Калидвожаҳо: кумакпулиҳои иҷтимоӣ, пардоҳти сугуртавӣ, хизматрасонии моддӣ, сугуртаи иҷтимоӣ, сугуртаи бекорӣ, сугуртаи беморӣ, нафақаи иҷтимоӣ, нафақаи сугуртавӣ, нафақаи меҳнатӣ, нафақаи давлатӣ.

В системе современных рыночных отношений трудно переоценить роль социального страхования. Оно является основной формой социальной защиты населения по объему финансовых ресурсов, массовости охвата, разнообразию оказываемых социальных услуг и выплат. Однако к настоящему времени в процессе его становления обозначились существенные проблемы, являющиеся препятствием для дальнейшего развития как непосредственно социального страхования, так и социально-экономических отношений в стране в целом.

В отечественной системе социального страхования недостаточно функционируют собственно страховые механизмы и принципы, в силу чего она является не системой страхования, а системой социального обеспечения, или, точнее, - неким конгломератом из элементов обеих систем. Налоговый механизм сбора страховых средств в условиях перегруженности системы дополнительными нестраховыми функциями и обязательствами последовательно разрушает институт социального страхования в стране, сводя расходы на социальную защиту населения к минимальному уровню. Целенаправленное снижение социальной нагрузки на работодателей в виде уменьшения единого социального налога не явилось достаточным стимулом для легализации заработной платы и увеличения доходов социальных внебюджетных фондов, следствием чего стала значительная нехватка финансовых ресурсов для обеспечения требуемых видов и объемов социальных гарантий работающим гражданам. Одной из наиболее существенных проблем, содержащих дальнейшее развитие социального страхования в Таджикистане, является его чрезмерная государственная регламентация. Конечно, государство должно устанавливать «правила игры» и определять важнейшие решения в данной сфере, однако здесь еще довольно слаб голос социальных партнеров, поскольку в системе не работает принцип участия работодателей и работников в управлении средствами социального страхования и контроле за их использованием.

Усиление страховых принципов в функционировании социального страхования требует новых методологических подходов на основе актуарных расчетов и персонифицированного учета движения страховых средств, что в настоящий момент затруднено ввиду неполной «прозрачности» финансовых потоков социального страхования и сложности определения стоимости одного страхового года.

В связи с этим дальнейшее исследование сущности и вопросов функционирования социального страхования, разработка перспективных направлений его дальнейшего

развития, которые способствовали бы решению обозначенных проблем и становлению его на прочную страховую основу, представляются весьма актуальными в теоретическом и практическом аспектах.

Мировой финансовый кризис нарушил многочисленные экономические и социальные проблемы таджикских общин и показал, что сейчас в Таджикистане система социального страхования недостаточно эффективной, ведь механизмы регулирования, заложенные в ее основу, на практике слабо дееспособны и не функционируют должным образом.

Содержание понятия	Автор
«...система мер по материальному обеспечению населения в старости, в случае заболевания или потери трудоспособности в трудоспособном возрасте, в случае безработицы, поддержки материнства и детства в условиях страховой медицины, выходе на пенсию и т.д.»	В. Базилевич
«... форма социальной защиты населения, система мер по материальному обеспечению и социальному обслуживанию в старости, на случай временной или постоянной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы и в других случаях, предусмотренных законодательством»	В. Безугла, Д. Загирняк, Л. Шаповал
«... совокупность всех форм и видов страхования, имеющих целью обеспечение широких масс населения на случай различных социальных рисков»	Н. Внукова, Н.Кузьминчук
«...обязательная государственная программа защиты работников, а также руководителей от потерь дохода присущих рыночной экономике – особенно вследствие несчастных случаев, болезней, выхода на пенсию»	А. Голдсмит
«... важнейший элемент государственной социальной политики в сфере управления рисками воспроизводства населения и выполняет функции социальной защиты, обеспечения финансирования социальной помощи, регулирования доходов и уровня жизни разных групп населения, предупреждения и профилактики последствий наступления социальных рисков»	В. Плиса
«...Важная составная часть социальной защиты населения, центром которого является человек и его потребности, а качество их удовлетворения влияет на уровень экономического развития государства» [270, с.16]. «... выражает экономические отношения, возникающие в процессе перераспределения ВВП путем формирования фондов денежных средств и их использования для обеспечения граждан в старости, на случай постоянной или временной потери трудоспособности, безработицы, поддержки материнства, а также здравоохранения»	С. Юрий, М.Шаварина, Н. Шаманская
«... установлена государством система права по предоставлению социальных услуг и материальному обеспечению гражданам в случае болезни, полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от	И. Ярошенко

гражданина причинам, старости и в других случаях, предусмотренных законом, за счет денежных средств, формируемые путем уплаты страховых взносов работодателями и наемными работниками, а также бюджетных ассигнований в случаях, определенных законодательством»

Фонды социального страхования постоянно нуждаются в государственной финансовой поддержке, а сокращение доходов государственного бюджета и увеличение его дефицитности не позволяют их обеспечивать сполна, без уменьшения общего уровня доходов и углубления дифференциации разных слоев населения по этому критерию, таким образом, это приводит к увеличению слоя общества, что нуждается в социальной защите и претендует на социальные трансферты.

Социальное страхование является неоднозначным явлением в финансовой системе государства.

Следует отметить что страхование некоторых видов социальных рисков является одним из видов страхования как перераспределительного звена финансовой системы, кроме того ресурсы общеобязательного государственного социального страхования формируют государственные целевые фонды, выступающие звеном государственных финансов.

Таким образом, общеобязательное государственное социальное страхование и добровольное страхование социальных рисков являются важным элементом финансовой системы страны.

Наиболее распространенные трактовки категории "социального страхования" отражены в табл.

Как видно из таблицы, четко выделяют социальное страхование как составляющую или форму социальной защиты В. Безугла, Д. Загорняк, М. Шаварина, Н. Шаманская, Л. Шаповал, С. Юрий.

Несколько иной подход применяемый учеными Н. Внуковой и Н. Кузьминчук, которые видят социальное страхование элементом перераспределительного звена страхования, то есть совокупностью форм и видов страхования в социальных целях.

Обычно социальному страхованию присущи основные черты страхования, однако, по мнению профессора Массачусетского университета А. Голдсмита социальное страхование является элементом фискальной политики и налоговой системы: "В большинстве индустриальных стран наемные работники и работодатели должны платить налоги на заработную плату (которые часто эфемерно называют «) на социальное страхование» Частично такое утверждение верно, в частности в части изъятия создаваемого общественного продукта, осуществления нагрузки на фонд

оплаты труда и т.д., однако с другой стороны все же платежи являются взносами, ведь направляются в определенный целевой фонд, а не в бюджет и имеют конкретное назначение. [4].

Отечественный ученый В. Плиса и американский исследователь А. Голдсмит под социальным страхованием понимают часть государственной социальной программы защиты населения или составляющую социальной политики государства. Однако ошибочной, по нашему мнению, является трактовка социального страхования В. Плисой как источника финансирования социальных пособий, в то время как основой социальных пособий выступает бюджетное финансирование, а финансовой базой социального страхования служат преимущественно страховые взносы.

С финансовой стороны социальное страхование характеризует дефиниция, предложенная Тернопольской школой (С. Юрием, М. Шавариной, Н. Шаманской) как система отношений по поводу перераспределения общественного продукта в виде взносов для накопления и выплат в случае наступления социальных случаев.

Юридический аспект социального страхования представлен в определении, предложенном И. Ярошенко, как системы прав по предоставлению социальных услуг и материального обеспечения гражданам [8].

Нельзя также, на наш взгляд, исключать и институциональный эффект социального страхования, ведь создаются новые институты – фонды социального страхования.

Таким образом, по результатам анализа сущности и задач, реализуемых в процессе государственного регулирования развития системы социального страхования, выделены его основные формы проявления, дополненные институциональной составляющей (табл. 2.).

Таблица 2.-Формы проявления государственного регулирования социального страхования

Форма проявления	Характеристика
Социальная	заключается в создании универсальной и всеобъемлющей системы защиты всех слоев населения от всех факторов нестабильности
Экономическая	заключается в обеспечении занятости, дохода, перераспределения ВВП, защищенности от рисков и угроз формирования и воспроизводства трудовых ресурсов
Финансовая	является системой экономических отношений, возникающих при распределении и перераспределении ВВП путем формирования денежных фондов и их использования на обеспечение социальных гарантий граждан

Правовая	представляет собой систему юридических норм, регламентирующих социальную защиту при наступлении страховых случаев
Институциональная	проявляется в формировании страховых институтов (Пенсионный фонд Республики Таджикистан, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Республики Таджикистан на случай безработицы, Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности).

Источник: составлен автором

Следовательно, социальное страхование является многогранной экономической категорией, ведь с одной стороны – это совокупность страховых институтов, с другой – это система экономических отношений по поводу перераспределения ВВП путем аккумуляции вкладов (начислений и удержаний) в фонды денежных средств и дальнейшее их использование для обеспечения граждан при наступлении страховых случаев в результате социальных рисков.

Дальнейшее провозглашение «новой экономической политики» позволило несколько восстановить социальное страхование по таким страховым случаям, как временная и полная потеря трудоспособности, безработицы, смерти, источником финансирования которых выступали взносы работодателей. Через страховые кассы осуществлялось обеспечение медицинской помощи населению.

Таким образом система социального страхования, пройдя длительный путь эволюции, модифицировалась в соответствии с потребностями времени, однако и сейчас происходят изменения и адаптация отдельных ее элементов и механизмов в соответствии с потребностями настоящего.

ЛИТЕРАТУРА

1.Ашурев, Г.Д. Совершенствование системы оказания страховых услуг в Республике Таджикистан: дис. на соис. уч. степ. 08.00.05. /Г.Д.Ашурев. – Душанбе, 2012. – 134с.

2.Андреева, Е.В. Страховая деятельность и ее регулирование на современном страховом рынке / Е.В. Андреева, О.И.Русакова. -Иркутск: Байкальский государственный университет, 2016. - 160 с.

3. Абрамова, Т.Г. Особенности развития страхового рынка в России: дисс. на соис. уч. ст. к.э.н. //Т.Г.Абрамова. – Москва, 2020. – 143 с.

4.Дедников, С.В. Обязательное страхование автогражданской ответственности /С.В. Дедников. – СПб.: Юрилн тсскй Центр ПРЕСС, 2020. - 330с.

5. Ефремова, П.И. Роль государственного регулирования в концентрации капитала в страховом финансовом рынке /П.И. Ефремова // Страховое дело. - 2020 - №10. - С.3-8.

6. Кузнецова, И.А. Страхование жизни и имущества граждан: практическое пособие/И.А.Кузнецова. - М.: Дашков и К, 2018. - 228с.

7. Котлобовский, И.Б. Государственное регулирование страхового рынка России в условиях вступления в ВТО/И.Б. Котлобовский, А.И. Саган //Финансы. - 2018. - №12. - С. 47 – 53.

8. Махдиева, Ю.М. Перспективы развития добровольного личного страхование в Республике Дагестан/Ю.М. Махдиева//Финансы и кредит. - 2020. - №11 (587). - С.53 - 57.

УДК: 372.8 (575.3)

УСУЛИ КОМПЮТЕРИИ ИСТИФОДАРИИ ТАГИЙРЁБАНДАХОИ СОХТА ДАР МОДЕЛҲОИ ЭКОНОМЕТРИКӢ

Саъдонов Алидод Гуломович – Дошишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, муаллими қалони кафедраи моделсозии математикӣ ва иттилоотӣ. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯчаи Нахимова 64/1. Тел: 900234470.

Мақолаи мазкур ба истифодаи тагийрёбандадаҳои сохта дар моделҳои эконометрикӣ баҳшида шудааст. Дар мақола оиди тагийрёбандадаҳои сохта маълумоти пурраи назариявӣ оварда шуда мағҳуми иқтисодии онҳо шарҳ дода шудааст. Сабабҳо ва тарзҳои воридкунини тагийрёбандадаҳои сохта нишон додашуда шиорашои ин тагийрёбандадаҳо низ фаҳмонда дода шудаанд. Инчунин дар раванди барасӣ намудани истифодабарии тагийрёбандадаҳои сохта тарзи компьютерии ба модел воридкунни онҳо оварда шудааст. Дар мақола тарзи истифода ва номгӯи функсияҳою фармоишҳои барномаи MS Excel, ки ҳангоми таҳлил кор фармуда мешаванд, нишон дода шудааст. Алгоритми истифодабарии компьютерии моделҳо бо тагийрёбандадаҳои сохта ба таври возеҳ оварда шудааст. Майдонҳои коррелятсионии модел бе тагийрёбандадаҳои сохта ва тагийрёбандадаҳои сохтадор оварда шуда фарқияти байни онҳо нишон дода шудааст.

Муаллиф инчунин пешниҳоди худро дар мақолаи мазкур оиди интихоб ва миқдори омилҳои сифатӣ, ки мазмун ва шарҳи иқтисодии моделро пурра мегардонанд пешкаши намуданд.

Калидвожа: омилҳои сифатӣ, тагийрёбандадаҳои сохта, тарзи воридкунӣ, алгоритм, функсияҳо ва фармоишҳо, модел, сифати модел, майдони коррелятсионӣ, таҳлили эконометрикӣ.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МЕТОД ПРИМЕНЕНИЕ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИСЛЕДОВАНИЯ

Саъдонов Алидод Гуломович – Таджикского государственного финансово экономического университета, старший преподаватель кафедры математическое и информационное моделирование. Адрес: 734067 Республика Таджикистан, г. Душанбе ул. Нахимова 64/1. Тел: 900234470

Данная статья посвящена применением фиктивных переменных в экономических моделях. В статье приведено полное теоретическое понятие фиктивных переменных

объяснено их экономических смысл. Показано причины и способы введение фиктивных переменных в модели, а также их выражение. Также показано компьютерный способ применение таких переменных в модель. В статья рассмотрены функции и команды программы MS Excel которые применяются при построение моделей с фиктивными переменными. Четко показано алгоритм построение модели. Проведено анализ и сравнение модели с фиктивными переменными и без них. Построено корреляционные поля обеих моделей.

Автор в статье предлагает конкретные предложения ввода в модели качественных факторов.

Ключевые слова: качественные факторы, фиктивные переменные, способ ввода, алгоритм, функции и команды, модель, качество модели, корреляционное поле.

COMPUTER METHOD APPLICATION OF DUMMY VARIABLES IN ECONOMIC RESEARCH

Sadonov Alidod Ghulomovich – The Tajik state University of Finance and Economics, senior lecturer of mathematical and Information investigation department, Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe Nakhimov str. 64/1. Tel: 900234470

This article is devoted to the use of dummy variables in economic models. The article provides a comprehensive theoretical concept of dummy variables and explains their economic meaning. The reasons and methods for introducing dummy variables into models, as well as their expression, are shown. A computer method for applying such variables to the model is also shown. The article discusses the functions and commands of the MS Excel program that are used when building models with dummy variables. The algorithm for constructing the model is clearly shown. An analysis and comparison of the model with and without dummy variables is provided. The correlation fields of both models were constructed. The author in the article offers specific proposals for entering qualitative factors into the model.

Key words: qualitative factors, dummy variables, input method, algorithm, functions and commands, model, model quality, correlation field.

Ҳолатхое мешавад, ки дар раванди моделиронии эконометрикӣ тадқиқотчӣ ба сифати тағйирёбандахои фаҳмондадиҳанда натанҳо омилҳои миқдорӣ, балки тавсифдиҳандаҳои сифатиро низ истифода мебаранд. Омилҳои сифатиро ҳамчун тағйирёбандахои сохта ба модел ворид менамоянд.

Тағирирёбандаҳои сохта – тағирирёбандаҳои мебошанд, ки танҳо яке аз ду қимат 0 ё 1 –ро қабул менамояд. Ин тағирирёбандаҳоро инчунин тағирирёбандаҳои бинарӣ низ меноманд[8, 341].

Воридкунии тағирирёбандаҳои сохта барои ҳалли мушкилоти омилҳои самараноки қайдшуда, ки ҳангоми таҳлил аз назар дур мемонанд, нақши муҳим дорад.

Барои ба модели регрессионӣ ворид намудани тағирирёбандаҳои сохта ишораҳои зеринро ворид менамоем.

$d_i^{(2)}$ – тағирирёбандаи сохта, ки ба як баробар аст, агар омил ба объекти дуюм даҳл дошта бошад, дар ҳолати акс баробари нол мебошад.

$d_i^{(3)}$ – тағирирёбандаи сохта, ки ба як баробар аст, агар омил ба объекти сеюм даҳл дошта бошад, дар ҳолати акс баробари нол мебошад.

.....
 $d_i^{(n)}$ – тағирирёбандаи сохта, ки ба як баробар аст, агар омил ба объекти n -ум даҳл дошта бошад, дар ҳолати акс баробари нол мебошад.

Ин тағирирёбандаҳои сохта ҳангоми арзёбии коэффицентҳои муодила чунин истифода бурда мешаванд.

Агар муодила намуди

$$y_{it} = \beta \cdot x_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (*) \quad \text{дода шуда бошад}$$

онро дар намуди

$$y_{it} = \beta \cdot x_{it} + \mu_i + (\mu_2 - \mu_1)d_i^2 + (\mu_3 - \mu_1)d_i^3 + \dots + (\mu_n - \mu_1)d_i^{(n)} + \varepsilon_{it} \quad (**)$$

менависем [2, 542].

Ба осони дидан мумкин аст, ки муодилаи $(**)$ ба муодилаи $(*)$ эквивалент мебошад. Дар ҳақиқат агар муодиларо барои обекти якум нависем ($I = 1$), ҳамаи тағирирёбандаҳои сохта ба сифр баробар мешаванд ва муодилаи

$$y_{1t} = \beta \cdot x_{1t} + \mu_1 + \varepsilon_{1t}$$

Агар муодиларо барои обекти дуюм ($i = 2$) тартиб дихем, он гоҳ

$$d_1^{(0)} = d_1^{(n)} = \dots = d_i^{(n)} = 0$$

Муодила намуди

$$\begin{aligned} y_{2t} &= \beta x_{2t} + \mu_1 + (\mu_2 + \mu_1) + \varepsilon_{2t}, \\ y_{2t} &= \beta x_{2t} + \mu_2 + \varepsilon_{2t}. \end{aligned}$$

Ба ҳамин тариқ барои ба назар гирифтани омилҳои қайдшудаи самаранок ба муодила доимӣ ва $(n-2)$ тағйирёбандай сохтаро ворид намудан кифоя мебошад. Дар натиҷаи мушкилот бо омилҳои қайдшудаи самаранок аз байн меравад ва УКХ – и муқаррарӣ баҳои коэффициентҳои назди тағйирёбандаҳои лозимаро дода метавонад.

Агар муодиларо дар намуди ишораҳои нисбатан паҳнгардида ифода намоем, чунин мешавад:

$$y_{2t} = \beta_0 + \beta_1 x_{it} + \beta_2 d_i^{(2)} + \beta_3 d_i^{(3)} + \dots + \beta_n d_i^{(n)} + \varepsilon_{it},$$

Ин модели бо тағйирёбандай сохта ном дорад.

Дар ин модел R^2 -ро LSDV- R^2 меноманд.

Ин коэффициент дар амалия нисбатан қимати калонтарро қабул менамояд, зоро миқдори тағйирёбандай вобастаро мефаҳмонад.

Дар ин муносибат маҳдудиятҳои воқеӣ ҷой дорад. Модел бо тағйирёбандаҳои сохта коэффициентҳои назди тағйирёбандаҳое, ки бо вақт дигар намешаванд, индентификация кардан имкон надорад. Дар ҳолати ба модел ворид намудани чунин тағйирёбандаҳо дар он мултиколиниарнокӣ ба вуҷуд меояд. Аз ин сабаб миқдори тағйирёбандаҳои сохта бояд маҳдуд бошад.

Масалан: ба арзиши хона натанҳо масоҳати зисти он ва масофа то истгоҳи наздиктарин инчунин масолеҳи соҳтимоние, ки аз он хона сохта шудааст ё мавҷудияти телевизиони кабелӣ низ таъсир мерасонад; ба бузургии музди меҳнат натанҳо собиқаи корӣ (тағйирёбандай миқдорӣ) балки мавҷудияти маълумоти олӣ (тағйирёбандаҳои сифатӣ) низ таъсир мерасонанд. Дар ҳамаи чунин ҳолатҳо истифодаи тағйирёбандаҳои сохта (фиктивные) қулай мебошад.

Маълумотҳои оморӣ оиди арзиши иҷораи хона, ки барои 69 ҳучра гузаронида шудааст дига мебароем. Дар ҷадвали 1. маълумотҳои омории арзиши иҷораи ҳучра оварда шудааст.

Ҷадвали 1. - Арзиши иҷораи ҳучра

№ n/n	Y	X	D	№ n/n	Y	X	D	№ n/n	Y	X	D
1	13	63	1	24	20	63	1	47	25	73	1
2	14	68	1	25	20	76	1	48	25	84	0
3	14	54	0	26	20	73	1	49	25	80	1
4	15	71	0	27	20	58	1	50	25	70	1
5	15	50	0	28	20	60	1	51	25	90	1
6	16	50	0	29	20	80	1	52	25	74	1
7	20	78	0	30	20	70	1	53	25	57	1
8	17	55	1	31	20	67	0	54	25	78	1
9	17	58	0	32	20	68	1	55	25	60	0

10	17	55	1	33	20	58	1	56	25	65	1
11	18	55	0	34	20	88	1	57	25	90	1
12	18	66	0	35	20	60	1	58	25	75	0
13	18	60	1	36	20	60	1	59	25	83	1
14	18	70	1	37	20	63	1	60	25	66	1
15	18	63	1	38	21	65	1	61	25	68	0
16	18	60	1	39	21	75	1	62	29	65	1
17	19	74	0	40	22	70	1	63	30	75	1
18	19	54	1	41	23	57	1	64	31	78	1
19	20	70	0	42	23	67	1	65	28	75	1
20	20	74	1	43	23	56	1	66	34	72	1
21	18	75	1	44	23	51	1	67	35	75	1
22	20	60	1	45	24	60	1	68	35	80	1
23	20	60	1	46	24	69	1	69	35	87	1

Бо мақсади сохтани модели регрессионӣ ишораҳои зеринро ворид менамоем.

Y – нархи ичораи хона;

X – масоҳати хучра;


D - мавҷудияти телевизиони кабелӣ;

O – мавҷуд нест.

Барои иникоси таъсири тағийирёбандай сохта (тағийирёбандай сунъӣ) D – ба арзиши ичораи хучра D – ро истифода мебарем.

Усули истифодаи модели регрессионӣ бо тағийирёбандай сохтаро қадам ба қадам нишон медиҳем.

Қадами 1. Барои маълумотҳои додашуда майдони коррелятсиониро месозем. Дар тири ОУ арзиши ичораи хона ва тири OX – масоҳати хучраго ҷойгир менамоем. Барои сохтани майдони коррелятсионӣ дар муҳити MS Excel фармоишҳои зеринро иҷро намудан лозим аст: «Вставка/точечная/ точечная с маркерами».



Расми 1. Диаграммаи вобастагии арзиши ичораи хонаи 3- хучрага

Аз рӯи ҷойгиршавии нуқтаҳо дар майдони коррелятсионӣ вобастагии хаттӣ байнӣ нишондиҳандаҳо аён мебошад. Коэффициенти коррелятсияро аз ҷадвали электронии MS

Excel тавассути функцияи КОРРЕЛ муайян менамоем. Бо ин мақсад маълумотҳои авваларо бе сарлавҳа интихоб намудан лозим аст. Барои маълумотҳои ҷадвали додашуда коэффициенти коррелятсияи хаттӣ ба 0,49 баробар мебошад. Ҷадвали 2.

	A	B	C	D	E	F
1	№	Y	X	D		
63	62	29	65	1		
64	63	30	75	1		
65	64	31	78	1		
66	65	28	75	1		
67	66	34	72	1		
68	67	35	75	1		
69	68	35	80	1		
70	69	35	87	1		
71						
72	r=	0,49				


Расми 2. Татбиқи функцияи КОРРЕЛ

Мантиқан маълум аст, ки ба арзиши ичораи ҳучра мавҷудияти телевизионии кабелӣ низ таъсир мерасонад. Аз ин чост, ки барои тартиб додани модели эконометрикӣ ду тағйирёбандаи новобастаро истифода бурдан лозим аст, яъне масоҳати ҳучраи истиқоматӣ ва мавҷудияти телевизиони кабелӣ.

Муодилаи регрессионии назариявӣ намуди зерин мегирад [5, 73].


$$y = b_0 + b_1 x + c_1 d + \varepsilon$$

Қадами 2. Коэффициентҳои регрессияи маҷмӯро тавассути «Анализ данных» «Регрессия» баҳо медиҳем. Барои ин **Данные/анализ данных/регрессия** –ро интихоб менамоем.



Расми 3. Воситаи таҳтии маълумотҳо «РЕГРЕССИЯ»

Қадами 3. Дар равзанаи «Регрессия» дар майдони муколамаи «Входной интервал Y» қиматҳои арзишии ичораи ҳучра у ва дар майдони муколамаи «Входной интервал X» якбора қиматҳои масоҳати ҳучра ва мавҷудияти телевизиони кабелиро интихоб менамоем (X, D) расми 4.



Расми 4. Барқароркунинии воситаи таҳлили маълумотҳо «РЕГРЕССИЯ» ҳангоми арзёбии муодилаи регрессионии маҷмӯй

Қадами 4. Натиҷаи таҳлили маълумотҳо «Регрессия» дар расми 5 оварда шудааст.

Муодилаи регрессионӣ намуди зерин дорад.

$$y = 4,48 + 0,23x + 2,55D$$

Коэффициентҳои b_1 ва c_1 бо назардошти он, ки Раз қимати сатҳи қиматнокии қабулшудаи α (0,05) камтар аст, оморӣ қиматнок мебошанд. Аъзои озод b_0 нишон медиҳад, ки дар ҳолати зиёд шудани масоҳати хона ба $1m^2$ арзиши ичора ба 0,23 воҳиди пулӣ дар як моҳ ба шарти бетағиҳир мондани омили телевизиони кабелӣ зиёд мешавад.

Коэффициенти c_1 нишон медиҳад, ки нархи ичора бо мавҷуд будани телевизиони кабелӣ ба 2,55 воҳиди пулӣ қиматтар мебошад.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	вывод итогов							
2								
3	<i>Регрессионная статистика</i>							
4	Множественный R	0,533						
5	R-квадрат	0,285						
6	Нормированный R-квадрат	0,263						
7	Стандартная ошибка	4,239						
8	Наблюдения	69						
9								
10	<i>Дисперсионный анализ</i>							
11		df	SS	MS	F	значимость F		
12	Регрессия	2	471,74	235,87	13,12	1,59E-05		
13	Остаток	66	1186,15	17,97				
14	Итого	68	1657,89					
15								
16		Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%
17	Y-пересечение	4,48	3,58	1,25	0,21	-2,66	11,62	-2,66
18	X	0,23	0,05	4,39	0,00	0,12	0,33	0,12
19	D	2,55	1,25	2,05	0,04	0,06	5,04	0,06

Расми 5. Натиҷаи арзёбии муодилаи регрессионии маҷмӯй бо тағиیرёбандахои соҳта

Коэффиценти детерминатсия R^2 ба -0,285 баробар мебошад модели тартибдодашуда дар умум аз ҷиҳати оморӣ қиматнок шуморида мешавад, зоро ки нишондиҳандаи «қиматнокии F» аз сатҳи қабулгардидаи қиматнокӣ (0,05) камтар мебошад. Қайд кардан ба маврид аст, ки қобилияти фаҳмондадиҳии модели мазкур на он қадар қалон мебошад. Вариатсияи арзиши ичораи хона танҳо 28,5% аз вариатсияи масоҳати зист ва мавҷудияти телевизиони кабелӣ вобаста мебошад. Дар оянда албатта кушиш намудан лозим аст, ки тағиирёбандахои фаҳмондадиҳандаҳои иловагиро интихоб намуд, ки қобилияти фаҳмондадиҳии моделро афзун гардонад.

Қайд: модели регрессионии баҳододашуда ба синфи моделҳои ANCOVA (моделе, ки ҳам тағиирёбандай миқдорӣ ва ҳам тағиирёбандай сифатиро дар бар мегирад) дохил мешаванд.

Қадами 5. Қиматҳои ҳисобии арзиши ичораи хонаро аз рӯи муодилаи


$$y = 4,48 + 0,23x + 2,55D \text{ ҳисоб менамоем.}$$

Бо ин мақсад дар сутуни иловагӣ ҳисобкуниҳо бо додани баҳои коэффицентҳои регрессия нишонаи маҳсус (F_4) гузаронида мешаванд. Расми 6.

ЛИНЕЙН								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Y	X	D	Y^	вывод итогов			
2	13	63	1	=SG\$17+SG\$18*B2+\$G\$19*C2				
3	14	68	1	22,5985	Регрессионная статистика			
4	14	54	0	16,892	Множественный R	0,530049926		
5	15	71	0	20,754	R-квадрат	0,280952924		
6	15	50	0	15,9833	Нормированный R-квадрат	0,259163619		
7	16	50	0	15,9833	Стандартная ошибка	4,244968257		
8	20	78	0	22,3442	Наблюдения	69		
9	17	55	1	19,6452				
10	17	58	0	17,8007	Дисперсионный анализ			
11	17	55	1	19,6452		df	SS	
12	18	55	0	17,1192	Регрессия	2	4	
13	18	66	0	19,6181	Остаток	66	11	
14	18	60	1	20,7811	Итого	68		
15	18	70	1	23,0529				
16	18	63	1	21,4627	Коэффициенты	Стандартны		
17	18	60	1	20,7811	Y-пересечение	4,624536181	3,9	
18	19	74	0	21,4355	X	0,227175467	0,0	
19	19	54	1	19,4181	D	2,526061966	1,1	
20	20	70	0	20,5269				

Расми 6. Ёфтани қиматҳои ҳисобии тағиирёбандан вобаста

Барои сохтани майдони корреляционӣ бо қиматҳои ҳисобии нишондиҳандаҳои натиҷавӣ зарур аст, ки сутунҳоро бо чунин тартиб X, Y, \hat{Y} , ҷойгир намоем. Маълумотҳои сутунҳои номбаршударо ба воситаи мушак интиҳоб намуда диаграммаи нуқтавиро месозем.



Расми 7. Майдони корреляционӣ бо хати эмперикии регрессионӣ бо маҷбудияти тағиирёбандай сохта дар муодила

Хулоса. Мақолаи мазкур ба истифодаи тағйирёбандарои сохта дар моделҳои эконометрикӣ бахшида шудааст. Дар мақола оиди тағйирёбандарои сохта маълумоти пурраи назарияви оварда шуда мағҳуми иқтисодии онҳо шарҳ дода шудааст.

Сабабҳо ва тарзҳои воридкунии тағйирёбандарои сохта нишон дода шуда, ишораҳои ин тағйирёбандаро низ фаҳмонда дода шудаанд. Инчунин дар раванди барасӣ намудани истифодабарии тағйирёбандарои сохта тарзи компьютерии ба модел воридкунии онҳо оварда шудааст.

АДАБИЁТ

1. Практикум по эконометрике. Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Саторов А.С. Основы эконометрики: Душанбе: «ЭР-граф», 2015, 624с.
3. Учебник по дисциплине “Эконометрика” / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 640 с.
4. Фестер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа: руководство для экономистов. - М.: Финансы и статистика, 1983.
5. Эконометрика в табличном редакторе MS Excel [Электронный ресурс] : практикум / Е.Г. Репина, А.П. Цыпин, Н.А. Зайчикова, С.Ю. Ширнаева. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019.
6. Эконометрика: Учебник /Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2002. -480 с.
7. Эконометрика: Учебник. / Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд.– М.: Финансы и статистика, 2005. – 276 с.

УДК: 338

ФАЬОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ҲАМЧУН ШАРТИ МУҲИМИ РУШДИ НИЗОМИ ХОҶАГИДОРИИ МУОСИР

Субҳонзода Икром Субҳон — номзади илмҳои иқтисодӣ, доцент, доценти кафедраи “Фъолияти бонкӣ”-и Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодии Тоҷикистон, Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кучаси Нахимов 64/14. Почтаи электронӣ: isubhonzoda@yandex.tj Телефон: (+992) 900-84-84-84

Дар мақолаи мазкур самтҳои фаъолияти соҳибкорӣ, соҳибкорӣ ҳамчунӣ категорияи иқтисодӣ ва асосҳои методологии соҳибкорӣ ва фаъолияти маркетингӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор дода шудааст.

Ҳамзамон, маълумоти таҳлилӣ оид ба низоми хронологии ташаккулёбии самтҳои фаъолияти соҳибкорӣ бо назардошти рақобатнокии мунтазам гузарииши сиёсати соҳибкорӣ аз истеҳсолоти оммавӣ тадриҷан ба фурӯши маҳсулот оварда шудааст.

Калидвозжаҳо: фаъолияти соҳибкорӣ, соҳибкор, категорияи иқтисодӣ, мағҳум ва моҳияти соҳибкорӣ, арзёбии таваккал, шаклҳои соҳибкорӣ, рақобатнокӣ, омилҳои истеҳсолот, сармоядор, назарияи арза

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Субҳонзода Икром Субҳон - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры “банковское дело” Таджикского государственного финансового и экономического университета, Сурога: 734067, Республика Таджикистан, город Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Все права защищены.: email: isubhonzoda@yandex.tj Телефон: (+992) 900-84-84-84

В данной статье рассматриваются и анализируются направления предпринимательской деятельности, предпринимательство как экономическая категория и методологические основы предпринимательства и маркетинговой деятельности.

При этом были представлены аналитические данные по хронологической системе формирования направлений предпринимательской деятельности с учетом постоянной конкурентоспособности перехода предпринимательской политики от массового производства постепенно к реализации продукции.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предприниматель, экономическая категория, понятие и сущность предпринимательства, оценка рисков, формы предпринимательства, конкурентоспособность, факторы производства, капитализм, теория стоимости

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AS THE MOST IMPORTANT CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF A MODERN ECONOMIC SYSTEM

*Subhonzoda Ikrom Subhon -Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Banking Tajik State Financial and Economic University,
Suroga: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov str. 64/14. All rights reserved.:
email: isubhonzoda@yandex.tj Phone: (+992) 900-84-84-84*

This article discusses and analyzes the areas of entrepreneurial activity, entrepreneurship as an economic category and the methodological foundations of entrepreneurship and marketing activities.

At the same time, analytical data were presented on the chronological system of formation of business directions, taking into account the constant competitiveness of the transition of entrepreneurial policy from mass production gradually to the sale of products

Keywords: entrepreneurial activity, entrepreneur, economic category, understanding and essence of entrepreneurship, risk assessment, forms of entrepreneurship, competitiveness, factors of production, capitalism, theory of values

Масоили соҳибкорӣ ҳам дар мамолики дорои иқтисоди тараққикардаи бозоргонӣ ва ҳам дар кишварҳои дорои иқтисодиёти рӯ ба тараққӣ дар маркази диққати илми иқтисодӣ қарор доранд, зеро дар ин мамолик ҳарчи бештар дарк менамоянд, ки иқтисоди бозорӣ моҳиятан иқтисоди соҳибкорӣ мебошад. Шакли соҳибкории муносибатҳои иқтисодӣ озодии иқтисодӣ, мустақилият ва масъулияtnокии бизнесро дар ҳама самтҳо, аз он ҷумла дар таҳиясозии стратегия ва тактикаи рақобат, сармоягузорӣ ва пӯшонидани сармояи гузошташуда, муайянкунии талабот, арзёбии вазъи бозор ва натиҷаҳои хоҷагидорӣ дар назар дорад.

Соҳибкор фановарии навро ҷорӣ карда, барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда бошуурона ба таваккал даст мезанад. Соҳибкорӣ ба рушди некӯаҳволии иҷтимоӣ мусоидат карда, шароити мусоидро барои амалисозии манфиатҳои иқтисодӣ ва қобилиятҳои аъзоёни ҷамъият фароҳам оварда, дар як вақт ба равандҳои ҳамгирӣ низ мувоғиқат мекунад. Ҳар як роҳбари корхона бояд қобилиятҳои муайянни соҳибкориро доро бошад, аз ҷумла воситаҳои истеҳсолот, меҳнат, захираҳои молиявӣ

ва табий-иқлимиро барои афзудани арзиши умумии онҳо муттаҳид карда тавонад. Дар иртибот бо ин, соҳибкорӣ раванди ҷустуҷӯ ва дастёбӣ барои мұchtameyi самараноктарини омилҳои асосии истеҳсолот бо мақсади гирифтани фоида мебошад. Аҳамияти фаъолияти соҳибкорӣ натанҳо дар афзудани даромадҳо ва маҳсулоти нисбист, балки вай барангезандай пешрафтҳои таркибӣ дар мұchtamaи ҳочагии ҳалқу инфрасоҳтори он мебошад, ки ба сифати кафил ва шарти ҳатмии рушди иқтисодӣ баромад мекунад.

Дар адабиёти илмӣ шарҳи зиёди мазмунан мухталифи мағҳуми «соҳибкорӣ» мушоҳида мешавад ва ин имкон медиҳад, ки шаклҳои гуногуни ошкоршавӣ ва фаъолияти ин зуҳурот муайян карда шаванд ва мавҷудияти анвои зиёди равишҳои гуногунро оид ба таҳқиқи моҳият ва мазмуни дохилии он тавсиф қунанд. Моҳиятро наметавон яктарафа аз рӯи мутаҳаррикии бандубости мағҳумии он, ки зуҳуроти гуногуни онро дар шароити мухталиф дарҷ мекунад, муайян кард, зоро соҳибкорӣ зуҳуроти ҷудогона набуда, бо соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ: иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-равонӣ ва фарҳангӣ робитаҳои зич дорад.

Тасаввурот дар бораи соҳибкорӣ дар тӯли замони мутамаддид пайдо шуда, таҳти таъсири маҷмӯи омилҳои мухталиф, аз қабили: сатҳи тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ, муносибат ба моликият, рушди шаклҳои гуногуни ташкили истеҳсолот, чораҳо оид ба тамаркузи он, усулҳо ва шаклҳои пешрафти илмӣ-техникӣ, сатҳи тараққии бозор, шиддати муборизаи рақобатнок ва амсоли он тағиӣр ёфтааст.

Дар давраи рақобати озод иқтисодшиносон аввалин шарҳи мунаzzами категорияи «соҳибкорӣ»-ро пешниҳод намуданд. Нахустин шуда, мағҳуми «соҳибкорӣ»-ро дар илм Р.Кантлон ворид кардааст, ки онро ҳамчун «шакли маҳсуси фаъолияти бо тавакkal алоқаманд» баррасӣ намуда, соҳибкорро бошад, ҳамчун «одаме, ки бо нарҳи муайян воситаҳои истеҳсолотро меҳарад, то ин ки маҳсулоти муайяне истеҳсол намуда, онро бо мақсади таъмини фоида фурӯшад ва қасест, ки ўҳдадориҳо оид ба ҳароҷотро ба худ қабул карда, дар айни замон, намедонад, ки онро бо қадом нарҳ мефурӯшад» [16, 23].

Асосгузори иқтисоди сиёсии классикӣ А. Смит соҳибкорро ҳамчун молике тасвир мекунад, ки барои гирифтани фоида саъӣ дорад ва ин тамоюл ўро ба тавакkal водор месозад [8, 87]. Назарияи тавакkal идомаи худро дар таҳқиқоти илмӣ ва осори Ф.Найт ёфтааст, ки ў мағҳумҳои «тавакkal» ва «номуайянӣ»-ро маҳдуд карда, таҳти мағҳуми даромади соҳибкор фарқияти байни фоидай воқеии пулӣ ва фоидай

пешгӯишавандаро мефаҳмид [14, 260].

Дар таҳияи асосҳои методологии соҳибкорӣ ва фаъолияти маркетингӣ асарҳои иқтисодчии машҳури фаронсавӣ Жан Батист Сей, ки ҳамчун муаллифи «қонуни Сей» ба таърихи афкори иқтисодӣ ворид шудааст, нақши муҳимро бозидааст. Моҳияти ин қонун дар асосноккунии бартарии соҳаи истеҳсолот бар мубодила аст, яъне агар барои рушди самаранокии истеҳсолот шароит муҳайё карда шавад, пас дар соҳаи мубодила, аз он ҷумла ҳангоми фурӯши маҳсулот мушкилие пайдо намешавад. Арзai самаранок тақозои самаранокро ба вучуд меорад. Бояд қайд кард, ки «қонуни Сей» ба сифати принсипи методологии «назарияи арза», ки дар солҳои 70-уми асри гузашта ташаккул ёфта, дар солҳои 80-ум дар таҳкурсии азnavtashkilkunii механизми хоҷагидории ИМА гузашта шудааст, қабул гардидааст. Ж. Б. Сей низ соҳибкорро ҳамчун шахсе баррасӣ менамояд, «ки аз ҳисоби худ бо таваккали худ ва барои гирифтани фоидаи худ ба истеҳсоли ягон намуди маҳсулот даст мезанад» [9, 148].

Иқтисодчии фаронсавӣ Андре Маршал аввалин шуда ба се омили классикии истеҳсолот (замин, сармоя, меҳнат) омили чорум – ташкилро ҳамроҳ кард. Аз ҳамин лаҳза мағҳуми соҳибкорӣ васеътар мешавад.

Иқтисодчии американӣ Ч.Б. Кларк «формулаи сегона»-и Сэйро андаке тағиیر дод. Ба ақидаи ӯ, дар ҷараёни истеҳсолот ҳамеша ҷор ҷарӣ иштирок мекунад: 1) сармоя; 2) воситаҳои истеҳсолот ва замин; 3) қобилияти соҳибкорӣ; 4) меҳнати коргар. Бо вучуди ин ба ҳар як омил бояд ҳиссаи маҳсуси даромади истеҳсолӣ ҳисоб карда шавад: сармоя ба сармоядор фоиз меорад; неъматҳои сармоявӣ – рента; фаъолияти соҳибкории сармоядор фоида меорад; меҳнати коргар бошад, ба ӯ музди меҳнатро таъмин мекунад.

Дар солҳои сиёми асри XX афзалият дар сиёсати соҳибкорӣ аз истеҳсолоти оммавӣ тадриҷан ба фурӯши маҳсулот дода шуд, ки сабабаш афзоиши рӯзафзуни анвои маҳсулот ва хизматрасонӣ дар асоси муборизаи шиддатёбанда барои истеъмолгар мебошад. Истифодабарии захираҳои нави бозор хеле душвор буда, фаъолияти соҳибкорӣ акнун ҳамчун омили муҳимтарини рушди иқтисодӣ ва мӯътадилгардии бозорҳои миллӣ дониста мешуд. Усулҳои таҳқиқи равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фаъолияти хоҷагидории корхона хеле тағиир ёфтанд. Усули ҷустуҷӯи динамикаи таҳқиқот дар аксар соҳаҳои дониш таҳлили омории вазъи мувозинатро танг карда баровард. Масалан, Й. Шумпетер қонуниятҳои пешрафти ҷамъиятиро таҳқиқ намуда, ба ақидае меояд, ки қувваи ҳаракатдиҳандай рушди иқтисодии ҷомеа соҳибкор мебошад, ки фаъолияти ӯ «дар соҳтан ва дар амал ҷорӣ

кардани комбинатсияи нав ифода меёбад» [6, 154]. Комбинатсияҳои таҳиягардида дар ниҳояти кор ба дастёбии низоми иқтисодӣ ба сатҳи нави мувозинат мусоидат карда, натиҷаҳои мушаххаси онҳо метавонанд коркард ва дар амал татбиқнамоии навигариҳои мутаносиб дошта бошанд, аз қабили: таҳияи фановариҳои усулан ҷадид ва тарзҳои истифодабарии тиҷоратии молҳо, маҳсулоти истеҳсолшуда; истеҳсоли моли усулан нави ба истеъмолгар ҳанӯз номаълум; аз нав ташкилкунии истеҳсолот, аз он ҷумла барҳам додани монополияи рақиб, бунёди монополияи худӣ ва ғ.; истило ва азхудкунии бозорҳои нави фурӯш; бозёфт, коркард ва истифодабарии манбаъҳои нави ашёи хом.

Ақидаи Й. Шумпетер оид ба соҳибкор ва фаъолияти ҳочагидории он дар бораи мавҷудияти омилҳои ҷиддӣ, ки барои дар тӯли замони мутамаддид боқӣ мондани соҳибкор дар чунин сифат монеа мешаванд шаҳодат медиҳанд. Аз ибтидои ба таври оммавӣ ҷорӣ кардани комбинатсияи нав дар истеҳсолот, субъекте, ки нахустин шуда, навигарии мазкурро дар амалия ҷорӣ кардааст, имконияти ҳамчун соҳибкор номгузорӣ шуданро гум мекунад, ки ин ғайримустақиман ба имконнапазирии мавҷудияти синфи маҳсуси соҳибкорон далолат мекунад [7, 159].

Аз тарафи барандаи Ҷоизаи Нобелӣ Ф. А. фон Хайек як қатор ғояҳое пешниҳод карда шудаанд, ки минбаъд барои таҳқиқотҳои маҳсуси ҷанбаҳои муҳталифи назарияи соҳибкорӣ асоси концептуалӣ гардидаанд. Ба иттилооти таҷрибавии бозорӣ такя карда, соҳибкор ўҳдадор аст, ки қарорҳои мувофиқи амалӣ, аз он ҷумла, қарорҳои ба истифодабарии захираҳои маҳдуди истеҳсолӣ дар низоми сарбастаи истеҳсолӣ-тиҷоратии он даҳлдорро қабул намояд. Хайек мақсади асосии соҳибкориро дар гирифтани фоидаи соҳибкорӣ, яъне дар тафриқаи байнӣ арзиши маҳсулот ва нишондиҳандаҳои ҳамсони миёнascoҳavӣ мебинад. Дар натиҷа, соҳибкор имконияти ба даст овардани бартариҳои муайянни рақобатиро нисбат ба рақибонаш мечӯяд [13, 520].

Дар ибтидои солҳои панҷоҳуми асри XX бисёр олимон ба хулосае омаданд, ки давлат бояд фаъолона рушди соҳибкорӣ ва мабдаъҳои умдаи рақобатиро дар иқтисодиёт дастгирӣ намояд, пайдоиши ғояҳои нав ва инноватсияро ҳавасманд гардонад. Дар охири солҳои 50-ум кишварҳои дорои иқтисоди мутараққӣ ба давраи баъдисаноатикунӣ дохил шуданд. Дар ин давра омили асосии рушди бозаргонӣ инқилоби илмӣ-техникӣ мешавад, ки тамоюли системавии иқтисод ва равишиҳо оид ба муайянкунии нақши соҳибкорӣ дар тараққиёти ҷамъиятиро қатъиян дигаргун кард. Ин пеш аз ҳама, моҳияти такрористеҳсоли васеъро тағиӣр дода, боиси ба навъи

сермаҳсул гузаштани он мешавад.

Шароити мазкур сабабори ташаккулёбии «марҳалаи сифрӣ»-и маҳсус дар назди бахши воқеӣ шуданд: омодагии илмӣ-техникии истеҳсолот (меъёрҳои нави интихоби воситаҳои техниқӣ, технологияҳо, ашёи хом, мавод ва ф.) ва омӯзиши бозори омилҳои беруна, ки боиси рақобати сартосарӣ, маҷмӯи омилҳои номуайянӣ ва таваккал мегарданд. Корхонаҳое, ки дар чунин шароит ба муборизаи рақобатӣ ворид мешаванд, аввалан бо маҷмӯи фановариҳои ноошно; дуввум бо рақибони ғайриинтизор; саввум ба талаботи нави истеъмолӣ; чаҳорум ба андозаву ченакҳо ва вазифаҳои нави назорати иҷтимоӣ дучор меоянд.

Гуфтаҳои боло калиде барои дарки ҳолати муосири иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкории ватанӣ дар шароити иқтисоди давраи гузариш мебошанд. Ин вазифаро бояд мушаххастар кард, зоро ҳар як давраи зикршуда метавонад модели маҳсуси бозории дорои равишҳои танҳо ба худ хоси таҳлили моҳият ва нақши соҳибкорӣ бошад. Ҳамин тарик, дар мавриди мо, ба модели баъдисаноатикунӣ такя кардан ба мақсад мувофиқтар аст. Аммо раванди мутобиқшавӣ ба модели мазкур бояд дар асоси истифодабарии навигариҳои дар давраҳои қаблии иқтисодиёт ташаккулёфта гузаронида шавад.

Як қатор вазифаҳо, ба монанди қабули қарор ва ҷавобгарӣ, соҳибкориро бо фаъолияти идоракунӣ алоқаманд мекунанд. Ҳамзамон соҳибкорро бо менечер баробар кардан лозим нест. Чунки мағҳуми соҳибкорӣ аз фаъолияти идоракунӣ васеътар мебошад. Аз дигар тараф, идоракуни самаранок – менечмент – бо ҳамаи вазифаҳои ҳозираи он – барои як соҳибкор мушкил аст. Сифати асосии менечер – қобилияти «ба ташкилоти таркибан пароканда муташаккилӣ даровардан» - на ҳамеша ҳатто ба соҳибкори моҳир хос аст. Бинобар ҳамин аксар вақт дар корхонаи нав, маҳсусан калон, соҳибкор-навоварро роҳбари хуб – менечер иваз мекунад. Гуфтан мумкин аст, ки дар шароити муосир мағҳуми «соҳибкор» ва «менечер» аксар вақт муқоиса карда мешаванд, ҳол он ки яке аз онҳо – моликиятдор ва дигараш – идоракунанда мебошад. Дар асл аксарияти моликиятдорон вазифаи менечерҳоро иҷро мекунанд, ва баъзе менечерон соҳиби корхонаи идорашаванда шуданд. Дар ин ҷо қайд кардан зарур аст, ки қобилияти идоракунӣ доштан, яъне менечер будан, дар қатори соҳибмулкӣ, ташаббускорӣ, навовар будан ва таваккалкорӣ – яке аз сифатҳои хоси соҳибкор аст.

Соҳибкорӣ - қисми ҷудонопазири фаъолияти хоҷагидории роҳбарон ва мутахассисони корхонаҳо, ташкилотҳои тиҷоратӣ ва молиявӣ ба шумор меравад.

Вазифаи асосии соҳибкор дар гирифтани даромад аз меҳнат ва сармояи гузошташуда ифода мейбад.

Аз таҳлили таҳаввулоти истилоҳи «соҳибкор» ва «соҳибкорӣ» дар таърихи афкори иқтисодӣ бармеояд, ки дар давраҳои муҳталифи рушди ҷомеъа вобаста ба моделҳои иқтисодӣ тадқиқотчиён ин мағҳумҳоро бо назардошти ин ё он хусусияти онҳо маънидод мекарданд. Дар китоби «Соҳибкорӣ»-и Горфинкел В.Я., Поляк Г.Б., Швандор В.А. таҳаввулоти истилоҳи «соҳибкор» ва «соҳибкорӣ» дар таърихи афкори иқтисод бори аввал ба низоми ҳронологӣ дароварда шудааст, ки чунинанд:

- соли 1725 Ричард Кантилон: соҳибкор – ин шахсест, ки дар шароити таваккал амал мекунад.

- соли 1797 Бодо: шахсест, ки барои кори пешгирифта ҷавобгар аст; шахсест, ки ба нақша мегирад, назорат мебарад, ташкил ва идора мекунад.

- соли 1876 Френсис Үокер: онҳоеро, ки сармоя пешниҳод мекунанд ва барои ин фоиз мегиранд, ва онҳоеро, ки ба туфайли (воситаи) қобилиятаҳои ташкилотчигии ҳудоида мегиранд, аз ҳам фарқ кардан лозим аст.

- соли 1934 Йозеф Шумпетер: соҳибкор – ин навовар мебошад.

- соли 1961 Дэвид Маклелланд: соҳибкор – ин шахси боғайрат мебошад, ки дар шароити таваккали мӯътадил амал мекунад.

- соли 1964 Питер Друкер: соҳибкор – ин шахсе мебошад, ки ҳар як имкониятро бо манфиати калон истифода мебарад.

- соли 1975 Алберт Шапиро: соҳибкор – ин шахсе мебошад, ки ташабbus нишон медиҳад, механизмҳои иҷтимоӣ-иқтисодиро ташкил мекунад. Дар шароити таваккал амал карда, ў барои натиҷаҳои кор ҷавобгар аст.

- соли 1985 Роберт Хизрич: соҳибкорӣ - ҷараёни ба вучуд овардани ягон ҷизи нав мебошад, ки дорои арзиш аст, соҳибкор – бошад, ин шахсе мебошад, ки барои ҳамаи ин тамоми вақт ва қувваи ҳудро сарф мекунад, тамоми эҳтимоли зарари молиявӣ, психологӣ ва иҷтимоиро ба ўхда гирифта, ба ивази он фоидат мегирад ва бо он қаноатманд мешавад.

Мулоҳизаи танқидии шарҳои муҳталифи мағҳуми «соҳибкорӣ» ба хуносae меорад, ки пеш аз ҳама, соҳибкориро бояд ҳамчун омили маҳсуси (нисбат ба замин, сармоя, меҳнат) истеҳсоли ҷамъиятӣ баррасӣ намуд. Хусусият ва вазифаҳои соҳибкорӣ дар он ифода мейбанд, ки субъекти фаъолияти соҳибкорӣ – соҳибкор метавонад омилҳои истеҳсолотро ба таври маҳсус муттаҳид карда комбинатсия созад. Соҳибкорӣ ҳамчун раванд мустақиман ба сифатҳои шахсии соҳибкор ҳамчун субъекти

асосии ин раванд алоқаманд аст.

Соҳибкорӣ ҳамчун раванд «занчираи» мураккаби амалиёти ҳадафмандонаи соҳибкоронро аз лаҳзаи ташкилёбӣ (пайдоиш) –и ғояи соҳибкорӣ то дар амалия дар шакли лоиҳаи мушаххаси соҳибкорӣ татбиқ шудани он ифода мекунад. Соҳибкорӣ – раванди эҷоди маҳсулоти нав, кор, хизматрасониест, ки барои истеъмолгарон арзишманданд; раванди таъминкуни талаботи рӯзафзун аст; раванди дар асоси комбинатсияи доимии омилҳои истеҳсолот, истифодабарии самараноки захираҳои мавҷуда, дастёбӣ ба натиҷаҳои беҳтарин аст. Ин раванд бетанаффус буда, пайваста таҷдид мегардад, зоро доимо талаботҳое, ки аз тарафи соҳибкорон қонеъ карда мешаванд, тағиیر ёфта меистанд. Ин раванд ҳарочоти зиёди тамоми омилҳои истеҳсолотро тақозо мекунад, аксар вақт ба нокомии муваққатӣ дучор меояд, аммо дар ниҳояти кор ба соҳибкор даромади пулии (фоидай) ба дастоварда қаноатмандӣ меорад. Аз ин чост, ки соҳибкорӣ ҳамчун раванд дар худ ҷустуҷӯи ғояҳои нави эҷодӣ, таҳлил ва арзёбии онҳо аз назари талаботи бозор ва фоидай иқтисодӣ, ташаккулёбии ҳадафҳо оид ба татбиқи ғояҳо дар корхонаи ҷадид, соҳтану азхудкуни истеҳсолоти нав, яъне амалисозӣ ва татбиқкуни ғояҳо барои натиҷаи мушаххас (маҳсулот, мол, технология ва ғ.), ки ба соҳибкор фоида меоранд, шомил мебошад.

Бояд қайд кард, ки соҳибкорӣ яке аз навъҳои бозоргонӣ мебошад. Аммо дар фарқ аз дигар навъҳои бозоргонӣ, соҳибкорӣ комбинатсияи оқилонаи омилҳои истеҳсолот, муносибати инноватсиониро ба ҳалли мушкилот тақозо намуда, ба сифатҳои шахсии соҳибкор такя менамояд ва ҳадафи гирифтани даромади (бар замми даромади миёна) иловагиро дорад. Дар ин робита ҳақ ба ҷониби Комилов С.Ҷ. ва Забиров Н.Ҳ. мебошад, ки навиштаанд: «соҳибкорӣ – ин шакли маҳсуси инноватсионии истеҳсолот буда, дар шароити мувофиқи таъриҳӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ афзалиятнок шуда, ба ин восита пӯёни кофии тақрористеҳоли ҷамъиятиро таъмин мекунад. Ҷун қоида асоси фаъолияти соҳибкориро наввариҳо дар соҳаи истеҳсоли маҳсулот ё хизматрасонӣ, ташкили меҳнат ва идоракунӣ ташкил мекунанд, ки имкон медиҳад, бозори нав бунёд карда, талаботи нав қонеъ гардонида шаванд. Инноватсияҳо ҳамчун олоти маҳсуси соҳибкорӣ хизмат мекунанд, зимнан инноватсияҳо худ ба худ не, балки ҷустуҷӯи муташаккили равонакардашудаи наввариҳо» [12, 15].

Моҳияти соҳибкориро баррасӣ намуда, бояд ба он дикқат дод, ки дар адабиёти иқтисодӣ аз тарафи иқтисодчиёни алоҳида он ҳамчун навъи фаъолнокии иқтисодӣ [11, 7], ҳамчун бахши иқтисод [3, 82] ва ҳамчун раванди инноватсионӣ тафсир карда

мешавад [4].

Тамоми ин тавсифоти соҳибкориро ҳамчун зуҳороти мураккаб ва бисёрchanбаи иқтисодӣ ҷамъбаст намуда, дар асоси мулоҳизаи танқидии таърифи моҳияти дар адабиёти иқтисодӣ мавҷудаи соҳибкорӣ мо ба хулосае омадем, ки соҳибкорӣ фаъолияти инноватсионист, ки ба эҷоди маҳсулоти нав ва ё замонавиқунонии сифатҳои маҳсулоти (хизматрасониҳои) мавҷуда тавассути омезиши омилҳои истеҳсол ва амалисозии ғояҳои нав барои ба ҳадди максимали боло бурдани фоидаи бадастоянда ва таъмини рақобатпазирии корхона нигаронида шудааст.

Дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қайд карда мешавад, ки «**Соҳибкорӣ** - фаъолияти мустақилона ва таваккалӣ худ амалишавандай шахсони ба чунин сифат бо тартиби муқаррарнамудаи қонун бақайдгирифташуда мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулӯк, истеҳсол, фурӯши мол, иҷрои кор ё хизматрасонӣ равона карда шудааст» [5, 57]. Фаъолияти соҳибкорӣ дар қонунгузориҳои амалкунанда бо фаъолияти корхона алоқаманд аст, ки дар натиҷаи он «статуси соҳибкор» пас аз бақайдгирии давлатии корхона ба даст оварда мешавад. Аммо фаъолияти соҳибкории фардӣ бе ташкили шахси ҳуқуқӣ, ки дар ҷорҷӯбай қоидаҳои умумии соҳибкорӣ ба амал бароварда мешавад, пешбинӣ карда шудааст.

Дар иқтисодиёти бозоргонии мутараққӣ соҳибкорӣ ҳамчун маҷмӯи ҳамгирошудаи ташкилотҳои соҳибкорӣ вазифаҳои зеринро иҷро мекунад: умумииқтисодӣ, эҷодӣ-ҷустуҷӯй (инноватсионӣ), захиравӣ, иҷтимоӣ, ташкилотчиғӣ.

Ба ақидаи мо, дар иқтисодиёти бозории инкишофёфта вазифаи умумииқтисодӣ муайянкунанда мебошад, ки сабабгори айёни он нақши ташкилотҳои соҳибкорӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ҳамчун субъектҳои бозор аст. Фаъолияти соҳибкории ба истеҳсоли маҳсулот (иҷрои корҳо, расонидани хизматҳо) ва то истеъмолкунандагони мушахҳас - ҳочагиҳои хусусӣ, дигар соҳибкорон, давлат - расонидани онҳо нигаронида шуда, дар навбати аввал вазифаи умумииқтисодиро муқаррар мекунад.

Зимнан фаъолияти соҳибкорӣ аз тарафи субъектҳои он таҳти таъсири тамоми низоми қонунҳои иқтисодӣ (қонунҳои арза ва тақозо, рақобат, арзиш ва ғ.) иҷро мешавад, ки асоси объективии зоҳиршавии вазифаи умумииқтисодӣ мебошад. Рушди рӯзафзуни соҳибкорӣ яке аз омилҳои муайянкунандай рушди иқтисодӣ, афзудани ҳачми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва даромади миллӣ буда, ҳамчун зоҳиршавии вазифаи умумииқтисодӣ дар низоми муносибатҳои ҳочагидорӣ баромад мекунад.

Вазифаи муҳимтарини соҳибкорӣ вазифаи захиравии он мебошад. Рушди

соҳибкорӣ истифодабарии самараноки ҳам захираҳои истеҳсолшаванда ва ҳам захираҳои маҳдудро дар назар дорад, ки дар таҳти мағҳуми захира бояд тамоми шароит ва омилҳои моддӣ ва ғайримоддии истеҳсолотро фаҳмид. Табиист, ки ин дар навбати аввал захираҳои меҳнатӣ (ба маъни васеи ин калима) замин ва сарватҳои табиӣ, тамоми воситаҳои истеҳсолот ва дастовардҳои илмӣ, инчунин истеъдоди соҳибкорист. Соҳибкор метавонад ба муваффақиятҳои бузург ноил гардад, агар дар ҳамон соҳае, ки ў фаъолияти худашро ба роҳ мондааст, ғояҳои илмӣ-техникӣ ва навовариҳоро ҷорӣ карда тавонад, аз қувваи кории соҳибтаҳассус истифода барад, тамоми навъҳои захираҳои дар ихтиёраш бударо самаранок кор фармояд. Аммо, давидан аз паси даромади (фоидаи) максималӣ соҳибкоронро бисёр вақт ба истифодаи бераҳмонаи захираҳо водор месозад. Ин хел соҳибкорон бо фаъолияти худ ба муҳити атроф ва аҳолӣ зарар мерасонанд. Дар робита бо ин, нақши танзимкунандай давлат аҳамияти муҳимро қасб менамояд, ки шаклҳои масъулияти соҳибкоронро барои истифодаи нодурусти функцияҳои захиравӣ, ки мутазод асту сифати духӯра дорад, муқаррар менамояд. Соҳибкор ҳамчун молики захираҳо дар истифодабарии оқилонаи онҳо манфиатдор буда, дар айни замон метавонад, ки ба захираҳои ҷамъиятӣ муносибати бераҳмона дошта бошад. Таърихи рушди соҳибкорӣ ва таърихи инқилобҳои илмӣ-техникӣ, ки барои инсоният оқибатҳои пуртазод овардаанд, дар ин бора гувоҳӣ медиҳанд.

Ба соҳибкорӣ ҳамчун тарзи нави зидди бюрократии хоҷагидории иқтисодӣ вазифаи эҷодӣ-чустучӯй, инноватсионӣ хос аст, ки натанҳо бо истифодабарии ғояҳои нав дар раванди фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин бо таҳияи воситаҳо ва омилҳои нав барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда алоқаманд аст. Вазифаи эҷодии соҳибкорӣ бо дигар вазифаҳояш робитай зич дошта, аз сатҳи озодии иқтисодии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, шароити қабули қарорҳои идорӣ вобаста аст.

Дар раванди ташаккулёбии иқтисодиёти бозорӣ соҳибкорӣ вазифаи иҷтимоиро низ қасб мекунад, ки дар имконияти соҳиби кори худ будани ҳар як фарди қобили фаъолият, бо тамоми қувва, истеъдод ва имкониятҳои инфиродии худро истифода бурдан зоҳир мегардад. Ин вазифа бештар дар ташаккулёбии табақаи нави одамон – шахсони корчаллони ба фаъолияти мустақилонаи хоҷагидорӣ-иқтисодӣ майлдошта, шахсони дорои қобилияти ташкил намудани кори худ, тавони муқовимати муҳитро рафъ кардан ва расидан ба ҳадафҳои гузошташуда дошта ифода меёбад. Ҳамзамон, шумораи коргарони кироя зиёд мешавад, ки онҳо дар навбати худ аз устувории фаъолияти соҳибкории ширкат вобастагии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ доранд.

Чӣ қадаре ки ташкилотҳои соҳибкорӣ фаъолияти самаранок дошта бошанд, ҳамон андоза воридоти маблағҳои онҳо ба буҷетҳои сатҳҳои гуногун бештар мешавад. Дар айни замон рушди соҳибкорӣ афзоиши ҷойҳои корӣ, пастравии сатҳи бекорӣ, болоравии дараҷаи некӯаҳволии аҳолиро таъмин менамояд.

Вазифаи муҳимтарини соҳибкорӣ вазифаи ташкилотчиғии он мебошад, ки дар қабул кардани қарорҳои мустақилона оид ба ташкили кори худ, гуногунсозии он, дар ҷорӣ кардани соҳибкории дохилиширкатӣ, дар ташаккули идоракуни соҳибкорӣ, дар бунёди соҳторҳои мураккаби соҳибкорӣ, дар тағиیر додани стратегияи фаъолияти соҳибкорӣ ва амсоли он зоҳир мегардад. Вазифаи ташкилотчиғӣ маҳсусан дар рушди босуръати соҳибкории хурд ва миёна, инчунин дар «соҳибкории муштарак (шабакавӣ)», дар бунёди корхонаҳои дастаҷамъӣ бараъло маълум мешавад.

Бинобар ин, моҳияти соҳибкорӣ бештар дар омезиши тамоми вазифаҳои ба ӯ хос, ки объективона ба соҳибкории мутамаддин хосанд, ба таври маҷмӯй зоҳир мегардад, аммо дар бисёр маврид аз худи субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, аз низоми дастгирии давлатӣ ва танзими давлатии соҳибкорӣ вобаста мебошанд.

Барои он, ки вазифаҳои дар боло зикршудаи соҳибкорӣ пурра ба амал бароварда шавад бояд шароитҳои муайянни иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар давлат мавҷуд дошта бошанд, яъне онҳо муҳити солими соҳибкориро тақозо менамоянд.

Муҳити соҳибкорӣ ин як низоми муайянни ягона ва яклухти ба таркиби шароитҳои рушди соҳибкорӣ мутобиқкунанда мебошад [10, 25]. Соҳибкорон дар шароитҳои муайян, ки дар маҷмӯй муҳити соҳибкориро ташкил мекунад фаъолият менамоянд. Муҳити соҳибкорӣ маҷмӯи омилҳои (объективӣ ва субъективӣ) гуногунро ифода мекунад, ки ба соҳибкорон дар амалигардонии мақсадҳои гузошташуда, амалигардонии лоиаҳои соҳибкорӣ, гирифтани фоида ва ба муваффақият ноил шудан имконият медиҳад. Муҳити соҳибкорӣ ҳамчун низоми мураккаб ба муҳити берунӣ, ки ба худи соҳибкорон вобаста нест ва муҳити дохилӣ, ки вобаста аз тарафи худи соҳибкорон ташаккул меёбад, тақсим мешавад [1,82].

Ба муҳити дохилии соҳибкорӣ омилҳои зерин мансуб мебошанд: мавҷудияти ҳачми зарурии сармояи худӣ, интихоби дурусти шакли ташкилий-ҳуқуқии корхона, интихоби предмети фаъолият, интихоби шарикон, донистани бозор ва гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ, интихоби кадрҳо ва идоракуни ҳайат, механизми нигоҳдории сирри соҳибкорӣ ва ғайра. Ташаккули муҳити дохилии соҳибкорӣ аз донишу малака ва сатҳи маълумотнокии аҳолӣ, аз он ҷумла соҳибкорон вобаста буда,

зарурати баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии аҳолии мамлакат, инкишоф додани шабакаи курсҳои тайёр ва баланд бардоштани донишҳои касбии соҳибкорон, ривоҷ додани фирмажои маҳсусии маслиҳатдиҳӣ (консултативӣ), ҷоннок кардани асосиатсияҳои соҳибкорон ва беҳтар намудани иттилооти иқтисодию тиҷоратӣ барои соҳибкоронро тақозо мекунад.

Муҳити беруни соҳибкорӣ аз чунин омил ва унсурҳои объективӣ, ки аз фаъолияти соҳибкорон вобаста намебошанд ба монанди озодии иқтисодӣ, мустақилияти пурраи хочагидорӣ, гуногуншаклии моликият ва баробарҳуқӯқии онҳо, тартиботи иқтисодӣ, бозор, рақобат, вазъи иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат, муҳити ҳуқӯқӣ, муҳити маданиӣ, муҳити илмӣ-техникӣ, технологӣ, муҳити институтионалий-ташкiliй, танзим ва дастгирии соҳибкорӣ аз тарафи давлат, сиёсати фаъолияти берунаи иқтисодӣ ва ғайраҳо иборат мебошад.

Унсурҳои муҳити беруни соҳибкорӣ танҳо дар шароити низоми иқтисоди бозорӣ, ки дар натиҷаи ислоҳотҳои иқтисоди давраи гузариш ба вучуд меояд, ташаккули муҳити самараноки соҳибкорӣ - вазифаи муҳимтарини давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ буда, ҳамаи ислоҳотҳои иқтисодӣ, ҳуқӯқӣ ва институтионалий барои ҳалли он равона карда мешавад.

Бояд қайд кард, ки иқтисоди бозорӣ ва соҳибкорӣ робитаи зичи мутақобила доранд. Иқтисоди бозорӣ - ин муҳити нумӯъдиҳандай соҳибкории озод, яъне тавсиабахшандай бизнес мебошад. Аз ин лиҳоз, ба иқтисоди бозорӣ гузаштани Тоҷикистон ба он меорад, ки қисми зиёди аҳолӣ ба намудҳои гуногуни соҳибкорӣ машғул мешаванд. Маҳсусиятҳои амали иқтисоди бозорӣ (озодии иқтисодӣ, гуногуншаклии моликият ва хочагидорӣ, нарҳҳои озод, танзими давлатии иқтисодиёт, рақобати озод, ташаккулӯбии низоми бозорҳо ва ғайра) дар навбати худ ҳамчун унсурҳои муҳими муҳити соҳибкорӣ баромад мекунанд. Аз тарафи дигар, рушди соҳибкорӣ ба устуворшавии иқтисоди бозорӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба монанди шуғли аҳолӣ, кам кардани сатҳи камбизоатӣ, таъмини суръати баланди афзоиши иқтисодӣ ва ғанӣ гардонидани буҷаи давлат мусоидат мекунад. Аз ин рӯ дар адабиёти иқтисодии ватаний ва хориҷӣ иқтисоди бозориро ҳамчун иқтисоди соҳибкори озод маънидод мекунанд.

Чӣ тавре ки маълум аст, вазифаи муҳимтарини иқтисоди давраи гузариш ташаккули субъектҳои иқтисоди бозорӣ мебошад. Дар ҳалли ин масъала бояд тарафҳои мазмунӣ ва шаклиро аз ҳам фарқ кард. Мазмун ин ҳалли масъала аз рӯи моҳият, яъне ташаккули миқдори зарурии субъектҳои иқтисоди бозорӣ, шакл – чӣ

гуна ин корро бояд анчом дод. Дар бисёр маврид роҳҳои ташаккули субъектҳои иқтисоди бозориро танҳо бо хусусигардонӣ марбут медонанд, ки он қадар дуруст нест. Аксарияти иқтисодчиён ақада бар онанд, ки барои ташаккули субъектҳои иқтисоди бозорӣ ба хусусигардонии оммавӣ ва фаврӣ зарурат нест. Балки таъмин намудани тиҷоратиқунонии корхонаҳои давлатӣ ва озодии соҳибкорӣ коғист, яъне озодии бунёди корхонаҳои нави хусусиро таъмин намудан басандааст, ки бозор ташаккул шавад. Ба ин ишора карда, иқтисодчии ғарбӣ П.Мюрелл қайд мекунад, ки «хусусигардонӣ мақоми аз ҳад муҳимро дар байни ҳадафҳои иқтисодӣ ишғол кардааст. Гузашта аз ин, ҳадафи комилан мувофиқтар бунёди бахши нави хусусӣ мебошад. Хусусигардонӣ – танҳо яке аз роҳҳои имконпазири дастёбӣ ба ин ҳадаф, зимнан роҳи гаронқимат асту бас. Ба амалигардонии хусусигардонӣ истифодабарии маблағҳои барои бунёди бахши хусусӣ, яъне маҳз барои рушди корхонаҳои нави хусусӣ чудошуда монеа мешавад» [15, 80].

Рушди бахши хусусиро дар иқтисоди давраи гузариш ҳам бо роҳи бунёди корхонаҳои нави хусусӣ дар заминаи соҳибкории озод («бахши нави хусусӣ») ва ҳам бо роҳи хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ таъмин намудан мумкин аст. Роҳи якуми рушди бахши хусусӣ дар Тоҷикистон дар солҳои бозсозӣ ва то амалисозии барномаҳои миёна ва қалони хусусигардонӣ (солҳои 1986-1995) ба таври васеъ кор фармуда мешуд. Дар ин давра дар ҷумҳурӣ, дар асоси либерализатсияи фаъолияти ҳочагидорӣ кооперативҳо, корхонаҳои хурд ва фаъолияти инфиродии аҳолӣ бошиддат рушд карда, ба ташаккули миқдори зарурии субъектҳои бозор ва гузариши тадриҷӣ ба иқтисоди бозорӣ оварда расонид. Ин он ақидаеро собит менамояд, ки дар барқароршавӣ ва рушди муносибатҳои бозорӣ нақши асосӣ ба соҳибкорӣ тааллуқ дорад. Бо мавҷудияти дастгирии мувофиқи давлатӣ соҳибкорӣ метавонад ба тағйирёбии талаботи истеъмолӣ вокуниши ҳассостар дошта бошад, ба ташаккули муносибатҳои рақобатии бозорӣ фаъолона таъсир расонад, ба бозсозии соҳтории иқтисод мусоидат намояд, майлон ва равандҳои инноватсиониро аниқ дарёбад, ҷойҳои нави корӣ фароҳам орад, табақаи моликон ва соҳибкорони фаъолро ба вучуд оварад.

Рушди самараноки фаъолияти соҳибкорӣ пеш аз ҳама ба таъмини риояи принципҳои ташкили он вобаста мебошад. Дар адабиёти муосири иқтисодӣ бо назардошли таҷрибаи ҷандинсолаи мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон ва моҳияти мағҳуми фаъолияти соҳибкорӣ принципҳои зерини ташкили он муайян карда шудааст: [2, 64]

1. Интихоби озоди ихтиёronai намудҳои фаъолият ва шаклҳои ташкилий-ҳуқуқии он;
2. Интихоби озоди шарикон ва дигар субъектҳои бозор;
3. Мустақилона таҳия ва амалӣ намудани барномаҳои фаъолият ва муайянкунии нарҳҳо мувофиқи харочотҳои истеҳсолӣ бо риояи қонунгузории амалкунанда;
4. Озодона кироя кардани коркуонон дар асоси озмун;
5. Таъмини ҳуқуқии имконияти ҷалб намудан ва истифодабарии захираҳои моддӣ-техникӣ, молиявӣ меҳнатӣ, табиӣ ва дигар захираҳое, ки истифодабарии онҳо аз тарафи қонунгузории амалкунанда манъ ё маҳдуд карда нашудааст;
6. Озодона бе даҳолати мақомотҳои давлатӣ тақсимоти фоидаи холис;
7. Мустақилона пеш бурдани фаъолияти берунаи иқтисодӣ ва истифодабарии даромади асъор мувофиқи нақшай худи соҳибкор;
8. Таъмини ҳимояи судии манфиатҳои соҳибкор;
9. Танзими давлатӣ ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ;
10. Таъмини нигоҳдории сири соҳибкорӣ.

Риояи принсипҳои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ кафолати ноил гаштан ба мақсадҳои дарпешгузошта мебошад, зоро онҳо аз моҳият ва маҳсусиятҳои фаъолияти соҳибкорӣ бармеоянд. Бояд қайд кард, ки башарте дар фаъолияти шаклҳои гуногуни ташкилию-ҳуқуқии соҳибкорӣ принсипҳои номбурда риоя карда нашаванд ин фаъолият ҳамчун шакли соҳибкорӣ мазмuni худро гум мекунанд.

АДАБИЁТ

1. «Асосҳои соҳибкорӣ» Фаррухи Раҳимбердӣ - Душанбе: Ирфон, 2009. – с.82.
2. «Асосҳои ташкилии фаъолияти соҳибкорӣ» Мочерний С.В., Некрасова В.В. - М., 2006. - С.64
3. «Бозор, соҳибкорӣ, кадрҳо» Иванов Ю., Русинов Ф.М. - М., 1992, с. 82
4. «Иқлими соҳибкорӣ дар Россия» Котляр Э.//Деловой мир., 1993 - 30января
5. Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Душанбе, 23 апрели соли 2002 №289 (тағириу иловаҳо аз 25.03.11с. №701)
6. «Назарияи рушди иқтисодӣ» Й.Шумпетер - М.: Прогресс, 1982, с. 154
7. «Назарияи рушди иқтисодӣ» Й.Шумпетер - М.: Прогресс, 1982, с.159-160

8. «Пажӯҳиш оид ба табиат ва сабабҳои боигарии халқҳо» А. Смит – М.: Наука, 1993, с. 87
9. «Рисола дар бораи иқтисоди сиёсӣ» Ж.Б. Сей - М.: Экономика. 1986, с. 148-149
10. «Соҳибкорӣ ва менечменти рушди фаъолияти навҷорисозӣ (инноватсионӣ)» Комилов С.Ч., Алиева Г.Ш. - Душанбе: Ирфон, 2008. – с.25.
11. «Соҳибкорӣ: курси ибтидой» Бусигин А.В. - М., 1992, с. 7
12. «Соҳибкорӣ: масоили рушд ва танзими давлатӣ» Комилов С.Ч., Забиров Н.Х. Душанбе, 2004, с. 15
13. «Соҳибкорӣ» М.Г. Лапуста – М., 2002, с. 520
14. «Таваккал, номуайянӣ ва фоида» Ф.Х.Найт - М.: Издательство «Дело». 2003, с. 260.
15. «Ташаккули иқтисоди бозорӣ дар давлатҳои Аврупои Шарқӣ» М.,1994, с. 80
16. Эссе дар бораи табиати умумии тиҷорат» Р.Контилон - М.: Наука, 1975, с. 23-27

УДК: 338.2

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ПУТИ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Урунбаева Нигина Абдумухторовна - кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономики предприятий и предпринимательства ТГФЭУ. Адрес: Республика Таджикистан, 734067, г. Душанбе, улица Нахимова, 64/14. Телефон: 555 56 21 95. E-mail: urunbaevan@list.ru.

В статье рассмотрены привлечение и эффективное использование инвестиций в экономику республики. Приведены формы и методы государственной политики привлечения международного капитала, способных оказать положительное влияние стимулированию развития экономического потенциала.

Также приведены формы и методы государственной политики привлечения международного капитала, способных оказать положительное влияние стимулированию развития экономического потенциала. Рассмотрены пути улучшения инвестиционного климата, выявлены факторы и барьеры, сдерживающие инвестиционный процесс в стране. А также разработаны предложения по активизации инвестиционного процесса и эффективному использованию инвестиций в экономике республики.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, мировая экономика, рыночная экономика, инвестиционная политика, инфляция, внешнеэкономическая деятельность, свободные экономические зоны, инвестиционный климат.

НАҚШИ САРМОЯГУЗОРИҲОИ ХОРИҶ ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА РОҲҲОИ ҶАЛБИ ОНҲО

Урунбаева Нигина Абдумухторовна - номзади илмҳои иқтисодӣ, муаллими калони кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории ДДМИТ. Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734067, шаҳри Душанбе, кӯчаи Наҳимов, 64/14. Телефон: 555 56 21 95. E-mail: urunbaevan@list.ru.

Дар мақола ҷалб ва истифодаи самараноки сармоягузорӣ ба иқтисодиети ҷумҳурӣ баррасӣ карда мешавад. Шаклҳо ва усулҳои сиесати давлатии ҷалби сармояи байналмилалӣ оварда шудаанд, ки метавонанд ба ҳавасмандгардонии рушди иқтидори иқтисодӣ таъсири мусбат расонанд.

Инчунин шаклҳо ва усулҳои сиесати давлатии ҷалби сармояи байналмилалӣ оварда шудаанд, ки метавонанд ба ҳавасмандгардонии руиди иқтидори иқтисодӣ таъсири мусбат расонанд. Роҳҳои беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ баррасӣ карда шудаанд, омилҳо ва монеаҳое, ки раванди сармоягузориро дар кишвар бозмедоранд, ошкор карда шудаанд. Инчунин пешниҳодҳо оид ба фаъолгардонии раванди сармоягузорӣ ва истифодаи самараноки сармоягузорӣ дар иқтисодиети ҷумҳурӣ таҳия карда шудаанд.

Калидвоожаҳо: сармоягузорӣ, сармоягузории хориҷӣ, иқтисоди ҷаҳонӣ, иқтисоди бозорӣ, сиесати сармоягузорӣ, таваррум, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, фазои сармоягузорӣ.

THE ROLE OF OTHER INTERNATIONAL INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THEIR WAYS OF ATTRACTING

Urunbaeva Nigina Abdumukhtorovna - candidate of economic sciences, senior lecturer at the department of enterprise economics and entrepreneurship at TSFEU. Address: Republic of Tajikistan, 734067, Dushanbe, Nakhimova street, 64/14. Phone: 555 56 21 95. E-mail: urunbaevan@list.ru.

The article considers the attraction and effective use of investments in the economy of the republic. The forms and methods of the state policy of attracting international capital that can have a positive impact on stimulating the development of economic potential are presented.

The forms and methods of the state policy of attracting international capital that can have a positive impact on stimulating the development of economic potential are also presented. The ways of improving the investment climate are considered, the factors and barriers constraining the investment process in the country are identified. Proposals have also been developed to enhance the investment process and the effective use of investments in the economy of the republic.

Keywords: investments, foreign investments, world economy, market economy, investment policy, inflation, foreign economic activity, free economic zones, investment climate.

Потребности формирования глобальной системы международного производства способствуют активному вовлечению в процесс инвестирования капитала все более широкого круга участников.

Глобализация экономических процессов вызывает острую необходимость глубоких структурных изменений в экономике, и динамика этих изменений во многом определяется

темпом экономического роста, который может быть обеспечен лишь в условиях притока в экономику широкомасштабных инвестиций.

Исходя из этого, нужно отметить, что в условиях глобализации экономики одной из форм взаимопроникновения в экономику других стран являются иностранные инвестиции. По сути, сегодняшняя миграция капитала через осуществление зарубежных инвестиций является формой существования вывоза капитала.

Среди многообразных форм экономической деятельности в современных условиях все большее значение приобретает осуществление иностранных инвестиций, становящихся одним из важнейших элементов инвестиционной составляющей в экономике различных стран. Суммарный объем этих инвестиций в мире растет ежегодно значительно более высокими темпами, чем объем совокупного валового продукта стран мира [10].

В современных условиях вывоз капитала активизируется под воздействием изменившегося характера мирохозяйственных связей. Интернационализация производства, обусловившая взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик, способствует переливу капитала из одной страны в другую. Развитие транснациональных корпораций постоянно привлекает капиталы в создаваемые в разных странах филиалы. Тесное сотрудничество отдельных предприятий в рамках международной кооперации также стимулирует движение капиталов между странами.

В настоящее время привлечение иностранных инвестиций стало реальностью развития мировой экономики и международных экономических отношений; в нем заинтересованы как развитые, так и развивающиеся страны. Формирование экономических связей в глобальном масштабе способствует повышению эффективности производства, росту конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижению издержек производства. Практически ни одна страна мира с рыночной экономикой не в состоянии эффективно развиваться без привлечения иностранных инвестиций.

После плановой экономики и становления на рыночные отношения Республики Таджикистан пришлось кардинально изменить структуру экономики и ориентироваться на мировую экономику. Для того, чтобы поднять свою конкурентоспособность и завоевать позиции на мировых рынках, Республике Таджикистан потребуются инвестиции из всех источников. Несмотря на то, что все регионы страны испытывают острую потребность в инвестициях, состояние отдельных территорий по их различным характеристикам не являются идентичными, что отражает их различия по климату, географическому положению, плотности населения, сочетанию национальностей, историческим традициям.

Инвестиции окажут существенное воздействие на ход экономических преобразований и предлагают объективно оценить возможные негативные и позитивные

последствия привлечения внешних факторов производственного развития, выработать инвестиционную политику, отвечающую интересам Таджикистана, его народа, обеспечивающую преодоление кризисных явлений и достижение перспективных целей.

Как было отмечено в послании Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 2019 года “ Правительство Таджикистана уделяет особое внимание вопросу инвестирования сфер экономики как основного средства ускоренной индустриализации, и осуществляет конкретные меры в направлении улучшения инвестиционного климата и большего привлечения прямых зарубежных инвестиций.

В 2013-2019 годах в различные сферы нашей экономики поступило 57,3 миллиарда сомони зарубежных инвестиций, почти 30 миллиарда из которых составляют прямые инвестиции.

В соответствии с принятыми документами объем привлечения частного капитала должен увеличиваться и в 2020 году его доля в валовом внутреннем продукте должна быть доведена до 10 процентов.

Для реализации приоритетов, определенных в программах, в течение в 2013-2019 годов были реализованы более 80 государственных инвестиционных проектов, и в экономику страны было направлено государственных инвестиций на более чем 13,2 миллиарда сомони.

В настоящее время в стране реализуются 66 государственных инвестиционных проектов, и общая их сумма составляет 32,4 миллиарда сомони.

В 2020 году начнется реализация еще 23-х новых государственных инвестиционных проектов на сумму 3,8 миллиарда сомони.” [8]

Инвестиционная политика является важнейшим элементом экономической стратегии страны и определяется ее целями и задачами. Государственная политика привлечения международного капитала и инвестиций в соответствии с логикой экономических реформ исходит из необходимости максимального ее содействия структурной перестройке производства в условиях кризиса и высокой инфляции, а также развитию рыночных преобразований, существенному повышению инвестиционной активности государственных и частных инвесторов.

На современном этапе развития Республики Таджикистан как нового независимого государства, ориентирующегося на рыночные отношения, главным направлением экономических реформ становится выработка и реализация инвестиционной политики государства, нацеленной на обеспечение высоких темпов экономического роста и повышение эффективности экономики.

Для решения этих задач, а также для обеспечения структурных преобразований экономики на основе программы действий правительства по углублению реформ и в условиях ограниченности внутренних источников финансирования исключительно важное значение приобретает привлечение иностранного капитала в экономику республики. Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в экономику республики является основой, одним из направлений взаимовыгодного экономического сотрудничества Республики Таджикистан с зарубежными странами.

В процессе перехода Республики Таджикистан на рыночные отношения параллельно создавалась и нормативно – законодательная база в области инвестиций. Либерализована внешняя торговля, ценообразование и валютные операции. Функционирует универсальная товарно-сырьевая биржа и межбанковский валютный рынок.

12 мая 2007 был принят Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях» [4]. Целью этого закона является привлечение и эффективное использование в экономике Республики Таджикистан материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, управленческого опыта; обеспечение прозрачности и стабильности условий деятельности инвесторов, а также условий для свободного использования, владения и распоряжения инвестициями со стороны инвесторов; соблюдение норм международного права и международной практики инвестиционного сотрудничества.

Принятие Закона «Об инвестициях» будет способствовать улучшению инвестиционного климата Республики Таджикистан, так как он определяет правовые и экономические основы осуществления инвестиционной деятельности в Республике Таджикистан.

Правительство Республики Таджикистан четко осознает, что одним из важнейших условий устойчивого роста экономики является привлечение инвестиций, в первую очередь, иностранных, являющихся основным движущим фактором и катализатором развития. Учитывая это обстоятельство, Республика Таджикистан предпринимает последовательные шаги по созданию благоприятной инвестиционной среды, которая могла бы всячески стимулировать иностранных инвесторов для инвестиционной и другой активности в Таджикистане.

Иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными инвестициями предоставлены права осуществления любых видов деятельности, которые не запрещены законодательством Республики Таджикистан, реинвестировать прибыль, предоставлены права пользования земель, включая её аренду. Им также предоставлены права самостоятельно устанавливать цены на производимую ими продукцию, определять порядок ее реализации и выбирать поставщиков продукции, приобретать акции и другие виды

ценных бумаг. Законы Республики Таджикистан защищают иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями от национализации и реквизиции и других насильственных действий.

При осуществлении реинвестирования иностранные инвесторы пользуются в полном объеме правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными законодательством Республики Таджикистан.

“Одним из основных путей привлечения иностранных капиталов является создание Свободных экономических зон (СЭЗ) в различных формах, превратившихся в неотъемлемый структурный элемент мирового хозяйства. Создание СЭЗ чаще всего рассматривается как способ активизации внешнеэкономической деятельности за счет увеличения иностранных инвестиций, использования новой техники и технологии и повышения конкурентоспособности национальной продукции. В некоторых случаях СЭЗ создаются с целью оживления экономики депрессивных регионов и расширение поставок товаров на внутренний рынок.” [5]

Сегодня наряду с принятием основополагающих нормативно-правовых актов в Таджикистане создается благоприятный климат предпринимательской деятельности по привлечению внутренних и внешних инвестиций в национальную экономику. К числу таких мер можно отнести создание свободных экономических зон в регионах Таджикистана. Исходя из экономического и социального положения республики, достижимость устойчивого уровня экономического развития в нынешних условиях Таджикистана станет реальностью с широким привлечением иностранных инвестиций и эффективного их использования в производственной сфере страны.

Закон «О свободных экономических зонах» Республики Таджикистан определяет организационные, правовые, экономические основы создания, управления, функционирования и ликвидации свободных экономических зон на территории Республики Таджикистан и регулирует порядок и условия применения специального правового режима в предпринимательской и инвестиционной деятельности в СЭЗ с целью создания на их территориях благоприятного инвестиционного климата. В настоящее время в Таджикистане созданы пять свободных экономических зон – «Сугд», «Пяндж», «Дангар», «Ишкашим» и «Куляб».

Целями создания СЭЗ в республике являются: стимулирование развития экономического потенциала путем привлечения инвестиций, внедрение передового опыта управления и менеджмента, эффективное вовлечение экономики региона в международное разделение труда, развитие торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, увеличение экспортного потенциала, развитие градостроительства на

территориях, прилегающих к СЭЗ, создание современной инженерно-транспортной, телекоммуникационной, производственной и социальной инфраструктуры, обеспечение занятости населения страны в целом.

Необходимо отметить, что в условиях Таджикистана привлечение иностранных инвестиций – это залог восстановления и развития национальной экономики. В республике есть сырьевые ресурсы и дешевая рабочая сила, но не хватает капитала и новых технологий.

Поэтому задачи оздоровления экономики республики в настоящее время связаны с притоком иностранного капитала. Он позволит построить большое количество предприятий по переработке сырьевых ресурсов, наладить выпуск готовых изделий, что в свою очередь решит и проблемы безработицы и бедности.

По данным доклада Всемирного Банка «Экономика восстанавливается, сложности остаются» в 2007-2020 годы в экономику Таджикистана было привлечено свыше \$10,3 млрд. из 65 стран мира, около 30% из которых приходится на Китай.

Две трети поступившего в этом году прямого иностранного капитала в республику приходится на горнодобывающую промышленность, за которой с большим отрывом следуют транспорт и строительство (6-7%).

Также отмечается, инвестиции из России сократились примерно до 7% от общего объема и были вторым по величине источником ПИИ.

Пандемия COVID-19 оказала крайне отрицательное влияние на прямые зарубежные инвестиции, которые и без того были невысокими. Объем внутренних ПЗИ упал более чем на 70% в годовом исчислении до 59,8 млн. долларов или 1,8% ВВП в первой половине 2020 года. Больше всего ПЗИ потеряли горнорудная промышленность, промышленное производство и финансовое посредничество. [2]. По данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, в 2020 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Таджикистана составил \$162,5 млн, что на 53% меньше показателя 2019 года. В первой половине нынешнего года зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций на 43,7% – до \$118 млн.

В целом в 2007-2020 годы в экономику Таджикистана было привлечено свыше \$10,3 млрд. из 65 стран мира. Россия инвестировала в страну \$1,6 млрд., США – \$703 млн., Великобритания – \$694 млн., Казахстан (\$577 млн.)

По мнению западных экспертов, инвестиционный климат в Таджикистане в целом благоприятен, но серьезные препятствия в виде финансовых рисков, недостатков в налоговом законодательстве и администрировании, недостаточно развитой правовой инфраструктуры в сфере страхования, залогов и т.д. могут начать сдерживать процесс притока иностранного капитала и инвестиций. С другой стороны, Таджикистан считается для зарубежных

инвесторов привлекательным рынком по самым базовым параметрам делового климата; республике свойственны крупный рыночный потенциал, изобилие природных и трудовых ресурсов. Потенциальная прибыльность инвестиций выступает существенным фактором для инвесторов, ожидающих получить больше прибыли от инвестиций в Таджикистане.

Все это в определенной мере послужило тому, что зарубежный капитал стал сегодня серьезнейшим фактором в экономике. Практически весь достигнутый значительный рост в экономике связан с иностранным капиталом, занявшим серьезную и долгую нишу в экономическом развитии страны. Закупки товаров, строительство крупных объектов на средства международных кредитов, участие зарубежного капитала в прямой форме - эти и другие события стали неотъемлемой частью экономической жизни республики.

В то же время следует отметить, что достигнутые результаты далеки от потенциальных. Роль и отношение к зарубежному капиталу и инвестициям до сих пор не осознаны на концептуальном, государственном и политическом уровне.

Наиболее глубокие принципиальные различия затрагивают уровень промышленного развития, структуру рынка, рабочей силы, состояние окружающей среды. Регионы различаются и по наличию ценных природных ресурсов и энергии. Политический климат и законодательство играют существенную роль. Таким образом, становится очевидной актуальность инвестиционной поддержки, которая заключается в обдуманном использовании форм и методов, способных оказать положительное влияние на инвестиционный процесс в целом.

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан является основой, одним из направлений взаимовыгодного экономического сотрудничества с зарубежными странами. С помощью иностранных инвестиций можно реально улучшить производственную структуру экономики Таджикистана, создать новые высокотехнологические производства, модернизовать основные фонды и технически перевооружить многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих, внедрить передовые достижения менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить внутренний рынок качественными товарами отечественного производства с одновременным увеличением объемов экспорта в зарубежные страны.

Чтобы наш инвестиционный климат стал более благоприятным, а Таджикистан вышел в лидеры по объему и качеству привлеченных иностранных инвестиций, нам нужны политическая воля и реальные действия. Необходимо также проявить высочайшее мастерство в использовании инструментов, необходимых для привлечения как можно большего количества известных миру инвесторов. Требуется эффективное использование потока инвестиций, направленных на создание новых производств и развитие

обрабатывающего сектора экономики, а также контроль властей за реализацией принципов по повышению прозрачности деятельности добывающих отраслей промышленности.

Таким образом, улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций является приоритетным направлением стратегии Правительства Таджикистана в сфере экономического развития и сокращения бедности. Правительство страны осознает, что в настоящий момент, для экономики страны наступил критически важный момент для развития частного сектора, и поэтому готов предпринять серьезные меры по его развитию и улучшению инвестиционного климата. В настоящий момент существуют значительные препятствия, которые замедляют ход и рост инвестиционных потоков в частный сектор, и поэтому стратегия Правительства направлена на решение этих вопросов с помощью международного сообщества доноров и иностранных инвесторов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан – Душанбе, 2021г.
2. Доклад об экономике Таджикистана, осеній 2020: Экономика восстанавливается, сложности остаются / Группа Всемирного банка. – 2020г. – 22 с.
3. Белых Л.П. Финансовый анализ в оценке инвестиции привлекательности предприятий // Бухгалтерский учет. 1999.- №10.
4. Закон Республики Таджикистан «Об инвестиции» от 12 мая 2007 года №260. «Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан», 2007 год, №5, статья 365.
5. Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции//Учебное пособие. Москва: КНИГО ДЕЛ. – 2016.
6. Ливенцев Н.Н., Буглай В.Б., Международные экономические отношения. Москва: РОССПЭН - 2001.
7. Назаров В. Экономическая роль иностранных инвестиций//Экономист. - 2001.
8. Послание Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе – 2019.
9. Сухарев О.С. и др. Экономическая оценка инвестиций / О.С. Сухарев, С.В. Шманев, А.М. Курьянов. - М.: Альфа-Пресс, 2010. - 244 с.
10. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции//Учебное пособие. КНОРУС. Москва, -2013.

УДК:338

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ

Попов Николай Анатольевич – кандидат экономических наук, доцент ТГФЭУ.
Тел:907960096 E-mail n.popov.tj@mail.ru

Файзуллоев Комилджон Джумаевич - ассистент кафедры финансового менеджмента Таджикский государственный финансово-экономический университет, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14+ (992) 985313191

Налогообложение — это один из ключевых инструментов экономической политики, влияющий на развитие регионов, привлечение инвестиций и социальное благополучие. Для Республики Таджикистан, как и для многих развивающихся стран, правильно построенная налоговая система является важным элементом устойчивого экономического роста и финансовой стабильности. Разнообразие экономических условий в регионах страны, различия в их уровне развития, а также внешнеэкономические связи создают уникальные вызовы и возможности для формирования эффективной налоговой политики.

С развитием экономики и глобализацией Таджикистан сталкивается с новыми задачами в сфере налогообложения. Это включает необходимость адаптации к международным стандартам, предотвращение уклонения от уплаты налогов и координацию с другими странами для поддержания финансовой прозрачности. В данной статье автором рассмотрены особенности налогообложения в различных регионах Таджикистана, а также проанализированы международные практики, которые могут быть полезны для дальнейшего совершенствования налоговой системы страны.

Ключевые слова: налогообложение, региональные налоги, налог бюджет, экономика, регион, льготы, доходы, финансирование, трансферты, инструмент.

REGIONAL PECULIARITIES OF TAXATION: NATIONAL EXPERIENCE AND INTERNATIONAL PRACTICES

Popov Nikolay Anatolyevich - Candidate of Economic Sciences, Associate professor of TSFEU Tel.:907960096 E-mail n.popov.tj@mail.ru

Fayzulloev Komiljon Dzhumaevich-Assistant of the Department of Financial Management Tajik State University of Finance and Economics, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov str. 64/14+ (992) 985313191

Taxation is one of the key instruments of economic policy that affects the development of regions, attracting investment and social well-being. For the Republic of Tajikistan, as for many developing countries, a properly structured tax system is an important element of sustainable economic growth and financial stability. The variety of economic conditions in the regions of the country, differences in their level of development, as well as foreign economic relations create

unique challenges and opportunities for the formation of an effective tax policy.

With the development of the economy and globalization, Tajikistan is facing new challenges in the field of taxation. This includes the need to adapt to international standards, prevent tax evasion, and coordinate with other countries to maintain financial transparency. In this article, the author examines the peculiarities of taxation in various regions of Tajikistan, as well as analyzes international practices that may be useful for further improvement of the country's tax system.

Keywords: taxation, regional taxes, budget tax, economy, region, benefits, income, financing, transfer, instrument

ХУСУСИЯТҲОИ МИНТАҚАВИИ АНДОЗБАНДӢ: ТАЧРИБАИ МИЛӢ ВА ТАЧРИБАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Попов Николай Анатольевич - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти ТГФЭУ.
Тел: 907960096 E-mail n.popov.tj@mail.ru

Файзуллоев Комилджон Джумаевич-ассистент кафедры финансового
менеджмента Таджикский государственный финансово-экономический университет,
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14+ (992) 985313191

Андоузбанӣ яке аз воситаҳои асосии сиесати иқтисодӣ мебошад, ки ба рушди минтақаҳо, ҷалби сармоягузорӣ ва некӯаҳволии иҷтимоӣ таъсир мерасонад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷун барои бисер кишварҳои рӯ ба тараққӣ, низоми андоузупории дуруст соҳташиуда унсури муҳими рушди устувори иқтисодӣ ва суботи молиявӣ мебошад. Гуногуни шароити иқтисодӣ дар минтақаҳои кишвар, тафовут дар сатҳи рушди онҳо, инчунин робитаҳои иқтисодии хориҷӣ барои ташаккули сиесати самараноки андоуз мушкилот ва имкониятҳои беназирро ба вуҷуд меоранд.

Бо рушди иқтисодиет Ва ҷаҳонишиавӣ Тоҷикистон бо мушкилоти нав дар соҳаи андоузбанӣ рӯ ба рӯ мешавад. Ин зарурати мутобиқ шудан ба стандартҳои байнамилалӣ, пешгирии саркашӣ аз андоуз ва ҳамоҳангсозӣ бо дигар кишварҳоро барои нигоҳ доштани шаффоғияти молиявӣ дар бар мегирад. Дар ин мақола муаллиф хусусиятҳои андоузбанӣ дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистонро баррасӣ намуда, инчунин амалияҳои байнамилалиро, ки метавонанд барои тақмили минбаъдаи низоми андози мамлакат мүфид бошанд, таҳлил намудааст.

Калимаҳои асосӣ: андоузбанӣ, андоузҳои минтақавӣ, андоуз буҷет, иқтисод, минтақа, имтиеҳҳо, даромадҳо, маблаггузорӣ, интиқол, восита.

Налогообложение является важнейшим инструментом регулирования экономики на региональном уровне. Оно напрямую влияет на способность регионов развивать свои экономики, предоставлять социальные услуги, строить инфраструктуру и привлекать

инвестиции. В Республике Таджикистан, где уровень экономического развития различается между регионами, налоговая политика играет ключевую роль в обеспечении баланса между социальными и экономическими интересами.

1. Формирование бюджетов регионов

Основной функцией налогообложения является обеспечение поступления доходов в бюджет регионов. Эти средства направляются на финансирование социальной сферы, развитие инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса, а также на создание рабочих мест. В Таджикистане, как и в других странах, налоговые поступления составляют почти 70% долю доходов бюджета, что обеспечивает устойчивое функционирование государственных органов и социальных институтов.

Для регионов с развивающейся экономикой, таких как многие области Таджикистана, налоги играют решающую роль в поддержании стабильности и решении социально-экономических проблем, таких как бедность, безработица и низкий уровень доступности инфраструктуры. Без адекватной налоговой базы региональные бюджеты становятся зависимыми от центрального финансирования, что может ограничить самостоятельное развитие регионов.

2. Инвестиционная привлекательность регионов

Налоговая политика существенно влияет на привлекательность региона для инвесторов. Прогрессивная и прозрачная налоговая система может стать важным фактором для привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций. В республике на уровне регионов внедряются налоговые льготы для стимулирования инвестиций в приоритетные отрасли экономики, такие как сельское хозяйство, энергетика и туризм. Эти льготы помогают развивать экономику отдалённых и менее развитых регионов, где инвестиции особенно необходимы.

Например, в Таджикистане предлагаются налоговые послабления для иностранных инвесторов, работающих в свободных экономических зонах (СЭЗ), что способствует развитию промышленности и экспорта. Этот подход помогает региональным властям повышать конкурентоспособность своих территорий на международной арене.

3. Снижение неравенства между регионами

Важной задачей налоговой политики является смягчение социально-экономического неравенства между регионами. В Таджикистане, как и в других странах, существует значительный разрыв в уровне развития между столицей и периферийными областями. Эффективное перераспределение налоговых поступлений может способствовать выравниванию условий для регионов и обеспечению равного доступа к ресурсам и возможностям.

Например, государственные программы субсидирования и трансферты из республиканского бюджета в более бедные регионы помогают поддерживать их социально-экономическое развитие. Это особенно важно для сельских и горных районов Таджикистана, где ограниченные возможности для ведения бизнеса и сложные природные условия требуют поддержки через государственное перераспределение.

4. Стимулирование экономического роста через налоги

Налоговая система также может быть инструментом стимулирования экономического роста в регионах. Разработка гибкой налоговой политики, которая учитывает потребности местного бизнеса и способствует созданию рабочих мест, может ускорить экономическое развитие регионов. В Таджикистане активно применяются налоговые стимулы для малого и среднего бизнеса, что помогает поддерживать рост экономики и улучшать уровень жизни населения.

Следовательно, налогообложение в республике является важным фактором регионального развития, влияя на бюджетную стабильность, инвестиционную привлекательность и снижение социального неравенства. Эффективная налоговая политика может стать мощным двигателем экономического роста, особенно в тех регионах, которые нуждаются в дополнительной поддержке для повышения своего уровня развития.

Налогообложение в Республике Таджикистан, как и в любой другой стране с региональной структурой управления, имеет свои уникальные особенности. Основная цель региональной налоговой политики заключается в создании условий для экономического роста, поддержки бизнеса и привлечения инвестиций. При этом важно учитывать неравномерное развитие регионов, различные природные, социальные и экономические условия.

1. Двухуровневая налоговая система

В Таджикистане действует двухуровневая налоговая система, которая включает налоги поступающие, как в республиканский, так и в местные бюджеты. Правительство отвечает за установление ключевых налогов, таких как налог на прибыль, НДС, подоходный налог и акцизы, которые собираются по всей стране. Однако местные органы государственной власти¹⁵ могут, законно установленным порядком увеличить, свой доход, которые помогают регулировать финансовые потоки и адаптировать налоговую нагрузку.

¹⁵ Конституционный закон Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти» //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -2004. -№5, ст. 339; 2006. -№11, ст 472; 2009. -№12, ст.814; 2010. -№12, ч-1, ст. 800; 2013. -№3, ст.179; №7, ст.500.

Местные налоги¹⁶ включают земельные и имущественные налоги, которые формируют значительную часть доходов местного бюджета. Эти налоги напрямую связаны с экономической активностью местных органов государственной власти, что позволяет им лучше учитывать локальные потребности.

2. Экономические различия между регионами

Таджикистан имеет значительное экономическое и географическое разнообразие. В стране можно выделить несколько регионов с разным уровнем экономического развития, включая столицу Душанбе, которая концентрирует основную часть промышленности и бизнеса, и менее развитые сельские и горные районы. Эти различия отражаются и на налоговой базе регионов.

Более развитые регионы, такие как Душанбе и областные центры, имеют более высокие налоговые поступления благодаря активному предпринимательству и плотностью населения концентрации бизнеса. Здесь выше собираемость налогов и возможность введения дополнительных налогов. В то же время, менее развитые регионы, такие как Горно- Бадахшанская область и отдалённые сельские районы, которые зависимы от сельского хозяйства и часто получают меньшие налоговые доходы, что вынуждает их опираться на финансовую поддержку от государственного бюджета через субсидии и трансферты.

3. Налоговые льготы для стимулирования развития регионов

В Таджикистане на основе постановления Правительство Республики Таджикистан активно используются налоговые и таможенные льготы¹⁷ для стимулирования экономического роста в менее развитых и удалённых регионах.

Например, как исходит от статистических сведений за 2021 г. налоговые льготы за этот период составляет 5860,3 млн. сомони по сравнении ВВП 11,4%, а по текущих доходов 2,6%. Если в 2013 году финансовые средства налоговых и таможенных льгот к субъектам предпринимательской деятельности составляет 3.3. млрд. сомони, который по сравнении ВВП составляет 8,2%, а по текущих доходов 35,2%, Данный показатель в 2021 году равняется к 12,8 млрд. сомони, т.е. равняется 10,9% ВВП и 50, 6% текущих доходов государственного бюджета¹⁸.

Необходимо отметить, что исследования по налоговым льготам показывает, что самые отличительные отрасли за рассматриваемый период являются птицеводства и

¹⁶ Закон Республики Таджикистан о принятие Налогового кодекса от 23. 12.2021 г. //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2021 г №1-3, ст.27.

¹⁷ Реестр налоговых и таможенных льгот. Утвержден Постановления Правительство Республики Таджикистан от 31 от 31 декабря 2020 г., №670

рыбоводства. Как показывает статистические показатели рыбоводства во всех его хозяйствующих субъектах производства рыбного мяса увеличилось на 2,8 раз за 2018-2021 гг. А количество хозяйствующих субъектов за этот период на 95 штук стало больше т.е., число с 277 увеличился до 372 по сравнении 2018 года.

С такими положительными показателями, которые также исходят от статистических отчетов можно ознакомиться с птицеводством, где финансово повлияло на государственные доходы. Это подтверждается налоговыми отчетами и декларациями поступивших в Налоговый комитет от субъектов производителей птицеводства, если их общий доход за 2017 г. составляет 149,8 млн. сомони, то этот показатель за 2021 г. равняется к 2651,1 млн. сомоний, который данный показатель на 17,8 раз стало больше. За этот период денежные средства подсчитанной налоговой сферы повысился на 3 раза, т.е. от 9,5 млн. сомони в 2017 г. превратился к 28,8 млн. сомони в 2021 г.¹⁹

Выше приведенные показатели еще раз свидетельствуют от приемлемости налоговых льгот, предоставляемым Правительством с целью стимулирования экономического роста регионов для хозяйствующих субъектов, который могут стать примером того, что исполнительные органы государственной власти на местах организовали подобных хозяйств с целью пополнении казни и обеспечением новых рабочих мест и чтобы приобрели налоговые доходы.

Государство также предоставляет налоговые послабления для инвесторов, развивающих проекты в свободных экономических зонах (СЭЗ), расположенных в различных частях страны. Эти зоны созданы для привлечения инвестиций и создания рабочих мест, в ключевых секторах экономики, таких как производство, сельское хозяйство и энергетика.

Льготы могут включать временное освобождение от налога на прибыль, НДС и таможенных пошлин, что делает такие регионы более привлекательными для бизнеса. Этот механизм помогает нивелировать неравенство между регионами и способствует выравниванию экономических условий.

4. Финансовая помощь менее развитым регионам

Одной из особенностей налогообложения в Таджикистане является перераспределение доходов между более и менее развитыми регионами. Правительства активно использует межбюджетные трансферты и субсидии для поддержки слабых в экономическом плане регионов. Это помогает менее развитым регионам обеспечивать

¹⁹ Анализ Министерства финансов Республики Таджикистан по эффективности действующих налоговых и таможенных льгот. – Душанбе, 2021. – С.31-36.

базовые государственные услуги и развивать инфраструктуру, которая является основой для экономического роста.

Финансовая поддержка с республиканского бюджета часто направляется на реализацию государственных программ в таких областях, как здравоохранение, образование, транспорт и социальная поддержка, что позволяет поддерживать уровень жизни в отдалённых районах и стимулировать их развитие.

Хотя налоговая система Таджикистана централизована, различия в экономическом и социальном развитии регионов создают необходимость в её адаптации для решения специфических проблем. Внутренние различия между регионами включают:

В развитых регионах с высоким уровнем экономической активности, таких как Душанбе и Согдийская область, налоговая база шире, что позволяет собирать больше налогов с компаний и физических лиц. В то же время в отдалённых регионах налоговая нагрузка может быть меньше, а собираемость налогов — ниже из-за ограниченной предпринимательской деятельности и наличия теневой экономики.

Системы налогообложения варьируются в зависимости от политического и экономического устройства страны, а также от уровня децентрализации власти. В рамках этого раздела мы рассмотрим национальные практики налогообложения на примере нескольких стран, чтобы выявить общие принципы и особенности регулирования налогов на региональном уровне.

В России региональные налоги и особенности их регулирования играют ключевую роль в обеспечении финансовой устойчивости субъектов Федерации и адаптации налоговой политики к местным условиям. Рассмотрим, как в разных частях страны регулируются такие налоги, и какие особенности влияют на сборы и расходование налоговых доходов.

Для более глубокого понимания, как различные страны подходят к налогообложению, мы также рассмотрим практики в других странах. В США система налогообложения делится между федеральным и местным уровнями, что создаёт сложную и многослойную налоговую структуру. Германия, с её федеративным устройством, демонстрирует, как налогообложение на уровне земель может влиять на финансовое положение и развитие регионов. Мы также рассмотрим примеры из Канады и Индии, чтобы увидеть, как разные федеративные и централизованные системы налогообложения могут быть организованы для решения специфических экономических и социальных задач.

Этот обзор поможет лучше понять, как различные страны адаптируют свои налоговые системы к местным условиям и какие практики могут быть полезны для оптимизации налогообложения на региональном уровне.

Российская Федерация, как государство с федеративной системой управления, обладает многослойной структурой налогообложения, где региональные налоги играют важную роль в формировании доходов субъектов Федерации. В России, как и в Таджикистане, регионы существенно различаются по уровню экономического развития, что отражается на особенностях регулирования и собираемости налогов. При этом региональные налоги и сборы, установленные законодательством, позволяют местным органам власти гибко реагировать на специфические потребности и экономические условия своих территорий.

1. Система региональных налогов в России

В России налоговая система разделена на три уровня: федеральный, региональный и местный. Региональные налоги являются важным источником доходов для субъектов Федерации, таких как республики, области и края. Основные налоги, которые регулируются на региональном уровне, включают:

Налог на имущество организаций. Этот налог взимается с юридических лиц и рассчитывается на основе стоимости имущества компании. Величина налога и порядок его уплаты могут варьироваться в зависимости от региона. Органы власти субъектов Федерации могут устанавливать льготы для определённых категорий налогоплательщиков, таких как предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью или социально значимыми проектами.

Транспортный налог. Этот налог взимается с владельцев транспортных средств и направляется в региональные бюджеты. Его ставка устанавливается региональными властями в пределах, предусмотренных федеральным законодательством, что позволяет учесть специфику транспортной инфраструктуры и социальные потребности конкретного региона. В некоторых регионах могут вводиться льготы для определённых категорий граждан, например, для многодетных семей или ветеранов.

Налог на игорный бизнес. Данный налог является одним из самых гибких инструментов регионального налогообложения. Он взимается с доходов, получаемых от организации и проведения азартных игр, и регулируется властями субъектов Федерации, которые могут варьировать ставки налога в зависимости от местных условий.

Эти налоги играют ключевую роль в формировании региональных бюджетов, особенно в тех регионах, где развита промышленность, транспортная инфраструктура и другие сектора, которые облагаются региональными налогами.

2. Особенности регулирования региональных налогов

Особенность российской системы налогообложения заключается в том, что федеральное законодательство устанавливает основные параметры налогообложения,

однако субъекты Федерации могут самостоятельно определять ставки, сроки и условия уплаты налогов в рамках установленных пределов. Это позволяет регионам адаптировать налоговую политику под свои экономические и социальные условия. Например, в экономически развитых регионах, таких как Москва или Санкт-Петербург, ставки налогов могут быть выше, чем в менее развитых субъектах, что способствует перераспределению налоговой нагрузки в пользу регионов с низкими доходами.

Кроме того, в некоторых регионах вводятся налоговые льготы и освобождения для стимулирования экономического роста. Это особенно актуально для слаборазвитых и депрессивных регионов, где налоговые льготы могут стать инструментом привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. В таких регионах могут применяться льготные ставки по налогу на имущество для новых предприятий или полное освобождение от транспортного налога для определённых категорий бизнеса.

3. Федеральная поддержка и межбюджетные трансферты

Несмотря на то, что региональные налоги являются важным источником доходов, многие регионы России сталкиваются с дефицитом бюджета из-за недостаточно развитой налоговой базы. Это особенно касается удалённых и депрессивных регионов, таких как Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток, где экономическая активность ниже, чем в центральных и западных частях страны. Для обеспечения сбалансированности бюджетов таких регионов применяется система межбюджетных трансфертов, когда средства перераспределяются из федерального бюджета в пользу регионов с низкими доходами.

Федеральное правительство предоставляет дотации, субсидии и субвенции регионам, где налоговые поступления недостаточны для финансирования необходимых расходов. Это помогает обеспечивать стабильность региональных бюджетов и финансировать социальные программы, строительство инфраструктуры и другие нужды, которые не могут быть покрыты за счёт местных налогов.

4. Примеры региональных налоговых инициатив

В некоторых регионах России успешно реализуются инициативы по снижению налоговой нагрузки для определённых отраслей экономики. Например, в ряде регионов Дальнего Востока введены налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Эти зоны созданы для привлечения инвестиций и включают в себя такие меры, как снижение ставок налога на прибыль и освобождение от ряда других налогов на несколько лет.

Другой пример — Московская область, где активно применяются налоговые льготы для предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, а также для крупных инвестиционных проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и

логистики. Эти меры помогают стимулировать экономический рост и способствуют созданию рабочих мест в регионе.

США: система местных и федеральных налогов

Система налогообложения в Соединённых Штатах Америки представляет собой сложный и многослойный механизм, который сочетает в себе федеральные, государственные и местные налоги. Такая структура налогообложения обусловлена федеративным устройством страны, где полномочия и ответственность по установлению налогов распределены между разными уровнями власти. Рассмотрим основные аспекты системы местных и федеральных налогов в США, а также их взаимодействие и особенности.

1. Федеральные налоги

Федеральное правительство США обладает полномочиями устанавливать и администрировать ряд ключевых налогов, которые представляют собой основной источник доходов федерального бюджета. Основные федеральные налоги включают:

- **Налог на доходы физических лиц (Individual Income Tax):** Этот налог является основным источником доходов федерального бюджета и взимается с доходов граждан и резидентов США. Налоговая система прогрессивная, с несколькими уровнями ставок в зависимости от уровня дохода. Налогоплательщики обязаны подавать годовые налоговые декларации и уплачивать налоги на основании своих доходов.
- **Налог на прибыль юридических лиц (Corporate Income Tax):** Этот налог взимается с прибыли компаний и корпораций. Ставка налога устанавливается федеральным законодательством, но компании могут также обременяться налогами на уровне штатов и местных властей.
- **Социальные налоги (Social Security and Medicare Taxes):** Эти налоги предназначены для финансирования программ социального обеспечения и медицинского страхования. Они взимаются с заработной платы и доходов сотрудников, а также с самозанятых лиц. Налоги на социальное обеспечение и медицинское страхование имеют фиксированные ставки и взимаются в рамках федеральной системы.

2. Государственные налоги

Каждый из 50 штатов США имеет свои полномочия в области налогообложения, что позволяет им устанавливать собственные налоговые ставки и правила. Основные виды налогов, взимаемых на уровне штатов, включают:

- **Налог на доходы физических лиц (State Income Tax):** Многие штаты взимают налог на доходы физических лиц. Ставки и правила могут сильно различаться. Например,

Калифорния имеет высокие ставки, в то время как штаты, такие как Техас и Флорида, не взимают налог на доходы физических лиц.

- **Налог на прибыль юридических лиц (State Corporate Income Tax):** Штаты также устанавливают налоги на прибыль компаний. Ставки и правила могут различаться, и компании обязаны уплачивать этот налог в каждом штате, где они ведут бизнес.

- **Налог с продаж (Sales Tax):** Этот налог взимается с продаж товаров и услуг. Ставки налога могут варьироваться в зависимости от штата и даже от конкретного местного правительства. Например, в Нью-Йорке существует и государственный, и местный налог с продаж.

3. Местные налоги

Местные власти в США имеют право устанавливать собственные налоги, которые помогают финансировать местные услуги и инфраструктуру. Эти налоги могут включать:

- **Налог на имущество (Property Tax):** Один из основных источников доходов местных бюджетов. Налог на имущество взимается с владельцев недвижимости на основании оценочной стоимости их имущества. Этот налог используется для финансирования местных школ, полиции, пожарной охраны и других общественных услуг.

- **Налог с продаж (Local Sales Tax):** Местные правительства могут вводить дополнительные ставки налога с продаж, которые добавляются к государственным ставкам. Это позволяет муниципалитетам получать дополнительное финансирование для местных нужд.

- **Налог на доходы (Local Income Tax):** Некоторые местные юрисдикции взимают налоги на доходы физических лиц, которые добавляются к федеральным и государственным налогам. Эти налоги могут использоваться для финансирования местных проектов и услуг.

4. Финансовое перераспределение и межбюджетные трансферты

Финансовое перераспределение и межбюджетные трансферты играют ключевую роль в уравновешивании налоговых доходов между федеральным и местным уровнями власти в США. Эти механизмы позволяют компенсировать различия в доходах и расходах между богатыми и бедными регионами, а также поддерживать финансирование ключевых общественных услуг.

- **Федеральные трансферты:** Федеральное правительство осуществляет ряд программ трансфертов, направленных на поддержку штатов и местных органов власти. Эти трансферты могут быть как целевыми, так и блоковыми. Целевые трансферты направлены на финансирование конкретных программ и проектов, таких как образование, здравоохранение и инфраструктура. Блоковые гранты предоставляются штатам с большей

свободой в расходовании средств, что позволяет адаптировать финансирование к местным потребностям.

- **Программы финансовой помощи:** В рамках программ финансовой помощи, таких как Medicaid (медицинское страхование для малоимущих) и Title I (финансовая поддержка школ в бедных районах), федеральные средства распределяются среди штатов и местных органов власти для выполнения социальных обязательств. Эти программы помогают компенсировать расходы на социальные услуги и снизить финансовую нагрузку на менее обеспеченные регионы.

- **Распределение налоговых доходов:** В некоторых случаях налоговые доходы, собранные на местном уровне, перераспределяются между регионами для уравновешивания бюджетов. Это может включать перераспределение доходов от налога на продажу или налога на имущество, что позволяет более равномерно распределить ресурсы и снизить финансовые диспропорции между регионами.

- **Финансовое выравнивание:** В США существуют механизмы финансового выравнивания, направленные на улучшение финансового состояния менее развитых штатов и местных органов власти. Это включает как федеральные программы поддержки, так и внутренние программы штатов, которые помогают компенсировать недостаток доходов и финансировать необходимые социальные услуги и инфраструктурные проекты.

Эти механизмы способствуют более справедливому распределению финансовых ресурсов, помогают справляться с неравенством между регионами и обеспечивают более устойчивое финансирование для ключевых общественных нужд. В результате, правительство играет важную роль в поддержке финансового здоровья местных органов власти и обеспечении их способности выполнять свои функции.

Германия: федерализм и налогообложение на уровне земель

Германия — федеративная республика, где налогообложение организовано на двух уровнях: федеральном и земельном. Земли (Bundesländer) имеют значительные полномочия в области налогообложения и могут устанавливать собственные налоговые правила в рамках федерального законодательства. Эта система позволяет учитывать региональные особенности и обеспечивает финансовую автономию земель.

1. Федеральные и земельные налоги

В Германии налоги распределяются между федеральным правительством и землями, что позволяет сбалансировать финансовые потоки и учитывать местные экономические условия. Основные налоговые полномочия разделены следующим образом:

- **Федеральные налоги:** Основные источники доходов федерального бюджета включают налог на прибыль корпораций, налог на доходы физических лиц (на уровне

федерации, в том числе социальные взносы), и акцизы на потребление. Эти налоги собираются на федеральном уровне и распределяются между разными регионами на основе различных формул.

- **Земельные налоги:** Земли имеют право устанавливать собственные налоги, включая налог на имущество, налог на наследство и дарение, а также налог на доходы от капитала. Каждая земля может устанавливать свои ставки и правила, что позволяет учитывать региональные экономические условия и особенности.

В Германии действует система финансового выравнивания, которая обеспечивает перераспределение налоговых доходов между федеральным и земельными уровнями. Основные принципы включают:

- **Финансовое выравнивание (Finanzausgleich):** Это система, направленная на уравновешивание финансовых возможностей между богатыми и бедными землями. Федеральное правительство осуществляет перераспределение средств через различные фонды, чтобы поддерживать финансовое равновесие и обеспечить финансирование основных социальных и инфраструктурных проектов.
- **Совместное налогообложение:** Налоги, такие как налог на доходы физических лиц и налог на прибыль корпораций, делятся между федеральным правительством и землями. Доля, которая остаётся у земель, может варьироваться в зависимости от налоговых формул и договоренностей.
- **Целевые гранты и субсидии:** Земли также могут получать целевые гранты и субсидии от федерального правительства для финансирования специфических проектов и программ. Это включает поддержку для развития инфраструктуры, образования и здравоохранения.

В разных странах мира также существуют интересные примеры систем налогообложения, где региональные и местные власти играют значительную роль в управлении налогами. Рассмотрим систему налогообложения в Канаде и Индии.

Канада — федеративная страна, где налогообложение делится между федеральным и провинциальным уровнями:

- **Федеральные налоги:** Основные федеральные налоги включают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль корпораций и налог на товары и услуги (GST). Эти налоги взимаются на уровне всей страны и обеспечивают основные доходы федерального бюджета.
- **Провинциальные налоги:** Провинции имеют право устанавливать собственные налоги, включая налог на доходы физических лиц, налог на прибыль компаний и налог на

продажи (PST). Провинции могут устанавливать свои ставки и правила налогообложения, что позволяет учитывать местные экономические условия.

- **Финансовое выравнивание:** В Канаде существует система перераспределения доходов, где федеральное правительство осуществляет трансферты провинциям для уравновешивания финансовых ресурсов и поддержки менее обеспеченных регионов.

Индия — федеративная республика, где налогообложение также делится между федеральным правительством и штатами:

- **Федеральные налоги:** Федеральное правительство взимает налог на доходы физических лиц, налог на прибыль корпораций, налог на товары и услуги (GST) и акцизы. Эти налоги формируют основную часть федерального бюджета.

- **Штатные налоги:** Штаты могут устанавливать собственные налоги, такие как налог на продажи (в некоторых случаях), налог на имущество и налог на акцизы на алкоголь. Штаты также имеют полномочия по определению ставок и правил в рамках федеральных норм.

- **Система перераспределения доходов:** В Индии существует система перераспределения ресурсов между центром и штатами через разные фонды и механизмы, направленные на поддержку менее развитых штатов и уравновешивание бюджетных дефицитов.

Эти примеры показывают, как различные страны адаптируют свои налоговые системы для учёта региональных особенностей и обеспечения финансовой стабильности. Каждый подход имеет свои уникальные черты и механизмы, которые помогают справляться с экономическими вызовами и поддерживать эффективное финансирование на всех уровнях власти.

Изучение практик налогообложения в разных странах может предоставить полезные идеи для улучшения налоговой системы Таджикистана. Каждая страна имеет свои уникальные подходы, которые можно адаптировать в зависимости от специфики экономического и социального контекста. Рассмотрим, какие из международных практик могут быть наиболее полезны для Таджикистана.

1. Финансовое выравнивание и межбюджетные трансферты

Пример из Германии и Канады: В Германии и Канаде эффективные системы финансового выравнивания позволяют уравновешивать бюджетные ресурсы между более развитыми и менее развитыми регионами. В Германии используется система финансового выравнивания, которая помогает компенсировать экономическое неравенство между землями через перераспределение средств и целевые гранты. В Канаде федеральное

правительство также осуществляет трансферты провинциям для поддержки менее обеспеченных регионов.

Рекомендации для Таджикистана: Таджикистан, учитывая своё разнообразие в уровнях экономического развития между регионами, может внедрить подобные механизмы перераспределения ресурсов. Создание системы межбюджетных трансфертов и целевых грантов, направленных на поддержку менее развитых регионов, может помочь уравновесить бюджетные дефициты и стимулировать экономическое развитие в регионах с низким уровнем доходов.

2. Гибкость регионального налогообложения

Пример из США: В США штаты имеют значительные полномочия в области установления собственных налоговых правил, что позволяет учитывать местные особенности и адаптировать налогообложение под региональные нужды. Это включает в себя возможность устанавливать разные ставки налога на доходы, продажи и имущество.

Рекомендации для Таджикистана: Для Таджикистана может быть полезно рассмотреть возможность предоставления регионам большей автономии в установлении некоторых местных налогов. Это позволит лучше учитывать местные экономические условия и специфические потребности регионов, способствуя более эффективному налоговому регулированию.

3. Развитие налоговых льгот и стимулов

Пример из Индии: В Индии штаты имеют возможность предоставлять налоговые льготы и стимулы для привлечения инвестиций и поддержки определённых секторов экономики. Эти льготы могут включать снижение налоговых ставок или полное освобождение от налогов для новых или стратегически важных предприятий.

Рекомендации для Таджикистана: Таджикистан может использовать подобные инструменты для стимулирования экономического роста и привлечения инвестиций в ключевые сектора экономики. Введение налоговых льгот для инвестиционных проектов и стратегически важных отраслей, таких как сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура, может помочь улучшить экономическую ситуацию в стране.

4. Улучшение администрирования налогов

Пример из Германии и США: В Германии и США особое внимание уделяется эффективному администрированию налогов и использованию современных технологий для повышения прозрачности и снижения уровня налогового мошенничества. Это включает в себя использование информационных технологий для автоматизации налогового администрирования и повышения точности расчётов.

Рекомендации для Таджикистана: Таджикистан может улучшить администрирование налогов, внедряя современные информационные системы и технологии. Это поможет повысить эффективность сбора налогов, снизить коррупцию и улучшить прозрачность налоговых процедур. Разработка и внедрение электронных платформ для подачи налоговых деклараций и мониторинга налоговых поступлений могут значительно улучшить налоговую систему страны.

Налогообложение играет ключевую роль в развитии регионов, предотвращая сдерживание местных бюджетов и стимулируя экономический рост. Опыт разных стран, таких как Россия, США, Германия, Канада и Индия, позволяет адаптировать налоговую систему к региональным особенностям и социально-экономическим условиям. Эти примеры показывают, что успешные системы включают в себя баланс между федеральными уровнями и уровнями власти, гибкость в налоговой политике, механизм перераспределения доходов, а также стимулирование ключевых отраслей экономики через налоговые льготы.

Таджикистан страна, обладающая развитыми экономическими технологиями и определяющими особенности, важно применять передовые мировые практики с учетом местных условий. Разработка эффективной системы межбюджетных трансфертов, внедрение региональных налоговых стимулов, а также повышение эффективности налогового администрирования могут способствовать развитию экономики и сокращению налогов между регионами.

Таким образом, модернизация налоговой системы Таджикистана в сторону большей гибкости, прозрачности и справедливого распределения доходов позволит не только усилить финансовую устойчивость страны, но и создать условия для долгосрочного социально-экономического прогресса.

Литература

1. Анализ Министерства финансов Республики Таджикистан по эффективности действующих налоговых и таможенных льгот. – Душанбе, 2021. – С.6.
2. Анализ Министерства финансов Республики Таджикистан по эффективности действующих налоговых и таможенных льгот. – Душанбе, 2021. – С.31-36.
- Закон Республики Таджикистан о принятие Налогового кодекса от 23. 12.2021 г. //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2019 г., №12, ч.1, ст. 681; 2020 г., №1-3, ст. 18; 2021 г., №1-3, ст.27.
4. Конституционный закон Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти» //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -2004. -№5,

ст. 339; 2006. -№11, ст 472; 2009. -№12, ст.814; 2010. -№12, ч-1, ст. 800; 2013. -№3, ст.179; №7, ст.500.

5. Реестр налоговых и таможенных льгот. Утвержден Постановлением Правительство Республики Таджикистан от 31 от 31 декабря 2020 г., №670

ВАЗЪИ МУОСИРИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Чориева Фариза Махмадназирова – унвончӯи кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Суроға: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе кӯчаи Нахимов 64/14. Телефон: (+992)102-10-10-49. E-mail: nabieva.fariza@mail.ru

Ин мақола вазъи кунуни низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳқиқ менамояд. Дар мақола ҷанбаҳои асосии фаъолияти низоми бонкӣ, аз ҷумла соҳтори бонкҳо, нақши онҳо дар иқтисодигӣ қишивар, инчунин мушкилот ва мушкилоти асосии он таҳлил карда мешаванд. Таҷбирҳои андешидан мақомот барои рушди баҳши бонкӣ ва баланд бардоштани самаранокии он таҳқиқид карда мешаванд. Муаллифони мақола инчунин таъсири тамоюлҳои байналмилалии молиявӣ ва иқтисодигро ба низоми бонкии Тоҷикистон таҳлил намуда, ҷиҳати беҳтар намудани устуворӣ ва рушди он дар дарозмулдат тавсияҳо пешниҳод менамоянд.

Вожакалидҳо: Низоми бонкӣ, бонкҳо, портфели қарзӣ, сиесати қарзӣ, ташкилотҳои молиявӣ, танзим, қарздиҳӣ, пардохтпазирӣ, амалиети асъорӣ, сармоягузорӣ, субот, ҳавфҳои қарзӣ, ҳамкории байналмилалӣ, рақаминосӣ, рушди технологияҳои молиявӣ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Чориева Фариза Махмадназировна – соискатель кафедры банковской деятельности Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14 Телефон: (+992)102-10-10-49. E-mail: nabieva.fariza@mail.ru

Данная статья исследует современное состояние банковской системы Республики Таджикистан. В статье анализируются основные аспекты функционирования банковской системы, включая структуру банков, их роль в экономике страны, а также основные вызовы и проблемы, с которыми она сталкивается. Освещаются меры, принимаемые властями для развития банковского сектора и повышения его эффективности. Авторы статьи также анализируют влияние международных финансовых и экономических трендов на банковскую систему Таджикистана и предлагают рекомендации по улучшению её устойчивости и развитию в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: Банковская система, банки, кредитный портфель, кредитная политика, финансовые институты, регулирование, кредитование, ликвидность, валютные операции, инвестиции, стабильность, кредитные риски, международное сотрудничество, цифровизация, развитие финансовых технологий

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Chorieva Fariza Makhmadnazovna is a candidate of the Department of Banking at the Tajik State University of Finance and Economics. Address: 64/14 Nakhimov Street, Dushanbe, 734067, Republic of Tajikistan Phone: (+992)102-10-10-49. E-mail: nabieva.fariza@mail.ru

This article examines the current state of the banking system of the Republic of Tajikistan. The article analyzes the main aspects of the functioning of the banking system, including the structure of banks, their role in the country's economy, as well as the main challenges and problems it faces. The measures taken by the authorities to develop the banking sector and improve its efficiency are highlighted. The authors of the article also analyze the impact of international financial and economic trends on the banking system of Tajikistan and offer recommendations for improving its stability and development in the long term.

Keywords: Banking system, banks, loan portfolio, credit policy, financial institutions, regulation, lending, liquidity, currency transactions, investments, stability, credit risks, international cooperation, digitalization, development of financial technologies.

Таҳлили вазъият ва тамоюли рушди низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бӯхронӣ солҳои 2015-2020-ро дар бар мегирад ва аз ҷониби мо дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои асосии рушди иқтисоди миллии Тоҷикистон барои ҳамин давраи соли гузашта анҷом дода шуд. Маълумот дар давраи баррасишаванд аз суръати мусбат ва баланди рушди иқтисоди миллӣ шаҳодат медиҳанд, аммо бо афзоиши таҳдидҳо ва хатарҳои макроиктисодӣ ва молиявӣ, таъсири бӯхрон ба низоми бонкии ватанӣ ва фаъолияти ғайрисамараноки бонкҳои ташкилкунандай он, ки метавонанд омилҳои маҳдудкунандай рушди устувори иқтисодӣ ва некӯаҳволии аҳолии кишвар гарданд.

Ҳамин тарик, таҳлили маълумот динамикаи устувори нишондиҳандаҳои асосии макроиктисодии рушди иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар давраи солҳои 2015-2020 нишон медиҳад. Ҳамин тарик, ММД номиналӣ бо нарҳҳои ҷорӣ 1,7 маротиба (аз 48 401 млн. сомонӣ дар соли 2015 то 82 540 млн. сомонӣ дар соли 2020 ё 34 139 млн. сомонӣ) афзуд. Афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 2,3 маротиба ё аз 12 миллиону 196 миллион сомонӣ ба 30 миллиону 890 миллион сомонӣ ё 18 миллиону 694 миллион сомонӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ аз 3,2 фоизи соли 2015 то 8,8 фоизро ташкил дод. Дар ин давра гардиши савдои хориҷии кишвар аз 4327 миллион доллари соли 2015 то ба 4557,8 миллион доллари ИМА дар соли 2020 ё 105 фоиз афзуд. Дар баробари ин афзоиши ҳаҷми содирот аз 891 миллион доллар то 1406,9 миллион доллар дар соли 2020 ё 1,6 маротиба дар заманаи коҳиши ҳаҷми воридот аз 4363 миллион доллари соли 2015 то ба 3150,9 миллион доллар дар соли 2020 миллион доллари амрикӣ ё 9,2% ташкил медиҳад. Ҳамзамон, дар ин давра

дар пасманзари суръати афзоиши босуръати беш аз 7,0 фоиз пастравии суръати рушди иктисадӣ дар солҳои 2015-2016 то 6,0 ва 6,9 фоиз ва дар соли 2020 то 4,5 фоиз мушохида мешавад. Динамикаи афзоиши ММД бо доллари ИМА бештар маълумотнок аст, ки дар ин давра 7% кохиш ёфтааст (аз 7851,0 млн. доллари ИМА дар соли 2015 то 7304,4 млн. доллари ИМА дар соли 2020 ё 547 млн. доллари ИМА)[2, 67]. Яъне, нишондиҳандаҳои дар боло зикршуда дар баробари инъикоси тамоюли мусбати афзоиши шумораи макронишондиҳандаҳо барои Тоҷикистон, ҳамзамон мавҷудияти давраҳои афзояндаи ноустуориро дар сатҳи макро, таҳти таъсири маҷмӯи омилҳои берунӣ ва дохилӣ инъикос менамоянд.

**Ҷадвали 1. Динамикаи муҳимтарин нишондиҳандаҳои молиявӣ ва пулӣ
Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020*.**

Нишондих андаҳо	Воҳиди ченак.	20015	2016	2017	2018	2019	2020	Ченаки 2020/2015 (+,-) п.п.
Даромади буҷети давлатӣ	млн. сомонӣ	16586,5	18405,2	19995,5	23925,5	23469,4	25065,0	+8478,5
Хароҷоти буҷети давлатӣ	млн. сомонӣ	16277,4	18294,3	22264,2	24187,4	23806,6	24812,5	+8535,1
+ Профицит/- дефицит	млн. сомонӣ	309,1	110,9	2308,7	-261,9	-337,2	252,5	-56,6
Ҳиссаи профицит/дефицит нисбат ба ММД	%	0,3	0,2	3,6	0,4	0,4	0,3	0,0 п.п.
Қарзи беруна	млн. доллар	2194,5	2274,1	2879,0	2924,2	2849,7 ₄	2921,77	+ 727,27
Ҳиссаи қарзи беруна дар ММД.	дар %	27,9	32,7	40,3	38,9	35,3	40	12,1 п.п.
Таваррум, аз рӯи ИНИ	дар %	5.1	6.1	6.7	5,4	7,9	9,4	+ 4,3 п.п.
Интиқоли пул	млн. доллар	2300,0	1930,0	2550,0	22568,0	2731,0	2558,0	+ 258
Қурби расмии асъор	сомонӣ/дол. ИМА	6.1630	7.8770	8.8211	9.4236	9,68	11,3	+ 5,137
Пешниҳод и васеи пул мувоғики М4	млн. сомонӣ	10 790	14 788	18 018	18 949	22155	26 139,9	+15 350

Сатҳи монетизасия	дар % ба ММД	22.29	27.15	29.49	27.52	28,6	31,7	+ 9,41 п.п.
Пули нақд дар муомилот тибқи М0	млн. сомонӣ	4 591	7 588	10 950	12 196	15332	18058,5	+ 13 468
Меъёри бозтамвил	%	8.00	9.77	15.13	14.24	13,75	12,00	+ 4 п.п.
Меъёрҳои фоизӣ - аз рӯи пасандозҳо	дар %	2.30	2.23	2.78	3.01	9,23	8,15	+ 5,85 п.п.
- аз рӯи қарзҳо	%	25.17	25.06	29.28	26.02	22,72	14,83	- 10,34 п.п.
Қарзи софи дохилӣ	млн. сомонӣ	13 121,8	15 339,3	13 600,9	14 104,6	14 541,1	16 644,7	+ 3,522,9
Ҳиссаи қарзи софи дохилӣ дар ММД	%	27,1	28,1	22,3	20,4	18,8	20,1	- 7,0 п.п.
Маблағҳои пардохтпаз ири ташкилотҳои қарзӣ	млн. сомонӣ	3925	6048	5713	5869	5018	6969,45	+ 3 044,5
Сатҳи пардохтпаз ирӣ, нисбат ба ММД	%	8,11	11,10	9,35	8,53	6,49	8,44	+ 0,3 п.п.

Сарчашма: *Аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумот ҳисоб карда шудааст: Бюллетени омори бонкӣ, 2012 (208)-саҳ. 9-21; 2014 (223) - с. 9-20; 2019, саҳ. 8-20.; мувофиқи Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019 ва 2020. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ; ***- тибқи Ҳисоботи қарзи давлатӣ барои солҳои 2018 ва 2020. сомонаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ҳамин тарик, таҳлили маълумоти ҷадвал нишон медиҳад, ки сарфи назар аз афзоиши даромади буҷети давлатӣ 1,51 маротиба (аз 16586,5 млн. сомонӣ дар соли 2015 то 25065,0 млн. сомонӣ дар соли 2020 ё 8478,5 млн. сомонӣ), вале ҳароҷоти буҷети давлатӣ 1,53 маротиба зиёд шудааст. Ҳарчанд расман дар ин давра дефитсити буҷети давлатӣ танҳо барои солҳои 2018 ва 2019 (мутаносибан 261,9 ва 337,2 миллион сомонӣ) ба мушоҳида мерасад, аммо профитсит дар солҳои 2015, 2016, 2017 ва 2020 аз ҳисоби секвестрсозии ҳароҷоти буҷети давлатӣ ва грантҳои беруна аз шарикони байналмилалӣ барои дастгирии буҷет ҳароҷоти иловагӣ ба даст омадааст. Ҳамин тарик, барои пӯшонидани дефитсити буҷет, баҳусус дар давраҳои таъсири омилҳои беруна ба иқтисоди хурди кушоди Тоҷикистон ва дар давраи шиддат ёфтани бӯхрони қарзии кишварҳои ҳавзаи Европа (2015-2017), сустшавии суръати афзоиши иқтисодиёти миллӣ (то 4,5% ММД), кам шудани

даромади субъектҳои хоҷагии халқ, аз ҷумла кам шудани даромади буҷети давлатӣ, ба амал омад. Он ҳамчунин боиси ҷалби захираҳои иловагӣ барои дастгирии фаъолияти сармоягузорӣ аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми қарзи ҳориҷии давлатӣ гардид. Ҳамин тарик, афзоиши қарзи ҳориҷии Тоҷикистон 1,3 маротиба аз 2194,5 миллион доллар ба 2921,77 миллион доллар ё 727,27 миллион долларро ташкил дод. Дар ин давра ҳиссаи қарзи беруна нисбат ба ММД аз 27,9 фоизи соли 2015 то 32,7 фоиз дар соли 2016 тағйир ёфт; то 40,3% дар соли 2017, то 38,9% дар соли 2018; дар соли 2019 ба 35,3 фоиз ва дар соли 2020 ба 40,0 фоиз расид. Дар маҷмӯъ қарзи беруна дар давраи баррасӣ 12,1 фоиз афзуд.

Таҳлили муфассали рушди низоми бонкии Тоҷикистон дар давраи бӯхронии солҳои 2015-2020 (Ҷадвали 2.) нишон медиҳад, ки ҳарчанд дороиҳои ташкилотҳои бонкӣ 1,4 маротиба (аз 18,3 млрд. сомонӣ дар соли 2015, то 26,3 млрд. сомонӣ дар соли 2020) афзоиш ёфта бошанд ҳам, ҳиссаи онҳо дар ММД аз 38,51% дар соли 2015, то 31,87% дар соли 2020 коҳиши ёфтааст, ё ба 6,6 банди фоизӣ (п.п.) афзуд [2]. Яъне раванди регрессия ба амал меояд, ки бо камшавии саҳми дороиҳои бонкӣ ба динамикаи рушди иқтисодии иқтисодиёти миллӣ инъикос меёбад.

Ҷадвали 2. Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии рушди сегменти бонкии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020, млн. сомонӣ*

Нишондиҳандаҳо	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Тағйирот 2020/2015, дар %,(+/-) дар б.ф. (п.п.)
Дороиҳо	18639	21187	20932	21201	21976	26307	141,1%
- ҳиссаи дороиҳо, бо % дар ММД	38,51	38,86	34,26	30,80	28,41	31,87	-6,6 п.п.
Дороиҳои пардохтпазир	4484	6482	6283	6472	6068	7916	176,5%
- ҳиссаи онҳо бо % дар ММД	9,26	11,90	10,26	9,40	7,84	9,59	+0,33 п.п.
Қарзҳо	11229	9823	8508	8677	9703	10882	96,9%
- ҳиссаи онҳо бо % дар ММД	23,20	18,03	13,92	12,60	12,54	13,18	-10,02 п.п.
Қарзҳои таъхиршуда	2039	3441	2014	1994	1476	1278	62,7%
Фонд барои талафоти эҳтимолии қарзҳо	-1547	-1673	-1696	2027	1869	1843	-119%
Сармояҳо	276	1604	2172	2427	2232	2672	9 раз
Маблағҳои асосӣ	1991	3176	4200	4207	4149	4616	231%
Ӯҳдадориҳо	16222	15690	15207	15287	15749	19131	117,9%
Амонатҳо	8614	9244	9283	9724	9682	11414	132,5%
- ҳиссаи онҳо бо % дар ММД	17,80	16,97	15,19	14,12	12,52	13,83	-3,97
Амонатҳои дарҳостӣ	2682	3313	4274	4885	4699	5931	221%
Амонатҳои дигар	5392	5931	5009	4838	4964	5482	101,6%
Қарзҳои мутамарказ	279	304	91	78	72	116	41,5%
Қарзҳои байнибонкӣ	1157	972	1461	776	953	2122	183,4%
Векселҳо барои пардохт	2882	3146	2966	3123	3120	477	16,5%

Сармоя	2417	5497	5725	5913	6226	7177	296%
- ҳиссаи дороихо, бо % дар ММД	4,99	10,09	9,37	8,59	8,05	8,69	+3,7

Сарчашма:^{*} Аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумоти Бюллетени омори бонкӣ 2018-2021 ҳисоб карда шудааст. Сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон, www.nbt.tj.

Чунин тамоюоли манғӣ дар ҳиссаи қарзҳои ба иқтисодиёт додашуда, ки аз 23,2 фоизи ММД дар соли 2015, то 13,18 фоизи ММД дар соли 2020 ё 10,02 банди фоизӣ ба таври назаррас коҳиш ёфтааст, низ мушоҳида мешавад. Аммо дар ин замина мушкилот боз ҳам бо сабабе, ки бақияи қарзҳои ба иқтисодиёт додашуда аз 11,2 миллиард сомонӣ дар соли 2015, то ба 10,9 миллиард сомонӣ дар соли 2020 ё 347 миллион сомонӣ комилан коҳиш ёфтааст, шадидтар гардидааст.

Дар заминаи ҷалби пасандозҳо, дар ташкилотҳои қарзӣ тули солҳои 2015-2020 тамоюлҳои зиддунакиз ба вучуд омадаанд. Ҳамин тариқ, бо афзоиши ҳаҷми мутлаки пасандозҳои ҷалбшуда аз 8614 миллион сомонӣ дар соли 2015, то 11414 миллион сомонӣ дар соли 2020 ва ё 2800 миллион сомонӣ ҳиссаи онҳо дар ММД, аз 17,8 фоизи соли 2015 то 13,83 фоиз дар соли 2020, ё ки дар ҳаҷми 3.97 банди фоиз (п.п.), коҳиш ёфт. Мутаносибан, имконияти бонкҳо дар додани қарз ба субъектҳои хочагии ҳалқ ба таври назаррас коҳиш ёфта, имкони рушди устувори онҳоро бозмедорад. Чунин ҳолат ба вучуд омад, ки берун аз бонкҳо дар муомилот (аз рӯи маҷмӯи пулии M0) зиёда аз 15 миллиард сомонӣ маблағҳои озоди аҳолӣ ва шахсони ҳуқуқӣ, қарор дошт. Яъне зерсегменти бонкӣ, ки дар ҳолати бӯхронӣ қарор дошт, вазифаи сафарбаркуни пасандозҳои дохилӣ ва табдили онҳо ба сармоягузориро пурра ва муассир иҷро накард. Дар баробари ин, бад шудани нишондиҳандаҳои молиявии низоми бонкӣ, ки аз ҳадди бехатарӣ берун рафта буд, боиси афзоиши нобоварии ҳам аз ҷониби аҳолӣ ва ҳам аз ҷониби субъектҳои соҳибкорӣ ва кам шудани маҳзани захираву имкониятҳои қарздиҳӣ барои иқтисодиёт гардид.

Сарфи назар аз афзоиши сармояи ташкилотҳои қарзӣ дар давраи баррасиshawанда (4,7 млрд. сомонӣ) ва ҳиссаи онҳо дар ММД (3,7 банди фоизӣ), ташкилотҳои қарзӣ бинобар афзоиши хавфҳо натавонистанд ҳаҷми сармоягузории қарзиро ба иқтисодиёт афзоиши диханд. Яъне, дар давраи баррасиshawанда раванди афзоиши ҳиссаи дороихои бонкие, ки даромад намедиҳанд, мушоҳида мешавад. Ҳамин тариқ, ҳаҷми фондҳои асосӣ барои солҳои 2015-2020 аз ҳисоби ба тавозуни баҳисобигирии амволи ғайриманқули қарзгирандагон барои баргардонидани қарзҳои батаъхиргузориашон 2625 миллион сомонӣ ё 2,3 баробар афзоиши ёфт. Ин раванд ҳам боиси коҳиши замонаи даромади бонкҳо, аз сабаби ба даст наомадани даромади назарраси фоизӣ ва ҳам афзоиши иловагии ҳароҷоти нигоҳдориву фурӯши минбаъдаи онҳо, бо назардошти ҳароҷоти судӣ мегардад[3].

Ҳаҷм ва ҳиссаи дороихо пардохтпазир дар тавозуни ташкилотҳо қарзӣ, ки барои амалиёти спекулятивӣ истифода мегардиданд, зиёд шуд. Ин боиси афзоиши ноустувории пули миллӣ ва афзоиши хатарҳои асъорӣ гардид. Ҳамин тарик, ҳаҷми онҳо аз 4,5 миллиард сомонӣ дар соли 2015 то 7,9 миллиард сомонӣ дар соли 2020 ё 3,4 миллиард сомонӣ афзоиш ёфтааст. Ҳамзамон, барои ин дороихо аз 9,26% дар соли 2015, то 9,59% дар соли 2020 ё 0,33 банди фоизӣ (п.п.) афзоиш ёфт. Илова бар ин, бо тарси хатари аз даст додани пардохтпазирӣ ва муфлишавии эҳтимолӣ, бисёр ташкилотҳо қарзӣ, баҳусус бонкҳои тичоратӣ, ки ҳиссаи зиёди пасандозҳои аҳолӣ дар ӯҳдадориҳои худ доранд, ба раванди барориши захираҳои иловагӣ барои пардохти пасандозҳо, аз ҷумла бо роҳи коҳиш додани барориши қарзҳои нав ва пеш аз мӯҳлат ситонидани қарзҳои қаблан додашуда ба қарзгирандагон, шуруъ намуданд.

Яъне, дар баҳши бонкии бозори молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар мавриди пардохтпазирӣ ва ҳам додани қарзҳо барои солҳои 2015-2020 вазъи бӯхронӣ вуҷуд дорад [1]. Фактҳои мазкур аз мавҷудияти на танҳо бӯхрони қарзӣ ва амонатии маҳаллӣ, балки аз як бӯхрони системавӣ дар доҳилии низоми бонкии ватанӣ шаҳодат медиҳанд, ки таҳти таъсири омилҳои берунӣ ва доҳилӣ ба вуҷуд омадааст.

Дар шароити бад шудани сифати сандуқи қарзии бонкҳои ватанӣ, дар баробари омилҳои беруна (пастшавии нарҳҳо ва ҳаҷми истеҳсоли молҳои содиротӣ, даромади содироткунандагон-қарзгирандагон коҳиш ёфт, муносибатҳои молиявии онҳо бо таъминкунандагон-қарзгирандагони доҳилии бонкҳо ҳалалдор шуданд, кам шудани интиқоли маблағҳо ва воридоти сармоягузории хориҷӣ боиси кам шудани даромади умумии субъектҳои хоҷагидорӣ ва иқтидори сармоягузории онҳо, якбора боло рафтани қурби асъори хориҷӣ ва ғайра гардид), омилҳои доҳилӣ низ таъсири манғӣ расониданд. Аз ҷумла қонуншиканиҳо, ба мисли вайрон кардани фарҳангӣ корпоративӣ ва менечмент, ки дар вайрон кардани расмиёти қарзӣ, афзоиши фасод дар додани қарз ба субъектҳои дорои иқтидори пасти қарзӣ, бад шудани мониторинги қарзҳо ва андешидани чораҳои зиддибӯхронӣ, боиси афзудани қарзҳои таъхиршуда ва бад шудани ҳолати молиявии низоми бонкӣ, баҳусус сабаби бад шудани фаъолияти бонкҳои калон ва аз ҷиҳати системавӣ муҳим, гаштанд [5]. Ин омил аз ҷониби БМТ ва Ҳукумати Тоҷикистон тақозо намуд, ки маҷмӯи тадбирҳои зиддибӯхронӣ ва мукаммалгардонии низоми бонкиро, дар шакли барномаҳои миллӣ ва соҳавии зиддибӯхронӣ қабул намоянд.

Ҳамин тарик, маҷмӯи санадҳо, аз ҷумла барномаи зиддибӯхронии ба ҳадди ақалл кам кардани таъсири манғии омилҳои беруна ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар сатҳи миллӣ қабул гардид, ки дар онҳо солимгардонии низоми бонкӣ нақши маҳсус ва афзалиятнок дошт. Ҳамзамон, барномаи зиддибӯхронии умумисоҳавӣ оид ба бехтаргардонии фаъолияти

Бонки миллии Тоҷикистон ва барномаи раҳоӣ аз бӯхрону солимгардонии ду бонки аз ҷиҳати системавӣ муҳими кишвар, аз ҷумла ҶСК «Агроинвестбонк» ва ҶСК «Тоҷиксодиротбонк», дар сатҳи микро қабул карда шуданд.

Татбики маҷмӯи барномаҳои зиддибӯхронӣ имкон дод, ки таъсири манғии омилҳои беруна ба иқтисоди Тоҷикистон ба ҳадди ақалӣ кам карда шавад ва аз гузариши он ба марҳилаи бӯхрони иқтисодӣ пешгирий карда шавад, ҳарчанд раванди сустшавии суръати рушди иқтисодӣ, ки қаблан оиди он зикр гардида буд, ба назар мерасид. Дар ин ҷода қумакҳои берунаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки баҳри нигоҳ доштани мувозинати буҷет равона шуда буд, низ нақши муҳимро бозид.

Аммо, тадбирҳо оид ба татбики барномаҳои зиддибӯхронӣ дар сатҳи бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим, бо як қатор сабабҳо натиҷаи мусбӣ надоданд, ки дар натиҷа иҷозатномаи фаъолияти ду бонки аз ҷиҳати системавӣ муҳими кишвар, аз ҷумла ҶСК «Агроинвестбонк» ва ҶСК «Тоҷиксодиротбонк» бо барҳамдии минбаъдаи онҳо, лағв карда шуд. Омили мазкур, чи тавре дар қисми назариявии рисола тадқиқ гардида буд, дар баробари дигар омилҳо боиси ба вуқӯи омадани бӯхрони бонкӣ дар иқтисодиёти Тоҷикистон гардид, ки таҳлили динамикаи нишондиҳандаҳои асосии устувории молиявии Тоҷикистон дар зерсегменти бонкӣ барои солҳои 2015-2020 низ, аз он шаҳодат медиҳад. Ҳамин тарик, муҳимтарини онҳо маҷмӯи нишондиҳандаҳо мебошанд, ки ба ҷаҳор гурӯҳ дохил мешаванд: кифоятии сармоя, сифати дороиҳо, даромаднокӣ ва пардохтпазирий. Таҳлил ва ҳисобҳои муаллиф нишон медиҳад, ки гарчанде дар давраи баррасишаванда арзишҳои расмии нишондиҳандаҳои сармояи танзимшавандаи дараҷаи якум ва сармояи танзимқунанда барои система, бо назардошти ҳавф ба инобат гирифта шудаанд, гарчанде ки онҳо дар доираи микро-пруденсиалий қарор доранд, дар баробари ин, онҳо воқеан талаботи муқаррариро вайрон мекунанд, ки ин омил боиси афзоиши ҳавфҳо ва муфлишавӣ мегардад. Ҳамин тарик, сармояи танзимшавандаи вобаста ба ҳавф бо арзиши ҳадди ақали нишондиҳандаи 12% дар давраи солҳои 2015-2020 расман дар ҳудуди аз 13,1 то 26% тағиیر ёфт, аммо бо назардошти бениҳоят бад шудани сифати сандуқи қарзӣ он воқеан паст буд (5%), ва ба таври нопурра захираҳо ташаккул ёфта, махзани даромад низ, кам шуд.

Ҳисобҳо нишон медиҳанд, ки арзиши воқеии нишондиҳандаҳои сармояи танзимшавандаи сатҳи якум ва сармояи танзимшаванда аз нишондиҳандаҳои зарурӣ барои ду бонки аз ҷиҳати системавӣ муҳим, ба мисли ҶСК «Агроинвестбонк» ва ҶСК «Тоҷиксодиротбонк» хеле паст аст. Омили иловагии мавҷудияти таҳрифи маълумоти расмӣ он аст, ки мавҷудияти муносибати корпоративии асосноки роҳбарияти ташкилотҳои қарзӣ ҷиҳати ороиш додан ва беҳтар намудани нишондиҳандаҳои асосии молиявии онҳо барои пешниҳод ба саҳмдорон, сармоягузорон ва кредиторон, инчунин мақсади гирифтани

мукофотпулӣ, подошҳо ва дивидендҳо аз ҷониби роҳбарият ва кормандон бо баҳодиҳии субъективии ҳолати воқеи корҳо алоқаманд аст. Вазъияти мазкур, аз ҷумла оид ба самаранокии пасти БМТ вобаста ба иҷрои вазифаҳои назоратӣ ва баҳодиҳии нокифояи фаъолияти бонкҳо аз ҷониби ташкилотҳои аудиторӣ, аз ҷумла ширкатҳои хориҷии аккредитатсияшуда, ки дар бозори дохилии бонкӣ амал мекунанд, вобаста аст.

Ҳамин тариқ, таҳлили амиқи омилӣ ва комплексӣ, аз ҷумла таҳлили таъсири нишондиҳандаҳои ду бонки аз ҷиҳати системавӣ муҳими ватанӣ ба системаи бонкӣ, дар маҷмӯъ мавҷудият ва афзоиши таҳдидҳои назарраси системавӣ тавассути манбаҳои муҳталиф, бадтар шудани вазъи нишондиҳандаҳои умумии низоми бонкиро нишон медиҳанд [7].

Вобаста ба ин, агар арзиши сатҳи ҳадди қабули сифати қарзро (на бештар аз 5 фоизи қарзҳои батаъхирафтода аз сандуқи қарзии ташаккулёфта дар маҷмӯъ) ба инобат гирем, барои фаъолияти устувори низоми бонкӣ, дар асл арзиши он аз даврае, ки мо таҳлил мекунем ба таври қобили мулоҳиза, баландтар аст. Аз ин лиҳоз, хиссаи қарзҳои таснифшуда дар сандуқи қарзии умумии сегменти бонкӣ дар соли 2015 – 26,3%, 47,6% дар соли 2017, 36,5% дар соли 2018, 31% дар соли 2018, 1%, дар соли 2019 27,0% ва дар соли 2020 23,8% – ро ташкил медод. Яъне, дар тамоми давраи баррасишаванда арзиши ин нишондод аз доираи иҷозатдода берун буда, аз 6 то 8 маротиба зиёдтар буд. Ба ташаккули чунин таҳдид ҳаҷм ва сифати пасти сандуқи қарзии ду бонки аз ҷиҳати системавӣ муҳими ватанӣ таъсири қалон расонд. Ҳамин тариқ, мақоми танзимқунанда дар давраи солҳои 2015-2020 дар бораи зарурати маҳдуд кардани фаъолияти бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим, дар робита ба манъи додани қарзҳои нав, самти имтиёznоки қарзҳои мавҷуда ва батаъхирафтода барои баргардонидану пардохтани пасандозҳо ба бонк, ҳамчун воситаи асосии иҷрои ўҳдадориҳои молиявӣ дар назди амонатгузорон ва сармоягузорони қарзӣ тавассути сафарбар намудани захираҳои дохилии ин бонкҳо, қарор қабул кард [6].

Дар натиҷа, дар солҳои 2015-2020 ҳаҷми умумии қарзҳо ба низоми бонкӣ аз 10 миллиону 955 миллион сомонӣ дар соли 2015, то ба 10 миллиону 882 миллион сомонӣ дар соли 2020 ё 73 миллион сомонӣ коҳиш ёфт. Омили мазкур инчунин аз сабаби он ба вучуд омад, ки БМТ вазифаҳои худро, ки дар назария яке аз василаҳои муҳимтарини нигоҳдории суботи молиявии низоми бонкӣ ва пардохтпазирии он ба ҳисоб меравад, ба таври пурра иҷро накардааст. Бо дарназардошти мавҷудияти маҳдудиятҳои қонунгузорӣ дар фаъолияти БМТ ҳамчун «бонки бонкҳо» ва кредитори марҳилаи ниҳоӣ, инчунин вазъи душвори молиявии худи танзимқунанда, барои нигоҳ доштани пардохтпазирии бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим маблағҳои иловагӣ ҷудо карда нашуданд, аз ҷумла ба ҶСК «Агроинвестбонк» ва ҶСК «Точиксадиротбонк». Бо дарназардошти миқёсу ҳаҷми

муомилоти қарзӣ, амонатӣ, дигар амалиётҳои молиявӣ ва ҳиссаи онҳо дар низоми бонкӣ якбора коҳиш ёфтани базаи даромади бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим аз ҳисоби кам шудани даромади фоизӣ, инчунин бад шудани пардохтпазирии онҳо, ба хуручи иловагии пеш аз мӯҳлат ва оммавии қарзҳои байнибонкии ҳориҷии қаблан ҷалбшуда бинобар сабаби бад шудани нишондиҳандаҳои молиявӣ, оварда расонид. Ин омилҳо боиси тезутунд шудани бӯҳрон дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардианд. Ҳамин тарик, раванди коҳиши ҳаҷми сандуқи қарзӣ дар солҳои 2016, 2017, 2018 ва 2019, бо афзоиши андаке барқароршавӣ танҳо дар соли 2020, ба амал омад. Ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки низоми бонкӣ дар давраи солҳои 2015-2020 дар ҳолати бӯҳронӣ қарор дошта, дар анҷоми он раванди раҳӣ аз бӯҳрон ва барқароршавии низоми бонкӣ мушоҳида мешавад.

Бар асари таъсири омилҳои беруна, аз қабили коҳиши ММД-и ҷаҳонӣ, тағйирёбии қурби асъор ва бекурбашавии шадиди пули миллӣ, поин рафтани нарҳҳо ва ҳаҷми истехсоли маҳсулоти содиротӣ, коҳиши даромад ва ҳаҷми тиҷорат, вазнинии қарз ба қарзгирии бонкҳо, ки қисми зиёди он дар бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим қарор дошта буданд. Омили мазкур ба он оварда расонд, ки дар давраи баррасишаанд ҳиссаи қарзҳои таснифшуда ё батаъхирафтода дар низоми бонкӣ, дар соли 2015 то 38,2 фоиз, дар соли 2016 то 59,40 фоиз, дар соли 2017 то 43,2 фоиз, то 40,8 % дар соли 2018, то 28,9% дар соли 2019 ва то 23,74% дар соли 2020, дар маҷмӯъ азоиш ва мутараддид ёфт. Сарфи назар аз он, ки дар давоми солҳои 2015-2020 он 14,48 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст, аммо то ҳол аз сатҳи бехатарӣ якчанд маротиба (дар соли 2020 зиёда аз 4 маротиба) зиёд мебошад. Ҳамин тарик, маҳз дар солҳои 2015-2020 ба бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим, ки дар солҳои қаблӣ ҳам пасандозҳо ва ҳам сандуқи қарзиро зиёд карда буданд, аз сабаби паст шудани сифати қарзҳо бештар осеб диданд [11].

Омили дигари берунае, ки афзоиши бӯҳрони низоми бонкиро дар маҷмӯъ ба таври назаррас суръат бахшид, ин сатҳи баланди долларикунонии амалиёти асосии бонкӣ мебошад. Чунин омил маҳсусан бо фаъолияти бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим алоқаманд буда ва дар бахшҳои ҷалби амонатҳо, қарзҳо ва қарзҳои байнибонкӣ бартарӣ доштанд, ки бо асъори ҳориҷӣ ифода ёфта, зиёда аз 80% тамоми бозори бонкиро дар сегментҳои дар боло зикршуда ташкил медиҳад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар солҳои 2015-2020 аз ҳисоби афзоиши қурби асъор ва ҳарочоти молиявии хизматрасонии пасандозҳо бо асъори ҳориҷӣ, ҳаҷми онҳо 930 миллион сомонӣ ё 15,7 фоиз кам шудааст, ҳаҷми қарзҳо бо асъори ҳориҷӣ бошад 2561 миллион сомонӣ ё 35,8 фоиз кам шудааст. Ҳаҷми қарзҳои байнибонкӣ бо асъори ҳориҷӣ бошад, каме 155 миллион сомонӣ ё ҳамагӣ 11,1 фоиз афзуд. Яъне, тағйирёбии қурби асъор ва бекурбашавии якбораи пули миллӣ ба

коҳиши ҳачми муомилоти қаблан зикршуда дар низоми бонкӣ, асосан таҳти таъсири бад шудани нишондиҳандаҳои бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим таъсир расониданд (тафсилоти бештар дар сарҳати оянда).

Дар баробари ин, хиссаи пасандозҳо бо асьори хориҷӣ дар ҳачми умумии онҳо дар давраи таҳлил коҳиш ёфт. Ҳамин тарик, агар хиссаи ин нишондиҳанда дар соли 2015 69,47 фоизро ташкил дода бошад, пас дар соли 2020 ин нишондод 44,2 фоизро ташкил медиҳад, ки 25,3 банди фоизӣ камтар мебошад [2].

Барои ҷамъбости гуфтаҳои боло, дар заминаи татбиқи минбаъдаи бахши молиявӣ ва ислоҳоти низоми бонкӣ стратегияи ҳамаҷониба таҳия ва татбиқи он зарур аст, ки унсурҳои муҳими зеринро дар бар мегирад:

- рушди ҳамаҷонибаи бахши молиявӣ дар маҷмӯъ, имкон медиҳад, ки доираи васеи воситаҳои молиявӣ ва захираҳо бо ҳадди ақали ҳароҷот ва хатарҳо, доираи васеи воситаҳои муҳофизати ҳама гуна ҳавфҳои молиявӣ (ликвидӣ, қарзӣ, асьорӣ ва ғ.);

- муттаҳидсозии бахши бонкӣ бо роҳи кам кардани шумораи бонкҳои тиҷоратии ноустувор, аз ҷумла қатъ намудани фаъолияти бонкҳои ғайри қобили амал ва муттаҳид намудани онҳо бо бонкҳои устувор;

- такмили заминаи қонунгузорӣ тавассути ворид намудани тағириу иловаҳо ва қабули қонунҳо ва санадҳои меъёрии нав, ки фаъолияти бонкиро танзим мекунанд;

- таҳқими иқтидори қонунгузорӣ ва молиявии БМТ ҳамчун танзимгари асосии бахши молиявӣ, ки ба таври фаъол бонкҳои сатҳи дуюм, бахусус бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳимро дастгирӣ ва ҳифз намояд;

- пурзӯр намудани назорати бонкӣ тавассути дастгирии методӣ ба фаъолияти бонкҳои сатҳи дуюм, маҳсусан бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим, назорати қатъии иҷроиши стандартҳои микропруденсиалий, тафсири дурусти онҳо, таҳия ва татбиқи нақшаҳои зиддибӯҳронии корпоративӣ;

- такмили идоракунии бонкҳои тиҷоратӣ, бахусус бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим тавассути рушди низоми идоракунии корпоративӣ, ташаккули менечменти замонавӣ ва омодасозии мунтазами он, аз ҷумла амалҳо дар ҳолатҳои бӯҳронӣ, ҷорӣ намудани стресс-санчишҳо ва идоракунии тадбирии фаъолияти онҳо;

- баланд бардоштани шаффофијати фаъолияти бонкҳо, бахусус бонкҳои аз ҷиҳати системавӣ муҳим;

- ташкили системаи муносиби мукаммали идоракунии бӯҳрон, ки ба мушкилоти мусир мувоғиқ аст, аз ҷумла ҳамоҳангсозии фаъолиятҳо байни ҳамаи ҷузъҳои он, аз ҷумла ташкилотҳои воломиллӣ (ХБА, Шӯрои суботи молиявӣ, Кумитаи Базел ва ғ.), миллӣ (Хукумати кишвар, Агентии суғуртаи пасандозҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯрои миллии

суботи молиявии Чумхурии Тоҷикистон ва ғ.), соҳавӣ (БМТ, аз ҷумла Кумитаи суботи молиявии БМТ, Вазорати молияи Чумхурии Тоҷикистон, в ғ.), ҷамъиятӣ (Ассоциацияи бонкҳои Тоҷикистон, Амфот ва ғайра), субъектҳои хурд (бонкҳо, БСМ, раёсатҳои қарзӣ, фондҳои ҳедҷӣ, биржаҳои сӯғуртавӣ ва ғ.).

АДАБИЁТ

1. Беляева М. И. Анализ методов управления кредитным портфелем в коммерческих банках России / М. И. Беляева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2020. – Т. 13. – № 2. – С. 40-47.
2. Бюллетени омори бонкӣ солҳои 2018-2021.
3. Кондратьев В. И. Управление кредитными рисками коммерческого банка / В. И. Кондратьев. – М.: Банки и банковское дело, 2016. – 240 с.
4. Левина М. Г. Оценка кредитного риска и управление кредитным портфелем: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2015. С. 212.
5. Махшулов С.Ч. Маъсалаҳои назариявии низоми қарзиҳии хурд дар кишварҳои дар ҳоли гузариш қарордошта / А.Ш. Ёфтаков // Паёми молия ва иқтисод. Душанбе, 2021, №4-1(29). С. 194-198.
6. Раҳимзода Ш. Вазъи бозори хизматрасониҳои бонкӣ ва омилҳои ба он таъсиррасон дар шароити пандемия (COVID-19) / Ш. Раҳимзода// Паёми молия ва иқтисод. Душанбе, 2020, №4-1(29). С. 7-16.
7. Рудык Н. Б. Методы управления кредитным портфелем коммерческих банков / Н. Б. Рудык // Финансы и кредит. – 2019. – Т. 25. – № 8. – С. 40-46.
8. Соловьев В. П. Формирование и управление кредитным портфелем коммерческого банка: монография. – М.: Финансы и статистика, 2018.
9. Сухов, А. В. Анализ основных аспектов и методов оценки эффективности управления кредитным риском портфеля однородных ссуд / А. В. Сухов // Транспортное дело России. – 2008. – № 4. – С. 51-53.
10. Хикматов, У. С. Основные источники финансирования кредитного портфеля ипотечных жилищных кредитов в Республике Таджикистан / У. С. Хикматов, Р. Р. Раҳимов // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2021. – Т. 89, № 4. – С. 37-46.
11. Цибарт, Н. Г. Характеристика методов управления кредитным портфелем банка / Н. Г. Цибарт // Школа университетской науки: парадигма развития. – 2013. – № 2(9). – С. 249-253.

УДК: 338

**ТАХЛИЛИ ВАЗЪИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ ВА НИЗОМИ ҚАРЗДИҲӢ ДАР
ШАРОИТИ МУОСИР**

Куватзода Сайдхон - муалими калони молия ва фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии Дангаро. **Сурога:** 735320, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Ҳатлон, ноҳияи Дангаро, кӯчаи Марказӣ, 25. Телефон: +992907737878. E-mail: saidhon1992@mail.ru

Вазъи мураккаби ҷомеаи ҷаҳони дар самти таъмини амнияти озукаворӣ тамоми давлатҳоро ба он водор месозад, ки дар баробари тамоми соҳаҳои муҳими иқтисодию ҷамъияти ба соҳаи кишиоварзӣ таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир намоянди. Албатта ин масъала дар самти амнияти гизоӣ ва таъмини аҳолӣ бо гизои хушифат вазифаи асосии соҳторҳои даҳлдор ва маҳсусан вазифаи бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзии гайрибонкӣ мебошад. Дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи настани дастрасӣ ба захираҳои қарзӣ, баланд будани меъёри фоизи қарз, барҳамхурии бемавриди субъектҳои иқтисодӣ яке аз масъалаҳои меҳварии мақолаи илми монанд мебошад. Илова бар ин дар мақолаи мазкур вазъи имрӯзаи субъектҳои иқтисодӣ, сатҳи қарздии соҳаи кишиоварзӣ ва як қатор масъалаҳои дигар мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шудаанд.

Калидвожаҳо. Субъектҳои иқтисодӣ, соҳаи кишиоварзӣ, ташкилотҳои қарзӣ, самаранокии қарзӣ, сарчашмаҳои маблағузорӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, самаранокии қарзӣ.

**АНАЛИЗ СИТУАЦИИ СЛЪСКИЙ ХОЗЯИСТВО И РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРЕДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Куватзода Сайдхон — старший преподаватель кафедры финансов и банковского дела Дангаринского государственного университета. Адрес: 735320, Республика Таджикистан, Ҳатлонская область, Дангаринский район, улица Маркази, 25. Телефон: +992907737878. Электронная почта: saidhon1992@mail.ru

Сложная ситуация мирового сообщества в направлении обеспечения продовольственной безопасности заставляет все страны уделять особое внимание аграрному сектору наряду со всеми другими важными экономическими и общественными сферами. Конечно, этот вопрос в направлении продовольственной безопасности и обеспечения населения качественными продуктами питания является основной задачей соответствующих структур, и особенно задачей банков и других небанковских кредитных организаций. В современных условиях Республики Таджикистан низкий уровень доступа к кредитным ресурсам, высокая процентная ставка по кредитам, необоснованный крах хозяйствующих субъектов является одним из центральных вопросов нашей научной статьи. Кроме того, в данной статье анализируется и обсуждается современное состояние хозяйствующих субъектов, уровень задолженности в аграрном секторе и ряд других вопросов.

Ключевые слова. Хозяйствующие субъекты, аграрный сектор, кредитные организации, кредитная эффективность, источники финансирования, коммерческие банки, кредитная эффективность.

ANALYSIS OF THE SITUATION OF AGRICULTURE AND CREDIT REGULATION IN MODERN CONDITIONS

Kuyatzoda Saidkhon is a senior lecturer at the Department of Finance and Banking at Dangara State University. Address: 735320, Republic of Tajikistan, Khatlon region, Dangara district, Markazi street, 25. Phone: +992907737878. Email: saidhon1992@mail.ru

The difficult situation of the world community in the direction of ensuring food security forces all countries to pay special attention to the agricultural sector along with all other important economic and social spheres. Of course, this issue in the direction of food security and providing the population with quality food products is the main task of the relevant structures, and especially the task of banks and other non-bank credit organizations. In the modern conditions of the Republic of Tajikistan, a low level of access to credit resources, a high interest rate on loans, an unjustified collapse of business entities is one of the central issues of our scientific article. In addition, this article analyzes and discusses the current state of business entities, the level of debt in the agricultural sector and a number of other issues.

Keywords. Business entities, agricultural sector, credit organizations, credit efficiency, sources of financing, commercial banks, credit efficiency.

Дар ҳама шароит ва давру замон соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими ҳаёти чомеа ва муҳаррики асосии пешбарандаи иқтисодиёти ҳар як давлати алоҳида маҳсуб меёбад. Дар доираи таъмини амнияти озуқавории кишвар ҳамеша ба масъалаи рушди бахшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ аҳамияти аваалиндарача медиҳанд. Гузариш ба иқтисоди бозорӣ аз ҳамаи субъектҳо зарурати истифодаи шакл ва усулҳои нави хочагидориро ҷиҳати муайян намудани ҷой ва мақоми худ дар пешрафти ҷамъиятӣ талаб менамояд. Аз он ҷумла, дар ташкилотҳои қарзие, ки бо додани қарзҳои хурд машғуланд. Ташкилотҳои қарзӣ мустақилона дар асоси истифодаи оқилонаи сармояи пулиашон ва васеъ намудани фаъолияти соҳибкорӣ, самаранокӣ ва устувории иқтисодиашонро дар бозори дорои ракӯбати озод таъмин менамоянд[2.154].

Новобаста аз оне, ки дар шароити имрӯза сатҳи хавфҳои соҳаи кишоварзӣ бланд мебошад, дар баробари ин афзалияти ин соҳа руз то рӯз бештар мегардад. Таҷриба нишон меихад, ки соҳаи кишоварзӣ дар браобари хусусияти балани иқтисодӣ доштан арзишҳои баланди исёсӣ ва иҷтимоиро низ дорбо мебошад. Зоро ба воситаи

рушди соҳаи кишоварзӣ фарогирии меҳнатии аҳолиро балан намуда ба воситаи ин сатҳи даромади пулиро баланд намудан имконпазир мебошад. Тавасути фарогирифтани аҳоли ба соҳаҳо ва самтҳогуногни кишоварзӣ метавон суботи чомеро таъмин намуд. Аз ин хотир дар сатҳи муносибатҳои ҷоме соҳаи кишоварзӣ ҳамеша ба такмили механизмҳои ёрирасон дар сатҳи захираҳои молиявию ғайримолиявӣ ҳамеша эҳтиёҷ дорад. Дар иқтисодиёти имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон кишоварзӣ яке аз бахшҳои муҳимтарини давлат буда, ҳамчун муҳаррик рушди иҷтимоию иқтисодии давлат ва амнияти озукавории онро таъмин менамояд. Аз ин лиҳоз дастгирии бахши кишоварзӣ бояд вазифаи аввалиндарашаи тамоми мақомотҳои таъсиррасон ва даҳлдор аз он ҷумла низоми бонкӣ бошад. Дар шароити имрӯза низоми бонкӣ яке аз соҳторҳои марказӣ ва асоси дар бахши кишоварзӣ маҳсуб ёфта тавасути пешниҳоди қарзҳо ба ин соҳо таъсири худро мерасонад. Дар шароити имрӯзаи кишвар вобаста ва мутобиқ набудани механизмҳои молиявию қарздиҳӣ бо вазъи воқеӣ дар самти рушду самаранокии фаъолияти соҳаи кишоварзӣ боиси дастрас набудани захираҳои қарзӣ дар аксари ҳочагиҳои дехқонӣ ва корхонаҳои кишоварзӣ гардидааст. Ҳочагиҳои дехқонӣ ва корхонаҳои кишоварзӣ қисмати ками қарзҳоро мустақиман танҳо дар асоси дороиву имкониятҳои худ мегиранд. Аз ин лиҳоз, дар соҳаи кишоварзӣ манбаъҳо ва ниҳодҳои берунӣ аз рӯйи имкониятҳои молиявии худ барои соҳа метавонанд ҳамчун як механизми самараноки қарзӣ ё манбаъҳои қарздиҳӣ дар асоси дастрасии одӣ хизмат намоянд. Новобаста аз оне, ки дар самти қарздиҳии ҳочагиҳои дехқонӣ, ки асоси фаъолияти онҳоро кишоварзӣ ташкил медиҳад дар баробари дигар корхонаву соҳаҳои дигар тамоили зиёдшавии бештарро доро мебошанд ва ин масъала дар минтақаҳои алоҳидаи кишвар тамоили гуногун дорад. (ҷадвали 1)

Ҷадвали 2. Нишондиҳандаи минтақавии ҳочагиҳои дехқонӣ ва соҳибкорони инфириодии минтақаҳои алоҳидаи тоҷикистон²⁰

Номгӯи минтақаҳо	Тибқи шаҳодатнома	Ҳочагиҳои дехқонӣ	Тибқи патент	Ҳамагӣ
Ҳамагӣ	37264	161376	105401	304041
ВМҚБ	1137	896	2295	4328
Бо %	3,05%	0,55%	2,17%	1,42%
Вилоряти хатлон	6717	63044	26801	96562
Бо %	18,01%	39,06%	25,4%	31,7%
Вилояти Суғд	11532	64077	35792	111401
Бо %	30,9%	39,7%	33,9%	36,6%
шахри Душанбе	11141	6	23756	34903

²⁰ 30-соли Истиқлоли давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. Сах 359

Бо %	39,9%	0,003%	22,5%	11,4%
Ноҳияҳои Тобеи Чумхури	6737	33353	16757	56847
Бо %	18,0%	20,6%	15,8%	18,6%

Сарчашма. Дар асоси маълумотҳои Тоҷикистон:30-соли Истиқлоли давлатӣ. Мачмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. Саҳ 358

Фароҳам овардани шароит дар минтақаҳои ҷйхати рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз шартҳои аосӣ ба ҳисоб рафта ба воситаи ин сатҳи таъминоти маҳсулотҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин мегарданд. Рушди соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои алоҳида вобаста ба имкониятиҳои истеҳсолии онҳо, ки яке аз дигар вобаста ба навъҳои гунонуи маҳсулот бартарӣ доранд мувофиқи мақсад мебошад. Аз таҳлили маълумотҳои ҷадвали мазкур бар меояд, ки рушди соҳаи кишоварзӣ дар муқоиса бо дигар корхонаҳои хусусияти иқтисодидошта афзалияти бештар дошта сатҳи рушди он нисбат ба дигар соҳаҳо зиётар мебошад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳиссаи ҳочагиҳои дехқонии ВМКБ дар мачмӯи умумии ҳочагиҳои 0,55%, Вилояти Ҳатлон 39,06%, Вилояти Суғд 29,7%, шаҳри Душанбе 0,003% ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 20,6%ро ташкил медиҳад. Рушди ҳочагиҳои дехқонӣ дар Вилояти Ҳатло, Вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии бартарии бештар дорад ва имкониятҳои рушди соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои дерин бартарии бештар дорад. Илова бар ин қайд кардан зарур аст, ки тибқи маълумотҳои ҷадвали мазкур рушди ҳочагиҳои дехқонӣ дар муқоиса бо рушди фаъолияти субъектҳои соҳибкори дар ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ афзалияти бештар дорад.

Вобаста ба таҳлили нишондиҳандаҳои мазкур дар сатҳи минтақавии рушди соҳаи кишоварзӣ ҳамеша бояд мақсадҳои зерин масъалаи асосӣ бошад;

- Фароҳам овардани шароит ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба истеҳсолот, фурӯш ва боркашонии маҳсулотҳои истеҳсолшуда;

- Назорати ҷиддӣ аз рӯи истеҳсоли маҳсулотҳои воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда боназардошти имтиёзҳои гуногун;

- Зиёд намудани шарикии бахши давлат дар истеҳсоли маҳсулотҳои ниёзи аввал тавасути маблағҳои давлатӣ;

- Фароҳам овардани шароити ҳамгиришуда байни истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ ва корхонаҳои коркард ва нигоҳдории маҳсулотҳои кишоварзӣ;

- Зиёд намудани қарзҳои лизингӣ ба соҳаи кишоварзӣ ва интирок дар самти истифодаи самараноки қарзҳои лизингӣ;
- Додани қарзҳои имтиёznок ба соҳаҳои гуногуни кишоварзӣ ва фароҳам овардани шароити соддаи қарздиҳӣ ба соҳаи кишоварзӣ;
- Зиёд намудани ҳаҷми қарздиҳи ба соҳаи кишоварзӣ бо роҳи ҷалби сармояи арzon ва муҳлати нисбатан зиёд;

Қайд кардан зарур аст, ки сарчашмаи тамоми мувафақиятҳои соҳаи кишоварзӣ ва бахшҳои ёрирасони он аз захираҳри пулию қарзӣ вобастагии зиёд дорад. Вобаста ба ин қайд кардан зарур аст, ки бар замми мавҷудияти як қатор имкониятҳо, дар маҷмӯъ ҳолати қарздиҳӣ ба ҳочагиҳои дехқонӣ ва корхонаҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати мушкил бокӣ мемонад. Дар айни замон муносибатҳои қарзӣ, ки байни ҳочагиҳои дехқонию корхонаҳои кишоварзӣ ва бонкҳои тиҷоратию дигар ниҳодҳои қарздиҳанда ба вучуд меоянд, одатан дар заминай боварии мутақобила сурат мегиранд. Лекин аз тарафи бонкҳои қарздиҳанда ба соҳаи кишоварзӣ бинобар костагӣ дар дороиҳои моддӣ ва набудани муҳосиботи ягонаю шаффоф таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир карда намешавад.

Қарзҳои бонкӣ бояд дастрас ва самаранок бошанд, то ки маблағи қарзи дарҳостшуда ба имкониятҳои вазъи молиявии соҳаи кишоварзӣ мувоғиқ карда шавад ва даромади иловагиро таъмин карда тавонад. Дар шароити имрӯза бо назардошти вобастагии соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тамоми соҳаҳои муҳимтарини кишвар новобаста ба самти фаъолияти онҳо бояд заминаҳои густариши дастгирии соҳаро ба қадри коғӣ дар байни институтҳое, ки имконияти молиявию қарздиҳӣ доранд, мувоғиқи имкон тақсим намуд. Масъулинро зарур аст, ки ҷиҳати дастгирӣ ва рушди ҳамаҷонибаи соҳаи кишоварзӣ, ки таъминкунандаи бозори дохилии кишвар бо маҳсулоти аз лиҳози стандартҳои экологӣ тоза мебошад, чораҳои зарурӣ андешанд. Ба ақидаи мо, рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз маҳакҳои асосии таъминкунандаи ҳадафи чоруми стратегии кишвар - саноатикунонии босуръат мебошад. Қайд кардан зарур аст, ки новобаста аз оне, ки ҳавф дар соҳаи кишоварзӣ баланд мебошад аз рӯйи сатҳи пасти коҳишёбии шумораи ҳочагиҳои дехқонӣ гуфтан мумкин аст, ки дар айни замон ҳочгиҳои дехқонӣ фаъолияти усступор дошта имконияти баландӣ қарзадокунӣ доранд. Таҳлиҳо нишон медиҳад, ки шумораи барҳамхурии субъектҳои соҳибкорӣ дар муқоиса ба ҳочагиҳои дехқои бамаротиб зиёд мебошад. (Ҷадвали 2)

Ҷадвали 2 Тамоили бақайдгирӣ ва барҳамхурии шумораи субъектҳои соҳибкорӣ ва ҳочагиҳои дехқонӣ дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳазор адад)

Номгӯи минтақаҳо	Тибқи шаҳодатнома	Ҳочагиҳои дехқонӣ	Тибқи патент	Ҳамагӣ
------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------

Ҳамагӣ бақайдгирифташуда	82388	171691	338715	592794
Соҳибкорони амалкунанда	37264	161376	105401	304041
Соҳибкорони барҳамхурда	45124	10315	233314	288753
Ҳиссаи соҳибкорони барҳамхурда дар шумораи умумии соҳибкорон	54,7%	6,0%	68,8%	48,7%

Сарчашма. Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои Тоҷикистон:30-соли Истиқлоли давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. Сах 357

Қайд кардан зарур аст, ки то як андоза фароҳам овардани шароит ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ сатҳи ҳавасмандгардонии ҳочагиҳои дехқонӣ баланд гардад дар натиҷ сатҳи коҳишёбии онҳо дар муқоиса бо дигар соҳаҳо, аз он ҷумла баҳши субъектҳои соҳибкорӣ камтар мебошад. Аз таҳлили маълумотҳои ҷадвали мазкур бар меояд, ки сатҳи барҳамхурии ҳочагиҳои дехқонӣ дар соли таҳлилшаванда 6%ро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳандар дар дигар соҳаҳо тамоили баланд дорад. Ин аст, ки дар сатҳи ҷумҳурии истеҳсоли маҳсулотҳои серталаби кишоварзӣ дар ҳоли зиёдшавӣ қарор дорад ва ин масъала аз фаъолияти самарони ҳочагиҳои дехқонӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои молиявии онҳо вобастагии зиёд дорад. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки як қатор маҳсулотҳои истеҳлошаванди бодарназардоши заруриятҳои истеҳсолӣ тамоили болорравӣ доранд. (ҷадвали 3)

Ҷадвали 3. Тамоили тағиیرёбии истеҳсоли маҳсулотҳои асосии кишоварзи дар солҳои 2010-2020 (тонна)

Манбаъ. Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои Тоҷикистон: 30 – соли

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Солҳо							Нисбат ба соли 2010 (+/-)
	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Фалла	1261, 1	1392, 7	1434,8	1447,6	1296,2	1414,6	1561,4	123,8
Наҳи пахта	95,2	98,4	85,0	112,0	98,2	102,7	101,6	106,7
Картошка	760,1	887,4	898,1	782,9	964,6	994,4	1022,5	134,5
Сабзавот	1142, 6	1666, 6	1748,3	1859,1	2119,4	2182,6	2479,4	2,1 мар.
Полизи озуқаворӣ	482,4	529,4	594,2	631,4	641,7	701,2	756,9	1,6 мар

Истиқлолияти давлатӣ – маҷмуаи оморӣ. Сах 434


Қонеъ намудани талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба маҳсулотҳои кишоварзӣ дар бароабри ҳамчун ҳадафи стратегии давлат буданаш ин пеш аз ҳама вазифаи ҳочагиҳои дехқонию кишоварзӣ буда, ҷиҳати татбиқи ин масъала дастгирии низоми бонкӣ асосӣ ва зарурӣ мебошад. Зеро таҳлилҳо нишон медиҳад, ки талабот дар бозори дохилӣ рӯз аз рӯз зиёд гардида он аз ҳисоби субъектҳои кишоварзӣ қонеъ гардонида мешавад.

Таҳлили ҷадвали мазкур нишон медиҳад, ки агар дар соли 2010 истеҳсоли ғалладонагиҳо 1261,1 тоннаро ташкил намуда бошад пас ин нишондиҳада дар соли 2020 ба 1561,4 тоннаро ташкил намуд, ки дар муқоиса ба соли таҳлилшаванда 123,8%-

ро ташкил намуда истеҳсоли картошка бошад 106,7, сабзавот 2,1 маротиба ва полизӣ озукаворӣ бошад ба андозаи 1,6 маротиба афзоиш ёфтааст. Алббата рушди соҳаи ва сатҳи истеҳсолоти масъалаи мазкурро бидуни дастгирии бонкҳо ва қарздиҳии онҳо тасаввур ардан ғайриимкон мебошад. Вобаста ба масъалаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ қайд карда зарур аст, ки фаъол гардонидани бахши институционалии низоми бонкӣ шарти асосӣ ва зарурӣ буда ҷиҳати ҳавасмандгардонии онҳо ба субъектҳои кишоварзӣ шарти зарурӣ мебошад. Зарурияти маблағгузорӣ ва қарздиҳии субъектҳои кишоварзӣ аз рӯшди соҳаи кишоварзӣ бар меояд ва ин масъала аз тарафи бонкҳои тичоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ амалӣ карда мешавад.

Дуруст қайд гардидааст, ки баъди васеъ шудани доираи фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ ва афзоиши сатҳи талабот ба қарз дар бозори бонкӣ ҷиҳати ба амал баровардани маҳсулоти ниёзи аввал тавассути дастгирии низоми бонкӣ як фишанги асосӣ маҳсуб меёбад[3.42]. Аз таҳлилҳо бар меояд, ки рушди низоми қарздиҳии соҳаи кишоварзӣ аз тарафи бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибоонӣ тамоили болоравӣ дорад, ки натиҷаи онро дар диаграммаи 1 мушоҳида кардан мумкин аст.

Диаграммаи 1. Динамикаи рушди қарздиҳии низоми бонкӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар солҳои 2010-2021 (млн.сомонӣ)



Сарчашма. Ҳисоби муаллиф маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ 2014, №12 (233), 2016, №12 (257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305), 2021 №12 (316)

Қайд кардан зарур аст, ки буҳрони молиявии ҷаҳонӣ ва бемории ҳамагири COVID-19 бори дигар сабит намуд, ки ба масъалаи рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъминии амнияти озукавории кишвар аҳамияти аввалиндарача дода шавад. Зоро ягон роҳи баромадан аз бүмбасти гууснагӣ ва фароҳам овардани шароити хуби созгор дар сатҳи ҷомеа ин рушди соҳаи кишоварзӣ ва саноат мебошад. Вобаста ба ин таҳлилҳо

нишон маедиҳад, ки рушди низоми қарзиҳии соҳаи кишоварзӣ баъд аз соли 2021 тамоили болоравии чашмрасро қасб намуд.

Илова бар гуфтаҳои боло қайд кардан зарур аст, ки ба миён овардани шароити созгор ба соҳаи кишоварзӣ, таҳияи механизмҳои самараноки сарчашмаҳои маблағузории соҳа ва дарёфти механизмҳои имтиёзноки қарзиҳӣ бояд ҳамчун масъалаи стратегӣ дар назди давлату бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ қарор дошта бошад. Дар баробари ин, зарурати масъулияtnokӣ ва дарёфти сарчашмаю сиёsatҳои фарогири тамоми ҷанбаҳои фаъолияти соҳа аз таъмини бехатарӣ то нишондиҳандаҳои рушд бояд нақшай мушаххаси худро дошта бошад.

Дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилот ва муаммоҳо дутарафа мебошанд, ки ин масъала баъзулияти баланди бонкҳои тиҷоратӣро дар қарзиҳӣ ва ҳочагиҳои дехқониро дар бозпастардонии қарзҳо дучанд мегардонад. Аз ин хотир тамоюлҳои доимотағӣирёбандай авзои иқтисодӣ ва равандҳои босуръати ҷаҳонишавӣ тамоми соҳторҳои иқтисодиро водор менамояд, ки стратегияи бехатарии фаъолияти худро таҳия намуда, амалиётҳои иқтисодиро дар сатҳи дуруст пеш баранд[5.198]. Илова бар ин мушкилот дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ, ба монанди надоштани захираи пулии кофӣ, кам будани воситаҳои худӣ, ба мухлати қӯтоҳ зиёд ҷалб намудани маблағҳои муваққатан озоди шахсони ҳуқуқию воқеӣ, ба мухлати зиёд дода натавонистани қарз, бо фоизи баланд қабул намудани амонату пасандозҳо, баланд будани меъёри фоизи қарз ва ғайра мавҷуд мебошад.

Ташаккули механизмҳои ба ҳам баробари корхонаҳои кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ воқеияти баробарарзишӣ дорад, зеро рушди соҳаҳоро бидуни вучуд надоштан ё ба қадри кофӣ рушд наёфтанд тасаввур кардан душвор аст. Ҷараёни такрористеҳсол дар корхонаҳои кишоварзӣ аз ҳисоби истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳочагиҳои гуногунсоҳа таъмин карда мешавад. Қайд кардан зарур аст, ки барои то ҳади имкон баланд кардани қобилияти қарзадокунии субъектҳои кишоварзӣ ва дастрасии бештар ба қарз то ҳадди имкон андешидани ҷораҳои зарурӣ мувофиқи мақсад мебошад:

- соҳтани корхонаҳои коркард ва ба маҳсулоти тайёр табдил додани маҳсулоти истеҳсолшавандай соҳаи кишоварзӣ;
- вобаста кардани истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба корхонаҳои алоҳидаи коркарди онҳо;
- дарёфти имкониятҳои самараноки ҳамкории тиҷоратӣ ба таври доимӣ дар дохил ва ҳориҷи кишвар;
- риояи меъёрҳои агротехникии коркард ва истеҳсоли маҳсулоти соҳа.

Аз тарафи бонкҳои тичоратӣ фароҳам овардани шароит барои додани қарзҳои имтиёзном ба соҳаи кишоварзӣ дар шароити имрӯза ва ҳолати феълии фаъолияти бонкҳои тичоратӣ ҳамчун мушкилоти асосии бонкҳо ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ боқӣ мемонад. Дар пешниҳоди қарзҳои имтиёзном муаммоҳои зерин чой доранд:

- кӯтоҳ будани муҳлати захираҳои қарзӣ;
- зиёд будани хиссаи воситаҳои ҷалбкардашуда аз захираҳои худӣ;
- ба ҳам мувоғиқ наомадани вақти додани қарз ва муҳлати баргардонидани он.

Пайвастагии рушди соҳаи кишоварзии мамлакат ба ду ҳадафи стратегии давлат

- таъмини амнияти озукавории кишвар ва саноатиқунонии босуръат пайвастагии ногусастани дошта, заминаҳои самараноки ташаккул ва рушди он вазифаи тамоми ниҳодҳои амалқунандай молиявию гайримолиявии дохилию хориҷӣ мебошад. Дар асоси таҳлилҳои рисолаи илмӣ гуфтан мумкин аст, ки маҳдудияти соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба омилҳои зерин вобастагии зич дорад:

1. Харочоти умумии раванди тағйирёбии гуногун, ки ин тамоюл барои ба таври мукаммал пеш бурдани соҳа ҷиҳати ғанигардонии бозори озукаворӣ монеа эҷод мекунад.

2. Муаммоҳои ҷараёни қарздиҳӣ, ки раванди зиёд будани талаботи ташкилотҳои қарзӣ ба ҳуччатҳои тасдиқунанда имконияти рушди соҳаро коста мегардонад.

3. Баланд будани меъёри фоизи қарз боиси мушкилот дар фаъолияти аксари субъектҳои кишоварзӣ мебошад.

4. Муҳлати истифодаи қарз яке аз фишангҳои асосии рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки имконияти соҳаро маҳдуд месозад. Кӯтоҳ будани муҳлати қарзҳои дошуда дар соҳа яке аз мушкилоти дигари рушди соҳа мебошад.

5. Мушкилоти дигари субъектҳои кишоварзӣ аз тарафи бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонӣ заминро ҳамчун гарав қабул карда натавонистан аст. Зоро замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти давлат мебошад.

6. Дар сатҳи нокифоя қарор доштани кафолати давлатӣ ҷиҳати дастгирии рушди субъектҳои кишоварзӣ.

Дар сурати ба таври мусбат ҳал намудани муаммоҳои боло Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти батадриҷ рушд додани соҳаи кишоварзиро ба даст оварда ҳавасмандии субъектҳои кишоварзиро дар ин самт зиёд мегардонад. Илова бар ин қайд кардан зарур аст, ки такмили механизмҳои имконпазири рушди соҳаи кишоварзӣ

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қарздиҳии низоми бонкӣ вобаста буда дар айни замон роҳҳои такмили ин масъала шарти зарурӣ ва асосӣ мебошад.

АДАБИЁТ

1. Бонқдорӣ ва сиёсати пулию қарзӣ (1991-2011) саҳ 49
2. Варфоломеева В.А. Роль и значение денег в современной экономике / В.А. Варфоломеева // Актуальные проблемы экономики и управления. - 2021. - №2 (30). - С. 3-7.
3. Гогохия Д.Ш. Некоторые сюжеты из истории внешней торговли в контексте теории денег / Д.Ш. Гогохия // Экономическая теория. ВТЭ. – 2020. - №4. - С. 19-28.
4. Дастварамали №215 “Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи дороиҳо” Бо Қарори Раёсати Бонки Ҷумҳурии Тоҷикистон миллии Тоҷикистон №558 “г”, аз 3 июни соли 2016 “тасдиқ шудааст”
5. Махшулов С.Дж. Устойчивость национальной валюты, ее теория и методология / С.Дж. Махшулов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2018. - №9. - С. 174-179.
6. Тупик Н.В. Деньги в экономике меняют свою роль / Н.В. Тупик // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2011 - № 6-1. - С. 137-139.
7. Раҳимзода Ш. Иқтисодиёту бонқдорӣ ва рушди онҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ / Ш. Раҳимзода., С.Ч., Махшулов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 2021. - №7. – С. 193

ИДОРАКУНИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИННОВАЦИОННИИ САНОАТ ДАР ШАРООТИ ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИЁТИ РАҶАМӢ

Кодиров Нематжон Хабибович – унвончӯи кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рӯдакӣ, 17. E-mail: habibzoda0303@gmail.com

Камолзода Юсуф Олим – докторант кафедраи менеджмент ва маркетинги Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17; Тел: (+992) 709-00-00-00; e-mail: kamolzodayusuf1998@mail.ru

Дар мақола ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии идоракунии рушди инфрасоҳтори инновацционии саноат дар шароити гузарии ба иқтисодиёти раҷамӣ баррасӣ шудааст. Тамоюлҳои асосии трансформатсияи раҷамии саноат ва зарурати рушди инфрасоҳтори инновацционӣ муайян карда шуданд. Ҷанбаҳои асосии рушди инфрасоҳтори инновацционӣ дар шароити гузарии ба иқтисодиёти раҷамӣ таҳлил карда шудаанд. Сamtҳои афзалиятноки ташаккул ва рушди инфрасоҳтори инновацционӣ дар асоси истифодаи шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ пешниҳод шудаанд. Сamtҳои рушди унсурҳои инфрасоҳтори инновацционӣ, аз қабили бизнесс-инкубаторҳо, паркҳои технологӣ ва марказҳои инновацционӣ низ асоснок карда шудаанд.

Калидвоҷаҳо: инновация, саноат, инфрасоҳтори инновацционӣ, парки технологӣ, раҷамизатсия, иқтисодиёти раҷамӣ, трансформатсияи раҷамӣ.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Кодиров Нематжон Хабибович – аспирант кафедры экономики предприятия и предпринимательства Таджикского национального университета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рӯдакӣ, 17. E-mail: habibzoda0303@gmail.com

Камолзода Юсуф Олим – докторант кафедры менеджмента и маркетинга Таджикского национального университета. 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рӯдакӣ 17; e-mail: kamolzodayusuf1998@mail.ru

В статье исследованы теоретические и практические аспекты управление развитием инновационной инфраструктуры промышленности в условиях перехода к цифровой экономике. Определены основные тенденции в области цифровой трансформации промышленности и необходимости развития инновационной инфраструктуры. Проанализированы ключевые аспекты развития инновационной инфраструктуры в условиях перехода к цифровой экономике. Предложены приоритетные направления формирования и развития инновационной инфраструктуры на основе использования государственно-частного партнерства. Также обоснованы направления развития элементов инновационной инфраструктуры такие как бизнес-инкубаторы, технопарки и инновационные центры.

Ключевые слова: инновация, промышленность, инновационная инфраструктура, технопарк, цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансформация.

MANAGEMENT OF INNOVATIVE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY

Kodirov Nematjon Khabibovich – postgraduate student of the Department of Economics of Enterprise and Entrepreneurship of the Tajik National University. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: habibzoda0303@gmail.com

Kamolzoda Yusuf Olim – PhD student of the Department of Management and Marketing of the Tajik National University. 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17; e-mail: kamolzodayusuf1998@mail.ru

The article examines the theoretical and practical aspects of managing the development of innovative industrial infrastructure in the context of transition to a digital economy. The main trends in the field of digital transformation of industry and the need to develop innovative infrastructure are identified. The key aspects of the development of innovative infrastructure in the context of transition to a digital economy are analyzed. Priority areas for the formation and development of innovative infrastructure based on the use of public-private partnerships are proposed. The directions of development of elements of innovative infrastructure such as business incubators, technology parks and innovation centers are also substantiated.

Key words: innovation, industry, innovative infrastructure, technology park, digitalization, digital economy, digital transformation.

Дар марҳилаи мусоиди рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз масъалаҳои муҳими ислоҳоти иқтисодӣ ин гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ мебошад. Бо ин мақсад дар кишвар Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст, ки аз он чумла фарогири татбики технологияҳои рақамӣ дар соҳаи саноат мебошад. Дар Консепсияи мазкур қайд шудааст, ки шарти асосии гузаронидани саноат ба иқтисодиёти рақамӣ ин мавҷуд будани инфрасоҳтори зарурӣ мебошад. Вобаста ба ин, ташаккули низоми таъмини инфрасоҳтории рушди инноватсионии саноат бояд бо назардошти ташаккули инфрасоҳтори рақамии инноватсионӣ сурат гирад.

Дар Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 низ дар мавриди ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ дар сатҳи миллӣ ва митақавӣ пешбинӣ карда шудааст. Дар Барнома ҳавасмандсозии ҳамкориҳои байни илм, маориф ва бахши хусусӣ дар асоси тақвияти иқтидорҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва пажуҳишгоҳҳи илмию таҳқиқотӣ бо мақсади ҷалби онҳо таъсиси инфрасоҳтори инноватсионӣ ва соҳибкорӣ дар асоси истифодаи механизмҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ пешбинӣ карда шудааст.

Қобили қайд аст, ки айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инфрасоҳтори рақамӣ дар марҳилаи ибтидоии ташаккул қарор дошта, дар ин самт мувофиқи барномаҳои давлатӣ бояд корҳои муайян ба анҷом расонида шаванд. Аз он чумла, дар ин самт таҷдиди шоҳроҳи каналҳои оптикаи алоқа бо қобилияти гузарониши на камтар аз 10 Гбит/сония, таъсиси маркази иловагии иттилоотӣ, пайвасти ҳамаи марказҳои

маъмурини идоракуни давлатӣ бо шаҳри Душанбе тавассути хатҳои алоқаи оптикаӣ, ҷалби сармояи ватанию ҳориҷӣ барои бунёди инфрасохтори зарурӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ (Digital CASA) пешбинӣ карда шудааст.

Бояд таъкид соҳт, ки мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатии инноватсионӣ ин дастгирии давлатии субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ ва ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ ба ҳисоб меравад [3]. Ҳамчунин таҳия, татбиқ ва маблағгузории барномаҳои мақсадноки инноватсионӣ ва дигар барномаҳо, аз ҷумла дар самти ҳавасмандгардонии рушди фаъолият ва инфрасохтори инноватсионӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими танзими давлатии фаъолияти инноватсионӣ мебошад.

Мувофиқи қонунгузории амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои асосии дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ ин ташаккули инфрасохтори инноватсионии илм, истеҳсолот ва хизматрасонӣ мебошад. Вобаста ба ин дар қонуни мазкур барои ташкил ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ ҷораҳои зарурӣ меандешад ба сифати салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ эътироф шудааст.

Бояд қайд намуд, ки ҳанӯз дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2021 қад гардида буд, ки «бо мақсади таҳқими асосҳои институтионалии иқтисоди рақамӣ, рушди инфрасохтори иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми қаламрави кишвар, рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъатбахшии раванди амалӣ намудани “хукумати электронӣ” ба Ҳукумати мамлакат ва сохтору мақомоти даҳлдор супориш дода мешавад, ки доир ба таъсис додани Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти Тоҷикистон ҷорачӯй намоянд» [4].

Новобаста аз ин ҳанӯз ҳам сохтори мазкур таъсис дода нашуда, сиёсати давлатӣ дар самти технологияҳои инноватсионӣ ва рақамӣ аз ҷониби вазорату идораҳои алоҳида бидуни ҳамоҳангӣ пеш бурда мешавад. Дар аксар кишварҳои собиқ шӯравӣ, аз он ҷумла дар Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон чунин сохторҳо таъсис дода шудаанд, ки дар татбиқи сиёсати инноватсионӣ ва рақамӣ нақши бузург доранд.

Дар натиҷаи таҳлили назариявӣ мо мураккабӣ ва ғайрихаттӣ будани раванди инноватсиониро исбот намудем, ки бинобар он зарурати ҷорӣ намудани дастгоҳи мушовирон оид ба сиёсати илмию техникий ва рушди инноватсионӣ дар сохтори Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба миён меорад. Зимнан бояд ташаккул ва инкишофи

инфрасохтори рушди инноватсионии саноат бояд тамоми марҳилаи раванди инноватсиониро фаро гирифта, унсурҳои он дар ҳамоҳангӣ, аз он ҷумла дар заминаи таҳқими робитаҳои байналмилалӣ фаъолият қунанд.

Дар шароити рушди индустрialiю инноватсионӣ ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ яке аз механизмҳои муассири ҳавасмандгардонии рушди инноватсионии корхонаҳои саноати, аз он ҷумла субъектҳои сохибкории хурду миёна ба ҳисоб меравад. Шароите, ки давлат дар доираи ташкили минтақаҳои озоди иқтисодӣ барои бахши ҳусусӣ фароҳам овардааст, ба ташкилотҳо имкон медиҳад, ки захираҳои инфрасохторӣ ҷалб намуда аз имтиёзҳои андозӣ ва гумуркӣ истифода баранд.

Дар ин замина дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ аҳамияти муҳим дорад. Аз ин рӯ, ба андешаи мо нақши шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ дар ташаккул ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ ҳалқунанда буда, истифодаи самараноки он метавонад ба фаъолгардонии инноватсионии саноат муосидат қунад. Ба андешаи мо сиёсати давлатӣ дар самти тавссеи инфрасохтори саноатӣ бояд ба танзими шароит барои рушди унсурҳои мавҷуда мусоидат қунад.

Таҳлили мушкилоти ҷойдошта нишон медиҳад, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди минбаъдаи унсурҳои мавҷудаи инфрасохтори инноватсионӣ ва ташкили ҷузъҳои нави он бе дастгирии давлатӣ гайриимкон аст. Вобаста ба ин пешниҳод карда мешавад, ки рушди минбаъдаи инфрасохтори инноватсионӣ бояд дар доираи сиёсати давлатии инноватсионӣ ва саноатӣ таъмин карда шуда, дар ин самт истифодаи таҷрибаи шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ дори аҳамияти қалон мебошад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки яке аз роҳҳои асосии инкишофи инфрасохтори инноватсионӣ ин ташкили минтақаҳои саноатӣ мебошад. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати ягонаи системавӣ оид ба ташкили минтақаи саноатӣ вучуд надорад. Аз ин рӯ, рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси ташкили минтақаҳои саноатӣ бояд меъёрҳои мушаххаси ташкили онҳоро муайян карда, системаи комплексии идоракунии давлатии онҳо ба роҳ монда шавад.

Яке аз самтҳои асосии тақмили механизми дастгирии давлатии инкишофи низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат ин дастгирии давлатии технопаркҳо мебошад. Таҳқиқоти анҷомдодаи мо нишон дод, ки мушкилоти асосии рушди технопаркҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин набудани фаҳмиши ягона ва дақиқи рисолат ва вазифаҳои онҳо мебошад. Вобаста ба ин, ҳамиро таъқид месозем, ки бидуни фаҳмиши дақиқи моҳияти технопаркҳо таъмини рушди устувори онҳо гайриимкон мебошад.

Ба ақидаи олимони ватанӣ мавҷудияти паркҳои технологӣ дар соҳтори як қатор муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба ҳеч ваҷҳ наметавонад далели мавҷудияти инфрасоҳтори инноватсионӣ бошад, зоро онҳо аз нигоҳи иқтисодӣ, таҳқиқотӣ, ташкилӣ ва дигар меъёрҳои мавҷуда ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй нестанд [5.44].

Дар ин замина бояд таъқид намоем, ки баланд бардоштани нақши технологияҳои иттилоотӣ ва компьютерӣ дар равандҳои идоракунӣ, пеш аз ҳама дар технологияи таҳия, қабул ва татбиқи қарорҳои идоракунӣ инъикос меёбад. Унсури асосии ташкилоти муосири иқтисодӣ кор бо маълумот, истифодаи дониш ва салоҳиятҳои шахсӣ бо истифодаи системаҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ мебошад. Истифодаи технологияҳои рақамӣ, ки дар низоми инфрасоҳтори рақамӣ муттаҳид шудаанд имкон медиҳанд, ки автоматикунонии пурраи марҳилаҳои алоҳидаи технологияи қабули қарорҳои идоракунӣ, инчунин амалӣ намудани тадқиқоти амиқ ва муфассал имконнозазир гардад. Ҳамин тарик, инфрасоҳтори рақамӣ барои рушди фаъолияти инноватсионӣ замина гузошта, сатҳи рушди инфрасоҳтори рақамӣ самаранокии тамоми раванди идоракуниро муайян ва таъмин менамояд.

Дар самти ташаккул ва инкишофи инфрасоҳтори рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор пешравиҳо дида мешавад. Ба ақидаи муҳаққиқони ватанӣ ташкили сахифаҳои мақомотҳои давлатӣ, рушди шабакаҳои интиқоли мавчи радио ва телевизион, рушди алоқаи барқӣ ва дастрасӣ ба интернет аз ҷумлаи дастовардҳои соҳа хисобида мешаванд [5.41].

Дар шароити муосир технопаркҳо яке аз унсурҳои асосии инфрасоҳтори инноватсионӣ ва татбиқи сенарияи индустрialiю инноватсионии Стратегияи милли рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад. Таъсис ва рушди минбаъдаи технопаркҳо барои ҳалли вазифаҳои асосии ташаккули баҳшҳои рақобатпазири иқтисодиёт, аз қабили таҳқими робитаи илм бо истеҳсолот, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат дар саноат ва истеҳсоли маҳсулоти баландтехнологӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина бояд консепсияи рушди технопаркҳо таҳия ва татбиқ карда шавад, ки дар он самтҳои асосии сиёsat ва дастгирии давлатии онҳо мушаххас карда мешавад.

Таҳлили анҷомдодаи муҳаққиқони ватанӣ [1.167] нишон медиҳад, ки технопаркҳо, ки дар соҳтори муассисаҳои таҳсилоти олий таъсис дода шудаанд танҳо дорои утоқҳои кории алоҳида ва номгӯи маҳдуди технологияҳои компьютерӣ буда, аз рӯйи соҳтор ва таърихи фаъолият ба консепсияи маъмули ташаккул ва рушди технопаркҳо муҳолифат мекунанд. Вобаста ба ин, пешниҳод менамоем, ки рушди минбаъдаи технопаркҳо дар заманаи риояи равишҳои зерини системавӣ сурат гирад:

- ташкили базаи таҷрибавию истеҳсолӣ дар инфрасохтори технопаркҳо;
- тавссеаи фаъолият вобаста тарғиби истифода аз технологияҳои воридотӣ ва паҳн кардани фарҳанги инноватсионӣ;
- дар тамоми марҳилаҳои раванди инноватсионӣ ҷорӣ намудани механизмҳои самараноктарини фаъолият.

Яке аз унсурҳои фаъолияти инноватсионӣ, чи тавре қайд шуда буд, ин бизнес-инкубаторҳо мебошанд. Таҷриба нишон медиҳад, ки бизнес-инкубаторҳое, ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, фаъол набуда, ҳамчунин сиёсати маркетингӣ надоранд. Дар амалия чунин соҳторҳо асосан марказҳои стандартии дастгирии инфрасохторӣ бо тамаркузи ташкилотҳое мебошанд, ки биноҳоро ба ичора мегиранд, хизматрасонии коммуналиро пардоҳт мекунанд ва хизматҳои асосии онҳо ба пешниҳоди утоқи корӣ барои ичора ва пешниҳоди хизматҳои машваратӣ нигаронида шудаанд.


Бизнес-инкубаторҳо яке аз унсурҳои инфрасохтори соҳибкорӣ буда, дастгирӣ ва ҳавасмандии аввалиндарачаи давлат, ташкилотҳои байналмиллалӣ ва ҷамъиятӣ, корхонаҳои калон, аз ҷумла низомсозро тақозо мекунанд. Нишондиҳанда ва ҷенаки асосии кори самараноки бизнес-инкубаторҳо бояд шумораи корхонаҳои хурди нави дар сегменти соҳа таъсисёфта бошад, ки дар бозор ба мавқеи каму беш устувор расидаанд ва метавонанд минбаъд мустақилона рушд қунанд.

Фаъолияти бизнес-инкубаторҳо ҳамчун унсури инфрасохтори инноватсионӣ бояд дар шакли биноҳои истеҳсолӣ, таҷхизот ва хизматрасониҳои марбута, аз ҷумла тадқиқоти таҳлилӣ ва маркетингӣ ҳангоми таҳияи нақшай бизнес, хизматрасонии машваратӣ амалӣ карда шавад. Максади асосии бизнес-инкубаторҳо дастгирии соҳаҳои инноватсионии баландтехнологӣ, инчуни иншооти истеҳсолӣ дар бахши коркарди саноат мебошад.

Яке аз самтҳои муҳими рушди инфрасохтори инноватсионӣ ин истифодаи механизми шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ мебошад. Дар ин самт дар таҷрибаи байналмиллалӣ якчанд намуди шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ истифода карда мешавад. Яке аз навъҳои натиҷабаҳши равиши ҳамкориҳои бахшҳои давлативу ҳусусӣ ин аст, ки давлат сармоягузори ҳусусиро барои бунёди объекти инфрасохторӣ ҷалб мекунад. Механизм дорои як қатор бартариятҳо мебошад, ки дар байни онҳо мӯҳлати тези соҳтмони биноҳои инфрасохторӣ, дар моликияти давлатӣ боқӣ мондани онҳо ва назорати давлатӣ ба ҳисоб мераванд.

Аҳамияти истисноии шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ ҳамчун воситаи муассири татбиқи сиёсати инноватсионӣ бо рушди инфрасохтори инноватсионӣ, баланд бардоштани самаранокии истифодаи моликияти давлатӣ ва ҳароҷоти буҷет, аз ҷумла

маблагхое, ки барои дастирии инноватсия чудо карда мешаванд ва ҳавасмандгардонии бахши хусусӣ барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши инфрасохтори инноватсионӣ тавсиф дода мешавад. Яъне аз нуқтаи назари тиҷоратиқунонии инноватсияҳо, ҳамкории бахши давлативу хусусӣ дар робита бо обьектҳои инфрасохтори инноватсионии метавонад ба тақвияти фаъолияти инноватсиони дар саноат мусоидат намуда, тавассути афзалиятҳои худ барои ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ замина фароҳам созад (Расми 1.).



Расми 3.3.1. Ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ дар заминай шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ (таҳияи муаллифон)

Истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ яке аз роҳҳои воқеии коҳиш додани хатарҳо ва мӯҳлатҳои татбиқи лоиҳаҳои илмию техникӣ ва инноватсионӣ мебошад.²¹ Зарурати рушди ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ дар соҳаи инноватсионӣ дар ҳуҷҷатҳое, ки самтҳои сиёсати давлатиро дар соҳаи илму инноватсия муайян мекунанд, зикр шудаанд. Дар ин самт метавона Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2030 ва гайтаро номбар намуд, ки дар онҳо шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун омили рушди

²¹ Ульянова О.Ю., Никифорова М.Е. Развитие государственно-частного партнерства как формы финансирования инновационных инфраструктурных проектов // Российское предпринимательство. – 2007. – Том 8. – № 9. – С. 60-64.

инфрасохтори инноватсионӣ эътироф шудааст.

Рушди индустриалию инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳадафи саноатикунонии босуръат ба ташаккул ва инкишофи соҳибкории инноватсионӣ дар саноат вобаста мебошад. Дар ин замина, ҳадафи стратегии рушди соҳибкории инноватсионӣ дар саноати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъсиси системаи самараноки инноватсионии минтақавӣ мебошад, ки аз як тараф талаботи истеъмолкунандагони дохилию хориҷиро ба маҳсулот ва хизматрасонихо илмию технологӣ таъмин менамояд ва аз тарафи дигар бошад дар рушди инфрасохтори инноватсионӣ саҳми назаррас мегузорад.

Вобаста ба ин, дар натиҷаи таҳқиқоти илмӣ самтҳои асосии такмили механизми дастгирии давлатии рушди инфрасохтори инноватсионии саноатро муайян намудем, ки он дар ҷадвали 1. оварда шудаанд.

Ҷадвали 1. - Самтҳои асосии такмили механизми дастгирии давлатии рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси истифодаи лоиҳаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ

Меъёри тасниф	Мазмуни чорабинӣ
Институтсионаӣ	<p>таҳия ва муентазам такмил додани сиёсати инноватсионӣ ва саноатӣ.</p> <p>танзими заминаҳои институтсионаӣ барои фаъолияти илмӣ ва инноватсионӣ бо назардошти ҳадафҳои рушди миллӣ, аз он ҷумла саноатикунонии босуръати иқтисодиёт.</p> <p>таҳияи барномаҳои соҳавии рушди ШДБХ дар самти ташкили инфрасохтори зарурии инноватсионӣ.</p> <p>такмили сиёсати давлатӣ дар самти андоз ва гумрук, аз он ҷумла бо мақсади пешниҳоди имтиёзҳои бештар дар самти ташкили инфрасохтори инноватсионӣ.</p> <p>ташаккули унсурҳои муҳити институтсионалии ҳамкории бахшҳои давлативу хусусӣ, аз он ҷумла тавассути таъсиси фондҳои маҳсуси сармоягузорӣ, кафолати сармоягузориҳо, муассисаҳои ташхискунандаи лоиҳаҳо ва пешниҳоди машварат.</p>
Ташкилию иқтисодӣ	<p>таҳияи лоиҳаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ҷиҳати таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси принципҳои фоиданокӣ ва пардохтпазириӣ;</p> <p>истифодаи шаклҳои нави ҳамкории байни давлат ва бахши хусусӣ дар самти таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ;</p> <p>таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ (марказҳои технологӣ, паркҳои технологӣ, марказҳои истифодаи дастаҷамъонаи таҷхизот, марказҳои интиқоли технологияҳои саноатӣ, минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва гайра).</p> <p>маблағузории давлатӣ барои рушди фондҳои венчурӣ, бизнес-фариштаҳо ва краундфандинг.</p> <p>дастгирии давлатии соҳибкории хурду миёнаи инноватсионӣ.</p> <p>омода намудани мутахассисон ва менечерони касбӣ дар самти фаъолияти инноватсионӣ ва сармоягузорӣ</p> <p>муайян намудани муносибатҳои молиявии байни давлат ва бахши хусусӣ</p>

Меъёри тасниф	Мазмуни чорабинӣ
Иттилоотӣ	мусоидат, пешбурд ва паҳн кардани доништу таҷриба дар бораи ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ.
	гузаронидани чорабинихо ҷиҳати баланд бардоштани эътиимод байни шарикон ва рушди фарҳангӣ ҳамкории шарикони давлатӣ ва хусусӣ
	ҳамкории байналмилалӣ дар самти таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ бо истифода аз механизмҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ

Таҳияи муаллифон

Самтҳои асосии дар ҷадвал овардашуда ба тавсеаи таҷрибаи истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар самти ташаккул ва инкишофи инфрасохтори инноватсионӣ мусоидат намуда, ҷараёни гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ ва рақамиро суръат мебахшад. Ба андешаи мо ҳалли ин масъалаҳо аз мақомотҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ тақозо мекунад, ки дар заманаи ҷустуҷӯи роҳҳои ҳал ва бартарафсозии мушкилоти мавҷуда ҷораҷӯй намоянд.

Ҳамин тарик, давлат тавассути татбиқи лоиҳаҳои бахши давлативу хусусӣ бори гарони ҳароҷоти сармоягузорӣ ва нигоҳдории амволи ҳудро ба бахши хусусӣ вогузор намуда, дар ин замана аз таҷриба, дониш ва ташаббуси эҷодии соҳибкорон истифода мекунад.

Бояд қайд намуд, ки рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун механизми ҳамкории созандай ҳукумат ва соҳибкорӣ дар рушди як қатор бахшҳои инфрасохтори ҷумҳурий аллакай ба амал омадааст. Ба андешаи мо, зарурати хоси чунин шарикӣ дар самти рушдм индустрialiй-инноватсионии иқтисоди қишвар ба илму инноватсия тааллук дорад. Гузашта аз ин, чунин ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ имрӯз ҷузъи асосии дигаргунсозии инноватсионии ҷомеа ба ҳисоб меравад.

Дар доираи барномаҳои ҷории рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қишвар самтгирии соҳавӣ ва минтақавӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои фаъолияти инноватсионӣ коҳиш меёбад. Барои муваффақ шудан зарур аст, ки стратегияҳои инноватсионии давлатӣ, пажӯҳишгоҳҳои давлатӣ, донишгоҳҳо ва муассисаҳои давлатӣ ҳамоҳанг карда шаванд. Зоро то ҳол ин тадбирҳо ба соҳтори институтсионаӣ, оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ таъсир намерасонанд.

Дар ин дурнамо, шарикии давлат ва бахши хусусӣ метавонад шарти ҳалқунанда барои рушди инноватсия, фароҳам овардани фазои тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ берун аз соҳторҳои давлатӣ гардад, ки барои инноватсия фазои мусоид фароҳам меорад [2.64]. Шарикӣ барои васеътар ҷалб намудани истеъдод ва маҳорат ба раванди инноватсионӣ, инчунин ба вучуд овардани фарҳанг ва масъулиятшиносии корӣ дар ин самт мусоидат мекунад.

Мухити мусоидтарин барои рушди шарикии давлат ва бахши хусусиро метавон бахши технологияҳои информатсионию коммуникатсионӣ арзёбӣ кард. Аксари навовариҳое, ки дар бахшҳои гуногуни тичорати иқтисодиёт ҷорӣ мешаванд, аз технологияҳои инноватсионӣ вобастаанд. Ҳамин тарик, аз як тараф, модели ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ метавонад як механизми идеалии маблағузории лоиҳаҳои инноватсионӣ бошад, ки ба рушди инфрасохтори зарурӣ бо дараҷаи муайянни кафолати бозгашти сармоягузорӣ мусоидат намояд. Аз тарафи дигар, ҳадамоти иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар доираи дастрасии миллионҳо истеъмолқунандагон дар деҳот ва шаҳрҳо пешниҳод карда мешаванд. Бо назардошти ин, ҳадафҳои хидматрасонии бахши давлатӣ метавонанд ба осонӣ бо ҳадафҳои хизматрасонии иттилоотию коммуникатсионӣ алоқаманд бошанд.

Татбиқи стратегия саноатикуонӣ, ки дар шароити мусир ба ташаккули омили зеҳнӣ алоқамандии бевосита дорад, ба мавҷудияти кадрҳои баландиҳтисоси соҳа вобаста мебошад. Аз ин рӯ, омода кардани кадрҳои баландиҳтисос, аз ҷмула кадрҳои техниқӣ, муҳандисӣ, технологҳо ва менечерони корхонаҳои саноатӣ афзалияти хос пайдо мекунад. Вобаста ба ин таъкид шуда буд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти оливи миёнаи қасбӣ ва корхонаҳои истеҳсолии мамлакат омода намудани мутахассисони техникии сатҳи баланд ва бо кадрҳои миллии баландиҳтисос таъмин намудани корхонаҳои саноатӣ вазифаи вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, маориф ва илм мебошад.

Яке аз вазифаҳои асосии давлат дар раванди танзими фаъолияти системаҳои миллии инноватсионӣ ин дастирии рушди инфрасохтори инноватсионӣ мебошад. Модели мавҷудаи фаъолияти инфрасохтори инноватсионии кишвар дар сатҳи макро бевосита аз фароҳам овардани шароити иқтисодӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ аз ҷониби давлат тавассути пешниҳоди дастирии молиявию қарзӣ, андоз, патент, сиёсати истеҳлок ва дигар сиёсатҳое вобаста аст, ки ба таъсис, татбиқ ва паҳншавии навовариҳо мусоидат мекунанд. Сатҳи рушди инфрасохтори инноватсионӣ яке аз омилҳои асосии ноил шудан ба муваффақият дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ мебошад. Ташаккули модели инноватсионии рушди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастирии давлатии инфрасохтори инноватсионӣ, маҳсусан дар сатҳи байнисоҳавӣ ва минтақавиро тақозо мекунад.

Дар оянда бо муайян кардани нақши асосии чунин шаклҳои фаъолияти инноватсионӣ, ба монанди технопаркҳо, технополисҳо, бизнес-инкубаторҳо, фондҳои венчурӣ, зарур аст, ки мушкилоти унсурҳои инфрасохтори инноватсионии кишвар ва минтақаҳо бартараф карда шаванд. Дар таҷриба объектҳои танзими давлатии дастирии инфрасохтории рушди инноватсионии кишвар на танҳо корхонаҳои

алоҳидаи илмӣ ё истеҳсолӣ, ки хизматрасониҳои инноватсиониро пешниҳод мекунанд, инчунин мунтазам ва пайвастагии фаъолияти онҳо дар тамоми марҳилаҳои раванди инноватсионӣ мебошанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати давлатии инноватсионӣ, қонунгузорӣ ба фаъолсозии равандҳои инноватсионӣ, ҳавасмандгардонии ташкили шаклҳои гуногуни моликият дар соҳаҳои гуногун, ки ба рушди маҳсулот, хизматрасонӣ ва технологияҳои инноватсиониро маблағузорӣ мекунанд, назаррас нестанд. Тағйирот дар сиёсати иқтисодӣ ва рақобат боиси пайваста ҷустуҷӯ кардани технологияҳои инноватсионии самараноктар, захираҳои алтернативӣ ва коркарди маҳсулоти инноватсионӣ мегардад. Вобаста ба ин сиёсати давлатӣ оид ба ташаккул ва фаъолияти инфрасоҳтори инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба такмили заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар заминаи рушди илмию техникӣ, инноватсионӣ ва соҳибкорӣ ҳамчун ҷузъи системаи миллии инноватсионӣ нигаронида шаванд.

Ҳамин тавр, рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи мавҷудаи меъёрию ҳуқуқӣ бояд тавассути таъмини самаранокии зерсистемаҳои молиявию иқтисодӣ ва истеҳсолӣ-технологӣ амалӣ карда шавад. Бо дарназардошти ҳатарҳои баланди сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои инноватсионӣ, ҳарочоти назарраси молиявӣ ва мӯҳлати тӯлонии бозгашти сармоягузорӣ, зарур аст, ки дастгирии назаррас ва устувори молиявии фаъолияти инноватсионӣ тавассути ташаккули зерсистемаи молиявию иқтисодии инфрасоҳтори инноватсионӣ, ки ба қадри кофӣ инкишоф наёфтааст, таъмин карда шавад. Бо вучуди ин, инчунин бояд қайд кард, ки самаранокии фаъолияти зерсистемаи молиявию иқтисодӣ аз рушди зерсистемаи васеъи истеҳсолӣ-технологӣ вобаста буда, ташаккули модели шабакаи идоракунии рушди инноватсиониро дар сатҳҳои мақро ва микро тақозо мекунад.

Адабиёт

1. Кодиров, Ф.А. Некоторые вопросы ускоренной индустриализации и инновационной активности университетских технопарков / Ф.А. Кодиров // Таджикистан и современный мир. – 2020. – № 4(72). – С. 160-172.
2. Комилов, С. Д. Концептуальные основы развития государственно-частного партнерства в инновационной сфере Таджикистана / С. Д. Комилов // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 2017. – № 2(58). – С. 61-66.
3. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» аз 16 апрели соли 2012, № 822. <http://mmk.tj>
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати доҳилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 26.01.2021. <http://www.president.tj/node/25005>
5. Тошматов, М. Н. Технологический парк как важный инструмент в формировании инновационной экономики республики Таджикистан / М. Н. Тошматов, Н. Т. Мирзорахимов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 4-2. – С. 442-446.

6. Тошматов, М.Н. Предпосылки и факторы формирования инновационной экономики Республики Таджикистан / М.Н. Тошматов, Н.Т. Мирзорахимов // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2018. – № 3. – С. 40-49.

7. Ульянова О.Ю., Никифорова М.Е. Развитие государственно-частного партнерства как формы финансирования инновационных инфраструктурных проектов // Российское предпринимательство. – 2007. – Том 8. – № 9. – С. 60-64.

ПРИНЯТИЕ МСФО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

*Асоев Камолиддин Раҳимовиҷ – докторант PhD кафедры бухгалтерского учета,
Таджикский национальный университет, пр. Рӯдакӣ 17, 735025, г. Душанбе, Республика
Таджикистан*

Целью данного исследования было установить, связаны ли международные стандарты бухгалтерского учета (IAS), международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) и нормативные акты республики Таджикистан с повышением качества финансовой отчетности компаний, представляющих публичный интерес. В исследовании применялся смешанный исследовательский подход. В качестве инструментов исследования для сбора первичных данных использовались анкеты и неструктурированные интервью. Контент-анализ также применялся для триангуляции результатов. Целевой аудиторией были компании, представляющие публичный интерес. Исследование выявило значительную отрицательную взаимосвязь между добровольным применением IFRS и управлением доходами компаний, представляющими публичный интерес. Отрицательная взаимосвязь может указывать на то, что IFRS не способствует управлению доходами компаний, добровольно применяющих IFRS, что подразумевает повышение качества финансовой отчетности. Рекомендуется, чтобы высшее руководство, внешние аудиторы и регулирующие органы, являющиеся ключевыми участниками разработки стандартов, работали сообща и ужесточили соблюдение требований, чтобы влияние IFRS было более ощутимым.

Ключевые слова: МСФО, качество, стандарты, учет, отчетность, компании, публичный интерес, аудит, регулирование.

ҚАБУЛИ СБҲМ ВА ТАЪСИРИ ОН БА СИФАТИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Асоев Камолиддин Раҳимовиҷ докторанти PhD кафедраи ҳисоби бухгалтерии донишгоҳи миллии Тоҷикистон, хиебони Рӯдакӣ 17, 735025, Шаҳри Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мақсади ин тадқиқот муайян кардани он буд, ки ое стандартҳои байнамилалии баҳисобигарӣ (IAS), стандартҳои байнамилалии ҳисоботи молиявӣ (IFRS) ва санаҷӯи меъерии ҷумҳурии Тоҷикистон бо баланд бардоштани сифати ҳисоботи молиявии

ширкатҳои мавриди таваҷӯҳи ҷамъиятӣ алоқаманданд е не. Ҷар тадқиқот усули омехтаи тадқиқотӣ истифода шудааст. Саволномаҳо ва мусоҳибаҳои соҳторнашуда ҳамчун воситаи тадқиқот барои ҷамъоварии маълумоти ибтидоӣ истифода шуданд. Таҳлили мундариҷа инчунин барои секунҷаи натиҷаҳо истифода шудааст. Шунавандагони мақсаднок ширкатҳои таваҷӯҳи ҷамъиятӣ буданд. Тадқиқот робитаи назарраси манғии байни истифодай ихтиери IFRS ва идоракуни даромади ширкатҳои мавриди таваҷӯҳи оммаро ошкор кард. Муносабати манғӣ метавонад нишон дигар, КИ IFRS ба идоракуни даромади ширкатҳое, ки ifrs-ро ихтиерӣ истифода мебаранд, мусоидат намекунаад, ки ин сифати ҳисоботи молиявиро баланд мебардорад. Тавсия дода мешавад, ки роҳбарияти олӣ, аудиторҳои беруна ва танзимгарон, ки иштирокчиени асосии таҳияи стандартҳо мебошанд, якҷоя кор қунанд ва риояи талаботро саҳттар қунанд, то таъсирни IFRS бештар эҳсос шавад.

Калимаҳои асосӣ: СБҲМ, сифат, стандартҳо, баҳисобгириӣ, ҳисоботдиҳӣ, ширкатҳо, манғиати ҷамъиятӣ, аудит, танзим.

ADOPTION OF IFRS AND ITS IMPACT ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Asoev Kamolidin Rakhimovich – PhD student of the Accounting Department, Tajik National University, 17 Rudaki Ave., 735025, Dushanbe, Republic of Tajikistan

The purpose of this study was to determine whether international Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) and regulatory acts of the Republic of Tajikistan are related to improving the quality of financial statements of companies of public interest. The study used a mixed research approach. Questionnaires and unstructured interviews were used as research tools to collect primary data. Content analysis was also used to triangulate the results. The target audience was companies of public interest. The study revealed a significant negative relationship between the voluntary application of IFRS and revenue management of companies of public interest. A negative relationship may indicate that IFRS does not contribute to income management of companies that voluntarily apply IFRS, which implies improving the quality of financial statements. It is recommended that senior management, external auditors and regulators, who are key participants in the development of standards, work together and tighten compliance so that the impact of IFRS is more tangible.

Keywords: IFRS, quality, standards, accounting, reporting, companies, public interest, audit, regulation.

Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS)/МСБУ и нормативные акты вызывают большой интерес у политиков и исследователей из-за их важности для качественной финансовой отчетности. После обязательного принятия МСФО в многих регионах мира большое внимание уделяется связи между стандартами бухгалтерского учета и качеством бухгалтерской отчетности [2]. Они обнаружили, что распространность управления доходами не снизилась после введения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в Великобритании и Австралии и даже увеличилась во Франции, что свидетельствует о том, что принятие МСФО не приводит к улучшению качества информации. Даске и др. соглашаются с Джэндженом, утверждая, что единый набор стандартов может быть не подходящим для всех условий и, таким образом, не может равномерно улучшить качество финансовой отчетности из-за различий между странами. В то время как большинство исследований сосредоточено на влиянии принятия МСФО, немногие исследователи изучали другие факторы, связанные с характером процессов финансового регулирования, которые также прямо и косвенно влияют на качество финансовой отчетности. Сан и др. утверждают, что финансовые регламенты улучшают качество финансовой отчетности и продолжают это делать на ключевых рынках капитала. Они также утверждают, что соблюдение бухгалтерских норм связано с качеством финансовой отчетности, поскольку строгие нормы уменьшают случаи финансовой отчетности и связанные с ней мошенничества, что, в свою очередь, повышает надежность финансовых отчетов [1].

В отличие от предыдущих исследований, данное исследование стремилось связать два независимых переменных (стандарты бухгалтерского учета и нормативные акты) с качеством финансовой отчетности компаний, представляющие публичный интерес, поскольку Минэкономразвития выразил озабоченность тем, что финансовые отчеты компаний, представляющие публичный интерес, не приносят никакой пользы, так как не содержат достаточной информации, которую инвесторы должны знать (Financial Gazette 29/08/13). Наблюдатели отрасли отметили, что увеличение числа пересмотров было ожидаемым следствием большего внимания к качеству финансовой отчетности со стороны руководства компаний, комитетов по аудиту, внешних аудиторов и регуляторов. Следует, также подчеркнуть, что низкое качество финансовой отчетности препятствует как иностранным, так и местным инвестициям. В своем отчете для инвесторов за июнь 2013 года Минэкономразвития сообщил о снижении инвестиций с 47% в декабре 2012 года до 40% в марте 2013 года из-за плохой финансовой отчетности, которая не восстанавливает доверие инвесторов. Оно также привлекло панель экспертов, для рассмотрения уровня раскрытия информации компаниями, представляющими публичный интерес.

Минэкономразвития РТ подчеркивает, что компании, представляющие публичный интерес, должны будут представлять свои результаты в комитет по рассмотрению, который будет проверять финансовые отчеты перед их публикацией. В 2011 году министерство также привлекла иностранных и местных экспертов для изучения состояния полугодовых и годовых финансовых результатов.

Тема данного исследования заключалась в том, чтобы определить, стало ли управление доходами менее распространенным в результате принятия Международных стандартов бухгалтерского учета и восприятия соблюдения нормативной базы компаниями, представляющими публичный интерес, в Таджикистане.

Международные стандарты бухгалтерского учета предназначены для улучшения качества финансовой отчетности. Однако, несмотря на принятие стандартов бухгалтерского учета и предполагаемое соблюдение нормативных требований компаниями, представляющими публичный интерес, несколько компаний были исключены из листинга за последние пять лет из-за несоответствия требованиям по раскрытию информации в финансовой отчетности. Министерство, выразил озабоченность тем, что финансовые отчеты компаний, представляющие публичный интерес, не приносят никакой пользы, так как не содержат достаточной информации, которую инвесторы должны знать. Поэтому вызывает беспокойство, что мало сделано для понимания причин устойчивого низкого качества отчетности компаниями, представляющими публичный интерес.

В настоящем исследовании мы намерены достичь следующих целей:

- проанализировать взаимосвязь между стандартами бухгалтерского учета и качеством финансовой отчетности;
- изучить взаимосвязь между нормативными актами и качеством финансовой отчетности;
- проанализировать взаимосвязь между стандартами бухгалтерского учета, нормативными актами и качеством финансовой отчетности.

В этом исследовании первичные данные собирались с помощью анкет и личных интервью. Это исследование использовало источники сбора первичных данных, так как эти источники предоставляют информацию, надежную для исследования, и информацию, соответствующую потребностям и целям исследователей.

Вторичные данные, использованные в исследовании, включали документы и отчеты о членстве, бюджеты, отчеты торговой палаты и журналы, а также другие документы, опубликованные на рынке капитала. Вторичные данные использовались, так как они избегают конфронтационных предвзятостей, встречающихся в интервью. Они также экономят средства, менее затратны по времени и удобны.

Следует заметить, что уровень отклика определяется как процент участников, которые завершили исследовательские инструменты, по сравнению с количеством участников, которым они были предложены. Уровень отклика в нашем исследовании оценивается следующим образом: 50% считается удовлетворительным, 60% - хорошим, 70% - очень хорошим, а 80% и выше - отличным. Вопросники и неструктурированные интервью использовались для сбора первичных данных в этом исследовании. Вопросники были предоставлены персоналу бухгалтерского отдела и отделам внутреннего аудита.

Таблица 1. Количество ответов на вопросник


Категория участников	Распространенный вопросник	Завершено и возвращено	Частота ответов
Сельское хозяйство	2	2	100%
Промышленные технологии	1	1	100%
Конгломераты	1	0	0%
Страхование	2	2	100%
Розничная торговля	4	3	75%
Финансы	4	3	75%
Отель и место отдыха	1	1	100%
Итого	15	12	80%

Таблица 1 выше показывает, что из 15 распространенных анкет 12 были заполнены и возвращены, а 3 не были заполнены, что представляет собой уровень отклика в 80%, что значительно выше 67%, рекомендованных. В подтверждение вышеизложенного, также предполагаем, что уровень отклика 75% или более является подходящим и может обеспечить достоверность и надежность используемых инструментов.

Мнения респондентов о критериях принятия, используемых компаниями, котирующимися на бирже.

Респондентов попросили указать, какой критерий принятия использовался их компаниями - добровольное или обязательное принятие. Ответы респондентов представлены на следующем графике:

Фигура 1. Мнение респондентов о критериях принятия МСФО, используемых компаниями



Компания А согласилась, что обязательное принятие МСФО использовалось компанией. Компания В не была уверена, какой критерий принятия использовался для принятия МСФО. Компания С согласилась, что обязательное принятие использовалось её

компанией. Компания D согласилась, что компания использовала добровольное принятие МСФО. В итоге 60% согласились, что использовалось обязательное принятие, 20% согласились, что использовалось добровольное принятие, и 20% не были уверены. Приведенные выше ответы указывают на разные критерии принятия среди выбранных компаний, представляющих публичный интерес. Первым объяснением этих различных результатов может быть отсутствие эффективной коммуникации по вопросам внедрения МСФО в секторе. Вторым объяснением может быть недостаток знаний о МСФО среди компаний. В подтверждение вышеизложенного МСФО [8] утверждает, что МСФО были обязательны к принятию в 2002 году и юридически введены в том же году с публикацией нормативного акта. В том же духе постулируем, что обязательные критерии принятия использовались компаниями, представляющими публичный интерес.

Следующие две гипотезы будут сначала проверены с использованием, как количественных вторичных данных, так и первичных данных, полученных в поле.

H1: Стандарты бухгалтерского учета имеют значительную положительную связь с управлением доходами

H2: Стандарты бухгалтерского учета имеют значительную отрицательную связь с управлением доходами

Качество финансовой отчетности измеряется управлением доходами, которое, в свою очередь, измеряется способностью фирм соответствовать ожиданиям инвесторов по доходам. Модель регрессии, используемая в этом исследовании, выглядит следующим образом:

$$Em = a + a(Ma) + b(VO) + c(C)$$

где Em - обозначает управление доходами, Ma - обозначает обязательное принятие, VO - обозначает добровольное принятие, а C - обозначает конвергенцию МСФО.

Мнения респондентов о том, как обязательное принятие МСФО влияет на качество финансовой отчетности.

Таблица 2. Результаты регрессии для обязательного принятия

Соответствовать ожидаемым доходам	Коэф.	t	T2	P>t	95% Конф.	Интервал
Обязательное принятие	0.25	0.497389	2,3	0.629	-0.89698	1.396981
_cons	2.75	2.300928	1.2	0.266	-2.55595	8.05595
						R ² =0.73

Данные таблицы показывают результаты статистических вычислений, выполненных с помощью Excel. Основная цель заключается в проверке гипотезы о значительной взаимосвязи между МСФО/МСБУ и управлением доходами. Для

вышеуказанных вычислений управление доходами рассматривается как зависимая переменная, а добровольное принятие МСФО – как независимая переменная. Результаты показывают, что существует значительная положительная взаимосвязь между обязательным принятием МСФО и управлением доходами. Это указывается положительным коэффициентом вариации 0,25, что составляет 25% ($0,25*100$) и значением t-статистики 2,3, что согласно правилу большого пальца для T2 указывает на значимую связь, если значение t больше (+2). В подтверждение вышеизложенных результатов, можем утверждать, что точность управления доходами не уменьшилась в результате обязательного введения МСФО. В том же контексте Зегаль в 2011 изучал влияние обязательного принятия МСБУ/МСФО на качество финансовой отчетности во Франции и обнаружил, что обязательное принятие МСФО связано с увеличением управления доходами и, следовательно, снижением качества финансовой отчетности. Значение R² составляет 0,73, что предполагает, что около 73% вариации в управлении доходами объясняется переменными, использованными в модели, что является хорошей подгонкой.

Мнения респондентов о том, как добровольное принятие МСФО влияет на качество финансовой отчетности.

Таблица 3. Результаты регрессии для добровольного принятия

Соответствовать ожидаемым доходам	Коэф.	t	T2	P>t	95% Конф.	Интервал
Добровольное принятие	-0.66667	0.430332	-2.55	0.219	-2.03617	0.70284
_cons	4.333333	1.905159	2.27	0.107	-1.72973	10.3964
						R ² =0.75

Приведенные выше результаты показывают значительную отрицательную взаимосвязь между добровольным принятием и управлением доходами. Управление доходами рассматривается как зависимая переменная, а добровольное принятие – как независимая переменная. В подтверждение вышеуказанных результатов, [3] также обнаружили снижение управления доходами у компаний, которые добровольно приняли МСФО, но увеличение управления доходами у тех компаний, которые обязательны к принятию МСФО в Германии. В отношении адекватности модели результаты показывают, что около 75% вариации в управлении доходами объясняется добровольным принятием.

Мнения респондентов о том, как конвергенция МСФО влияет на качество финансовой отчетности.

Таблица 4. Результаты регрессии для сближения МСФО

Соответствовать ожидаемым доходам	Коэф.	t.	T2	P>t	95% Конф.	Интервал
--------------------------------------	-------	----	----	-----	--------------	----------

Конвергенция МСФО	0.333333	0.860663	0.39	0.724	-2.40568	3.072347
cons	2.333333	3.810317	0.61	0.584	-9.7928	14.45946
Отрегулированный R ² =0.72						

Согласно приведенным выше результатам, существует положительная взаимосвязь, что указывается положительным коэффициентом вариации 0,33. Однако взаимосвязь не является значимой, поскольку значение t составляет 0,39, что значительно ниже порогового значения по правилу большого пальца для t, равного 2. Это означает, что конвергенция МСФО не может значительно вызвать изменения в управлении доходами. Это также было указано [4] и [5], которые обнаружили сходство в управлении доходами до и после конвергенции МСФО в Германии. Результаты также показывают, что модель хорошая, поскольку около 72% вариации зависимой переменной объясняется независимой переменной.

Следующие гипотезы будут проверены для определения направления и характера взаимосвязи между нормативной базой, регулирующей компании, котирующиеся на бирже, и качеством финансовой отчетности:

H3: Существует значительная положительная взаимосвязь между нормативной базой и качеством финансовой отчетности.

H4: Существует значительная отрицательная взаимосвязь между нормативной базой и качеством финансовой отчетности.

Следующие показатели используются для измерения качества финансовой отчетности:

Панель А - релевантность, Панель В - надежность, Панель С - сопоставимость и Панель D - понятность.

Таблица 5. Результаты регрессии

	Качество финансовой отчетности	Значительный уровень
Панель А		
Актуальность как показатель нормативной базы FRQ 0.69		0.12
Закон о акционерных обществах	0.543	0.01
Закон о безопасности	0.321	0.03
ПААБ	0.623	0
Аудиторское бюро	0.024	0.04
Панель В		
Актуальность как показатель нормативной базы FRQ 0.31		0.01
Закон о акционерных обществах	-0.342	-0.88
Закон о безопасности	0.235	-0.38
ПААБ	0.225	-0.05

Аудиторское бюро	0.421	0.03
Панель С		
Актуальность как показатель нормативной базы FRQ 0.56		0.14
Закон о акционерных обществоах	0.447	1.23
Закон о безопасности	0.555	0.77
ПААБ	0.547	1.23
Аудиторское бюро	0.394	0.07
Панель D		
Актуальность как показатель нормативной базы FRQ 0.157		0.27
Закон о акционерных обществоах	-0.156	0.07
Закон о безопасности	0.152	-0.73
ПААБ	0.054	1.23
Аудиторское бюро	0.123	-0.88

Приведенные выше результаты регрессии, показанные в таблице 5, указывают на положительную взаимосвязь между нормативными актами и качеством финансовой отчетности компаний, представляющие публичный интерес. Результаты панели А показывают, что существует положительный коэффициент 0,69 (69%) между предполагаемым соблюдением нормативных актов и качеством финансовой отчетности. Значимость определяется на уровне 1%, поэтому третья гипотеза, утверждающая, что существует значительная положительная взаимосвязь между нормативными актами и качеством финансовой отчетности, подтверждается. Результаты панели А также показывают, что все компоненты нормативной базы положительно связаны с надежностью финансовых отчетов. Результаты в панели В также показывают, что все элементы нормативных актов положительно связаны с качеством финансовой отчетности, но взаимосвязь не является значимой, что указывается более низким коэффициентом вариации 0,31 (31%). Панель С использует сопоставимость как показатель качества финансовой отчетности, и результаты показывают, что существует значительная положительная ассоциация между нормативными актами и качеством финансовой отчетности на уровне 0,56 (56%).

В данном исследовании использовались структурированные интервью, и нижеприведенная таблица показывает уровень отклика на интервью:

Таблица 6. Процент ответов на интервью

Опрошенные	Запланированное собеседование	Проведено собеседование	Процентный ответ

Бухгалтеры и отчетные работники	15	12	80%
---------------------------------------	----	----	-----

Из проведенных интервью исследователями, 12 из 15 (80%) интервью были проведены, что также выше рекомендованных (75%).

Вопрос 1.

Какие проблемы сталкиваются компании при внедрении МСФО в Таджикистане?

Компания А утверждала, что изменения в существующих законах являются основным препятствием для плавного внедрения по всей стране. Это также поддержала Финансовый контролер компании В, отметив, что МСФО не признает существование нормативной базы, регулирующей бухгалтерскую практику в Таджикистане, поэтому полное соблюдение МСФО затруднительно без обхода положений таких местных законов. Тот же взгляд высказал бухгалтер компании С, подчеркивая, что хотя существующие местные нормативы акты, регулирующие финансовую отчетность предприятий, представляющие публичный интерес, имеют ту же цель, что и МСФО, необходимо постоянное оценивание, поскольку законы изменяются. Это также поддержали [3], которые обнаружили аналогичные проблемы в своем исследовании.

Один из внутренних аудиторов компании А предположил, что в Таджикистане профессиональные бухгалтеры (САР) имеют мандат на обеспечение успешного внедрения МСФО. Соответственно, бухгалтеры, финансовые аналитики, аудиторы, регуляторы, преподаватели бухгалтерского учета, государственные служащие и многие другие нуждаются в обучении по МСФО, так как они все ответственны за успешное внедрение МСФО. Проблема в том, что в Таджикистане недостаточно ресурсов для обучения. Финансовый бухгалтер компании Д поддержал эту точку зрения, отметив, что полное внедрение МСФО требует финансовых ресурсов для обучения всех заинтересованных сторон, и это является проблемой для развивающихся стран. [6] также обнаружил аналогичные проблемы для компаний, представляющие публичный интерес в соседних странах.

Бухгалтер компании А утверждает, что план перехода на МСФО и его последствия для пользователей финансовой отчетности, регуляторов, составителей финансовой отчетности, акционеров не были эффективно сообщены и скоординированы. Аудиторский отдел компании Е выразил аналогичное мнение, утверждая, что МСФО – это значительный шаг к улучшению качества финансовой отчетности, однако необходимо эффективно информировать всех заинтересованных сторон. Финансовый менеджер компании В также

упомянул ту же проблему, отмечая, что уровень осведомленности о МСФО необходимо повысить для обеспечения полного принятия.

Вопрос 2.

Считаете ли вы, что IAS/IFRS помогает улучшить качество финансовой отчетности?

Компания Е согласилась с тем, что принятие МСФО может улучшить качество финансовой отчетности при условии успешного внедрения. Руководитель финансового отдела компании F поддержал ту же точку зрения, отмечая, что МСФО – это лучший шаг для повышения уровня финансовой отчетности, поскольку он улучшает сопоставимость финансовых отчетов между странами. Бухгалтер компании G возразил, что простое принятие МСФО не обязательно улучшает финансовую отчетность. Он отметил, что для улучшения финансовой отчетности требуются смелость и приверженность. Бухгалтер компании H также отметил, что предоставление стимулов является важным фактором, определяющим качество отчетности. Финансовый менеджер компании I утверждал, что это зависит от критериев принятия МСФО, при этом добровольное принятие приводит к повышению качества отчетности. Финансовый менеджер компании J был не уверен в этом вопросе.

Вопрос 3.

Считаете ли вы, что предполагаемое соблюдение нормативной базы улучшает качество финансовой отчетности?

Член финансового отдела компании E согласился с тем, что существует положительная взаимосвязь между предполагаемым соблюдением нормативной базы и качеством финансовой отчетности, поскольку это ограничивает возможности, доступные руководству. Финансовый контролер компании A отметил, что не все компоненты нормативной базы улучшают качество финансовой отчетности, но соблюдение САР и Закона об аудиторской деятельности может улучшить финансовую отчетность. Представитель компании D согласился, что соблюдение улучшает качество отчетности. Финансовый менеджер компании H возразил, что соблюдение нормативных актов не улучшает качество финансовой отчетности, так как руководство должно иметь достаточные полномочия для принятия решений по любым вопросам бухгалтерского учета.

Основные выводы, сделанные на основании анкетирования касательно влияния стандартов бухгалтерского учета на качество финансовой отчетности.

Исследование выявило значительную положительную взаимосвязь между обязательным принятием МСФО и управлением доходами. Это означает, что обязательное принятие позволяет компаниям управлять доходами, что снижает качество финансовой отчетности.

1. Обязательное принятие МСФО и управление прибылью:

Исследование выявило значительную положительную взаимосвязь между обязательным внедрением МСФО и управлением прибылью. Это означает, что обязательное внедрение позволяет компаниям управлять прибылью, тем самым снижая качество финансовой отчетности.

2. Добровольное принятие МСФО и управление доходами:

Исследование выявило значительную отрицательную взаимосвязь между добровольным принятием МСФО и управлением доходами компаний, представляющими публичный интерес в Таджикистане. Отрицательная взаимосвязь может означать, что МСФО не способствует управлению доходами для добровольных участников, что подразумевает улучшение качества финансовой отчетности.

3. Конвергенция МСФО и управление доходами:

Исследование выявило положительную взаимосвязь между конвергенцией МСФО и управлением доходами; однако, эта взаимосвязь не является значимой. Это означает, что конвергенция МСФО не обязательно приводит к изменению качества финансовой отчетности.

Далее рассмотрим влияния нормативных актов на качество финансовой отчетности.

Исследование выявило положительную взаимосвязь между всеми компонентами нормативной базы и качеством финансовой отчетности. Это означает, что предполагаемое соблюдение нормативной базы связано с повышением качества финансовой отчетности.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются отечественные компании для полного внедрения МСФО, включают:

- изменения в существующих законах,
- недостаточность ресурсов для обучения,
- уровень осведомленности и налоговая отчетность.

Вопреки ожиданиям, исследование не смогло найти систематических доказательств того, что простое принятие МСФО приводит к улучшению качества финансовой отчетности для обязательных участников за исследуемый период (2002-2021). Исследование выявило доказательства увеличения управления доходами для компаний, которые обязательны к принятию МСФО, и снижения качества финансовой отчетности для таких компаний по сравнению с компаниями, которые добровольно приняли МСФО. Исследование не выявило изменений в выполнении ожиданий по доходам для компаний, которые совмещают МСФО с местными стандартами. Результаты последовательно указывают на снижение качества финансовой отчетности со временем для компаний, которые обязательны к принятию МСФО, и на меньшее управление доходами для компаний, которые добровольно приняли

МСФО. Однако также возможно, что сильная нормативная база компенсирует улучшение качества финансовой отчетности.

Рекомендации:

- Ведущим менеджерам, внешним аудиторам и регуляторам, как ключевым игрокам в стандартах, необходимо работать вместе и ужесточить соблюдение, чтобы влияние МСФО было более ощутимым.
- Регуляторам и уполномоченным органам следует рассмотреть возможность пересмотра местных нормативов, регулирующих финансовую отчетность отечественных компаний, представляющих публичный интерес, чтобы они соответствовали МСФО.
- Уполномоченным органам следует также рассмотреть возможность доведения целей МСФО до сведения всех заинтересованных сторон.
- Следует провести информационную кампанию, чтобы обеспечить полное внедрение МСФО в корпоративном мире.
- Повышение осведомленности профессионалов, регуляторов и составителей отчетности для улучшения разрыва в знаниях.

Литература

1. Ball, R. (2006), "International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors," Accounting and Business Research 36 (sup1): 56-65.
2. Daske, H., Hail, L., Leuz, C. and Verdi, R. (2009), "Mandatory IFRS Reporting Around the World: Early Evidence on the Economic Consequences," Journal of Accounting Research, 34: 23-30.
3. Hung, A. and Subramanyam, K.R. (2007), "Financial Reporting Effects of Adopting International Accounting Standards: The Case of Germany," Review of Accounting Studies: 12: 623-657.
4. Goodwin, J., Cooper, B.J. and Johl, S. (2008), "How Ready Was Australia for International Financial Reporting Standards? The Case of Listed Companies," Australian Accounting Review, 18 (1): 35-45.
5. Hail, L., Leuz, C. and Wysocki, P. (2010), "Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the United States (Part I): Conceptual Underpinnings and Economic Analysis," Accounting Horizons, paper presented at the University of Miami, School of Business, February 2010.
6. Kang, V. (2013), "The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Earnings and Earnings-Returns Association," Applied Financial Economics.

7. Sun, J., Cahan, S.F. and Emanuel, D. (2011), "How Would the Mandatory Adoption of IFRS Affect the Earnings Quality of U.S. Firms? Evidence from Cross-Listed Firms in the U.S.," *Accounting Horizons*, 25(4): 837-860.

8. Zeghal, D., Chtourou, S. and Sellami, Y.M. (2011), "An Analysis of the Effect of Mandatory Adoption of IFRS on Earnings Management," *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 20 (2): 61-72.

ТАЧРИБАИ ХОРИЧӢ ОИД БА ТАШАККУЛИ БОЗОРИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР МИНТАҚА

Бобоев Ч. М. - унвонҷуи Доњишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон.
Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, кучас Нахимов 64/14. E-mail:
jahongirboboev-@mail.ru Телефон : (+992) 904-12-14-15.

Дар мақола таҷрибаи хориҷӣ оиди ташаккул ва рушди бозори озукаворӣ дар шароити минтақа мавриди омӯзиши қарор дода шуда, андешаҳои олимони ватанию хориҷӣ оид ба ҳусусиятҳои минтақавии ташаккули он дар шароити муосир оварда шудааст. Муаллиф ба масъалаи амалкарди бозори озукаворӣ ва таъмини бехатарии озукаворӣ дар кишварҳои рушкардаи иқтисодӣ ва хориҷи наздик бештар тая намудааст. Омилҳои асосии ташаккул ва рушди бозори озукаворӣ, таъмини аҳолӣ бо гизои босифати аз нигоҳи экологӣ ва безарар аз ҳисоби истифодави самараноки иқтидори захиравӣ-табиӣ мавриди таҳлил ва баҳогузорӣ қарор дода шуда, пешниҳодҳои мушахҳас оиди тақмили механизми дастгирии давлатии танзими бозори озукаворӣ ва дастрасии аҳолии минтақа бо маҳсулотҳои асосии озукаворӣ ва дар ҳаҷми зарурии барои саломати мардум фоидаовар дар шароити муосир пешниҳод гардидааст.

Калидвожаҳо: иқтисоди минтақа, бозори озукаворӣ, бехатари озукаворӣ, иқтидори захиравӣ-табиӣ, заминҳои кишоварзӣ, самаранокии истеҳсолот, танзими давлатӣ, талабот ва тақлифот ба маводҳои озукаворӣ.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В РЕГИОНЕ

Бабаев Дж.М. - аспирант Государственный финансово-экономический университет Таджикистана. Адрес: Республики Таджикистан. г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. E-mail: jahongirboboev-@mail.ru Телефон : (+992) 904-12-14-15.

В статье рассматривается зарубежный опыт формирования и развития продовольственного рынка в регионе с акцентом на взгляды отечественных и зарубежных ученых о специфике развитие продовольственного рынка. Основное внимание автор уделяет вопросу функционирования продовольственного рынка и обеспечения продовольственной безопасности в экономически развитых странах и ближнем зарубежье. Проанализированы и оценены основные факторы формирования и развития продовольственного рынка, обеспечивающего население экологически чистыми и безопасными продовольственными продуктами за счет эффективного использования природно-ресурсного потенциала, а также сделаны конкретные предложения по совершенствованию механизма государственной поддержки регулирование продовольственного рынка и доступа населения регионов к основным продовольственным продуктам, необходимом объеме полезной для здоровья населения в нынешних условиях.

Ключевые слова: региональная экономика, продовольственный рынок, продовольственная безопасность, природно-ресурсный потенциал, земель сельскохозяйственного назначения, эффективность производства, государственное регулирование, спрос и предложение на продовольственные продукты.

FOREIGN EXPERIENCE IN FORMING THE FOOD MARKET IN THE REGION

Babaev J.M. - postgraduate student of the State Finance and Economics University of Tajikistan. Address: Republic of Tajikistan. Dushanbe, Nakhimov street 64/14. E-mail: jahongirboboev@mail.ru Phone: (+992) 904-12-14-15.

The article examines foreign experience in the formation and development of the food market in the region with an emphasis on the views of domestic and foreign scientists on the specifics of the development of the food market. The author pays special attention to the issue of the functioning of the food market and ensuring food security in economically developed countries and neighboring countries. The main factors of the formation and development of the food market, providing the population with environmentally friendly and safe food products due to the efficient use of natural resource potential, are analyzed and assessed, and specific proposals are made to improve the mechanism of state support for regulating the food market and access of the population of the regions to basic food products, the necessary volume of useful for the health of the population in the current conditions.

Keywords: regional economy, food market, food security, natural resource potential, agricultural land, production efficiency, government regulation, supply and demand for food products.

Масъалаи ташаккул ва рушди бозори озукаворӣ дар шароити минтақа ин муаммои бисёрчанба ва хеле муҳим буда, таъмини бехатарии озукаворӣ ва сатҳу сифатии зиндагии аҳолӣ аз он вобастагӣ дорад. Дар ин раванд, ташаккули шаклҳои нави хочагидорӣ ва моликиятдорӣ ба замин, рушди соҳаи кишоварзӣ муҳим арзёбӣ гардида, органҳои мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ тавассути механизми иқтисодии дастгирии давлати рушди бозори дохилии озукаворӣ ва занчираи истеҳсолии коркарди саноатии ашёи хоми кишоварзӣ мусоидат менамоянд. Аз ин лиҳоз, омӯзиши таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ бо таваҷҷӯҳ ба рушди бозори озукаворӣ ва истифодаи вариантҳои беҳтарини он барои минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз манфиат холӣ нест.

Таҷрибаи кишварҳои пешқадами иқтисодӣ дар бахши агрозуқаворӣ нишон медиҳад, ки дар аксарияти онҳо рушди бозори озукаворӣ ва сатҳи баланди таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои гизоӣ дар чойи аввал меистад. Масалан, дар кишварҳои ИМА, Иттиҳоди Аврупо ва Ҷопону Чин ва як қисми кишварҳои собиқ Шӯравӣ рушди соҳаи кишоварзӣ муайянқунандай нишондихандаҳои асосии рушди бозори озукаворӣ ва таъмини бехатарии озукаворӣ ба ҳисоб рафта, сиёсати аграрӣ, пеш аз ҳама, ба рушди ин соҳа ва занчираи истеҳсолии комплекси агросаноатӣ нигаронида шудааст. Ин чораҳо, ба хотири таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои хушсифатӣ аз нигоҳи экологӣ тоза ва вазъи хуби иҷтимоии аҳолӣ роҳандозӣ мегардад.

Мувоғиқи маълумотҳои омории ҷаҳонӣ дар шароити мусир дар кураи замин зиёда аз 7,8 млрд. аҳолӣ зиндагӣ менамояд, ки аз он 1,8 млрд. дар кишварҳои рушкардаи иқтисодӣ умр ба сар бурда, сатҳи баланди даромад ба ҳар сар аҳолӣ

таъмин буда, ки аз он тақрибан 3,6 млрд. аҳолӣ сатҳи даромадашон ба ҳар сар аҳолӣ миёна ва зиёда аз 2,4 млрд. аҳолӣ бо сатҳи даромадашон ба ҳар сар аҳолӣ паст умр ба сар мебаранд. Аз микдори умумии он тақрибан 800 миллион аҳолӣ дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд [2, 79], ки он зарурати таъмини аҳолӣ бо маводҳои озуқаворӣ ва ташаккули бозори дохилиро тақозо менамояд.

Омузиши таҷрибаи чаҳонӣ гувоҳи он мебошад, ки ташаккули бозори озуқаворӣ бидуни рушди инфрасоҳтори бозорӣ, ба монанди, базаи меъёри-хуқуқӣ, зерсоҳтори илмӣ-инноватсионӣ, иқтидори табиӣ-захиравӣ ва қадрии соҳаҳои КАС, бозори молиявӣ-қарзӣ, ширкатҳои миёнарав ва хизматрасонӣ, логиситикӣ ва амсоли инҳо гайримкон мебошад. Ин раванд, пеш аз ҳама, бо он асоснок карда мешавад, ки соҳаҳои комплекси агросаноатӣ (КАС), баҳусус соҳаи кишоварзӣ ва рушди инфрасоҳтори бозорӣ нишондиҳандай асосии муайянкунандай ташаккул ва рушди бозори озуқаворӣ ба ҳисоб рафта, барои истехсоли маҳсулотҳои озуқаворӣ ватанӣ ва кам кардани воридоти маҳсулотҳои озуқаворӣ хизмат менамоянд.

Тибқи арзёбии Ташкилоти байналмилалии озуқаворӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ (ФАО) дар охири соли 2019 - 820 миллион нафар, яъне 8,9%-и аҳолии кураи замин пеш аз пандемияи COVID-19 ғизои кофӣ истифода намебурданд. Ва маълумотҳои нав дар бораи афзоиши аҳолӣ ва таъмини ғизоӣ онҳо, ки аз ин натиҷаҳои пурсиши нави хонаводаҳо, ки ташкилоти ФАО гузаронидааст, нобаробарӣ дар истеъмоли озуқаворӣ дар 13 кишвари дунё, баҳусус дар Ҷумҳурии Мардумии Чин, ки омори камғизоӣ, ки аз соли 2000 инҷониб дида баромада шудааст назарас буда, натиҷаи ин маълумотҳо оид ба баланд бардоштани шумораи умумии аҳолии камғизо дар ин кишвар гувоҳӣ медиҳад [8, 14].

Сабаби чунин вазъро мутахассион бо он асоснок менамоянд, ки шумораи аҳолии Ҷумҳурии Мардумии Чин аз панҷ як ҳиссаи аҳолии кураи замиро ташкил медиҳад. Аммо, тамоюле, ки дар нашрияҳои қаблӣ омада, аз соли 2014 инҷониб шумораи одамоне, ки аз гуруснагӣ азият мекашанд, суст ҳам бошад афзудааст. Таҳлилҳои нави оморӣ тайи солҳои 2019-2021 нишон медиҳад, шумораи «аҳолии камғизо» дар Ҷумҳурии Мардумии Чин то инҷониб ба микдори 60 миллион нафар афзудааст. Агар ин тамоюл ҳамин тавр идома ёбад, он гоҳ то соли 2030 шумораи одамони гурусна дар сайёра ба 840 миллион нафар ҳоҳад расид [1, 41]. Аз ин ҷо, ба хулосае омадан мумкин аст, ки бо назардошти гуруснаги аз ҳисоби пандемия (COVID-19) дар кураи Замин вақт нокифоягӣ менамояд, барои кам намудани шумораи гуруснагон аз ҳисоби ташаккул ва рушди бозори озуқаворӣ гайримкон мебошад.

Таҷрибаи аксарияти кишварҳои рушкардаи иқтисодӣ аз он гувоҳи медиҳанд, ки давлат ба соҳаи кишоварзӣ ва рушди бозори озуқавории дохилӣ аҳамияти ҷиддӣ

медиҳанд. Масалан, дар кишвари ИМА ва Чопон вазъи таъмини озукаворӣ ҳамчун ченаки асосии таъмини бехатарии озукаворӣ баҳогузорӣ карда мешавад. Дар Чопон сиёсати маҳдудият барои ворид намудани маҳсулотҳои озукаворӣ гузаронида мешавад, ки воридоти баъзе маҳсулотҳои физоӣ, ба мисли биринҷ қатъиян манъ карда шудааст. Ин тадбирҳо дар мавриде пиёда сохта мешавад, ки «...давлат биринҷро аз хоҷагиҳо ҳаридорӣ карда, дар доҳили кишвар бо нарҳи 6-8 маротиба баландтар нисбат ба нарҳҳои ҷаҳонӣ мефурӯшад. Ин сиёсат ба он хотир амалӣ пиёда сохта мешавад, ки аввалан, давлат сиёсати протексионистиро ба роҳ мемонад (яъне ҳимояи истеҳсолкунандагони ватаниӣ). Ва баъдан, талаботи рӯзафзуни аҳолӣ бо маводи озуқа, баҳусус, биринҷи худӣ (ватаниӣ), ки ҳӯроки асосии японҳо ба ҳисоб меравад, таъмин мегардад...» [3, 280].

Инчунин, дар ИМА, Чопон, Канада ва як қатор кишварҳои Иттиҳоди Аврупои қариб ҳамаи унсурҳои инфрасоҳтори бозорӣ, ба мисли кооперативҳои маҳсуси хиҳматрасонии бозорҳои озукаворӣ рушд кардааст, ки онҳо дар рушди соҳаи кишоварзӣ саҳми калон доранд. Илова бар ин, як қатор барномаҳои рушди ҳамкорӣ тавассути каналҳои маҳсус ройгон маблағгузорӣ гардида, барои чунин кооперативҳо қарзҳои имтиёзном ва дарозмуҳлат пешниҳод карда мешавад. Дар ҷадвали 1 унсурҳои асосии рушди инфрасоҳтори бозорӣ дар кишварҳои ҳориҷӣ оварда шудааст.

Ҷадвали 1. - Унсурҳои асоси рушди инфрасоҳтори бозори озукаворӣ дар кишварҳои ҳориҷӣ

Номгуйи чорабиниҳо	Кишварҳо									
	ИМА	Ҳитой	Япония	Швейцария	Германия	Дания	Нидерландия	Франсия	Канада	Дигар давлатҳои ИА
Соҳторҳои давлатӣ оиди дастгирии истеҳсолкунандагони кишоварзи ватаниӣ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Иниститути тадқиқоти илмии рушди соҳаи кишоварзии пешқадами технологӣ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Муассисаҳои таълмиӣ дар соҳаи APS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Соҳторҳои молиявӣ-қарзӣ барои нигоҳдории APS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Кооперативҳои гуногун	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бозори яклухти озукаворӣ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тиҷорати электронӣ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бирҷай молӣ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Марказҳои тақсимоти озукаворӣ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Музоядаҳо	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Маълумотӣ ва машваратии низоми APS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Сарчашма: Laborde, D., Martin, W. & Vos, R. 2020. Poverty and food insecurity could grow dramatically as COVID-19 spreads.

Аз гуфтаҳои боло бар меояд, ки дар шароити иқтисоди нақшавӣ унсурҳои иқтисоди бозорӣ пурра амал накарда, ин раванд ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ хос мебошад. Мубодилаи молу амвол, баҳусус ташаккули бозори озуқаворӣ, ҳадамоти иттилоотӣ ва машваратӣ, марказҳои дистрибутерӣ, тичорати электронӣ ҳамчун унсурҳои нави инфрасоҳтори бозорӣ барои рушди бозори озуқаворӣ дастнорас мебошанд. Ин чо, бояд қайд намуд, ки кам фаъол будани ин унсурҳои инфрасоҳтори бозорӣ яке аз сабабҳои асоси на он қадар рушд намудани бозори озуқаворӣ дар минтақаҳо гардида, дар ин самт низ омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ аз манфиат холӣ нест.

Дар давлатҳои рушдкардаи иқтисодӣ бозори озуқавории худро инкишоф дода, дараҷаи баланди худтаъминкуни озуқаро нигоҳ медоранд. Масалан, мутобики баъзе аз ченакҳо (маҳакҳо) сатҳи худтаъминкуни озуқа дар ИМА ва Фаронса зиёда аз 100%, Олмон - 93%, Италия - 78% ва ҳатто Ҷопон, ки на он қадар аз ҳисоби заминҳои кишти кишоварзӣ бой мебошад то 40% ва Федератсияи Россия - 30%-ро ташкил медиҳад [7, 4]. Лекин, дар муқоиса ин нишондиҳанда дар ҷумҳурии мо ҳамагӣ - 18%-ро ташкил медиҳад, ки яке аз омилҳои асоси ташаккул ва рушди сусти бозори озуқаворӣ дар минтақаҳои кишвар мебошад.

Таҷрибаи баъзе кишварҳо нишон медиҳад, ки онҳо қисман масъалаи истеъмоли озуқа ва рушди бозори минтақавии озуқавориро бо роҳи қумакҳои пулию қарзӣ (масалан, субсидия, ва субвенсияҳо ҳал менамояд), ки ба ин васила масъалаи таъмини бехатари озуқаворӣ ва рушди минтақаҳои кишварро амалий мекунанд. Масалан, дар Ҷумҳурии исломии Эрон гандумро аз фермерҳо бо нарҳи тақрибан 70 сент ба ҳар як киллограмм меҳаранд. Ин ёрдампулиҳои дастаҷамъона барои истеъмоли нонро дар қисмати аҳолии камбизоат ва миёнаҳо ҷуброн намуда, илова бар ин қумакҳои молиявиро барои истифодаи обёрии заминҳои кишоварзӣ, ки яке аз боигарииҳои нисбатан камёфт дар ин кишвар ба ҳисоб меравад, имтиёзҳо дода мешавад [5, 303].

Барои мисол, дар давлати Бангладеш дар соли 2017 ҳукумат барои баланд кардани воридот ва устувор кардани бозори доҳили озуқаворӣ пас аз якчанд обхезиҳои шадид, ки ба баландшавии нарҳҳои чакана барои маҳсулотҳои ғалладонагӣ ба зиёда аз 30% бурда расонида, бочи гумрукиро барои воридоти биринҷ коҳиш медиҳад. Ба ҳамин васила, дар Африқои Ҷанубӣ истехсолкундандаи ватанӣ ва содироткундандаи холиси чуворимакка бо мақсади коҳиш додани таъсири минбаъдаи

хушксолй ба наздикй воридотро зиёд намуданд. Ва дар гузориши ФАО гуфта мешавад, рушди бозорҳои озоди озукаворӣ, ташкили одилонаи бозорҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ барои савдою тичорат, бо мақсади кӯмак расонидан ба таъмини амнияти озукаворӣ ва мутобиқ намудани фазои мусоид мебошад, ки яке аз омилҳои асосии ғанӣ намудани бозорҳои озукавории хусусияти байналмилалӣ ва минтақавӣ дошта мусоидаткунанда ба ҳисоб мераванд [1, 43].

Таҷрибаи Ҷумҳурии мардумии Ҳитой, ки аҳолии худро бо маҳсулотҳои асосии озукаворӣ таъмин намуда, боз аксарияти маҳсулотҳои худро ба ҳориҷ содирот менамояд ҳеле муҳим мебошад. Афзалияти танзими давлатӣ ва дастгирии фермерон дар ин кишвар тавассути барномаи стратегии рушди минтақаҳои кишоварзӣ ба роҳ монда мешавад. Кишвари Ҷин панҷаки аҳолии кураи замин (зиёда аз 1,4 милл. нафар) аҳолӣ дошта, танҳо аз 5-7% заминҳои корами кишоварзиро дар ихтиёри худ дорад. Камчинии захираҳои мазкур ва афзоиши бемайлони аҳолӣ навовариҳо ва аз худ намудани заминҳои наздикӯҳӣ ва кӯҳиро дар ин кишвар дар мадди авал мегузорад [9, 45]. Масалан, соли 2017 ҳукумати Ҷин нақши ҳалли озукаворӣ ва рушди кишоварзиро дар конфронси марказии рушди соҳаи кишоварзӣ таъкид намуда, раиси Ҷумҳури кишвар Си Ҷин Пин ишора ба он андешаст, ки “калиди навҷорсозии бахши кишоварзӣ ин рушди илму техника ба ҳисоб рафта, дар ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ он нақши калидӣ мебозад ва мо бояд ба дастовардҳои нави илмӣ-техникӣ ва рушди бозори озукавории кишвар дикқати маҳсус дигем”. [10,12]. Аз ин чост, ки дар нақшай пачсолаи сездаҳуми кишвари Ҷин оид ба рушди бахши кишоварзӣ ва навовариҳои илмӣ-техникӣ чунин самтҳо ҷой дода шудааст:

- такмили бахши технологияи пешқадами рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозори дохилии озукаворӣ;
- таҳқими ҳамкориҳои байниминтақавӣ ва байналхалқӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва бозори озукавории минтақавӣ;
- истифодаи бештари навҷорсозиҳои илмӣ-техникӣ дар минтақаҳои кишвар ва гайра.

Дар таҷрибаи Федератсияи Руссия оид ба усулҳои самараноки танзими соҳаи кишоварзӣ ва рушди бозори озукаворӣ ҳеле дуруст ташкил карда шудааст. Мақсади асосии ин раванд ташкили соҳтори пешқадами ҳочагидорӣ дар тамоми марҳилаҳо истеҳсол, коркарди ашёи хом ва то ба истеъмолкунандаи нихоӣ расонидани маҳсулотҳои агроозукаворӣ бо истифодаи усулҳои пешқадами ҳочагидорӣ таъмин мегардад. Илова бар ин, дар ҳар як минтақаи кишвар воридот ва содироти маҳсулотҳои озукаворӣ аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ ва маҳаллӣ танзим карда мешавад.

Дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон таъмини аҳолӣ бо маводҳои озуқаворӣ асосан аз ҳисоби захираҳои худӣ таъмин карда мешавад. Яке аз вазифаҳои асосии рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои асосии озуқаворӣ ва сифаташон баланд ба ҳисоб меравад. Ҳалли масъалаи танзими бозори озуқаворӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ тавассути технологияи нави парвариши зироатҳои кишоварзӣ ва рушди боғдорӣ ба роҳ монда шуда, имruz ин кишвар дар панҷгонаи тавлидкунандаи меваи хушк ворид гаштааст. Ҳалли масъалаи бехтарии озуқаворӣ дар ин кишвар тавассути коркарди саноатии маҳсулотҳои озуқаворӣ, аз ҷумла истеҳсол ва фурӯши афшураи меваҳо ба роҳ монда мешавад, ки қисми зиёди он ба кишварҳои хориҷӣ содирот мегардад. Зиёда аз 50%-и ҳаҷми умумии маҳсулотҳои озуқаворӣ дар ин кишвар дар корхонаҳои саноати равган ва озуқаворӣ истеҳсол карда шуда, ба масъалаҳои такмили низоми давлатии танзими бозори озуқаворӣ, стандартизатсия, метрология ва сертификатсияи маҳсулотҳои озуқаворӣ бо мақсади таъмини бозори доҳилии озуқаворӣ бо маҳсулотҳои хушсифати ғизоӣ аҳамияти қалон дода мешавад.

Дар шароити кунунӣ бозори озуқаворӣ дар кишвари Қазоқистон асосан тавассути молҳои воридотӣ ташаккул ва рушд ёфта, ин кишвар аз ҳисоби таъмини амнияти озуқаворӣ осебпазир мебошад. Дар кишвар ба танзими муносибатҳои бозорӣ тавассути хариди маҳсулотҳои асосии кишоварзӣ, муқарар намудани нарҳи хариди давлатӣ, гарави маҳсулоти кишоварзӣ, чудо намудани субсидяҳо барои хариди баъзе намудҳои маҳсулот, қарзиҳии имтиёзном ва гайра дикқати маҳсус дода мешавад. Дар ҷумҳурӣ ба тағиyr додани шабакаи савдои чакана дар форматҳои нав, ба мисли: бентамҳо, дисконтёрҳо, супермаркетҳо, марказҳои бузурги савдо ва гайра дикқати бештар дода мешавад.

Масъалаи ташаккул ва рушди бозори озуқаворӣ ва дар заминai он таъмини аҳолии минтақаҳои кишвар ҳама кишварҳои ҷаҳонро фарогир буда, моҳияти он пеш аз ҳама, дар таъмини дастрасии аҳолӣ ба миқдори кофӣ ва зарурии маҳсулотҳои ғизоии бazaarар таркиб ёфта, бо миқдор ва сифати муайян қонеъ гардонидани талаботҳои доҳилии кишвар мебошад, татбиқи амалии он аз ҳалли чорабинҳои зерин зарур мебошад:

- такмили бахши инноватсионӣ-технологии рушди соҳаи кишоварзӣ ва ташаккули бозори доҳилии озуқаворӣ. Ин вазифаю мақсадҳо тавассути самаранок истифодабарии захираҳои заминҳои кишоварзӣ, ки он дар навбати худ ба таъмини бехтарии озуқаворӣ ва ғизои сифати баланд, инчунин рушди бозори доҳилии озуқаворӣ муосидат менамояд;

- ҳавасманднамоии молиявӣ-иқтисодии истеҳсолкунандагони ватанӣ, ҷалби бештари сармояҳо ба рушди минтақаҳои кишвар ва баланд бардоштани сатҳи некуахволии мардум дар доираи ҳамкориҳои байниминтақавӣ ва байнамилалӣ дар самти рушди бозори озуқаворӣ;
- ташкил ва инкишофи бозори яклухти фурӯши маҳсулотҳои озуқаворӣ дар қаламравӣ кишвар, аз ҷумла ташкили ярмаркаҳои доимии фурӯши маҳсулотҳои ниёзи аввалияи озуқаворӣ, ки он дар интиҳо ба танзими нарху нархгузорӣ ва фаровонии бозори дохилаи озуқаворӣ мусоидат менамояд;
- рушди инноватсионӣ-технологии соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои кишвар, ки ба он дар ниҳояти кор ба коркрад ва фурӯши маҳсулотҳои озуқаворӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва коҳиши бекорӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар минтақаҳои кишвар равона мегардад;
- ташкил ва таъмини шаклҳои пешқадами тичорат ва омӯзишу истифодаи таҷрибаи кишварҳои рушкардаи иқтисодӣ дар самти танзими давлатии таъмини рушди бозори озуқаворӣ ва бехатарии озуқаворӣ ба хотири фаровон гардиданни бозори дохили озуқавории кишвар мусоидат менамояд.

АДАБИЁТ

1. Глобальная экономическая рецессия, связанная с COVID-19: предотвращение голода должно быть в центре экономического стимулирования. Рим.ФАО. 2020.; Святова О.В., Жиляков Д.И., Плахутина Ю.В., Петрушина О.В., Лисицына Ю.В. Экспорт как этап дальнейшей реализации политики импорт замещения. //Международный сельскохозяйственный журнал. -М. -2021. -№5. - С.41-45.
2. Головина С., Петухова, М. Американское фермерство: особенности государственной поддержки. //АПК: Экономика, Управление. Ежемесячный теоритический и научно-практический журнал. -М. -2021. -№8. - С.78-88.
3. Исаинов Ҳ. Р. Иқтисоди миллӣ. Китоби дарсӣ. - Душанбе: «Ирфон», 2018. - С. 281.
4. Ильина З. М. Основные направления формирования рынков продовольствия и сбыта продукции. Мин.: БелНИИЭИ АПК, 1996.
5. Лестер Р. Браун. Экоэкономика. Как создать экономику сберегающую планету/ Вступ. Сл. В. И. Данилова - Данильян, Пер. с англ. М.: Издательство, «Весь Мир», 2003. - С. 303.
6. Саталкина Е. В. Локальные рынки продовольственных товаров: инфраструктура и классификация // Налоги. Инвестиции. Капитал. 2007. № 5. С. 49-63.
7. Ушачев И. Г. Устойчивое развитие агропродовольственного сектора: основные направления и проблемы. Устойчивое развитие агропродовольственного сектора как важнейший фактор социально-экономической стабильности России. - Материалы Второго Всероссийского конгресса экономистов-аграрников, 13-15 февраля 2006г., Москва. – Ч.1. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». - 2006. - С. 3-12.
8. Laborde, D., Martin, W. & Vos, R. 2020. Poverty and food insecurity could grow dramatically as COVID-19 spreads.

СОҲИБКОРӢ ДАР НИЗОМИ ОМИЛҲОИ КОҲИШИ САТҲИ КАМБИЗОАТИ

Қлиев Зоҳиб Раҳматуллоевич – докторант PhD-и Дошигоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Суроғ: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Тел. + (992) 001 88 88 91. e-mail: zokhib@mail.ru.

Мақола ба таҳқиқи нақши ва аҳамияти фаъолияти соҳибкорӣ дар низоми омилҳои наст кардани сатҳи камбизоатӣ баҳшида шудааст. Дар мақола таваҷҷӯҳи хоса ба ташаккули тафаккури соҳибкорӣ ва маърифати молиявӣ зоҳир карда шуда, таъкид шудааст, ки омилҳои номбаршуда ба наст шудани сатҳи камбизоатӣ муосидат мекунанд. Дар баробари ин таъкид шудааст, ки бояд зимни наст кардани сатҳи камбизоатӣ ба масъалаи шугл, сарчашмаҳои нави даромад, истифодаи самараноки вақт ва захираҳои молиявӣ таваҷҷӯҳ карда шавад. Пешниҳод шудааст, ки бояд давлат бо мақсади наст кардани сатҳи камбизоати барои рушиди фаъолияти соҳибкорӣ шароит фароҳам созад. Ҳамчунин, афзалият ва бартариятҳои рушиди фаъолияти соҳибкорӣ дар самти наст кардани сатҳи камбизоатӣ асоснок ва пешниҳод карда шудааст.

Калидвоҷаҳо: соҳибкорӣ, камбизоатӣ, вақт, сармоя, қарз, шугл, бекорӣ, рушиди устувор, инноватсия, маърифати молиявӣ, тафаккури соҳибкорӣ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ

Қлиев Зоҳиб Раҳматуллоевич – докторант PhD Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. Тел. + (992) 001 88 88 91. Электронная почта: zokhib@mail.ru.

Статья посвящена исследованию роли и значения предпринимательства в системе факторов снижения уровня бедности. В статье особое внимание уделяется формированию предпринимательского мышления и финансовой грамотности, а также подчеркивается, что указанные факторы способствуют снижению уровня бедности. При этом было подчеркнуто, что при снижении уровня бедности следует уделять особое внимание вопросу занятости, новых источников дохода, эффективного использования времени и финансовых ресурсов. Предлагается, чтобы государство в целях снижения уровня бедности обеспечило условия для развития предпринимательской деятельности. Также обоснованы и предложены приоритеты и преимущества развития предпринимательской деятельности в направлении снижения уровня бедности.

Ключевые слова: предпринимательство, бедность, время, капитал, долг, занятость, безработица, устойчивое развитие, инновации, финансовая грамотность, предпринимательское мышление.

ENTREPRENEURSHIP IN THE SYSTEM OF POVERTY REDUCTION FACTORS

Клиев Зоҳиб Раҳматуллоевич – PhD student of the Tajik State University of Finance and Economics. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14. Tel.: + (992) 001 88 88 91. E-mail: zokhib@mail.ru.

The article is devoted to the study of the role and importance of entrepreneurship in the system of poverty reduction factors. The article pays special attention to the formation of entrepreneurial thinking and financial literacy, and also emphasizes that these factors contribute to reducing poverty. At the same time, it was emphasized that when reducing poverty, special attention should be paid to the issue of employment, new sources of income, efficient use of time

and financial resources. It is proposed that the state, in order to reduce poverty, provide conditions for the development of entrepreneurial activity. The priorities and advantages of developing entrepreneurial activity in the direction of reducing poverty are also substantiated and proposed.

Keywords: entrepreneurship, poverty, time, capital, debt, employment, unemployment, sustainable development, innovation, financial literacy, entrepreneurial thinking.

Яке аз масъалаҳои муҳим ва меҳварии рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин коҳиши сатҳи камбизоатӣ мебошад. Вобаста ба ин дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ қайд карда шуд «Ҳукуматро, ҳамчунин, зарур аст, ки дар 7 соли оянда ... ҷиҳати ба 45 фоиз расонидани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ва то 18 фоиз паст намудани сатҳи камбизоатӣ нақшаҳои тасдиқгардидаро босифат амалӣ намояд» [7]. Вобаста ба ин, ба андешаи мо яке аз роҳҳои асосии коҳиши сатҳи камбизоатӣ ин рушди фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Аз ин рӯ, танзими шароит ва дастгирии рушди соҳибкорӣ метавонад дар паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва татбиқи босифати сиёсати давлатӣ дар ин самт мусоидат кунад.

Камбизоатӣ яке аз мушкилоти бунёдӣ ва ҳалталаби ҷаҳони муосир ва сиёсати иқтисодию давлатҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. Бояд таъкид соҳт, ки камбизоатӣ на танҳо мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ, балки ҳолати мураккаби равонӣ буда, ба рушди босифати нерӯи инсонӣ ва ҷомеа дар маҷмуъ таъсири манфӣ мерсонад.

Сабабҳо ва заминаҳои пайдоиш ва афзоиши сатҳи камбизоатӣ гуногун буда, он аз омилҳои гуногун вобаста мебошад. Барои мисол надоштани фарҳанг молиявӣ ва истифодаи нодурусти даромад метавонад ба сатҳи камбизоатӣ таъсири расонида, дар ин самт бояд пеш аз ҳама ба ташаккули маърифати молиявӣ ва соҳибкорӣ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир карда шавад. Ташаккули маърифати молиявӣ ба истифодаи оқилонаи буҷаи оила мусоидат намуда, тавассути ташаккули андӯхти пасандоз ва ё истифодаи оқилонаи даромади оила на танҳо ба коҳишёбии сатҳи камбизоатӣ мусоидат мекунад, балки метавонад даромади иловагиро ба вучуд орад.

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки дар низоми паст кардани сатҳи камбизоатӣ тафаккури соҳибкорӣ низ аҳамияти муҳим дошта, дар ин самт бояд ҳар як фард ва ё оила ҷиҳати таъсиси сарчашмаҳои нави даромад кушиш намояд. Барои мисол истифодаи оқилонаи буҷаи оила, идораи маблағҳои пулиӣ, ҷустуҷӯи манбаъҳои иловагии даромад, ҷалб ва истифодаи самараноки маблағҳои қарзӣ, ташаккули фарҳангӣ тавакkal кардан ва пешгирии сарфу ҳарчи нолозим аз ҷумлаи унсурҳои муайянкунанда ба ҳисоб мераванд.

Ашмалиева Г. ҹанбаҳои иҷтимоии камбизоатӣ ва нақши соҳибкориро дар рафъи он таҳқиқ намуда, таъкид месозад, ки камбизоати мағхуми васеъ буда, барои рафъи он механизмҳои гуногун истифода мешаванд. Муҳаққиқ таҷрибаи камбизоат эътироф кардани танҳо бекоронро танқид карда, чунин мешуморад, ки аксар нафарони дорои шугл, ки даромади паст доранд, ба шумораи бекорон шомил мебошанд [1,51]. Аз ин рӯ, дар шароите, ки давлат имконияти таъмини шугли пурра ва баланд бардоштани сатҳи даромади аҳолиро надорад, роҳи самараноки паст кардани сатҳи камбизоати дастгирии рушди фаъолияти соҳибкорӣ мебошад.

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қариб 75% аҳолӣ дар дехот истиқомат мекунанд, тавсеаи асосҳои бунёдии фаъолияти соҳибкорӣ, аз он ҷумла ташаккули тафаккури соҳибкорӣ хеле муҳим мебошад. Дар ин самт бояд ба масъалаи ҳадафигириҳои молиявӣ ва ташкили фаъолияти тиҷоратӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шавад.

Чи тавре, ки болотар қайд намудем соҳибкорӣ дар рафъи камбизоатӣ ва паст кардани сатҳи он нақши бунёдӣ дорад. Вобаста ба ин таъкид менамоем, ки қадами нахустин ин ташаккули тафаккури соҳибкорӣ ва масъулияти молиявӣ мебошад. Дар баробари ин идоракуни даромад ва ҳароҷот, нақшагирии фаъолият, такмили маълумоти молиявӣ тавассути иштирок дар семинарҳои молиявӣ ва вебинарҳо аҳамияти муҳим доранд.

Бояд қайд намуд, ки эҷоди манбаъҳои иловагии даромад низ ба ташаккули фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд мебошад. Дар ин самт, бояд на танҳо ба як сарчашма такя кард, балки диверсификатсияи сарчашмаҳои даромад вазъи молиявиро устувор гардонида, ба коҳиши сатҳи камбизоатӣ муосидат мекунад. Дар шароити муосир технологияҳои рақамӣ имконият медиҳанд, ки дар баробари машғул шудан ба ягон намуди фаъолият, ҳамчунин бо истифода аз имкониятҳои технологияи рақамӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудан мумкин аст.

Ба андешаи С.П. Калмиков ва Т.П. Родионова тавсеаи фаъолияти соҳибкорӣ ва таҳқими салоҳиятнокии соҳибкорию маърифати молиявӣ асоси ташаккули муҳими мусоиди соҳибкорӣ ва таъмини амнияти иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи онҳо соҳибкорӣ ҳамчунин имконият медиҳад, ки меҳнати занон, ҷавонон, муҳассилин, нафақаҳурон ва шахсони дорои имконияти маҳдуд истифода карда шавад [2, 296].

Дар таҳқиқоти олимони ватанӣ низ масъалаи ташакkul ва рушди соҳибкорӣ ба коҳиши сатҳи камбизоатӣ таҳқиқ карда шудааст. Масалан, Қодиров Ф.А. ва Шодиев К.К. таъкид менамоянд, ки танзими шароит ва дастгирии рушди соҳибкорӣ дар дехот ба тақвияти раванди саноатиқунонии босуръат муосидат намуда, ба сатҳи камбизоатӣ таъсири мусбӣ мерасонад. Ба ақидаи муҳаққиқони мазкур рушди соҳибкории хурду

миёна шарти асосии ташкили чойҳои нави корӣ, ташаккули сарчашмаи нави даромад ва коҳиши сатҳи камбизоатӣ ба хисоб меравад [3, 85].

Ш.Раҳимзода ва Ҳочаев Б.Б. низ таъкид менамоянд, ки рушди низоми қарздиҳии хурд низ метавонад ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар деҳот мусоидат намуда, дар ниҳоят ба коҳиши сатҳи камбизоатӣ мусоидат мекунад.

Ташаккули фаъолияти соҳибкорӣ ба донишу таҷриба ва малакаҳои хос вобаста мебошад. Дар ин самт ҳамчунин бояд ба масъалаҳои касби таҷриба, истифодаи самараноки таҷриба ва машваратҳои соҳибкорони муваффақ, истифодаи иқтидор ва имкониятҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, иштирок дар ҷорабиниҳои маҷозӣ ва мубодилаи таҷриба низ таваҷҷуҳ зоҳир карда шавад. Дар паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва тавсееи фаъолияти соҳибкорӣ идоракунии вакт аҳамияти муҳим дорад. Дар ин самт бояд истифодаи дурусту самараноки вақти корӣ ба роҳ монда шуда, ба масъалаҳои татбиқи лоиҳаҳои хурд, сармоягузориҳои кучак ва андухти пасандоз аҳамият зоҳир карда шавад.

Яке аз намудҳои асосии фаъолияти соҳибкорӣ, ки маъруфияти бештар дорад ин машғул шудан ба соҳибкории тиҷоратӣ мебошад. Дар шароити муосир ташаккул додани малакаҳои фурӯш як маҳорати арзишмандест, ки метавонад ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ қӯмак расонад. Вобаста ба ин омӯзиши асосҳои фурӯши самарарабаҳш, таҳия ва татбиқи ғояҳо, дарёфти мизоҷони эҳтимолӣ ва ташкили фаъолияти тиҷоратӣ аҳамияти муҳим дорад.

Солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои ташаккули нерӯи инсонӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. Дар ин самт бо мақсади ташаккули фаъолияти соҳибкорӣ масъалаҳои сармоягузорӣ ба нерӯи инсонӣ мубрамият пайдо мекунанд. Аз ин рӯ, ба андешаи мо, беҳтарин сармоягузорӣ ин сармоягузорӣ ба нерӯи инсонӣ буда, дониш ва малакаи зарурӣ шарти асосии тавсееи фаъолияти соҳибкорӣ ба хисоб меравад.

Ташаккули малакаи соҳибкорӣ ва бо ин восита паст кардани сатҳи камбизоатӣ тақозо менамояд, ки ҳар як шахс дар курсҳо ва тренингҳо иштирок карда, таҳассуси ҳудро беҳтар кунад. Дар баробари ин адабиёти касбӣ ҳонда, бо тамоюлҳои охирини соҳаи тиҷорат ва соҳибкорӣ шинос шавад. Дар шароити муосир ҳамчунин зарур аст, ки соҳибкор технологияҳои навро омӯхта, ба афзалияти саводнокии технологӣ таваҷҷуҳ зоҳир кунад.

Рушди фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчунин ба қабули қарорҳои асоснок вобаста мебошад. Дар ин самт як қатор мушкилиҳо ба назар мерасанд, ки баръакс ба шумораи зиёди одамон таъсири манғӣ мерасонанд. Ба сифати мушкилоти асосӣ да ин самт ин

бовар кардан ба дарёфти пули осон ва зуд бой шудан ба ҳисоб меравад. Солҳои охир соҳибкорони инфиродӣ ва ширкатҳое пайдо шудаанд, ки аз рӯйи принсипҳои аҳромҳои молиявӣ фаъолият карда, шумораи зиёди аҳолиро бо роҳи фиреб ба заарҳои молиявии бузург рӯ ба рӯ мекунанд. Одатан дар ин самт аҳолии камбизоат тех ба ин даъватҳо дода шуда, аксарият дар ниҳоят вазъи худро мушкиттар месозанд. Бинобар ин, бояд зимни ташаккули тафаккури соҳибкорӣ ва маърифати молиявӣ ба ин масъалаҳои таваҷҷуҳи хос зоҳир карда шавад.


Дар паст кардани сатҳи камбизоатӣ мавҷудияти нақшай муайян аҳамияти бунёдӣ дорад. Дар ин ҷо бояд ба стратегияҳои дарозмуддат таваҷҷуҳ карда, дарк намуд, ки самаранокӣ ва субот омили асосии рафъи камбизоатӣ мебошанд. Суботи молиявӣ ҷузъи муҳими суботи умумӣ буда, мавҷудияти захираҳои зарурии молиявӣ кафолати раҳӣ аз камбизоатӣ мебошад. Барои ин бояд захираҳои молиявӣ дар суратҳисоби алоҳида нигоҳ дошта шуда, ба ин суратҳисоб миқдори муайяни маблағ илова карда шавад.

Яке аз масъалаҳои муҳими шиддат гирифтани камбизоатӣ ин гирифтани ва нодуруст истифода кардани қарз мебошад. Бояд таъкид соҳт, ки қарз яке аз бузургтарин монеаҳо дар роҳи озодии молиявӣ ва эҷоди мушкилӣ дар зиндагӣ мебошад. Дар ин ҷо барои аз камбизоатӣ баромадан муҳим аст, ки дар доираи имконоти худ қарор қабул карда, аз ҳарочоти зиёдатӣ канорагирӣ намуд.

Дар шароити мусоир барои рушди малакаҳое, ки дар бозори меҳнат талабот доранд, бояд чораҷуи карда шавад. Дар ин самт бояд муайян кард, ки қадом малакаҳо бештар арзишманданд ва тамоюлҳои бозори меҳнат чи гуна сурат мегиранд. Барои омӯҳтани малакаҳои нав истифодаи имконият ва иқтидори шабакаҳои иҷтимоӣ ва фазои маҷозӣ аҳамияти муҳим доранд.

Таҳқиқот сабит соҳт, ки раҳӣ аз камбизоатӣ як раванди душвор, вале имконпазир аст. Дар ин самт бояд ба масъалаҳои тағиیر додани тафаккур, ташаккули малакаҳои нав дар самти соҳибкорӣ ва фарҳангӣ молиявӣ аҳамияти бунёдӣ доранд.

Соҳибкорӣ ҳамчун фаъолияти мустақилу эҷодкорона, ки барои гирифтани даромади шаҳсӣ равона карда шудааст, дар низоми омилҳои паст кардани сатҳи камбизоатӣ бо як қатор афзалияту бартариятҳо фарқ мекунад (Расми 1.).



Расми 1 – Нақши соҳибкорӣ дар паст кардани сатҳи камбизоатӣ (таҳияи муаллиф)

Чи тавре, ки аз расм дида мешавад, соҳибкорӣ тавассути иқтидори хеш имконият медиҳад, ки масъалаҳои шуғл, рушди нерӯи инсонӣ ва тавсееи намудҳои гуногуни фаъолияти мустақил ҳал карда шавад. Дар барои ин бояд қайд намуд, ки соҳибкорӣ дар пайвастагӣ бо технологияҳои рақамӣ иқтидорӣ дигар пайдо мекунад, ки дар шароити муосир аз ҷумлаи афзалият ва бартариятҳои муҳими соҳибкорӣ дар ҳалли масъалаҳои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳамин тавр, дар низоми омилҳои коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ соҳибкорӣ мақоми марказиро ишғол мекунад. Вобаста ба ин кӯшишҳои назарраси давлат бо ҷалби механизмҳо ва воситаҳои муосир ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ нигаронида шудааст. Дар ин самт бояд рушди истеҳсолоти кишоварзӣ, ҷорӣ намудани низоми тайёрии касбӣ ва бозомузии сокинони дехот, ҷорӣ намудани имтиёзҳо, ки ба ҳавасмандгардонии субъектҳои соҳибкорӣ барои нигоҳ

доштани чойҳои кории мавҷуда дар деҳот ва таъсиси чойҳои нав бо мақсади таъмини шуғли самарабахши аҳолии қобили меҳнат дар ҳолати бекории қонунӣ ё ниҳонӣ нигаронида шудааст, таваҷҷуҳ зоҳир карда шавад.

Дар баробари ин дастгирии рушди соҳаҳои асосии иқтисоди миллӣ ва мусоидат ба табдили онҳо ба бахшҳои сердаромад ба рушди соҳибкорӣ мусоидат карда, ба паст шудани сатҳи камбизоатӣ оварда мерасонад. Дастгирии самарабахши давлатии рушди соҳибкории хурду миёна дар деҳот, ҷалби бахши хусусӣ ба фаъолият дар соҳаи туризми сабзи деҳот ва ғайра низ дар коҳиши сатҳи камбизоатӣ нақши муҳим доранд.

АДАБИЁТ

1. Ашмалиева, Г. Бедность как социальная Проблема и роль предпринимательства в ее преодолении / Г. Ашмалиева // Вестник Бишкекского гуманитарного университета. – 2013. – № 3(26). – С. 50-52.

2. Калмыков, С. П. Малое предпринимательство и самозанятость населения как решающие факторы обеспечения экономической безопасности в условиях кризиса / С. П. Калмыков, Т. П. Родионова // Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, Новосибирск, 23 марта 2018 года. – Новосибирск: Сибирская академия финансов и банковского дела, 2018. – С. 295-297.

3. Кодиров, Ф. А. Вопросы индустриализации и развития малого и среднего бизнеса в сельской местности Республики Таджикистан / Ф. А. Кодиров, К. К. Шодиев // Вестник Ошского государственного университета. – 2018. – № 3. – С. 83-87.

4. Кодиров, Ф. А. Социально-культурные аспекты формирования предпринимательской среды в Республике Таджикистан / Ф. А. Кодиров, С. Х. Сафарова // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – 2018. – № 1-4-1(57). – С. 187-190.

5. Курбонов, А. Р. Фаъолияти соҳибкории инфириодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мушкилоти рушди он / А. Р. Курбонов, Ҷ. А. Сафаров // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2020. – №. 1(30). – Р. 220-224.

6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ. 26.12.2019. Сарчашма: <https://www.prezident.tj/event/missives/19839>

7. Раҳимзода, Ш. Қарзиҳии хурд дар деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолати муосир ва дурнамои рушд / Ш. Раҳимзода, Б. Б. Хоҷаев // Паёми молия ва иқтисод. – 2020. – №. 3(23). – Р. 19-26.

8. Самиева, М. Анализ связи профессионального обучения и деятельности малого и среднего предпринимательства в уменьшении уровня бедности населения страны / М. Самиева // Вестник Педагогического университета. Естественные науки. – 2019. – № 3-4(3-4). – С. 85-91.

УДК: 338

**ТАМОЮЛИ РУШДИ НАЗОРАТИ ФОСИЛАВИИ АНДОЗӢ ДАР ШАРОИТИ
ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИ РА҆КАМӢ**

Давлатзода Диловар Нусрат - унвончӯи кафедраи молия, ДДМИТ. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, иш. Душанбе кучи Нахимова, 64/14.

Масъалаи гузарии ба иқтисоди ра҆камӣ нуқтаи калидии ҳамгирои бахшиҳои мухталифи иқтисодӣ дар дохил ва хориҷи кишивар ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, муаллиф дар мақола масъалаҳои гузарии ба иқтисоди ра҆камӣ ва дар ин асно тавсса додани назорати фосилавии андозиро мавриди омӯзиши таҳлил қарор додааст.

Муаллиф дар таҳқиқоти худ иброз доштааст, ки истифодаи назорати фосилавии андозӣ дар корхонаҳо ҷиҳати пешгирии ҷиноятҳои андозӣ мувофиқи мақсад мебошад, зоро дар ин абзор роҳҳои қонунии муносибгардонӣ ва коҳииши андозҳо ба кор бурда мешавад, ҷунин шароит барои корхона имкони канорагири аз қонуншиканиҳои андозиро ба бор оварда, таъмингари фурсати муносиб дар самти идораи оқилонаи даромаду ҳароҷотҳо дониста мешавад.

***Калидвоҷсаҳо:** иқтисоди ра҆камӣ, фановариҳо, назорати фосилавӣ, андоз, муносибатҳои андозӣ, андозсупоранд, сармоягузорӣ, буҷет, давлат, қонунгузорӣ, корхона.*

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ**

Давлатзода Диловар Нусрат - аспирант кафедры финансов, ТГФЭУ. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, улица Нахимова, 64/14, Душанбе.

Вопросы перехода к цифровой экономике является ключевым моментом для интеграции различных секторов экономики как на внутреннем, так и внешних сегментах. В данной связи автор в статье исследовал и проанализировал вопросы перехода к цифровой экономике и к процессу расширения дистанционного налогового контроля. Автор отмечает, что использование дистанционного налогового контроля на предприятиях для предотвращения налоговых преступлений целесообразно, поскольку в этом инструменте используются законные способы оптимизации и снижения налогов, такие условия дают предприятию возможность избежать налоговых правонарушений и предоставляют возможность рационального управления доходами и расходами.

***Ключевые слова:** цифровая экономика, инновации, дистанционное управление, налоги, налоговые отношения, налогоплательщик, инвестиции, бюджет, государство, законодательство, предприятие.*

**THE TREND OF DEVELOPMENT OF REMOTE TAX CONTROL IN THE
CONTEXT OF THE TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY**

Davlatzoda Dilovar Nusrat – postgraduate student of the Department of Finance, TSFEU. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Nakhimova

The problem of the transition to the digital economy is a key moment in the integration of various sectors of the economy at home and abroad. In this regard, the author in the article investigated and analyzed the issues of transition to the digital economy and in the process of this expansion of remote tax control. The author noted in his research that the use of remote tax control

at enterprises to prevent tax crimes is advisable, since this tool uses legitimate ways to optimize and reduce taxes, such conditions give the enterprise the opportunity to avoid tax offenses and provide an opportunity for rational management of income and expenses.

Keywords: digital economy, innovations, remote control, taxes, tax relations, taxpayer, investments, budget, state, legislation, enterprise.

Чаҳони мусир, ки мо дар он қарор дорем дар баробари тавсса ва равнақи технологӣ бо мушклоти фарогири олам низ рӯ дар рӯ гардидааст. Тавре маълум аст, аз соли 2020 то ба инчониб саросари оламро пандемияи COVID-19 пахш намудааст. Дар баробари авчи даҳшатбори худ, ин беморӣ ифшогарӣ як қатор нуқсонҳои мавҷуда дар низоми тавссеи иқтисодии кишварҳои олам гардид. Аммо ин падида ҳамчунин ба як механизми суръатбахшанда барои тасмимириҳои оперативӣ-маъмурӣ ва таъсиррасонанда низ мубаддал гардид. Дар чунин шароит ҳама шаҳрҳо ва кишварҳо баҳри дар сатҳи мұттадил нигоҳдории ин беморӣ ва коҳиши таъсири он ба аҳолӣ, ба низоми худ ҷудонигоҳдорӣ гузаштанд, бинобар ин мушахасс шуд, ки равандҳои мубрам ва зарурии иҷтимоӣ бояд ба шакл ва тартиби фосилавӣ дароварда шаванд.

Ба ҳамагон маълум аст, ки аспи 21 қарни фановариҳо маҳсуб меёбад, аз ин хотир, ҷомеаи чаҳонӣ дар шароити рақаминосии иқтисод ба таври назаррас рушд намудаистодааст, имрӯзҳо давлатҳо ва аҳолӣ ба абзорҳои барзиёди виртуалӣ дастрасӣ пайо назудаанд, чунин навоварӣ дар сабукшавии фаъолияти кории муассисаҳо, коҳиши ҳуҷҷатнигорӣ, босуръат ҳамгирошавии равобит байни табақоти мухталиф боис гаштааст. Лозим ба ёдоварист, ки ба яке аз чунин абзорҳо метавон навъи фосилавии назорати андозиро дохил намуд, ин шакли назорат, маҷмӯи вазифаҳои бо ҳам алоқаманди маъмуриро ҷиҳати муайянсозӣ, баҳисобигарӣ, таҳлили пойгоҳи андозӣ ва инчунин таҳияи хавҳо ва мушахассозии имконотро дар бар мегирад. Иқтисоди рақамӣ қисми асосӣ ва ҷудоинопазири тавссеи мусирни ҷомеа гардида, төъдоди зиёди усулу амалҳои дар солҳои қаблӣ истифодашавандаро ба пуррагӣ аз байн бурдааст.

Дар ҳоли ҳозир, чаҳон дар доираи интернет-фазо кору фаъолият дорад, баҳши тичорат низ ба ин тренди чаҳони ворид шуда, қуллан ба шакли фосилавии корбари даромадааст. Ногуфта намонад, ки тағијрот барои буизнес-муҳит, даромади молиявӣ, маъмурӣ ва муаваққатиро ба бор ҳоҳад овард, чунки ниёз ба иҷорагирии биною иншоот, пардоҳти музди моҳона барои барҳе аз төъдоди кормандон аз байн рафта (дар чунин шароит доштани якчанд нафар онлайн-администратор ва машваратчиҳо басандаро аст), шаффоғияти амалиётҳо ва транзаксияҳо таъмин мегардад, ҳамзамон корҳои назоратӣ дар самти вазифаҳои ба ҳудаи кормандон voguzorshuda низ то андозае қуллай ҳоҳад шуд²². Чунин як асароти мусбӣ бо тасҳили шароити анҷоми вазифаҳои як муассиса ё корхона ба унвони андозупорандаро таъмин мегардад, зоро назорати фосилавии андозӣ имкон медиҳад, ки ба таври мустақил пойгоҳи андозии лозимаро дар замони воқеъ муайян намоем ва ҳатто ба таври ҳудкор қолаби ҳуҷҷатҳои заруриро пурра намоем ва бо ин роҳ дар равобити мутақобила байни мақомоти давлатӣ ва андозупорангон беҳбудӣ оварем.

Баҳри тавссеа ва равнақи фановариҳои мусир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи рақамиқунонии иқтисоди миллӣ аз тарафи Ҳукумати кишвар қабул ва ба тасвиб расонида шудааст. Ин барнома дар худ вориднамоии фановариҳои рақамиро дар бисёре аз

²² Жирова Г.В., Власова С.С. Налоговые расследования. Экономика и общество в условиях турбулентности внешней среды. [Электронный ресурс].

сохторхой иқтисоди миллӣ чой додааст, аз ин ҷиҳат, ҳадафи аслии он гузариш ба сатҳи сифатан ҷадиди муносибатҳо маҳсуб меёбад, дар натиҷаи ҷорисозии ингуна фановариҳо имкони бидуни тамоси наздик ва рӯ дар рӯ шавӣ, маҷмуи аз масоил ва мушилиҳои ба вуқӯй пайваста аз тарафи сохторхой марбути давлатӣ бар асоси пайгирии занҷираи вазъи ба миён омада муайян ва бартараф карда ҳоҳанд шуд. Илова бар он, равнақи чунин абзорҳои осонкунандай кору ғаъолият метавонанд дар беҳбудбахшии муҳити амн ва шаффофи раванди корбурди мақомот ва ниҳодҳои давлатӣ боис гардад.

Бо назардошти андеша ва назароти зикршуда, тасимим гирифтаем дар таҳқиқоти худ тавсса ва ҳамгирои абзори назорати фосилавии андозиро дар доираи низоми иқтисоди рақами мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем. Дар аксар ҳолат, назорати андозиро метавон дар корхона ва муассисаҳо барои ҷамъоварии маълумот, коркард, таҳлили иттилоот дар самти ҷараёнҳои пулии дар доҳили корхона ташаккулёбанда ва инчунин барои ҳисоб ва пешгӯи ҳавҳо, муайянсозии имкониятҳои равнақ ва пешравии корхона мавриди истифода қарор дод.

Истифодаи назорати андозӣ дар корхонаҳо ҷиҳати пешгирии ҷиноятҳои андозӣ мувофиқи мақсад мебошад, зеро дар ин абзор роҳҳои қонунии муносибгардонӣ ва коҳиши андозҳо ба кор бурда мешавад, чунин шароит барои корхона имкони канорагирӣ аз қонуншиканиҳои андозиро ба бор оварда, таъмингари фурсати муносиб дар самти идораи оқилонаи даромаду ҳароҷотҳо дониста мешавад. Талаботи давлат бошад, дар самти рақами созии раванди назорати андозӣ ба зергурӯҳҳои зерин ҷудо карда мешавад²³:

- ❖ гардиши электронии ҳучҷатҳо, метавонад дар воридсозии маълумотҳо аз ҷониби андозсупоранда ба қолабҳои эъломияҳо дар шакли электронӣ мусоидат намояд;
- ❖ пешбуруди баҳисобигирии электронии андозҳо, барои мубодила ва интиқоли саривақтии маъумотҳо ҷиҳати баҳисобигирии он аз тарафи мақомоти андоз дар шакли электронӣ амалӣ гардад;
- ❖ мувофиқсозӣ ва қиёснамоии маълумотҳои тавсифкунанда дар шакли электронӣ барои арзёбии маълумотҳои иловагӣ, дар навбати худ мақомоти андоз иттилооти марбут ба ғаъолияти андозсупорандагон ва навъҳои пардохтҳои андозиро дар замони воқеӣ қиёс ва таҳлил менамояд;
- ❖ аудити электронии қиёскунандай маълумоти воқеӣ вобаста ба андозҳо, ки аз тарафи корхона зимни ирсоли ҳисбот пешниҳод карда мешавад, сипас аз ҷониби мақомоти андоз ба андозсупорандада дар муҳлати кутоҳ ва дар доираи равобити мутақобил, натиҷаи санчиш бо пешниҳоди фикру андешаҳо ирсол карда мешавад;
- ❖ комилан арзёбии электронӣ, ки ба унвони абзор барои санчиши мустақим ва арзёбии маълумотҳо аз тарафи мақомоти андоз бидуни ҳисботҳои пешниҳодшуда амалӣ мегардад.

Лозим ба зикр аст, ки назорати фосилавии андозӣ ба унвони абзор дар кору ғаъолияти мақомотҳои андозии кишварҳои мухталиф омили қалидӣ маҳсуб ёфта, он дар марҳилаи авчи пандемия ниҳоят мубрамтар гардид. Дар шароити мусоир, тичорат, давлат, соҳибкорони инфиродӣ ва дигар баҳшҳо ҷиҳати густариш ва босрӯйтасозии муносибатҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ аз навъи фосилавии равобит ба таври васеъ истифода менамоянд,


²³ Барулин С.В., Барулина Е.В. Налоговый контроллинг. / учебник для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.03.01 «Экономика». — Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,

бинобар ин, татбиқи назорати фосилавии андозӣ воқеяти замони мусир башумор меравад.

Тавре маълум аст, абзори анъанавии назорати андозӣ фурсати баҳсибигрии хафҳо, муайянсозии роҳҳои мавҷудаи устуворнамоӣ ва беҳбудбахшии шохисҳои вучуддошта ва вазъро дар умум ифода менамояд, ки дар замони мусирни пешӯинашавнда ниҳоят мубрам мебошад. Аммо, навъи фосилавии назорати андозӣ имкони татбиқи ҳама амалиётҳои заруриро бо истифода аз фановариҳои мусир ба миён оварда, на барои нозирони андоз ва на барои андозсупорандагон ва таширифоварандагони муассисаҳои давлатӣ хавфу таҳдидҳоро ба бор наҳоҳад овард.

Тамоюли равнақу тавсеаи назорати фосиливани андозӣ аз он бар меояд, ки шакли авалияи ингуна маъумуркунонии равобит сараввалл аз ҷониби корхонаҳо ва сипас аз тарафи муассисаҳои давлатӣ роҳандозӣ гардидааст. Яъне дар аввал корхонаҳо ва ширкату муассисаҳо ва баъдан мақомоти давлатӣ ба ин навъи муносибат ворид гардиданд. Бартарияти навъи фосилавии назорати андозӣ дар он аст, ки ин абзор фурсати амалисозии банақшагирӣ ва буҷетикунониро таъмин намуда, дар мутобиқгардонии танзими иҷроиши нақшаҳои андозӣ ва буҷавӣ кӯмак ҳоҳад намуд²⁴.

Бар асоси андешаҳои баёншуда модели назорати фосилавии андозиро, ки мақомоти андоз онро метавонанд дар амал татбиқ намоянд, пешниҳод менамоем (расми1).




Сарчашма: аз ҷониби муаллиф бар асоси омӯзиши маводҳои интернетӣ соҳта шудааст.

Зимни гузариш ба навъи фосилавии кору фаъолият аз ҷониби кормандони мақомоти андоз, бархе аз масоили мубраму мусбии ин навъи фаъолияти мусирро бояд баён намуд; аввалин-ҳама тарнзаксияҳо дар фазои шаффоғ амалӣ мегарданд, дуюм-андозбанӣ дар худ хусусияти ба таври худкорона ва бидуни тамоси рӯ дар рӯ амалӣ мегардад, сеюм- гузариш ба коре, ки дар он ҳисботи андозӣ талаб карда намешавад, чорум- бахши иҷорат аз доираи иқтисоди сиёҳ бароварда мешавад, панҷум- сатҳи боварии аҳолӣ ба давлат афзоиш ҳоҳад ёфт.

Акнун дар ҷадвали 1 ҷиҳатҳои мусбии ин рӯйдодро барои давлат, мақомоти андоз, давлат ва андозсупор дида мебароем дар самти назорати фосилавӣ дида мебароем.

²⁴ Петухова Р.А. Развитие международного обмена налоговой информацией в процессе деофшоризации экономики // Промышленная политика в цифровой экономике: проблемы и перспективы.

Бартарият барои тарафҳои низоми андоз аз вориднамоии назорати фосилавии андозӣ



Ҳамгироҳои абзорҳои фановарӣ ба фаъолияти мақомоти андоз дар шароити иқтисоди рақамӣ ҳавфҳои риоянакарданӣ қонунгузории андозиро аз ҷониби андозсупорандагон дар сатҳи ниҳоят паст нигоҳ дошта, ҳамзамон, метавонад дар афзоиши самараи маъмурикунонии андозҳо боис гардад.

Дар шароити густариши фановариҳои рақамӣ ва имконияти давомёбии пандемияи COVID-19 зарурияти вориднамоии назорати андозии фосилавӣ дучанд гашта, мубрамияти онро дар нукоти зерин метавон мушоҳида намуд²⁵:

- ❖ Хароҷотҳо ҷиҳати маъмурикунонии андоз бинобар сабаби фисиласозӣ ва худкорнамоии фаъолият ба маротиб қоҳиши ҳоҳад ёфт;
- ❖ Коҳишёбии гаронии маъмурикунокӣ барои андозсупорандагон, аз байнравии монеаҳои маъмурӣ дар шакли замони воқеӣ аз байн рафта, заҳматталабӣ зимни пурнамоии эъломия ва пардоҳти андозҳо кам ҳоҳадшуд;

²⁵ Барулин С.В., Барулина Е.В. Налоговый контроллинг. / учебник для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.03.01 «Экономика».

- ❖ Васеъшавии чуғрофияи пешбурди тичорат (дар шароити пандемия ва густариши фановариҳо тичорат ба шакли шабакавии хизматрасонӣ гузашт), мақомоти андоз бошанд, бо истифода аз назорати фосилавии андозӣ метавонанд ба таври шаффоғ тичорати интернетиро ба таври доимӣ ва дар замони воқеӣ, амалӣ созанд;
- ❖ ҳавфҳои муноқиша ва беморшавии кормандони мақомоти андоз ва андозсупорандагон коҳиш ёфта, ҳамзамон суръати гардиши маълумотҳо ба маротиб зиёд мешавад.

Азбаски ҳавфҳои андозӣ ба як шохиси аслии даромад ва ҳарочотҳои эҳтимолӣ табдил ёфтаанд, масъалаи зарурияти коркард ва таҳияи равиш ва ҷорабиниҳо дар самти татбиқи таҳлил барои арзёбии баъдӣ ва огоҳонидани вазъи ногувор ва ғайриашмдошт зарур шуморида мешавад. Идоракунии ҳавфҳои андозӣ аз худ муайянсозии саривақтии ҳолатҳои буҳронӣ, таҳияи таҳлил ва арзёбии вазъи андозӣ, коркади ҷораҳои муносиб ҷиҳати бевосита таъсирасонидани омилҳои муҳталифро ҳам барои давлат ва ҳам барои фаъолияти субъектҳои хоциагидор ифода менамояд. Ҳама ин имконот дар доираи вазифаҳои назорати фосилавии андозӣ дарҷ гардидаанд.

Тамоюли тавсеи назорати фосилавии андозӣ дар марҳилаи татбиқи раванди ҳамгирои фановарҳои муосири иттилоотӣ-рақамӣ ба вуқӯй пайваста, фаъолияти кори мақомоти андозро ба сатҳи куллан ҷадиду муосир мебардорад, дар натиҷаи иҷрои ин амал шаффоғияти муҳити равобити иқтисодӣ, ки дар он бизнес-равандҳо фаъолият менамоянд, таъмин карда гардида, фазо ва муҳити нисбатан мусоид ва шароите омода мегардад, ки дар он андозсупор бе ягон мушкилӣ ва бороҳат аз иҷрои уҳдадориҳои андозӣ мебарояд.

Назорати фосилавии андозӣ дар доираи иқтисоди рақамӣ, амалӣ мегардад. Бинобар ин, ҳар қадаре ки рақамикунонии иқтисод ҳубтар ба роҳ монда шуда бошад, то ҳамон андоза ин абзори муассир фаъолтар истифода карда мешавад. Барои бо муваффақтар фаъолиятнамоии иқтисоди рақамӣ, доштани се ҷузъи асосӣ ба андешаи мо муҳим мебошад (Расми2).



Расми 2. Қисматҳои асосии бомуваффақият фаъолиятнамоии иқтисоди рақамӣ.

Сарчашма: аз тарафи муаллиф юар асоси омӯзиши маводҳо омода карда шудааст

Лозим ба ёдорварист, ки дар шароити пандемия соҳибкорон дар саросари ҷаҳон иҷборан тичорати худро ба интернет ирсол доданд, ҷунин ҳолат ба мақомоти андоз дар самти назорати занчираи доду гирифти пулӣ осониҳоро ба бор овард, ки онро метавон

тарафҳои мусбии тавсеаи иқтисоди рақамӣ номид. Зуҳуроти буҳронӣ бисёре аз нукоти нотмам ва камбудиҳои ҷоидоштаро дар низомҳои мавҷуда ифшо намуда, ба давлат ва тиҷорат нуқтаҳои калидии тавсеаи устувор ва баҳшҳои нисбатан ояндадрро иброз медорад²⁶.

Бар ин асос метавон гуфт, ки дар шароити муосир дигаргунсозиҳои рақамӣ метаовнанд дар дар равнақи иқтисодии қишварҳо таъсири беназир дошта бошанд. Аз ин хотир, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузариш ба иқтисоди рақамӣ яке аз афзалиятҳои асосии сиёсати иқтисодии давлат табдил ёфтааст. Ба назари мо, таъсири иқтисоди рақамӣ ба соҳаи андозбандиро метавон дар чор ҷабҳа ифода намуд:

- ❖ вориднамой ва расонидани хизматрасониҳои давлатӣ аз ҷониби мақомоти андоз;
- ❖ ҳудкорсозии низоми назорати андозӣ;
- ❖ ташкили фазо ва шароити мусоиди андозӣ ва ташвиқи сармоягузорӣ ба фановариҳои рақамӣ;
- ❖ ташкил ва татбиқи усулҳои андозбандӣ, истифодаи маҳсулотҳо ва амалиётҳои наве, ки бо таъсири фановариҳои рӯмӣ ба вуқӯъ мепайванданд.

Ба таври умум метавон гуфт, ки назорати фосилавии андозӣ ба унвони абзое, ки зери таъсири иқтисоди рақамӣ ба вуқӯъ пайвастааст, метавонад дар фаъолияти кории Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шаффоғият, босуръат дигаршавии маълумотҳо, соддашавии назорат, дуруст ва дар замони воқеъ баҳисобигирии даромаду ҳароҷотҳо мусоидат намуда, руқнҳои асосии иқтисоди сиёҳро дар қишвар ба пуррагӣ аз байн барад. Илова бар ин, рақамиқунонӣ ва гузариш ба назорати фосилавӣ метавонад дар амнияти иқтисодии қишвар сабабгори асосӣ бошад.

АДАБИЁТ

1. Жирова Г.В., Власова С.С. Налоговые расследования. Экономика и общество в условиях турбулентности внешней среды. [Электронный ресурс].
2. Барулин С.В., Барулина Е.В. Налоговый контроллинг. / учебник для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.03.01 «Экономика». — Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова.
3. Петухова Р.А. Развитие международного обмена налоговой информацией в процессе деофшоризации экономики // Промышленная политика в цифровой экономике: проблемы и перспективы (ЭКОПРОМ-2017): труды научнопрактической конференции с зарубежным участием 16-17 ноября 2017 г.
4. Барулин С.В., Барулина Е.В. Налоговый контроллинг. / учебник для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.03.01 «Экономика».
5. Гулькова Е.Л., Карп М.В., Типалина М.В. Налоговые вызовы цифровой экономики // Вестник университета. — 2019. — № 4. — с. 89-95. — doi: 10.26425/1816-4277-2019.
6. Цветков В.А., Проценко О.Д., Дудин М.Н., Лясников Н.В. Совершенствование налогообложения субъектов малого предпринимательства агропромышленного сектора // Финансы: теория и практика. — 2018.

²⁶ Гулькова Е.Л., Карп М.В., Типалина М.В. Налоговые вызовы цифровой экономики // Вестник университета. — 2019. — № 4. — с. 89-95. — doi: 10.26425/1816-4277-2019.

ТАДБИРХОИ ТАШКИЛӢ ОИД БА ҖОРӢ НАМУДАНИ ҲИСОБИ ХОЧАГӢ ДАР КОРХОНАҲОИ ХОЧАГИИ ҚИШЛОҚ

Файзуллоева Зарина Негматуллоевна – унвончүйи кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон иш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ -17. E-mail: Телефон: (+992) 93-430-44-43.

Раҷабов Туймурод Бободавлатович – н.и.и., доценти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии факултети баҳисобгирий ва иқтисоди рақамӣ, ДМТ. Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, иш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17. Тел: 909002668 E-mail: Radjabov.tb@mail.ru

Мақола ба рушд ва тадбирҳои ташкилӣ оид ба ҷорӣ намудани ҳисоби хоҷагӣ дар корхонаҳои хоҷагии қишилоқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Дар мақола муаллифон диққати худро оид ба тадбирҳои ташкилӣ ҷорӣ намудани ҳисоби хоҷагӣ дар корхонаҳои хоҷагии қишилоқ маълумот оварда шудааст. Ҳангоми навиштани мақолаи илмӣ паҳлӯҳо ва самтҳои муҳими корхонаҳои хоҷагии қишилоқ дида баромада шудааст. Ҳангоми навиштани мақолаи илмӣ оид ба таҳлили шумораи корхонаҳо аз рӯи моликият, дурнамои нишондиҳандажо оид ба шумораи корхонаҳо аз рӯи моликият, моделҳои ҳосилнамуда оид ба шумораи нишондиҳандажои таҳлилишуда, ҳадафҳои муҳими баҳисобгирии идоракунӣ ва стратегияи он, баҳисобгирии идоракунӣ ва функсияҳои он маълумотҳои муҳим оварда шудааст. Усулҳои баҳисобгирий ва таҳлили идоракунӣ бо басомадҳои гуногуни татбиқ тавсиф карда мешаванд, аммо барои ҳалли масъалаҳои даҳлдори идоракунӣ, нишондиҳандажои асосии молиявӣ ва гайра ба таври баробар муфид мебошанд. Натиҷаҳои аниқе, ки бо усулҳои оморӣ ба даст оварда шудаанд, барои қабули қарорҳои идоракунӣ ҳамчун асос хизмат мекунанд. Доир ба мавзӯи интиҳобнамуда якчанд муодилаҳо, коэфитсентҳо ҳосил ва пешниҳод карда шуд. Корхонаҳо дар ташкилоти хоҷагии қишилоқ яке аз масъалаҳои муҳимро ба иҷроии меоранд, ки он маҳз ба баҳисобгирии идоракунӣ алоқаманд мебошад.

Калидвоҷсаҳо: баҳисобгирии идоракунӣ, ташкилотҳои хоҷагии қишилоқ, баландбардории сатҳу сифати корхонаҳои истеҳсолӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ, моликият, усулҳои баҳисобгирии муҳосибӣ, сатҳу сифати зисти аҳолии кишвар, корхонаҳои истеҳсолӣ, ҳусусияти хоҷагии қишилоқ, самаранокӣ, технологияҳои инноватсионӣ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ФЕРМЕРСКИХ СЧЕТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Файзуллоева Зарина Негматуллоевна – соискатель кафедры бухгалтерского учета Таджикского национального университета. Адресс: Республика Таджикистан г. Душанбе, пр. Рудаки -17. E-mail: Телефон: (+992) 93-430-44-43.

Раджабов Туймурод Бободавлатович – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета факультета учета и цифровой экономики ТНУ. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 909002668 E-mail: Radjabov.tb@mail.ru

Статья посвящена разработке и организационным мерам по внедрению фермерского учета в сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистан. В статье авторы уделяют внимание организационным мерам по внедрению фермерских счетов в сельскохозяйственных предприятиях. В ходе написания научной статьи были рассмотрены важные аспекты и направления деятельности сельскохозяйственных предприятий. При написании научной статьи по анализу количества предприятий по формам собственности рассматривается ракурс показателей количества предприятий по формам собственности, выведенные модели по количеству анализируемых показателей, важные цели управленческого

учета и его стратегия, управленческий учет и его функции, предоставляется важная информация. Методы управленческого учета и анализа характеризуются различной частотой применения, но одинаково полезны для решения актуальных вопросов управления, ключевых финансовых показателей и т. д. Точные результаты, полученные статистическими методами, служат основой для принятия управленческих решений. Были выведены и представлены несколько уравнений, коэффициентов по выбранной теме. Предприятия в сельскохозяйственной организации выполняют один из важнейших вопросов, который связан с управленческим учетом.

Ключевые слова: управленческий учет, сельскохозяйственные организации, повышение уровня и качества производственных предприятий, учет, имущество, методы учета, уровень и качество жизни населения страны, производственные предприятия, характеристики сельского хозяйства, эффективность, инновационные технологии.

ORGANIZATIONAL EVENTS FOR IMPLEMENTATION OF FARM ACCOUNTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Faizulloeva Zarina Negmatulloevna – applicant for the Department of Accounting, Tajik National University. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave. -17. E-mail: Phone: (+992) 93-430-44-43.

Rajabov Tuymurod Bobodavlatovich – Tajik National University, Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Accounting. Address: 734025, Republic of Tajikistan, sh. Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 909-00-26-68. E-mail: Rajabov.tb@mail.ru

The article is devoted to the development and organizational measures for the introduction of farm accounting in agricultural enterprises of the Republic of Tajikistan. In the article, the authors pay attention to organizational measures for the introduction of farm accounts in agricultural enterprises. During the writing of the scientific article, important aspects and areas of activity of agricultural enterprises were considered. When writing a scientific article on the analysis of the number of enterprises by type of ownership, the perspective of the indicators of the number of enterprises by type of ownership, the derived models by the number of analyzed indicators, the important goals of management accounting and its strategy, management accounting and its functions are considered, and important information is provided. Methods of management accounting and analysis are characterized by varying frequency of application, but are equally useful for solving pressing management issues, key financial indicators, etc. Accurate results obtained by statistical methods serve as the basis for making management decisions. Several equations and coefficients on the chosen topic were derived and presented. Enterprises in an agricultural organization perform one of the most important issues, which is related to management accounting.

Key words: management accounting, agricultural organizations, improving the level and quality of production enterprises, accounting, property, accounting methods, level and quality of

life of the country's population, production enterprises, characteristics of agriculture, efficiency, innovative technologies.

Баҳисобгирии идоракунӣ системаи баҳисобгирии муҳосибӣ мебошад, ки бо ҳам зич алоқаманд буда, ба принсипҳои баҳисобгирий асос ёфтааст ва истифоданамои он ба роҳбарияти олӣ ва мутахассисон имкон медиҳад, ки қарорҳои асосноки идоракунӣ қабул кунанд. Қобилияти аз ҷиҳати иқтисодӣ дуруст баҳо додан ва ба дигаргуниҳои динамикии шароити инкишофи равандҳои истеҳсолот ҷавоб додан, ба иҷрои муваффақиятноки вазифаҳои идоракунӣ мусоидат мекунад. Менечерҳо ва мутахассисони сатҳи болоии ташкилот ба системаи баҳисобгирии идоракунӣ таваҷҷӯҳ доранд, зоро онҳо пайваста дар раванди қабули қарорҳо қарор доранд.

Ҳисботи баҳисобгирии муҳосибӣ, ки барои истифодабарандагон зарур аст, сарчашмаи асосии иттилооти молиявӣ мебошад, ки сифат ва эътиомднокии он дурустӣ ва саривақтии қабули қарорҳои идоракунӣ, инчунин имконияти ҷалби сармояи иловагиро барои рушди соҳаи кишоварзӣ муайян мекунад. Дар шароити муосир баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлили ташкилоти кишоварзӣ воситаи зарурие мебошад, ки ба самаранокии фаъолияти молиявию ҳочагидории ташкилот таъсири бевосита мерасонад. Дар айни замон муносибат ба такмил ва инкишоф додани усулҳои идоракуни дастгоҳи хисобу китоб ва таҳлили ташкилотҳои ҳочагии қишлоқ тағйир мёёбад. [1.С.103-107]

Масъалаи такмили усулу воситаҳоро сиёсати иқтисодии давлат бо қабули як қатор ҳучҷатҳо оид ба тараққиёти ҳочагии қишлоқ ба миён мегузорад. Баробар бо он дар адабиёти муаллифони ватанӣ проблемаҳои муосири ташкил ва таҳияи усулҳои баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлили истеҳсолоти кишоварзӣ, ки дар натиҷаи таҷдиди соҳтори иқтисодиёти кишвар, рушди муносибатҳои байниминтақавӣ ва байналмиллалии озукаворӣ, афзоиши рақобат ва эҳтиёҷот, баланд бардоштани қобилияти рақобатнокии маҳсулот ба миён омадаанд амалӣ гардонида мешавад.

Дар системаи баҳисобгирии идоракунӣ, соҳторҳои комплекси агросаноатӣ, ахбороти иқтисодӣ, маҳсусан нишондиҳандаҳои баҳисобгирии ба он дохилшуда роли калон мебозад. Дар марҳалаи ҳозираи тараққиёти комплекси агросаноатӣ роли функсияҳои идоракунӣ ва назорате, ки маъмурияти корхонаҳо ба амал мебарорад, хеле меафзояд. [2.С.78-88]

Тараққиёти муваффақонаи ташкилотҳои ҳочагии қишлоқ ва пурзур намудани мубоҳиса бе муайян кардани талабҳои нави зиёд кардани самараи идоракуни истеҳсолот имконнопазир аст. Истеҳсол ва фуруши маҳсулот таҳлил ва коркарди комплекси информационии омилҳои ба ҳам алоқаманд ва ба ҳам вобаста, ки ба ояндаи тараққиёти ҳочагии қишлоқ таъсир мерасонанд, ин гуна мағҳумҳоро дарбар мегирад.

Барои мисол мо метавонем аз маълумотҳои омори солонаи Ҷумхурии Тоҷикистон истифода намуда шумораи корхонаҳои хочагии қишлоқ ва ё корхонаҳои кишоварзири мисол оварда оид ба рушдёбии корхонаҳо таҳлилҳо а пешгӯиҳоро анҷом дихем.

Чадвали 1. Таҳлили шумораи корхонаҳо аз рӯи моликият (бо адад)

Нишондиҳандаҳо	Солҳо					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ҳамагӣ корхонаҳо	42347	42031	43252	46465	47639	48625
Аз ҷумла аз рӯи шаклҳои моликият давлатӣ	9356	9098	8940	9838	10150	10197
Хусусӣ ва колективӣ	32137	32197	33361	35592	36434	37265
Дигар шаклҳои моликият	854	736	951	1035	1052	1163

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумхурии Тоҷикистон соли 2021. 432 сах.

Маълумотҳои аз омори солонаи Ҷумхурии Тоҷикистон гирифташударо нисбат ба солҳои 2021 - 2016 муқоиса намудем. Барои муқоиса намудан ҷадвали электронии MS Excel истифода карда шуд. Дар айни замон, масъалаҳои такмил додани баҳисобигирии идоракунӣ ва таҳлил барои ташкилотҳои кишоварзӣ, ки ба намудҳои гуногуни фаъолият машғуланд, ки ташкилотҳои тиҷорати хурд, миёна ва қалон мебошанд, муҳим аст, зеро татбиқи идоракунӣ на аз ҳаҷми ташкилот ва на аз ҳаҷми он мансуб ба як намуди муайянни фаъолият вобаста нест. Таҳлилҳо нишон дод, ки ҳамагӣ корхонаҳо 1,1 аз ҷумла аз рӯи шаклҳои моликият давлатӣ 1,1 корхонаҳои хусусӣ ва колективӣ 1,2 дигар шаклҳои моликият 1,4 маротиба нисбат ба соли 2016 рушд намудаанд. Ин нишондиҳанда барои самаранокии кори ҳар як корхона басо муҳим мебошад. Қайд намудан бо мариҷ аст, ки дар иқтисодиёти мамлакат агар сатҳи корхонаҳои истеҳсоли зиёд карда шаванд, он гоҳ сатҳи воридот кам шуда сатҳи содирот дар мамлакат зиёд мегардад. Албата ин гуна мағҳумҳо боиси рушдёбии иқтисодиёти мамлакат мегардад.

Барои солҳои оянда ин самтро пешгӯй (дурнамо) менамоем. Барои пешгӯй намудан аз маълумотҳои ҷадвали 1 истифода менамоем.

Чадвали 2. Дурнамои нишондиҳандаҳо оид ба шумораи корхонаҳо аз рӯи моликият то соли 2030. [3.С. 56-58]

Солҳо	Ҳамагӣ корхонаҳо	Аз ҷумла аз рӯи шаклҳои моликият давлатӣ	Хусусӣ ва колективӣ	Дигар шаклҳои моликият
2016	42347	9356	32137	854
2017	42031	9098	32197	736
2018	43252	8940	33361	951


2019	46465	9838	35592	1035
2020	47639	10150	36434	1052
2021	48625	10197	37265	1163
Дурнамои нишондиҳандаҳо оид ба шумораи корхонаҳои кишоварзӣ				
2025	56128	11224	43460	1443
2026	57804	11472	44814	1517
2027	59481	11721	46168	1590
2028	61157	11970	47522	1664
2029	62833	12218	48876	1737
2030	64510	12467	50230	1811

Сарчашма: ҳисоби муаллифон

Таҳлилҳо нишон доданд, ки шумораи корхонаҳои кишоварзӣ аз рӯи моликият дар солҳои оянда рушд менамояд. Натиҷаҳои таҳлилнамуда дар ҷадвали 2 ҳамчун ба шакли дурнамо оварда шудааст, ки шаҳодати ҳамин гуфтаҳост. Қайд намудан бо маврид аст, ки асоси қабули қарорҳои идоракунӣ ҳам дар доҳили корхона ва ҳам берун аз он фазои баҳисобигирии иттилоотӣ ва таҳлилӣ мебошад. Муқаммалӣ ва саривақтии ба даст овардани маълумоти боэътиимод ва асоснок оид ба фаъолияти ташкилот истифодаи муносибати мунтазам ва таҳияи асосҳои методологии баҳисобигирии идоракунӣ ва таҳлилро талаб меқунад. Барои боз ҳам аниқтар гардидани кор моро зарур аст нисбат ба ин масъала таҳлили графикиро низ гузаронем. [4.C.56-61]

Яке аз омилҳое, ки ба арзиши нишондиҳандаҳои ҳисботи бухгалтерии ташкилоти хоҷагии қишлоқ бевосита таъсир мерасонад, сиёсати ҳисбот мебошад. Аз ин рӯ, дар ширкатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта он унсури ҳатмии ҳисботи молиявӣ ҳисобида мешавад. Дар амалияи баҳисобигирии идоракунӣ ба он чунин нақши мухим дода намешавад, гарчанде ки натиҷаҳои фаъолияти ҳар як корхона аз усулҳои баҳисобигирии мухосибӣ, ки дар тартиботи марбут ба сиёсати баҳисобигирӣ пешбинӣ шудаанд, вобаста аст.

1. Аз натиҷаҳои дурнамошуда истифода намуда онро дар шакли графикӣ низ метавонем тасвир менамоем. [5.C.38-44]



Расми 1. Дурнамои шумораи корхонаҳои кишоварзӣ аз рӯи моликият

Аз диаграммаи тасвирнамуда бар меояд, ки нишондиҳандаҳои таҳлилнамуда дар солҳои оянда низ афзоиш меёбанд. Қайд намудан лозим аст, ки рушдёбии шумораи корхонаҳои кишоварзӣ аз рӯи моликият дар иқтисодиёти мамлакат муҳим ва аввалиндарача буда барои беҳтаргардонии сатҳу сифати зисти аҳолии кишвар самара меорад. Агар корхонаҳои истеҳсолӣ дар кишвар зиёд гардад сатҳи истеҳсоли маҳсулоти дохилӣ зиёд гардида талаботи истеъмолкунандагон қонеъ гардонида мешавад. Ташкил ва инкишоф додани усулҳои баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлил дар ташкилотҳои хочагии қишлоқ ба муайян кардани объектҳои хочагӣ бо мақсади таъсир расондан, тағйир додан ва ба воситаи равандҳои хочагӣ ба дараҷаи нишондиҳандаҳои нақшавии фаъолияти ташкилотҳои хочагии қишлоқ расондани ҳолати объектҳо асос меёбад. Ҳар як соҳаи иқтисодиёт хусусиятҳои худро дорад, ки мавҷудияти онҳо дар амалияи ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар соҳаи муайянни фаъолият инъикос меёбад. Хусусияти хочагии қишлоқ пеш аз ҳама дар он аст, ки равандҳои истеҳсолот дар ин соҳа бо замин, инчунин ҳайвонот ва наботов, ки ҳамчун объекти меҳнат баромад мекунанд, алоҳаманд аст.

Қайд намудан бо маврид аст, ки барои боз ҳам рушд намудани корхонаҳо бояд мороҳҳои назаррасро дар иқтисодиёти мамлакат пешниҳод намоем. Барои дар сатҳи баланд рушд намудани корхонаҳои кишоварзӣ аз маълумотҳои ба даст овардашуда истифода намуда оид ба ҳар як нишондиҳандаи таҳлилшуда модели муодилаи регрессияи хаттиро омода менамоем. Муодилаҳои ба даст овардашуда чунин мебошанд:

Ҷадвали 3. Моделҳои ҳосилнамуда оид ба шумораи нишондиҳандаҳои таҳлилшуда. [6. С.162-173]

Нишондиҳандаҳо	Муодилаҳо	Коэфитсентҳо
Ҳамагӣ корхонаҳо	$y = 1855x + 38805$	$R^2 = 0,9909$

Аз чумла аз рўи шаклҳои моликият давлатӣ	$y = 1498,3x + 29468$	$R^2 = 0,9919$
Хусусӣ ва колективӣ	$y = 275,2x + 8653,6$	$R^2 = 0,9698$
Дигар шаклҳои моликият	$y = 81,377x + 683,14$	$R^2 = 0,9835$

Сарчашма: ҳисоби муаллифон

Оид ба шумораи корхонаҳои кишоварзӣ моделҳо дар ҷадвали 3 оварда шудаанд, ки он метавонад барои татбиқ намудани самтҳои математикии корхонаҳо истифода карда шаванд. Нишондиҳандаҳои овардашуда нишон медиҳанд, ки байни онҳо дар корхонаҳои кишоварзӣ алоқамандӣ зич мавҷуд аст. Дар ҷадвал оид ба ин гуна мағҳумҳо коэфитсентҳо ҳосил карда шудаанд. Коэфитсентҳои ҳосилнамуда коэфитсенти детерминатсия ба ҳисоб меравад. Қайд менамоем, ки агар ҳар чи қадар ин коэфитсен ба 1 наздик бошад, ҳамон қадар алоқамандӣ байни нишондиҳандаҳо дида мешавад. Нишондиҳандаҳои овардашуда дар корхонаҳои кишоварзӣ алоқаманд буда барои баҳисобирии идоракунӣ дар ташкилотҳои ҳоҷагии қишлоқ муҳим мебошад.

Баҳисобирии идоракунӣ ҳамчун системаи алоҳида аз системаи баҳисобирии умумӣ ба далели зарурати таҳлил, пешгӯй ва моделсозии вазъият, вобаста бо қабули қарорҳои идоракунӣ ба вучуд омадааст. Амалия нишон дод, ки базаи иттилоотии баҳисобирии муҳосибӣ барои ба даст овардани маълумоти таҳлилӣ ва ҷустуҷӯй кам истифода мешавад, зоро баҳисобирии муҳосибӣ аз рӯи давраҳои худ, ки бо амалиёти анҷомшуда амал мекунад ва танзими қонунгузорӣ пуррагии ҳаҷми иттилоотро таъмин карда наметавонад. [8.с. 160 с]

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои идоракунӣ маълумотҳои таҳлилӣ ва амалиётӣ лозиманд, ки равандҳои воқеии молиявӣ, истеҳсолӣ ва иқтисодиро то ба таври мувоғиқ арзёбӣ ва сари вақт қабул кардани қарори дурусти идоракуниро тавсиф мекунанд. Доир ба ин масъала ҳадафҳои стратегӣ ва тактикии баҳисобирии идоракунро дар чунин шакл ба тартиб меорем.



Расми 2. Ҳадафҳои муҳими баҳисобирии идоракунӣ ва стратегияи он

Системаи баҳисобигирии идоракунӣ маълумоти заруриро дар шакли қулай ва фаҳмо барои мутахассисон ва роҳбарияти ташкилот таъмин менамояд, ки минбаъд дар асоси маълумоти бадастомада имкон медиҳад, ки банақшагирӣ, назорат, арзёбии натиҷаҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва таҳлили ҳолатҳои тичоратиро ба назар гирад. Ҳамин тарик, баҳисобигирии идоракунӣ имкон медиҳад, ки сатҳи сифати қарорҳои идоракунӣ беҳтар карда шуда, назорат аз болои хавфҳои фаъолияти соҳибкорӣ зиёд карда шавад.

Дар айни замон, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як ташкилот ва ё корхонаҳои қишлоарзӣ, аз ҷумла соҳаи қишоварзӣ, мустақилона сиёсати марбут ба ҳисобдорӣ ва андозбандиро таҳия мекунад. Вобаста ба ин, дар ҳӯҷҷатҳои даҳлдори доҳилии соҳторҳои соҳибкорӣ бояд усулҳои ҳисобкуни нишондиҳандаҳо инъикос карда шаванд. Ин аз маъмурияти корхонаҳои ҳочагии қишлоқ талаб мекунад, ки моделҳои нави сиёсати баҳисобигириро кор карда бароянд, ки он ҳусусиятҳои баҳисобигирии бухгалтерӣ ва андозро инъикос намуда, номгӯи сабабҳои қабули қарорҳои муайянро дарбар гиранд.

Дар айни замон унсурҳои ҳатмии сиёсати баҳисобигирии идоракунӣ аз ҷиҳати илмӣ таҳия ва аз ҷиҳати қонунӣ тасдиқшуда вучуд надоранд. Аз ин рӯ, ҳангоми ташаккули соҳтори он ба принципҳои муайян кардан сиёсати ҳисобдорӣ барои баҳисобигирии идоракунӣ такя кардан муҳим аст. Барои мисол дар мақола якчанд функцияҳои баҳисобигирии идоракуниро дар ташкилотҳои ҳочагии қишлоқ мисол меорем.



Расми 3. Баҳисобигирии идоракунӣ ва функцияҳои он

Қайд намудан лозим аст, ки қоидаҳои баҳисобигирии муҳосибӣ танзим карда мешавад, стандартҳои доҳилӣ барои танзими системаи баҳисобигирии идоракунӣ кофӣ мебошанд. Ин ба миқёс ва талабот ба стандартҳои баҳисобигирии муҳосибӣ ва идоракунӣ таъсири хеле муҳим дорад. Бо назардошти ҳусусиятҳои истеҳсолоти ҳочагии қишлоқ ҷудо карданӣ марказҳои масъулиятынок бо дикқати асосӣ ба соҳтори технологияҳои корхонаҳо варианти афзалтар ба назар мерасад. Барои ҳар яки онҳо бояд ҳадаф муайян карда шавад, нақша тартиб дода шавад, натиҷаҳо сабт карда шаванд ва фаъолияти кормандон баҳо дода шаванд.

Дар мақолаи илмӣ оид ба тадбирҳои ташкилӣ бо ҷорӣ намудани ҳисоби ҳочагӣ дар корхонаҳои ҳочагии қишлоқ маълумотҳои муҳим оварда шудааст. Қайд менамоем, ки ин гуна мағҳумҳо барои беҳтар намудани самтҳои муҳими корхонаҳо лозим буда корхонаҳоро ба дараҷаи баланди руш оварда мерасонад. Таҳлилҳои овардашуда самтҳои муҳими ташкилотҳои ҳочагӣ ва баҳисобигрии идоракуниро дар корхонаҳои қишоварзӣ маънидод менамояд. Бояд гуфт, ки барои беҳтар гардонидани самтҳои муҳими корхонаҳо тадбирҳои ташкилӣ бо ҷорӣ намудани ҳисоби ҳочагӣ дар корхонаҳои ҳочагии қишлоқ амалӣ гардонида шавад.

АДАБИЁТ

1. Абдуллоев, А.А. Сельское хозяйство территориального типа-основа сельскохозяйственного предпринимательства [Текст] / А.А. Абдуллоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2014. – № 2/10-2 (152). – С. 103-107.
2. Алиева Г.Ш., Алимарданов Т.А. Шоймарданов Ҳ.Қ. Развитие экономической системы региона на качество жизни населения. // Вестник Таджикского национального Университета серия социально-экономических и общественных наук - Душанбе: «СИНО», 2014. - № 2/6(144). – С. 78-88.
3. Алимарданов Т.А. Понятие, виды и приёмы построения динамического ряд на конкретном примере экономики Республики Таджикистан// Вестник Таджикского национального Университета серия социально-экономических и общественных наук - Душанбе: «СИНО», 2016. - 2/6(210). - С. 56-58.
4. Алимарданов Т.А. Уровень жизни населения и их совокупный средний доход в Республике Таджикистан (на тадж. яз.)/ Вестник Таджикского национального Университета серия социально-экономических и общественных наук- Душанбе: ТНУ, №6.2018. - С. 56-61.
5. Алимарданов Т.А. Анализ средней заработной платы (на тадж. яз.). Вестник Таджикского национального Университета серия социально-экономических и общественных наук-Душанбе: ТНУ, №5.2018. - С. 38-44.
6. Комилов С.Дж., Алимарданов Т.А. Моделирование параметров качества жизни населения в территориальных образованиях/Вестник Таджикского национального университета №2 - Душанбе, 2020. - С.162-173.
7. Қишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. – С.354.
8. Курбонов, А.К. Развитие отношения собственности в сельском хозяйстве: монография [Текст]/ А.К. Курбонов. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 160 с.

9. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020” аз 1 августи соли 2012 №383.
10. Курбонов, А.К. Развитие отношения собственности в сельском хозяйстве: монография [Текст]/ А.К. Курбонов. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 160 с.
11. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020” аз 1 августи соли 2012 №383.
12. Одинаев, Х.А. Эколого-экономические проблемы развития сельского хозяйства [Текст] / Х.А. Одинаев. – Душанбе: ТГУ, 1997. – 329 с.
13. Одинаев, Ш.Т. Муаммоҳои навоварӣ, сармоягузорӣ ва ҷойгирқунии истеҳсоли соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.Т. Одинаев, М.Б. Ниёзов // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2018. – №11. – С. 31-37.
14. Пиринев, Дж.С. Региональные проблемы сельскохозяйственного развития Таджикистана [Текст] / Дж.С. Пиринев. – М.: МАКС Пресс, 2004. – 231 с.
15. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. – Душанбе, 2016. – 88 с.
16. Тағоев, Ҷ.Ҳ. Иқтисодиёти кишоварзӣ [Матн] / Ҷ.Ҳ. Тағоев. – Душанбе, 2005. – 273с.

МАФҲУМҲО ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУНОСИБАТҲОИ РАҶОБАТИ БАЙНИ БОНКӢ

Музafferzoda Dilshod Muzaffar - унвончуи Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Тел: 398880988.

Масъалаи раҷобат, пеш аз ҳама дар шароити иқтисоди бозаргонӣ яке аз масъалаҳои актуалии назариявии иқтисодӣ буда, раҷобати байни субъектҳои соҳибкорӣ барои имконияти ба даст овардани фоидай ҳадди ақал ва мустаҳкам намудани мавқеи ҳуд дар бозор мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистони муосир оиди тиҷорати бонкӣ раҷобати шадид вуҷуд дорад ва аллакай воқеяти объективие мебошад, ки ҳар сол мағҳуми кредит дар муассисаҳои бонкӣ ва дигар корхонаи ташкилотҳои гуногун мунтазам меафзояд. Раҷобатпазирӣ чун шакли тиҷорати бонкҳо дар шароити афзошии пешбиниишудаи миқёси раҷобати байнибонкӣ ҳадафи таъхирнапазирӣ идоракунии бонкӣ гардида истодааст. Илми иқтисодии ватанӣ ва хориҷӣ дар бораи моҳият ва муайян кардани раҷобатпазирӣ бонкҳои ҷаҳон симони тиҷоратии ҳудро якдилона дар самтҳои дастгирикунандай ҷидди то ҳол тартиб надодаасту дар ҳолати равнақдиҳи қарор дорад.

Калидвозжако: раҷобат, раҷобати бонкӣ, раҷобатпазирӣ, раҷобатпазирӣ бонки тиҷоратӣ, раҷобатпазирӣ хидматрасонии бонкӣ, паҳлуҳои раҷобат, идоракунии бонкӣ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СВОЙСТВА КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БАНКАМИ

Музafferzoda Dilshod Muzaffar – соискатель Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана. Тел: 398880988.

Вопрос конкуренции, прежде всего в условиях рыночной экономики, является одним из актуальных теоретических экономических вопросов и представляет собой конкуренцию между субъектами хозяйствования за возможность получить минимальную прибыль и укрепить свои позиции на рынке. В современной Республике Таджикистан существует жесткая конкуренция за банковский бизнес, и уже объективной реальностью является то, что с каждым годом понятие кредита в банковских учреждениях и других различных предприятиях и организациях неуклонно расширяется. Конкурентоспособность как форма банковского бизнеса становится актуальной задачей банковского менеджмента в условиях ожидаемого увеличения масштабов межбанковской конкуренции. Отечественная и зарубежная экономическая

наука о природе и определении конкурентоспособности мировых банков еще не сформировала свой деловой имидж единогласно по направлениям серьезной поддержки и находится в состоянии развития.

Ключевые слова: конкуренция, банковская конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность коммерческих банков, конкурентоспособность банковских услуг, аспекты конкуренции, банковский менеджмент.

DEFINITIONS AND PROPERTIES COMPETITIVE RELATIONS BETWEEN BANKS

Muzaffarzoda Dilshod Muzaffar – applicant of the Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of Tajikistan. Tel: 398880988.

The issue of competition, first of all, in the conditions of the market economy, is one of the actual theoretical economic issues, and it is the competition between business entities for the opportunity to obtain the minimum profit and strengthen their position in the market. In the modern Republic of Tajikistan, there is fierce competition for banking business, and it is already an objective reality that every year the concept of credit in banking institutions and other various enterprises and organizations is steadily increasing. Competitiveness as a form of bank business is becoming an urgent goal of banking management in the conditions of expected increase in the scale of interbank competition. Domestic and foreign economic science about the nature and determination of the competitiveness of the world's banks has not yet developed its business image unanimously in the areas of serious support and is in a state of development.

Keywords: competition, banking competition, competitiveness, commercial bank competitiveness, banking service competitiveness, aspects of competition, banking management.

Тағијирот дар бозори молиявии ҷаҳонӣ зери таъсири ҷаҳонишавӣ, ҷорӣ намудани рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба маҳдуд кардани озодии ҳаракати сармоя ва афзоиши рақобат дар сегменти молиявӣ, баланд бардоштани аҳамияти рақобатпазирии бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои молиявию иқтисодӣ таъсири назаррас мерасонад.

Субъектҳои бозори бонкии рушдёбанда хизматрасонӣ ва маҳсулотро дар роҳи рақобатпазири ва рушди онро дар мамлакатамон такмил медиҳанд. Шарти зарурии такмил додани рақобати байни тиҷоратии бонкҳо ташкили механизми самаранокии бозорӣ рушди бахши бонкӣ мебошад. Иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони пайдоиши рақобат дар бахши бонкӣ нисбат ба дигар сегментҳои иқтисодиёт раванди хеле мураккабро гузаштааст.

Рақобат байни бонкҳо бевосита ба самаранокии фаъолияти онҳо ва устуворона ба хочагии халк ва минтақаҳои рушд наёфта таъсир мерасонад, зеро рақобат бонкҳои тиҷоратиро маҷбур мекунад барои сиёсати фаъолонаро пешбари кардан ва муттаҳидшавӣ дар бозор ва кор бо мизочон доираи онро доимо васеъ ва пурра кунанд.

Маҳсулоти банкӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасоние, ки самараи истеҳсолотро зиёд мекунад ва захираҳои иқтисодиро аз нав ба марҳилаҳои гуногуни такмилшаванд, ки маҳз таввасути хизматрасонии кридити дар аксари бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маъмуланд тақсим мекунад.

Ҳамин тарик, рақобатпазиро ҳамчун муборизаи кувваи пешбарандай сифатан аъло ҳисоб кардан мумкин аст, чун, ки ҳодисаҳо ва ҳолатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба таври назаррас такмил ёфта истода, додани крититҳои сектори бонкӣ ба ҳама дастрас будани хизматрасонӣ ва амалиёти бонкӣ инчунин баланд бардоштани устуворӣ нигаронида шуда ба соҳторҳои бонкӣ ва пурратар қонеъ гардонидани манфиатҳои мизочон вазифаи аввалиндарача мебошад [1].

Рақобатро дар бахши бонкӣ бояд ҳамчун раванди иқтисодӣ ҳамкории мутақобилан, пайвастагӣ ва рақобати кредитӣ фаҳмида шавад.

Зеро ташкилотҳое, ки меҳоҳанд имконияти беҳтаринро барои фурӯши маҳсулот ва хизматҳои бонкии худ фароҳам оранд, ҳадди ақар фоида ба даст оранд ва барои пурратар қонеъ гардондани эҳтиёҷоти мизочон сайю кушиш ба амал оранд.

Вазъи муносибатҳои иқтисодӣ дар бахши молия, хусусиятҳои танзими қонунгузории фаъолияти бонкӣ ва баъзе омилҳои дигари минтақаҳои гуногун ба рушди механизмҳои инфириодӣ мусоидат мекунанд, чун, ки рақобат дар бахшҳои гуногунҷабҳа бозори хизматрасониҳои бонкиро маъмулан баланд мебардорад.

Давлат дар ташаккул ва таъмини он нақши муҳим дорад рақобати самаранок тавассути қонунии он танзим ва шароити заруриро фароҳам меоварад [2].

Сараввал ба назар мерасад, ки ин изҳорот нодуруст аст, зеро танзими давлатӣ ва рушди рақобати бонкӣ аксаран падидаҳои якдигарро истисно мекунанд. Таҳлили амиқи парадоксии ба вуҷуд омадаи байни вазифаҳои танзими давлатии иқтисодиёт ва ҳадафҳои рақобат дар сурате, ки давлат афзалият медиҳад на мубориза ба муқобили ҷиҳатҳои мусбати мусобиқа, балки муборизаи беадолатонаи он шаклҳо ба предмети мустақили илми иқтисод ҷудо шудани рақобати бонкӣ бо ду сабаби асосӣ ба амал меояд.

Аввалан дар хусусиятҳои кори банкӣ инъикос ёфтаани хусусиятҳои рақобати бонкие, ки онро аз рақобати классикии байни истеҳсолкунандагони мол фарқ мекунад.

Дигар ин сатҳи номукаммалӣ дар раванди рушди бонқдории байни мизоч дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дар адабиёти иқтисодӣ масъалаи рақобати бонкӣ баҳсбарангез буда, аваллиндарача ба набудани мағҳуми аз тарафи умум қабулшудаи «рақобат» вобаста аст [3].

Масалан, М. В. Михайлова таклиф меқунад рақобати бонкиро ҳамчун «раванди рақобати байни бонкҳои тиҷоратӣ барои фатҳ намудани мавқеи худ ва доимо нигоҳ доштани он кушиш меқунад, таъғирот дар бозори бонкӣ ин такмил додани он бо тарзу усулҳои гуногун мебошад» [4].

Дигар олимон рақобати бонкиро ҳамчун раванди динамикии рақобат байни субъектҳои бозори бонкӣ оид ба таъмини мавқеи қавӣ дар ин бозор мешуморанд. Шумораи зиёди олимон рақобати бонкиро ҳар гуна зайл менамоянд, инчунин ақидаи Э.К. Самсонова, ки рақобати бонкиро ҳамчун механизм муайян меқунад, розӣ ҳастанд. Фаъолият ва рушди тамоми бозори хизматрасонии бонкӣ ин рақобати бонкӣ буда, раванди табиии таърихӣ, ки тавассути фаъолияти субъектҳои ҷомеа доир ба фаҳмиши қонунҳои иқтисодӣ асос ёфта, ба амалӣ намудани манфиатҳои гуногуни иқтисодӣ дар доираи моделҳои интихобшудаи рафтори молиявӣ нигаронида шудааст. (Дар мисолӣ ташкилотҳои қарзӣ ва молиявӣ) [5].

Аз забони баъзе муаллифон бар меояд, ки субъектҳои рақобатӣ бонкӣ на танҳо банкҳоро дар бар мегирад, балки инчунин дигар муассисаҳои молиявӣ ва гайримолиявие, ки иштирокчиёни фаъолияти бозории бонкӣ мебошанд. Дар асоси ин фаҳмиш, рақобати бонкӣ ҳамчун раванди динамикии рақобат байни иштирокчиён баррасӣ мешавад, бозори бонкӣ, ки ҳадафи асосии он таҳқим ва густариши мавқеъҳои худ мебошад фаҳмида мешаванд.

Доир ба бозор назарияи А. М. Тавасиев ҷолиб аст, ки дар борои тафсири мусобиқа асос мегузорад ва меъёри самаранокии фаъолияти иқтисодӣ, ки бо рақобатпазирӣ зич алоқаманд аст, муборизаи ҳар як муассисаҳои молиявиро мисол меоварад. Чуноне, ки Ҳандруев А. А., ва Чумаченко А. А., қайд менамоянд рақобати бонкӣ низ баррасӣ мешавад, ҳамчун раванди динамикии муборизаи байни ташкилотҳои қарзӣ дар бозори қарзҳо, пасандозҳо ва дигар маҳсулоти бонкӣ, инчунин дар бозорҳои молиявии алтернативӣ низ баррасӣ мегарданд [6].

Пас аз таҳлили таърифҳои дар боло овардашуда, мо ба хулосае омада метавонем, ки дар доираи бонқдорӣ рақобат ба раванди динамикӣ ишора меқунад рақобати байни бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои кредитӣ, ки дар натиҷа

мавқеи устуворро дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ таъмин мекунад. Дар зери таъсири рақобат, доираи хизматрасонӣ васеъ мегардад, нархи маҳсулот ва хизматрасониҳои бонкӣ ба сатҳи қобили қабул танзим карда мешавад.

Рақобат қавитарин ангезаест барои бонкҳо барои гузаштан ба усулҳои самарарабахши хизматрасонӣ, яъне фароҳам овардани муҳити зист барои инкишоф ва такмили онҳо мусоид аст.

Хусусияти хоси фаъолияти бонкӣ рақобат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин аст, ки рақобат на танҳо дар зери таъсири омилҳои иқтисодӣ, балки дар зери таъсири омилҳои сиёсӣ ҳам инкишоф меёбад. Муборизаи рақобатӣ дар бораи забт кардан нест балки бахшҳои алоҳида ва вesseмнамудани саҳми онҳо дар бозорҳои хизматрасониҳои бонкӣ, инчунин барои имконияти барқарор намудани робита бо мақомоти танзимкунандай давлатӣ ва муассисаҳои молиявии манфиатдор мебошад.

Маънои аслии истилоҳии « рақобати бонкӣ » дар доираи ин концепсия дида баромадани танҳо муносибатҳоеро дарбар мегирад, ки танҳо дар байнини бонкҳо инкишоф меёбанд. Чунин муносибатро хато гуфтан ба маврид аст, зоро роҳҳои ба бозори рақобатпазири бонкӣ овардани маҳсулоти бонкӣ ё дигар самтҳои тиҷоратии бонкӣ қариб ҳамеша бо рақобат дучор меояд на танҳо аз дигар бонкҳои тиҷоратӣ, балки аз ташкилотҳои ғайрибонкию молиявӣ ҳам.

Рақобати бонкиро бо рақобати байнибонкӣ муайян кардан мумкин нест. Дурусттар мебуд, ки онро рақобат байни ҳамаи иштирокчиёни бозори бонкӣ муайян кунем. Зоро шумораи зиёди иштирокчиёни рақобат ва гуногуни рақобат дар бахши бонкӣ ин муборизабарандай хусусияти дар худ фарқунанда мебошад.

Моҳияти рақобати бонкӣ дар хусусияти муҳимтарини он – рақобатпазирии дар ибораи равшаникунанда ифода меёбад. Дар илми иқтисодиёти мусир ягон равиши яклухт аз тарафи умум эътирофшуда ба таърифи «рақобатпазирӣ» вуҷуд надорад. Фаҳмиши маъмултарини рақобатпазирӣ ин қобилияти рақобат дар бозорҳои молҳо ва хидматрасаниҳо мебошад.

Барои муайян кардани рақобатпазирии хизматрасонии бонкӣ хосиятҳои онро дар бозори рушдкунандай тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он муқоиса кардан лозим аст. Зоро хосиятҳои хизматҳои рақибон, омӯзиши рафтари муштариён ва аксуламали онҳо ба хизматҳо такмил ба рушди рақобат мебошанд.

Биёед усулҳои асосии муайян кардани рақобатпазирии тиҷоратиро аз забони олимон тавсиф кунем, масалан; В.М.Мазнэк рақобатпазирии бонкӣ тиҷоратиро ҳамчун қобилияти бонк барои ҳаматарафа қонеъ гардонидан ва нигоҳ доштан муайян

мекунад, муштариёни корпоративӣ, хусусӣ ва ғолибони мавҷуда бо сабаби аз худ намудани воситаҳо ва минтақаҳои нав афзалиятҳои худро низ равнақ мебахшанд [7].

Бояд дар хотир дошт, ки ин таърифотро чунин хусусияти рақобатпазирӣ дар бар намегирад, ба монанди нисбии онҳо. Истифодаи ин таъриф ҳамчун асос хеле душвор аст равиши методологӣ, гузаштан ба усулҳои миқдории арзёбии рақобатпазирист, зоро истилоҳи “қобилият” дар мундариҷаи худ ба мағҳуми “потенсиал” наздик аст.

Дар ҳоле, ки рақобатпазирии воқеӣ бонки тиҷоратӣ ифодаи истифодаи ин иқтидор ҳамчун маҷмӯи афзалиятҳои рақобатии бонки тиҷоратӣ мебошад. Метавон аз фикри В.М.Мазнѧк, оиди фарқ кардан мумкин аст, ки се равиши асосӣ барои муайян кардани рақобатпазирии бонки тиҷоратӣ муайян шударо мисол овард :

1. Рақобатпазирӣ ин нишондиҳандаҳои ба ҳам алоқаманде, ки як барномаи характеристикаҳои маҳсулоти истеҳсолкардаи банки нигаронида шудаанд ва арзишу дараҷаи фаъолнокӣ муштариӣ онҳоро аз нуқтаи назар ошкор мекунанд, инчунин ақидаи муштариёнашонро низ ба инобат гирифта дар асоси нишондиҳандаашон муқоиса мекунанд.

2. Рақобатпазирӣ ҳисоботи муаянкунандай рушди фаъолият ё маҷмӯи нишондиҳандаҳое, ки мавқеи бонкро дар бозори моҳиятталаб тавсиф мекунанд.

3. Рақобатпазирӣ маҷмӯи имкониятҳо барои нигоҳ доштани мавқеъ дар бозорҳои рушдкунандада мебошад, ки ҳисаи ҳастии худро на танҳо дар ҷои ишғолнамуда, балки дар минтақаҳои нав фатҳ намояд.

Дар хотир доред, ки дар асосҳои дар боло зикршуда олимони ватанию ҳориҷи қушиш намудаанд, ки як падидай навро аз нуқтаи назари хусусият, моҳият ва идоракуни бонкӣ бо истифода аз нишондиҳандаҳои ҷорӣ бо тартиб додани системаи маҳсуси муаянкуни ҳолати кунуни бонк дар сабқати рақобат мешуморанд.

Аммо мо набояд шароити кукуни мамлакатамонро дар бахши мағҳумҳои моҳияти рақобатнок дар нишондиҳандаҳо андешида, банда тартиби системаи маҳсус идоракунандаро ба максад мувоғик медонад. Зоро ошкор намудани хусусиятҳои рақобатпазирии бинкҳои тиҷоратӣ ин дигар самти муносибатҳои рақобатпазирии бинкҳо мебошад.

Ба ақидаи Л.С.Бадак, рақобатпазирии бинк қобилияти ҳифз кардани он буда, манфиатҳои иқтисодии онҳо дар рақобат ва шарту уҳдадориҳои тарафайн тавассути пешниҳоди хизматрасониҳое, ки ба талаботи муштариён ҷавобгӯ мебошанд таклиф карда мешавад. Аз ин бармеояд рақобатпазирии бинк ин қобилияти он аст, ки ба

истеъмолкунандай хизматрасониҳои бонкӣ бо чунин хизматрасониҳо маҳсулоти дар бозори молиявию иқтисодии кунуни пешкаш намуда, рақибон талаботи муштариёнро барои даромаднокӣ ва эътиимоднокӣ қонеъ мекарданд, ки нисбаташон дар самти рақобат беҳтар мебуд [8].

Л.С.Бадак дар таърифи дар боло овардашуда хусусияти хизматрасонии бонкиро нодида мегирад, дар асл пешниҳод намудани истифодаи меъёри «нарх/сифат», ки хоси баҳодиҳии рақобатпазирӣ маҳсулот, дар бозори кунунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин мутобиқсозии он ба хизматрасониҳои бонӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон мебошад.

Рақобатпазирӣ бонкие мағҳуми тиҷоратиро бартарият нисбат ба хизматрасониҳои ҳаммонанди соҳаи фаъолияти худ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат мушаххас ва идоракунандааст, муайян мекунад. Мағҳумҳои бозор дар як давраи муайян ва мувофиқи талаботу моҳияти инкишоф дар истеҳсол ва фурӯши бонкии рақобатпазир иоид ба хизматрасонӣ дар оянда ба инобатгирифтад, ки бидуни осеб ба вазъи молиявии худ ба даст меоварад.

Бартарии ин таъриф дар он аст, ки он ба ду ҷанбаи асосӣ тамаркуз мекунад:

аввалан; бонки тиҷоратӣ бояд маҳсулот ё хидматҳои рақобатпазирро дар бозор ё минтақаи ишғолнамуда, таъмин намояд.

дуюм; ин моҳияти хоси муносибати рақобатпазиронаи бонк мебошад, ки бояд ба вазъияти молиявии корхона зарар нарасонад [9].

Фарқи асосии байни ин таъриф дар бартарии рақобатпазирӣ бонк мебошад, зеро ишғолнамои мавқеи хос дар асоси потенсиали нигоҳ доштани рақобатпазирӣ дар оянда мебошад. Таърифи додашуда хеле баҳснок аст, зеро банда онро дар мағҳум ва хусусиятҳои хоси моҳият баён менамояд, инчунин кӯшиш мекунам, ки бештар моҳияти иқтидори рақобатпазирӣ бонки тиҷоратӣ тавсиф карда шавад ва ба дигар олимони дихиливу хориҷи такя намуда рақобатпазирӣ ташкилоти қарзие, ки бо рақобатпазирӣ шахси воқеъ алоқаманд аст, маҳсулоти ва хизматрасонии бонкиашонро такмил дижем.

Илова бар ин, ман худам истилоҳи "бартарият аз хидматҳои аналогӣ" дар робита ба хизматрасониҳои бонкӣ, ки хеле баҳснок аст, зеро комилан хусусиятҳои фаъолияти банкиро дар моҳият ва муносибати рақобати бонки ба назар намегирад. Дар ҳаёти воқеъ хадамоти бонкӣ шакли моддӣ надорад, ки муайян ва арзёбии рақобатпазирӣ онро аз ҷониби истеъмолкунандагоне, ки аз усулҳои соддатарин, масалан, муқоисаи фоизҳои пасандоз ё қарз истифода мебаранд, мушкил месозад.

Чунин гуфтан комилан нодуруст аст, ки фоизи баландтар, масалан, аз рӯи қарз, камбудии рақобатпазир аст, ки боиси паст шудани рақобатпазири ташкилоти қарзӣ мегардад. Баръакс, профили муштариӣ ва тафриқаи меъёри фоизӣ маъмуланد. раванди бизнес, ки дар доираи он амалӣ карда мешавад фаъолияти ҳама гуна ташкилоти қарзии муосирро дар шаҳру минтақаҳои чумхуриямон такмил меёбанд.

Масалан, Е.А.Шевченко рақобатпазирии бонки тиҷоратро ҳамчун системаи муносибатҳо барои ташаккул, нигоҳдорӣ, васеъ ва татбиқи афзалиятҳои рақобатпазир дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ тавассути муайян кардан ва истифода бурдани иқтидори дохилӣ ва беруни он барои ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда медонад [10].

Муносибати муаллиф барои муайян кардани мағҳуми рақобатпазирӣ имкон дод, ки хосиятҳои асосии он равшан инъикос карда шаванд: истиснӣ, динамикаи бо мурури замон, тамаркузкардашуда ба ноил шудан ва ба максад гузоштани такмил додан дар асоси имкониятҳои ширкат тавассути истифодаи системаи равшанидиҳандай соҳтории муносибатҳои дохили вай мебошад.

Дар таъмини рақобатпазирии бонкҳои тиҷоратӣ бозори хизматрасониҳои молиявӣ нақши маҳсус мебозад, ки ба туфайли он мағҳум бо хусусиятҳои бозори бонкӣ пурра карда шуд. Дар доираи рақобатпазирии тиҷоратӣ ташкилот аслан ҳамчун раванди таҳия ва татбиқи стратегияи рақобатпазир фаҳмида мешавад, ки ҳадафи он ноил шудан ба рақобатпазирии бонки тиҷоратӣ ва нигоҳ доштани он мебошад.

Дар айни замон, омехта кардани ин мағҳумҳо асоснок нест, зеро муаянсози ва омори онҳо умуман имкони арзёбии миқдорӣ надорад, рақобатпазирии бонки тиҷоратӣ, ки натиҷаи объективии татбиқи стратегияи рақобатии ташкилоти қарзи дар шароити мушаххас мебошад. Аз ин бармеояд, ки Е.А.Шевченко рақобатпазирии бонки тиҷоратиро на ҳамчун раванд муайян мекунад, дар ҳоле ки он натиҷаи мантиқии фаъолияти ташкилоти қарзӣ мебошад.

А.В.Хамидуллин ракобатпазирии бонки тиҷоратиро ҳамчун қобилияти таъмини истехсоли хизматрасониҳое, ки аз ҷиҳати даромад беҳтаринанд, муайян намуда, сифат ва миқдори бештар аз дигар банкҳо, дар шароити истифодаи самарабаҳш иқтидори рақобатпазирӣ, зиёд кардани бартариҳои мавҷуда ва эҷоди бартариҳои нави рақобатӣ бо арзиши камтарин барои як воҳиди хидматрасонии онҳоро нишон додааст [11].

Чорӣ намудани истилоҳҳои «истеҳсоли хизматрасонӣ», «ба миқдори зиёд», "бехтарин аз ҷиҳати сифат" барои тавсифи рақобатпазирӣ маҳсулот мувофиқтар аст, аз ин рӯ онҳоро дар бахши бонкӣ истифода бурдан мумкин нест. Илова бар ин, дар муаянкуни ҳолати кунунӣ иқтидори рақобатпазирӣ ташкилоти қарзӣ ва раванди таҳия ва татбиқи стратегияи рақобат дар асоси ҷустуҷӯ омехта буда, истифодаи афзалиятҳои рақобат ва худи рақобатпазирӣ дар натиҷаи муборизаи рақобатии ташкилотҳои қарзӣ ба назар гирифта намешавад.

Федорова А.Ю., Толстых Т.Н., Радюкова Ю., ва дигарон рақобатпазирӣ бонки тиҷоратиро дар ду сатҳ баррасӣ мекунад, ки ин қобили овардани иқтибос ба мақсади гузашташуда мебошад:

1. функционалӣ, ҳамчун моликият сифат бонк барои рақобат дар бозор бо рақибони худ, ки бо доштани потенсиали рақобатпазирӣ онҳо ифода меёбад, ки қобилияти эҷод кардан, ноил шудан, нигоҳ доштани паҳлухҳои бартарии рақобатпазир дар доираи саноати худ ё барои мавқеҳои ишғолнамудаи он, инчунин қобилияти молиявии амалӣ намоии бартариҳои бадастомада дар шакли ба даст овардани фоидай ҳадди имконпазир;

2. индикативӣ, ҳамчун ҳусусияти мураккаби бисёрсатҳи иқтисодӣ ва бозории фаъолияти бонк, ки сатҳи бартарии он нисбат ба рақибон дар ду ҷузъ: иқтисодӣ (аз ҷониби сатҳи истеҳсолот) ва бозор (дар сатҳи маҳсулоти бонкӣ) динамика ва нишондодҳои кифоя будани муҳити дохилии бонкро барои рушди муҳити рақобати бозори бонкӣ, инчунин мавқеъи рақобатпазирӣ ояндаеро, ки бонк метавонад дар соҳа ва берун аз он аз ҳисоби потенсиали рақобатпазирӣ худ ишғол намояд, муайян мекунад [12].

Таҳлили равишҳои гуногун ба муаянсозии моҳияти рақобатпазирӣ тиҷоратӣ банк ба хулосае омад, ки фарқ кардан лозим аст «рақобатпазирӣ бонки тиҷоратӣ» ва «рақобатпазирӣ маҳсулоте, ки онҳо пешниҳод мекунанд дар хизматрасонашон». Рақобатпазирӣ тиҷоратӣ бонк ҳамчун ҳусусияти самаранокии амалиётӣ ва даромаднокии фаъолият муайян карда мешавад, ташкилоти қарзӣ дар муҳити рақобат, ки татбиқи он ба туфайли мубориза ба амал меояд ва маблағе, ки дар ихтиёри бонк мавҷуд буда. Рақобатпазирӣ ҳадамоти бонкӣ бо сатҳ тавсиф мешавад устувории банк ва қобилияти пурмаҳсул истифода бурдани молиявӣ, истеҳсолӣ ва потенсиали меҳнатӣ.

Ҳусусиятҳои рақобатпазирӣ бонкӣ тавассути қобилияти бонки тиҷоратӣ пешниҳоди хидматҳо нодуруст аст, зоро рақобатпазирӣ мураккаб аст нишондиҳандай

сатҳи муқоисавии таҳияи меъёрҳои фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ, дар аз ҷумла рақобатпазирии хидматҳои пешниҳодкардааш.

Рақобатпазирии бонки тиҷоратӣ ба иқтидори рақобатпазири ҳуд якхела аст маҷмӯи афзалиятҳои рақобатӣ, ки истифодаи онҳо ба таври ҳудпешанамоӣ маънои ба даст овардани бартарири ва мавқеи ба ҳуд ҳосро дар рақобати байни бонкиро дорад.

Дар баробари ин, Ҷаплев Д.Н., Штезел А.Е., ки рақобатпазирии мавқеи бонки тиҷоратиро нуқтанигори кардаанд аммо мағҳумҳо ва ҳусусиятҳои муносибатҳои рақобати байни бонкӣ дар симои моҳиятии онро муайянни илми карда нашудааст, ки фақат миқдор ва сифати рақобати он дар симои афзалиятҳои пешбининамудаи ҷодаи ҳеш пеш аз ҳама - миқёси сегментҳои бозори молиявиро фаро гирифтаву рақобати байни бонкӣ номидаро дар раванди муносибатҳои моҳиятомези рақобатпазири ба инобат гирифтаанд.

Нодида гирифтани ин барои таҳия ва татбиқи он муҳим аст, зоро стратегияи рақобатпазирии бонкии тиҷоратӣ фақат арзиши мундариҷаи таърифи додашударо ба таври назаррас қоҳиш медиҳад [13].

Ҳамин тариқ, рақобатпазирии бонки тиҷоратӣ натиҷаи фаъолияти он дар сегментҳои рақобатпазири бозор мебошад, хизматрасониҳои молиявӣ ва маҳсулот оид ба сатҳи ниҳоии ғоида (ва даромаднокӣ), аз ҷониби ташкилоти қарзӣ ҳангоми расонидани хизмат ба мизочон дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои шабеҳи бонкҳои рақобаткунанда ва дар муайян кардани муносибатҳои рақобатии он ба инобат гирифта мешавад. Бояд таъкид кард, ки мағҳумҳо ва ҳусусиятҳои муносибатҳои рақобати байни бонкӣ дар симои моҳиятии он, рақобатпазирии бонки тиҷоратӣ ва арзиши нисбие, ки метавонад дар бозорҳои алоҳида фарқ кунад бе тағир додани стратегияи рақобатии онҳо ва зиёда аз ҳамон бонкҳои тиҷоратӣ бошад.

Дар баробари ин, ҳадафи объективии бонки тиҷоратӣ (ки баъдан аллакай аз таърифи ҳуд) ғоида ба даст оварда истодааст ва рақобатпазирии ташкилоти қарзӣ дар ин ҳолат бо ҳисботи ниҳоӣ алоқаманд буда, натиҷаҳои фаъолияти он, ки объективона мебошанд паст шудани шароити ракобат, яъне мавҷудият ва шумораи зиёди бонкҳои рақобаткунанда бо ҳадафҳо ва вазифаҳои якхелаи фаъолияти ҳуд ҷорӣ кунанда мебошанд.

Адабиёт

1. Бодров А.А., Сенкус В.В. Рақобати бонкҳо ва муайян кардани бартариҳои рақобатӣ дар бозори мусоири хизматрасониҳои бонкӣ // Вестник КемСУ. 2013. № 2 (54). Т. 1. саҳ. 263-266.

2. Полунин Л.В. Тадқиқоти системаи баҳодиҳӣ рақобатпазирии корхонаҳо дар инноватсия иқтисоди минтақавӣ // Иҷтимоию иқтисодӣ ҳодисаҳо ва процессҳо. Тамбов, 2012. № 9(43). саҳ. 131-137.
3. Чернова С.А., Алиева М. Ю. Оид ба масъалаи моҳияти рақобати бонкӣ ва рақобатпазирӣ // Молия ва қарз. 2012. № 23 (503). 14-22.
4. Михайлова М. В. Нақши стратегияи рақобатпазирии бонки тиҷоратии муосир // Молия ва кредит. 2008. № 36 (324).
5. Самсонова Е.К. Ташаккул ва инкишоф Муҳити рақобат дар бозори хизматрасониҳои бонкии Русия: мушкилот ва дурнамо // Молия ва қарз. 2007. № 29. С.73-76
6. Хандруев А. А., Чумаченко А. А. Мусобика дар Саноати бонкӣ: мушкилот, тамоюлҳо, пешгӯиҳо // Бонкдорӣ. 2010. № 11.
7. Идоракуни маҳсулоти бонкӣ / ред. В.М.Мазняк. Ростов н/д., 2007.
8. Бадак L. S. Рақобатпазирии бонки тиҷоратӣ: реферат. дис. ...шам. эко. Илм. Иваново, 2002.
9. Сергеенкова А. А. Технологияҳои муосир таъмини рақобатпазирии бонки бисёрсаҳои тиҷоратӣ дар бозори хизматрасониҳои молиявӣ: реферат дис. ...шам. эко. Илм. Ростов н/д., 2007.
10. Шевченко Е. А. Равишҳои концептуалӣ ба ташаккули афзалиятҳои ракобатии банкҳои тиҷоратӣ: реферат. дис. ...шам. эко. Илм. Екатеринбург, 2009.
11. Хамидуллин А.В. Мазмуни иқтисодӣ ва омилҳои баланд бардоштани рақобатпазирии бонки тиҷоратӣ дар иқтисоди минтақа // Илмҳои иқтисодӣ. 2010. № 7 (68).
12. Федорова А.Ю., Толстых Т.Н., Радюкова Ю. [ва дигарон] Рушди системаи молиявӣ дар шароити навсозии иқтисоди Русия: монография. Тамбов, 2013.
13. Цаплев Д.Н., Штезел А.Е. Модерн равишҳои муайян ва идоракуни рақобатпазирии бонки тиҷоратӣ // Иқтисод: назария ва амалия. 2012. № 4 (28). 43-52.

УДК: 330.001.895 (575.3)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАМКАХ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Назареева Хабиба Гулбековна - соискатель кафедры банковского дела, Таджикский национальный университет, Телефон: 98-111-01-77. E-mail: khabibanazari@gmail.com

Шарипов Бахром Махмудович - доктор экономических наук, профессор кафедры Банковского дела, Таджикский государственный университет экономики и финансов, тел. 907-78-65-68, b_sharipov@mail.ru

В статье рассмотрены различные подходы к совершенствованию кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП) с точки зрения инновационной и креативной составляющих. Проблемы, сложившиеся сегодня в рамках процесса кредитования МСП, требуют комплексного решения и системного подхода.

Системность в области кредитования отдельного сегмента МСП требует не только настройки механизма взаимодействия с субъектами МСП, но и согласованности системы с общими подходами кредитной деятельности в кредитной сфере, а также учитывает особенности бизнес-модели банка. Перед нами ставится задача исследовать клиентоориентированную модель кредитования, ее элементы, адаптировать модель для кредитования субъектов МСП при переходе к цифровой модели бизнес-процессов.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, банковское кредитование, модели кредитования, клиентоориентированный модель, клиентоориентированность.

IMPROVEMENT OF CREDIT PRODUCTS FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES WITHIN THE FRAMEWORK OF A CUSTOMER-ORIENTED DIGITAL BUSINESS PROCESS MODEL

Nazarieva Khabiba Gulbekovna- Candidate of the Department of Banking, Tajik National University, Phone: 98-111-01-77. E-mail: khabibanazari@gmail.com

Sharipov Bakhrom Makhmudovich - Doctor of Economics, Professor of the Department of Banking, Tajik State University of Economics and Finance, tel. 907-78-65-68, b_sharipov@mail.ru

The article discusses various approaches to improving credit products for small and medium-sized enterprises (SME) from the point of view of innovative and creative components. The problems that have developed today in the framework of the SME lending process require a comprehensive solution and a systematic approach. Consistency in the field of lending to a particular segment of SMEs requires not only setting up a mechanism for interaction with SMEs, but also the consistency of the system with general approaches to lending activities in the credit sector, and also takes into account the specifics of the bank's business model. Our task is to investigate the customer-oriented lending model, its elements, and adapt the model for lending to SMEs in the transition to a digital model of business processes.

Keywords: *small and medium-sized enterprises, bank lending, lending models, customer-oriented model, customer orientation*

ТАКМИЛИ МАҲСУЛОТИ ҚАРЗИИ СОҲИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ҲАНГОМИ ГУЗАРИШ БА МОДЕЛИ РАҚАМИИ РАВАНДҲОИ ТИЧОРАТИИ БА МИЗОҶ НИГАРОНИДАШУДА

Назариеева Ҳабиба Гулбековна - унвончӯи кафедраи фаъолияти бонкӣ, Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон, Телефон: 98-111-01-77, khabibanazari@gmail.com

Шарипов Баҳром Махмудович - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи
фаъолияти бонкӣ, Донишгоҳи давлатии иқтисодиёт ва молияи Тоҷикистон, тел. 907-78-
65-68, b_sharipov@mail.ru

*Дар мақола равишҳои гуногуни такмил додани маҳсулоти қарзӣ барои соҳибкории
хурду миёна аз нуқтаи назари ҷузъҳои инноватсионӣ ва эҷодӣ баррасӣ мешавад.
Масъаҳое, ки имрӯз дар доираи раванди қарздиҳии хурду миёна ба миён омадаанд, ҳалли
ҳамаҷониба ва мунтазамро талаб мекунанд.*

*Мутобиқатӣ дар соҳаи қарздиҳӣ ба сегменти алоҳидай корхонаҳои хурду миёна на
тандҳо ташкили механизми ҳамкорӣ бо корхонаҳои хурду миёна, балки мутобиқати
системаро бо равишҳои умумии фаъолияти қарздиҳӣ дар бахши қарзӣ, инчунин ба назар
гирифтани ҳусусиятҳои модели бизнеси бонк талаб мекунад. Дар назди мо вазифа
гузошта шудааст, ки модели қарздиҳии ба мизочон нигаронидашуда, унсурҳои онро таҳқиқ
кунем, моделро барои қарздиҳии субъектҳои хочагидории хурду миёна ҳангоми гузаштан
ба модели рақамии равандҳои бизнес мутобиқ созем.*

Калидвоҷаҳо: *соҳибкории хурду миёна, қарздиҳии бонкӣ, моделҳои қарздиҳӣ,
модели ба мизоч нигаронидашуда, ба мизоч нигаронидашуда.*

Одним из важных факторов реализации экономического потенциала МСП является возможность получения кредитных ресурсов для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов. Банковские кредиты в современных условиях считаются основным источником финансирования МСП. Однако в условиях Таджикистана, банковские кредиты занимают незначительную долю (не более 20 %) в источниках финансирования текущей хозяйственной, производственной и инвестиционной деятельности хозяйственных субъектов, в частности, малого и среднего бизнеса. В силу описанных выше особенностей субъектов МСП, неразвитости рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан возникает проблема ограниченного кредитного финансирования малого и среднего предпринимательства. Такое обстоятельство становится фактором роста рисков в деятельности МСП, что в свою очередь, сокращает их привлекательность для кредитования со стороны коммерческих банков и микрофинансовых организаций. То есть, формируется замкнутый круг, который позволяет разорвать переход к использованию цифровых технологий в процессе кредитования деятельности субъектов МСП. [2;8;10; 11]

В макроэкономическом аспекте, развитие банковского кредитования МПС находится на низком уровне, и не отвечает современным требованиям для устойчивого развития национальной экономики и решения насущных социальных проблем, в частности, сокращение потоков миграции в зарубежные страны молодежи, создания новых рабочих мест и роста самозанятости, особенно молодёжи и женщин, для эффективной адаптации МПС к изменению климата и т.д. (рисунок 1.)




Рисунок 1. Уровень кредитования экономики в разрезе отдельных развитых и развивающихся стран, 2021 г. к ВВП, в %

Так, сопоставительный анализ данных рисунка 1. демонстрирует, что объемы общей кредитной поддержки со стороны банковского сектора по финансированию субъектов национальной экономики, в том числе МПС, находятся на низком уровне, отставая как от развитых, так и развивающихся стран мира. Вышеуказанные обязательства определяют необходимость совершенствования механизма банковского кредитования МСП. Цифровизация затрагивает все стороны предпринимательской деятельности. В связи с этим, необходимо отметить, что развитие ИКТ должно быть направлено на развитие МСП. [3;4;11]

Важной задачей развития банковского кредитования МСП со стороны коммерческих банков и микрофинансовых организаций считается и создание цифровой платформы, облачные технологии, интернет-боты, искусственный интеллект, блокчейн». [2;3;6;8] Они позволяют оказание как информационной поддержки производственной, сбытовой и инвестиционной деятельности субъектов МСП, так и организовать совершенствование кредитной технологии за счет оптимизации бизнес-процессов, устранения тех процедур, которые не имеют ценности у клиентов, позволяющие сокращение издержек, дистанционного мониторинга целевого использования кредитных ресурсов и т.д. То есть, «цифровое предпринимательство» инициирует новые способы ведения бизнеса в банковскому секторе, так и в развитии МСП. Важно отметить, что использование цифровых технологий не обязательно направлено только на формирование новой добавленной стоимости, но они выступают вспомогательным инструментом для цифровой трансформации банков и микрофинансовых организаций, так и деятельности МСП, достижения ими конкурентных преимуществ за счет использования цифровых технологий, выступающие новыми возможностями для развития.

Исследования показывают, что развитие цифровизации процесса банковского кредитования МСП предоставляет много преимуществ сторонам, в частности, уменьшают бюрократические препятствия, сокращения издержек в рамках кредитному обслуживания, что повышает конкурентоспособность сторон. При этом, выделяют такие направления цифровой трансформации кредитных организаций, как создание цифровых кредитных продуктов, осуществление сквозного и дистанционного взаимодействия с клиентами МПС, разработка финансовой экосистемы для партнеров и т.д. Следует выделить следующие положительные моменты цифровизации отечественных банков и МФО:

- Обеспечение реинжиниринга основных бизнес-процессов в рамках кредитной технологии за счет исключение лишних, дублирующих операций, упрощение функций, формализацию и унификацию процессов, которое ведет к уменьшению субъективного фактора, ошибок и мошенничества;

- оптимизации кредитных бизнес-процессов и сопутствующих ей операций за счет эффективности взаимодействия всех структурных единиц — бэк-, мидл- и фронт-офисов;
- перехода операций в безналичную и цифровую форму, что делает их более прозрачными, позволяя анализировать большой объём разнообразной информации, анализ которой с использованием искусственного интеллекта и машиной их обработки позволяет вырабатывать оптимальные управленческие решения, ведущие с сокращению рисков при кредитовании МПС;
- снижается количество операций с наличными денежными средствами, и сокращаются факты нецелевого использования кредитных средств;
- снижается нагрузка в филиалах по продажам кредитных продуктов и их транзакционные издержки за счет оптимизации кредитной технологий;
- больше внимания кредитные специалисты уделяют консультированию МПС по более сложным и смежным продуктам, способствуя устойчивому и инновационному развитию МПС;
- кредитные продукты доступны через Интернет и мобильные приложения в круглосуточном режиме 7/24/365 и т.д. [2;8;10;11]

Следует отметить, что в современных условиях цифровизация позволяет выйти на новый, более высокий уровень, обслуживания и реализации банковских продуктов и услуг для МПС, непосредственно направленное на их персонализацию и мобильность. Использование цифровых технологий и сервисов приводит к формированию новых подходов к управлению банковскими бизнес-процессами, в частности, в процессе кредитования МПС. Последнее, становиться ключевым фактором повышения не только устойчивой деятельности коммерческих банков и МФО и банковского сектора в целом, но и создает реальную базу для снижения стоимости банковских продуктов, расширяя их доступность для все новых категорий потенциальных клиентов, способствуя росту конкурентоспособности национальной экономики за счет «цифровых дивидендов».

Однако, переход в цифровое пространство могут в большей мере только крупные и средние банки и МФО с развитой филиальной сетью, так как этот процесс является капиталоемким, трудоемким, длительным и рискованным. Так, цифровая трансформация процесса кредитования МСП наблюдается в деятельности таких коммерческих банков, как ОАО "Банк Эсхата", ЗАО Банк "Арванд", ОАО "Алиф Банк" и ведущих микрофинансовых организаций, включая МДО "Хумо" и "Имон Интернешнл". Однако, этот процесс носит фрагментарный характер, охватывающий только отдельные бизнес-этапы. В большинстве отечественных финансово-кредитных учреждениях

кредитное обслуживание МПС осуществляется в рамках традиционных технологий и способов, что сокращает возможности доступности кредитов для МПС.

Учитывая капиталоемкий характер комплексной цифровизации основных бизнес-процессов, особенно кредитования МПС, необходима государственная поддержка этого процесса как в банковском секторе, так и сфере развития МПС, используя для этого различные подходы, в частности, внедрение налоговых льгот и особых режимов для субъектов, ориентированных на цифровизацию своей деятельности, совершенствование нормативно-правовой базы, создание условий для развития отечественного цифрового сектора и т.д. Надо учитывая, и то, что цифровизация, помимо огромного количества преимуществ, несет существенные риски. В при цифровой трансформации банковской сфере первостепенной задачей должно быть осуществление экономической и информационной безопасности, так как различные электронные платформы становятся средой для кибератак.

В целом, под влиянием цифровизации существенно трансформируется инструментарий финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны коммерческих банков и микрофинансовых организаций, но и получают развитие другие децентрализованные способы предоставления финансовых ресурсов МПС со стороны крауд-платформ, бизнес-ангелов, диверсифицируя каналы их доступности. Качественное предоставления банковских продуктов и услуг, в том числе в цифровом формате, ориентированные на клиентов МПС, посредством цифровых каналов и новых сервисов позволит повысить эффективность и конкурентоспособность не только банковской деятельности, но и развитие частного предпринимательства, внося существенный вклад в решение насущных социально-экономических целей и задач страны.

[6; 7; 8;9]

Литература:

10. Азизов, С. А. Эволюция форм государственного регулирования рыночной экономики посредством использования финансовых механизмов / С. А. Азизов, Б. Шарипов // Экономика Таджикистана. – 2018. – № 3. – С. 38-45. – EDN QAEDYV.
11. Ганиев Р.Г. Роль и значение финансовых технологий в цифровизации банковских услуг//Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2020. № 1 (69). С. 69-75.
12. Назаров, Д. Т. Инновационные кластеры как форма развития и размещения производительных сил в условиях переходной экономики Республики Таджикистан / Д. Т. Назаров // Экономика Таджикистана. – 2021. – № S2. – С. 31-39. – EDN ZNPGYJ.

13. Раҳимзода Ш., Латипова Г.С. Механизмҳои дастгирии қарздиҳии занони соҳибкор дар соҳаи кишоварзӣ// Паёми молия ва иқтисод. 2020. № 4 (24). С. 18-25.
14. Раҳимзода Ш., Хоҷаев Б.Б. Қарздиҳии хурд дар деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолати муосир ва дурнамои рушд// Паёми молия ва иқтисод. 2020. № 3 (23). С. 19-26.
15. Умаров Х.У., Иброҳимов И.Р., Боймуродов Д.Д. Пути совершенствования процессов минимизации финансовых рисков в Республике Таджикистан// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. № 10-1. С. 136-143.
16. Ҳайрзода Ш.К., Ҳоджаев Б.Б., Махшулов С.Д. Необходимость и роль микрокредитования аграрного сектора национальной экономики Республики Таджикистан// Финансово-экономический вестник. 2019. № 4 (20). С. 7-14.
17. Ҳикматов У.С. Микрофинансирование: теория, методология, перспективы развития / Душанбе, 2016.
18. Шарипов, Б. М. Становление и развитие небанковских финансовых институтов за годы независимости Таджикистана как важное условие размещения производительных сил / Б. М. Шарипов // Экономика Таджикистана. – 2021. – № 3. – С. 220-227. – EDN EBCSEB.
19. Шарипов, Б. М. Теоретико-методологические аспекты стимулирования инновационного развития экономики Республики Таджикистан / Б. М. Шарипов, Д. Т. Назаров // Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими. – 2020. – № 4(17). – С. 50-59. – EDN KGBFWU.
20. Шарипов, Б. М. Формирование финансового рынка Республики Таджикистан: методология и практика / Б. М. Шарипов. – Душанбе: Институт экономики и демографии, 2019. – 334 с. – ISBN 978-99975-315-4-4. – EDN JAPITY.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кодиров Фируз Абдулхафизович – к.э.н., доцент, проректор по международным отношениям Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Телефон: 918955155. E-mail: f.kodirov84@mail.ru

Абдуалимзода Хакимбек Абдуалим – кандидат экономических наук, доцент, первый проректор, проректор по учебной работе Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: Республика Таджикистан, ш. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Телефон: 2310201. Электронная почта: hakim-s-1980@bk.ru

Статья посвящена исследованию взаимосвязи конкурентоспособности и обеспечения экономической безопасности. В статье обоснована роль конкурентоспособности в обеспечении экономической безопасности и устойчивого развития. Наряду с этим, обоснованы направления повышения конкурентоспособности на основе активизации инновационной деятельности, внедрения зеленых и цифровых технологий, а также повышения качества человеческого капитала. Рекомендовано для повышения конкурентоспособности и обеспечения экономической безопасности совершенствовать механизмы государственного управления и акцентировать внимание на повышение конкурентоспособности национальной промышленности Республики Таджикистан.

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическая безопасность, индикатор, промышленность, инновации, зеленые технологии, цифровые технологии, государственное управление.

РАҚОБАЗИРӢ ДАР НИЗОМИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДӢ

Кодиров Фируз Абдулхафизович - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Телефон: 918955155. E-mail: f.kodirov84@mail.ru

Абдуалимзода Ҳакимбек Абдуалим - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини якуми ректор, муовини ректор оид ба таълими Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Нахимов 64/14. Телефон: 2310201. E-mail: hakim-s-1980@bk.ru

Мақола ба омӯзиши робитаи байни рақобатпазирӣ ва амнияти иқтисодӣ баҳшида шудааст. Дар мақола нақши рақобатпазирӣ дар таъмини амнияти иқтисодӣ ва рушди устувор асоснок карда шудааст. Дар баробари ин самтҳои баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар асоси тақвияти фаъолияти инноватсионӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои сабз ва рақамӣ, инчуни баланд бардоштани сифати сармояи инсонӣ асоснок карда шудаанд. Тавсия дода мешавад, ки механизмҳои идорақунии давлатӣ тақмил дода шуда, ба баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва таъмини амнияти иқтисодӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад.

Калидвоҷсаҳо: рақобатпазирӣ, амнияти иқтисодӣ, нишондиҳандажо, саноат, инноватсия, технологияҳои сабз, технологияҳои рақамӣ, идорақунии давлатӣ.

COMPETITIVENESS IN THE SYSTEM OF INDICATORS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY

Kodirov Firuz Abdulkhafizovich - PhD in Economics, Associate Professor, Vice-Rector for International Relations of the Tajik State University of Finance and Economics. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimov 64/14. Phone: 918955155. E-mail: f.kodirov84@mail.ru

Abdualimzoda Khakimbek Abdualim – candidate of economic sciences, associate professor, first vice-rector, vice-rector for academic affairs of the Tajik State University of Finance and Economics. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe highway, Nakhimov street 64/14. Phone: 2310201. E-mail: hakim-s-1980@bk.ru

The article is devoted to the study of the relationship between competitiveness and ensuring economic security. The article substantiates the role of competitiveness in ensuring economic security and sustainable development. Along with this, the directions for increasing competitiveness based on the activation of innovative activities, the introduction of green and digital technologies, as well as improving the quality of human capital are substantiated. It is recommended to improve public administration mechanisms and focus on increasing the

competitiveness of the national industry of the Republic of Tajikistan in order to increase competitiveness and ensure economic security.

Keywords: *competitiveness, economic security, indicator, industry, innovation, green technologies, digital technologies, public administration.*

Одним из стратегических задач социально-экономического развития современного Таджикистана выступает повышение конкурентоспособности национальной экономики. Для этого в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. предусмотрены различные направления, в частности на основе диверсификации. Следует отметить, что в нынешних условиях глобальная конкурентоспособность национальной экономики зависит от локальных факторов. Следовательно, сначала необходимо обеспечить конкурентоспособность на уровне отдельного предприятия, отрасли, регионов страны и потом размышлять об конкурентоспособности национальной экономики, создать для этого систему поддержки и ее дальнейшего повышения. Устойчивая конкурентоспособность в результате станет основой для обеспечения экономической безопасности страны, так как в последние годы прослеживается активное давление и негативное влияние внешних факторов и шоков на экономику нашей страны.

Анализ источников показывает, что конкурентоспособность товаров и услуг, а также конкурентоспособные предприятия входят в систему индикаторов экономической безопасности. Так по мнению Козловой Ю.В. и Павлович Е.А. конкурентоспособность товаров и услуг входят в группу производственных индикаторов экономической безопасности [4, 96]. Арбатов А. рассматривая вопросы национальной безопасности выделяет ряд критериев для оценки экономической безопасности, среди которых он выделяет конкурентоспособность экономики в качестве значимой критерии [1, 30].

Необходимо отметить, что индикаторы экономической безопасности находятся в тесной взаимосвязи. Но, здесь конкурентоспособность выделяется по-особому, так как естественная и организованная враждебность, вызовы и угрозы, различные формы говора и притеснения, которые создают риски для экономической безопасности, как раз возникают в контексте конкурентной борьбы в любой форме ее проявления. Следовательно, при создании механизма обеспечения экономической безопасности на любом уровне организации и управления требует диагностики уровня и степени взаимосвязи индикаторов экономической безопасности с конкурентоспособностью и конкурентного составляющего.

В последнее время страны мира активно занимаются вопросами конкурентоспособность во взаимосвязи с обеспечением экономической безопасности. Например, в новых подходах Европейского союза в направлении укреплении экономической безопасности повышение конкурентоспособности стоит на первом месте.

Османов Ж.Д. исследуя взаимосвязь понятий в системе обеспечения конкурентоспособности и экономической безопасности национальной экономики обращает внимание на то, что отдельные составляющие экономической безопасности зависят от конкурентоспособности конкретной сферы деятельности, т.е. уровень конкурентоспособности национальной экономики определяет степень обеспечения экономической безопасности [7,140].

Для создания конкурентоспособной экономики, которая станет устойчивой к внешним угрозам необходимо обратить внимание на ряд фундаментальных проблем, одним из которых является производительность труда. В условиях Республики Таджикистан, данный вопрос относится к числу почти неисследованных проблем. В связи с этим, на наш взгляд, для повышения конкурентоспособности национальной экономики Республики Таджикистан необходимо принять меры по стимулированию и повышению производительности труда во всех сферах и отраслях национальной экономики.

Как показывает практика конкурентоспособность обеспечивается также за счет производства конкурентоспособных товаров, которые конкурентоспособны не только по качеству, также конкурентоспособным должна быть цена, форма и каналы продаж, обслуживание и коммуникативные элементы, которые будут использованы в процессе рыночного продвижения товара. Ряд авторов также придерживаются мнения о том, что главными факторами повышения конкурентоспособности страны в контексте обеспечения экономической безопасности выступают конкурентоспособность на уровне предприятий и организаций, а также на региональном уровне. По их мнению, обеспечения экономической безопасности страны зависит от уровня конкурентоспособности экономики в целом [3,133].

Неопределенность, которая свойственна рыночной экономике создает много рисков и угроз для экономической безопасности. Следовательно, комплексное представление экономической безопасности подразумевает также систему знаний и навыков в направлении разработки и применения различных инструментов, предназначенных для предотвращения и снижения негативных последствий влияния внешних и внутренних факторов на систему обеспечения экономической безопасности.

На сегодняшний день возрастающая глобальная конкуренция ставит серьезные задачи перед государствами, регионами, отраслями и предприятиями. В условиях жесткой конкуренции не только применение современных технологий и инноваций позволяют повысить конкурентоспособность и обеспечить экономическую безопасность, но и актуальным также становятся вопросы институциональных реформ, создание современной инфраструктуры, а также вопросы развития качественного человеческого капитала.

В связи с тем, что понятие экономической безопасности находится в поле исследования разных наук и носит междисциплинарный характер, поэтому разработка мер по ее обеспечению признается сложной задачей. В теории наиболее часто используемые меры относятся к измерению экономической безопасности на основе использования отдельных индикаторов. Эта так называемая фрагментарная оценка, которая основывается на измерении уровня энергетической безопасности, открытости экономики, объем долга и т.п.

Однако, в современных условиях с учетом членства Республики Таджикистан во ВТО и модели открытой экономики, доминирующей становится ее конкурентоспособность. Опыт развитых стран мира показывает, что уровень экономической безопасности возрастает с ростом конкурентных преимуществ и геоэкономической привлекательности экономики. Но, в условиях глобализации эти процессы приобретают сложный характер и зачастую трудно поддаются управлению.

Рост конкурентоспособности в условиях глобализация выступает важным элементом в системе обеспечения экономической безопасности. Это обусловлено тем, что при глобализации увеличивается объем международной торговли, иностранных инвестиций, при этом создаются угрозы для экономической безопасности. Например, по мнению Ю. Р. Фадиной и И. А. Сергеевой конкурентоспособность является важнейшим фактором обеспечения экономической безопасности, а для ее повышения необходимо развитие научно-технического потенциала и эффективное использование имеющихся ресурсов [8.267].

Если исходить с точки зрения конкурентоспособности, то глобализация разрушила традиционные правила экономической конкуренции между государствами. На сегодняшний день, государства перестали быть создателями правил конкуренции, так как процесс глобализации оказывает негативное влияние на эти аспекты. Это обусловлено тем, что глобальность сама по себе перестает быть конкурентным преимуществом и обеспечить экономическую безопасность.

На наш взгляд, в этих условиях необходимо опередить перспективы обеспечения конкурентоспособности, особенно обратить внимание на создание конкурентного преимущества. Развитие конкурентоспособной экономики в условиях индустриально-инновационного развития предполагает необходимость достижения высоких темпов экономического роста на основе перехода к инновационной экономике. Формирование конкурентоспособной экономики на основе внедрения инновационных и цифровых технологий приведет к росту производительности труда и повышению качества человеческого капитала.

Для повышения роли конкурентоспособности в обеспечении экономической безопасности необходимо обеспечить ее устойчивость. Для этого на современном этапе необходимо обратить внимание на такие аспекты как ускоренный и стабильный экономический рост, экономику, основанной на знаниях и образовании, качественное образование, а также обеспечение социальной защищенности и сплоченности. Кроме того, для повышения конкурентоспособности необходимо дальнейшая реструктуризация производства, которая должна обеспечить рост занятости в производстве, в том числе на основе внедрения новых информационных и коммуникационных технологий. Кроме того, необходимо также совершенствовать систему образования и науки, создать эффективные финансовые рынки, повысить эффективность институтов и систему государственной защиты и поддержки частного сектора.

С учетом передовой мировой практики и существующих моделях обеспечения экономической безопасности можно отметить центральную роль фактора конкурентоспособности. В связи с этим, обеспечения экономической безопасности на основе повышения конкурентоспособности подразумевает повышения устойчивости экономики, укрепления и эффективного использования инновационного и промышленного потенциала. В данном контексте важными становятся такие вопросы как инвестиции в человеческий капитал, диверсификации источников инвестирования, развитие инновационной деятельности в промышленности, биотехнологии, а также внедрение зеленых и цифровых технологий.

В условиях Республики Таджикистан конкурентоспособность промышленности может стать определяющим в системе факторов обеспечения экономической безопасности. Для этого, с целью повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики необходимо осуществить переход на зеленые и цифровые технологии, привлекать частные инвестиции, разработать долгосрочные бизнес-стратегии, которые могут способствовать устранению и смягчить возникающие угрозы.

Для обеспечения экономической безопасности важным является производства конкурентоспособной продукции, который будет востребовано как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В связи с этим, в ускоренная индустриализация экономики Таджикистана должна быть конкурентоспособной, а повышение конкурентоспособности на основе диверсификации экономики должна базироваться на инновациях и передовой практике.

Для формирования конкурентоспособной промышленности необходимо разработать механизмы стимулирования производственного и технологического развития, инвестиционной деятельности, содействие созданию инновационных рабочих мест, что приведет к росту конкурентоспособности национальной экономики Республики

Таджикистан. На наш взгляд, также необходимо разработка и внедрение таких механизмов как специальные кредитные линии, невозвратные ресурсы, меры регулирования и интеллектуальной собственности, а также провести мониторинг использования государственных ресурсов для привлечения частных инвестиций.

Важным в аспекте обеспечения экономической безопасности также является разработка и использования новых инструментов финансирования мероприятий по повышению конкурентоспособности. В данном контексте инновации и устойчивое экономическое развитие, стимулирование технологических изменений в разных сегментах должны стоять в приоритете финансирования развития экономики. Приоритетами также в финансировании должны быть проблемы оцифровки и развития производства в новых технологических сегментах, инвестиции в Индустрию 4.0 и в разработку цифровых продуктов. Программы финансирования также могут включить расширение промышленных мощностей, проекты устойчивого развития отрасли, а также стимулы для доступа на международный рынок.

Конкурентоспособность экономики и обеспечение экономической безопасности также зависят от бизнес-среды. В данном направлении важным направлением реформ является сокращение бюрократии для улучшения бизнес-среды. Для этого необходимо решение проблем, возникающих в производственном секторе, чтобы повысить производительность и конкурентоспособность экономики и улучшить среду для продуктивных инвестиций.

Для повышения конкурентоспособности и, следовательно, обеспечения экономической безопасности Республики Таджикистан необходимо продолжать реформы, которые направлены на повышение эффективности рыночных институтов. На наш взгляд, в условиях бюджетных ограничений и недостаточного объема инвестиций актуальным является улучшение качества институтов рыночной среды.

Несмотря на то, что базовым сценарием реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. является индустриально-инновационная сценаия, инновационная деятельность по всем отраслям находится на низком уровне. Для этого, в современных условиях важным инструментом стимулирования экономического развития являются инновации. Как известно инновации выступают ключевым фактором в повышении конкурентоспособности и производительности, так как они позволяют сделать продукцию и услуги более привлекательными и, следовательно, более конкурентоспособными.

Таким образом, обеспечения экономической безопасности на основе повышения конкурентоспособности национальной экономики требует комплексного подхода. Для

этого, необходимо совершенствовать механизмы государственного управления экономикой, особенно необходимо переход к адаптированному проектному управлению. Конкурентоспособность экономики влияет не только на внутреннюю, но и на внешнеэкономическую безопасность. Поэтому необходимо осознавать, что конкурентоспособные сферы национальной экономики – это основа для обеспечения устойчивого развития, роста экспорта и выдержки конкурентного давления на внутренних и внешних рынках.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арбатов А. Национальная безопасность России в многополярном мире // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 10. С. 28–42.
2. Исраилова, Э. А. Факторы повышения конкурентоспособности страны в контексте обеспечения экономической безопасности / Э. А. Исраилова, С. А. Альбекова // Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансирования терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности : Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 06 июля 2017 года / Под редакцией А.У. Альбекова. – Ростов-на-Дону: Российская академия естественных наук, 2017. – С. 131-134.
3. Козлова, Ю. В. Индикаторы экономической безопасности / Ю. В. Козлова, Е. С. Павлович // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ "Нацразвитие", Санкт-Петербург, 26–30 декабря 2018 года / Выпускающий редактор Ю.Ф. Эльзессер Ответственный за выпуск Л.А. Павлов. Том Часть 1. – Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2019. – С. 95-97.
4. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030г. Душанбе-2016, ООО «Контраст». 86с.
5. Орлов, А. В. Конкурентоспособность экономики как элемент обеспечения экономической безопасности государства / А. В. Орлов // Внешнеэкономическая деятельность в постковидный период : сборник научных статей, Москва, 18 февраля 2021 года / Под общей редакцией Л.А. Леваевой. Том Выпуск 78. – Москва: Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 2021. – С. 198-202.
6. Османов, Ж. Д. О взаимосвязи понятий в системе обеспечения конкурентоспособности и экономической безопасности национальной экономики / Ж. Д. Османов // Эффективные HR-технологии и практики в современных компаниях России: Материалы всероссийской научно-практической конференции (заочной), Тамбов, 10

октября 2014 года / Ответственный редактор Колесниченко Е.А. – Тамбов: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2014. – С. 128-140.

7. Фадина, Ю. Р. Конкурентоспособность как фактор обеспечения экономической безопасности страны / Ю. Р. Фадина, И. А. Сергеева // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2020. – № 24. – С. 265-267.

8. Шевелева, О. Б. Конкурентоспособность национальной экономики в контексте обеспечения экономической безопасности / О. Б. Шевелева, Н. Д. Вагина, Е. В. Слесаренко // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2020. – Т. 16, № 9(390). – С. 1698-1710. – DOI 10.24891/ni.16.9.1698.

НИЗОМИ БОНҚДОРӢ ВА МОЛИЯИ ИСЛОМӢ ДАР КИШВАРҲОИ МУСАЛМОНӢ

Алишоев Хуршедшоҳ Ҳасратшоевич – н.и.и., доцент, мудири кафедраи Молия ва андозбанӣ, Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734055, ш. Душанбе, хиёбони Борбад 48/5. E-mail: akhurikshoh@mail.ru. Телефон: (+992) 908086072

Дар мақола оид ба низоми бонқдорӣ ва молияи исломӣ дар кишиварҳои мусалмонӣ сухан меравад. Мақолаи мазкур ба омӯзииши уизоми бонқдории исломӣ дар кишиварҳои мусалмонӣ бо назардошти таъсири омилҳои дохилӣ ва берунии ҷаҳони имрӯза баҳшида шудааст. Асосан ба паҳлӯҳои рушиди иқтисодӣ ва низоми бонқдории исломӣ дар кишиварҳои мусалмонӣ, ки он ҳамчун омили асосии пешрафти соҳаҳои гуногуни иқтисод ба ҳисоб меравад, диққати маҳсус дода шудааст. Инчунин ақоиди олимон роҷеъ ба низоми бонқдории исломӣ дар кишиварҳои мусалмонӣ баррасӣ карда шудааст. Мақолаи мазкур ба мавзӯи замонавӣ баҳшида шудааст ва ҳалли ин масъала дар рушиди иқтисодиёти муосир нақши калидӣ дорад.

Калимаҳои асосӣ: иқтисодиёт, иқтисоди исломӣ, молияи исломӣ, бонқҳои исломӣ, низоми бонқдории исломӣ, идоракунии бонқҳои исломӣ, идоракунии молияи исломӣ ва ғ.

ИСЛАМСКАЯ БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ

Алишоев Хуршедшоҳ Ҳасратшоевич – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедры Финансов и налогообложение Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Борбад 48/5. E-mail: akhurikshoh@mail.ru. Телефон: (+992) 908086072

В статье рассматривается исламская банковская система в мусульманских странах. Данная статья посвящена изучению исламского банкинга в мусульманских странах с учетом влияния внутренних и внешних факторов в современном мире. В основном особое внимание уделено аспектам экономического развития и исламской банковской системы в мусульманских странах, которая рассматривается как главный фактор прогресса различных секторов экономики. Также обсуждались мнения ученых относительно исламской банковской системы в мусульманских странах. Данная статья посвящена

современной теме, решение которой играет ключевую роль в развитии современной экономики.

Ключевые слова: экономика, исламская экономика, исламские финансы, исламские банки, исламская банковская система, исламский банковский менеджмент, исламский финансовый менеджмент и т. д.

ISLAMIC BANKING AND FINANCIAL SYSTEM IN MUSLIM COUNTRIES

Alishoev Khurshedshoh Hasratshoievich – c.e.s., associate professor, Head of the Department of Finance and Taxation, International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan. Address: Republic of Tajikistan, 734055, Dushanbe, Borbad Avenue 48/5. E-mail: akhurikshoh@mail.ru. Телефон: (+992) 908086072

The article deals with the Islamic banking and financial system in Muslim countries. This article is devoted to the study of Islamic banking in Muslim countries, taking into account the influence of internal and external factors in the modern world. Basically, special attention is paid to aspects of economic development and the Islamic banking system in Muslim countries, which is considered as the main factor in the progress of various sectors of the economy. The opinions of scientists regarding the Islamic banking system in Muslim countries were also discussed. This article is devoted to a modern topic, the solution of which plays a key role in the development of the modern economy.

Key words: economics, Islamic economics, Islamic finance, Islamic banks, Islamic banking system, Islamic banking management, Islamic financial management, etc.

Бонкҳои исломӣ дар монархияҳои Араб. Ёдовар мешавем, ки ба шумораи монархияҳои арабӣ инҳо дохил мешаванд: Арабистони Саудӣ, Аморати Муттаҳидаи Араб, Кувайт, Бахрайн, Қатар ва Уммон. Дар ватани бостонии ислом төъдоди бонкҳои исломӣ нисбатан кам аст, яъне нисбат ба бонкҳои анъанавӣ хеле кам аст. Бахрайн аз кишварҳои "шашгонаи арабӣ", ки бонкҳои анъанавӣ ва исломӣ аз лиҳози ҳуқуқӣ баробаранд ва қонунҳое мавҷуданд, ки фаъолияти бонкҳои исломиро танзим мекунанд. Дар Бахрайн ҳамчун як маркази потенсиалии ҷаҳонии молиявии исломӣ, бисёре аз муассисаҳои байналмилалии молиявӣ ва қарзии пешрафта сабти ном шудаанд ва маҳсулоти нави молияи исломӣ, стандартҳои ҳисботи бонкӣ ва ғайраҳоро таҳия мекунанд.

Он ҳамчунин мутахассисонро дар соҳаи молияи исломӣ омода мекунад.

Дар даҳсолаҳои охир эҳёи назарраси бонқдории исломӣ дар кишварҳои “шашгонаи арабӣ” мушоҳида мешавад. Бисъёр бонкҳои нави тиҷоратии исломӣ ба вучуд омаданд, ки баъзеи онҳо дар заминаи бонкҳои собиқи анъанавӣ ташкил ёфтаанд. Дар соҳтори аксари бонкҳои бузурги анъанавӣ баҳшҳои маҳсуси исломӣ ё ба истилоҳ “тирезаҳои исломӣ” таъсис дода шудаанд. Ба СУС доҳил шудани монархияҳои араб дар остонаи ҳазорсолаи навиз таъсири худро гузошт.

Бузургтарин бонкҳои арабӣ Бонки миллии тиҷоратии Саудӣ мебошад. Он ба бонкҳои исломӣ тааллуқ надорад, аммо аз соли 2004 ба интиқоли амалиёти амонатӣ ба нақшаҳои исломӣ шурӯъ кард. Дар соҳтори бонк шӯъбаи маҳсуси қарзӣ мавҷуд аст, ки дар баробари суннатҳо асбобҳои исломиро пешниҳод мекунад. Се бонки беҳтарини исломии монархияҳои араб аз рӯи сармоя инҳоянд: Ал-Раҷӣ (Арабистони Саудӣ, соли 1988 таъсис ёфтааст), Хонаи молияи Кувайт (Кувайт, 1977) ва Бонки исломии Дубай (Аморати Муттаҳидаи Араб, 1975). Бонки исломии Дубай ба андешаи коршиносон, бештар ба таҳияи маҳсулоти инноватсионии исломӣ машғул аст.

Муқоисаи бонкҳои исломии шашгонаи арабӣ бо бонкҳои пешрафтаи чаҳон нишон медиҳад, ки бонкҳои исломӣ тавсияҳои Бонки ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ дар Базел (Швейцария) беҳтар иҷро мешаванд: меъёри кифоятии сармоя ду маротиба аз меъёро (8%) ташкил медиҳад.

Агар дар охири солҳои 90-ум дар чаҳон умуман бонкҳои сармоягузории исломӣ вучуд надошта бошанд, пас дар соли 2008 дар монархияҳои арабӣ аллакай 33 бонки сармоягузорӣ мавҷуд буданд ва доираи фаъолияти баъзе бонкҳои сармоягузории исломии Баҳрайн, Саудӣ ва Кувайт ҳатто Ҷопон, ИМА ва як қатор кишварҳои Аврупоро фаро мегирад [6]. Ҳамзамон, бонкҳои пешрафтаи чаҳонӣ, аз қабилии Citigroup, HSBC, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Societe Generale ва дигарон низ ба бозорҳои молияи исломии кишварҳои араб роҳ ёфтанд.

Ин бонкҳо дорои захираҳои назаррас ва технологияҳои пешрафта мебошанд. Дар робита ба ин, дурнамои муайяни рушди бонқдории исломӣ дар кишварҳои “шашгонаи араб” бо ташкилии консорсиумҳои бонкии иборат аз бонкҳои ғарбӣ ва исломӣ алоқаманд аст.

Низоми бонкии Эрон пас аз инқилоби исломӣ. Соли 1979 дар Эрон инқилоби исломӣ ба амал омад. Бояд гуфт, ки уламо ба ҷои вожаҳои “инқилоби исломӣ” вожаи таҷдид (таҷдид, барқарорсозӣ)-ро тарҷеҳ медиҳанд.

Дар натиҷаи революция бисъёр соҳаҳои фаъолияти хоҷагӣ, аз ҷумла низоми банкӣ аз нав ташкил карда шуданд. Филиалҳои банкҳои хориҷӣ барҳам дода шуда, ҳамаи банкҳои хусусӣ миллӣ кунонда шуданд. Ба низоми бонкии барқароршуда якчанд бонкҳои калони

дорои аҳамияти чумхурияйӣ ва бонкҳои музофотӣ шомил буданд. То соли 2001 низоми бонкии Эрон аз 6 бонки тиҷорӣ ва 4 бонки таҳассусӣ иборат буд, ки дувоздаҳ ҳазор шӯъба дошт. Дар музофотҳои Эрон банкҳои универсалии минтақавӣ мавҷуданд. Фаъолияти онҳо ба принципи минтақавӣ асос ёфтааст.

Соли 1983 «Қонуни бонкӣ дар асоси принципҳои исломӣ, ки риборо дар ҳама гуна шакл манъ мекунад» қабул карда шуд. Қонуни мазкур принципи қарзи пулакиро манъ мекунад ва инчунин тамоми моҳияти онро нест мекунад. Бонкҳо маҷбур шуданд, ки ивазкунандай мувоғики фоизи қарзро ҷустуҷӯ кунанд. Вобаста ба ин мукофотпулӣ, комиссияҳо, бонусҳо ва имтиёзҳои гуногун ба вучуд омаданд. Ҳусусияти низоми бонкии Эрон низ дар назорати шадиди давлатӣ ва мамнӯъияти таъсиси бонкҳои ҳусусӣ баён шудааст [7].

Дар Эрон тамоми бонкҳо ба фаъолияти миёнаравӣ ва сармоягузорӣ машғуланд. Бисъерии онҳо муассисони корхонаҳои саноатӣ дар сектори давлатӣ ва шахсӣ мебошанд. Самтҳои асосии сармоягузорӣ нефту кимиё, роҳҳо, кишоварзӣ ва ғайра мебошанд. Давлат барои соҳаҳои гуногуни саноат квотаҳои ҳатмии қарзро муқаррар мекунад.

Низоми бонкии Эрон вазифадор аст, ки фаъолияти низоми қарзро бар пояи усулҳои исломӣ таъмин кунад, барои вусъат додани иштироки аҳолӣ дар қарздиҳии бефоиз воситаҳои зарурро ҳаҷия намояд. Нақши маҳсус ба банки марказии Эрон дода мешавад, ки вай бояд сиёсати нави пулию қарзиро дар амал татбик намояд. Вазифаҳои он аз ҷумла аз инҳо иборатанд: муайян кардани марҷаи минималӣ ва максималии фоидай бонкҳо; муайян намудани меъёри ҳадди ақали фоидай лоиҳаҳои сармоягузорӣ; муайян кардани ҳадди ниҳоии қарзҳои ба мизочон додашуда ва ғайра. Бонки марказӣ бо муомилоти асьорӣ ва бо мақсади пӯшонидани касри буҷети давлатӣ машғул аст. Муомилоти пул бо усулҳои маъмурӣ бо роҳи муқаррар намудани лимити «қарзҳои соғ» танзим карда мешавад.

Аmmo сиёсати пулию қарзиро, ки дар Эрон пеш гирифта мешавад, самаранок номидан хело мушкил аст. Қонуни шариат фоизи қарзро манъ мекунад. Аз ин сабаб ҳукумат наметавонад аз чунин воситаҳои муассир, ба монанди тағиیر додани меъёри захираҳои ҳатмӣ ва меъёри бозтамвил истифода барад. Илова бар ин, азбаски мизони таваррум аз меъёри фоидай бонк, ки давлат муқаррар кардааст, ба маротиб бештар аст, низоми қарзии Эрон маҷbur аст, ки дар шароити манғии бонкӣ вучуд дошта бошад. Эрон ягона кишвари мусалмонӣ боқӣ мемонад, ки низоми бонкӣ аз ҳаққи истифодаи фоизҳои бонкӣ маҳрум аст. Дар кишварҳои дигари ҷаҳони ислом дар баробари бонкҳои сирф исломӣ, бонкҳои тиҷоратӣ низ бо фоиз фаъолият мекунанд.

Соли 2001 тибқи нақша, бори нахуст пас аз Инқилоби Исломӣ ду бонки ҳусусӣ (Бонки Иқтисоди Нав - Иқтисоди Нав ва Бонки Порсӣ - форсӣ) кушода шуд. Пешбинӣ шуда

буд, ки хадамоти даҳлдори бонкӣ ба сатҳи замонавӣ наздик карда шаванд. Ҳамзамон ба бонкҳои хусусӣ тағиیر додани меъёри пасандозҳои муқаррарнамудаи Бонки марказӣ (13,5 фоиз барои пасандозҳои кӯтоҳмуддат ва 18 фоиз барои пасандозҳои дарозмуддат) манъ карда шуд. Ҳамчунин, кохиши шумори бонкҳои давлатӣ ва боло бурдани рақобатпазирӣ бонкҳои эронӣ дар хориҷи кишвар пешбинӣ шуда буд. Бояд ҳамаи ташкилотҳои назоратро барҳам дода, дар базаи онҳо органи ягонаи координатсионӣ ташкил карда шавад. Имконияти баҳисобгирии таваррум (дар Эрон дар як сол аз 20% зиёд аст) баррасӣ мешавад. Дар баробари ин, ба истиснои мақсади фоида, саҳм бояд фоидаовар бошад, яъне ҳукуқҳои иҷтимоии мизочонро таъмин намояд. Ҳамин тавр, фоизи карз, гуё, бори иҷтимоиро дар бар мегирад. Аммо нахуст баҳо ва шарҳи дурусти фақҳи исломӣ лозим аст.

Бо таваҷҷӯҳ ба адами манобеъи доҳилии молӣ, давлати Эрон ба ҷалби сармояи хориҷӣ умед бастааст. Аммо заминаи ҳукуқии танзими фаъолияти сармояи хориҷӣ ҳанӯз дар асоси қонунҳои солҳои 50-ум ташаккул меёбад. Дар бисъёр қоидаҳои қуҳнашуда маҳдудиятҳои фаъолияти сармояи хориҷиро нигоҳ медоранд. Ба истиснои минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) фаъолияти сармояи хориҷӣ дар бахши бонкӣ манъ аст.

Барои вусъат додани вуруди сармояи хориҷӣ ҳукumat дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ шароити маҳсус фароҳам меорад. Дар МОИ барои сармояи хориҷӣ режими бештар либералий ҷорӣ карда мешавад: бо ҷалби сармояи хориҷӣ дар шакли ҷамъиятҳои саҳҳомии кушода ва пушида бонкҳои хусусӣ ташкил кардан мумкин аст. Филиалҳои бонкҳои хориҷӣ кушода мешаванд. Дар ҳисоббаробаркуниҳои асьории шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ барои муомилоти иқтисодии хориҷӣ ҳеч гуна маҳдудият вучуд надорад.

Агар дар маҷмӯъ дар бораи кишвар сухан ронем, пас даъвоҳои асосии сармоягузорони хориҷӣ бо дараҷаи баланди ҳавфи сиёсӣ, меъерҳои баланди андоз ва монеаҳои бюроқратӣ алоқаманданд.

Модернизатсияи соҳаи бонкдорӣ дар Ҷумҳурии Туркия. Дар натиҷаи инқилоби туркҳои ҷавони соли 1908 режими Султон Абдулҳамиди II сарнагун шуд. Ислоҳоти баъдӣ бо қатъиятӣ, маҳсусан дар соҳаи маҳдуд кардани клерикализми ҳаёти ҷамъиятӣ фарқ намекард. Дар ноябри соли 1922 Маҷлиси бузурги миллии Туркия дар бораи барҳам додани султон қарор қабул кард ва 29 октябри соли 1923 республика эълон карда шуд. Ба дунболи ин мақомот барномаи модернизатсияи ғарбиро бо роҳбарии Мустафо Камол (Отатурк) қабул карданд. Самтҳои стратегии ислоҳот давлатдорӣ, секуляризатсия ва аврупой эълон шуданд [8].

Дар охири солҳои 70-ум Туркия бӯхрони амиқи иқтисодиро аз сар гузаронд, ки бо бад шудани вазъи тавозуни пардоҳт ва сатҳи баланди таваррум ҳамроҳ буд. Низоми андози кишвар заминаи муносиби молиявиро таъмин намекард, ки дар низоми молияи давлатӣ

номутаносибиро ба вучуд овард. Хукумати Туркия майбур шуд, ки стратегияи иктиносии худро аз нав дида барояд.

Бо оғози солҳои 80-ум, вақте ки ҳокимият артишро ба даст овард, курси либерализатсияи иктиносиди Туркия ва баланд бардоштани рақобатпазирӣ он қабул карда шуд. Курси нав маҳдуд кардани соҳибкории давлатъ, рад кардани танзими қатъии иктиносидиро пешбинӣ мекард. Барои паст кардани инфляция бо роҳи кам кардани дефицити бюджети давлатӣ ва ба субъекти асосии соҳибкорӣ табдил додани сектори хусусӣ тадбирҳо андешида шуданд. Тавозуни молияи давлатӣ аз ҳисоби зиёд кардани даромади андоз ва кам кардани музди ҳақиқии кори бахши давлатӣ ба даст оварда шуд. Соли 1983 ҳукумати гражданин Т Озал ба сари ҳокимият омад. Сиёсати фискалӣ тағиیر ёфт: барои эҳёи рушди иктиносӣ коҳиши назарраси андозҳо талаб карда шуд. Дар натиҷа номутавозунии молияи давлатӣ боз афзуда, инфляция боло рафт.

Маълум шуд, ки бахши молия дар равандҳои либерализатсия ва рушди иктиносид нақши муҳим дорад ва имкони тавсееи миқёси иктиносид аз бисёр ҷиҳат ба қобилияти ташкилотҳои молиявию қарзӣ барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти зарурӣ ба сармояи гардон ва сармоягузорӣ вобаста аст.

Дар иктиносидиёти муосир бонкҳое, ки қайҳо аз доираи муносибатҳои пулӣ ё қарзӣ танҳо берун рафтаанд, нақши хоса доранд.

Бонкҳо метавонанд ҳамчун воситаи навсозии самараҳаҳши иктиносидӣ хизмат кунанд. Бо дарназардошти он, ки кори бонк наметавонад аз муштариёнаш беҳтар бошад, бонкҳо ба эътидол овардани муомилоти пул ва рушди устувори иктиносид хеле манфиатдор мебошанд.

Дар пасманзари гузариши тадриҷан аз модели иктиносии этатистикӣ²⁷ ба модели бозорӣ, зарурати дигаргунсозӣ ва ислоҳоти бахши бонкии Туркия ба як вазифаи таъхирнапазир табдил ёфтааст.

Низоми бонкии Туркия мисли дигар кишварҳо маҷмӯи муносибатҳои қарзӣ мебошад, ки бо ҳаракати сармояи қарзӣ ва субъектҳои бонкӣ – ба муассисаҳои молиявию қарзӣ алоқаманд аст.

Низомии бонкии Туркия инҳоро дар бар мегирад [5]:

- Бонки марказии Ҷумҳурии Туркия;
- бонкҳои тиҷоратӣ (давлатӣ, хусусӣ, хориҷӣ);
- бонкҳои сармоягузорӣ;

²⁷ Аз «этатизм» - шакли идоракуние, ки афзалияти давлатро дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъият эътироф мекунад.

– ташкилотҳои маҳсуси молиявию қарзӣ, ки амалиёти бонкиро тибқи принсипҳои ислом анҷом медиҳанд.

Низоми бонкии Туркия дар маблағгузории навсозии иқтисодиёт ва соҳаи иҷтимоӣ нақши муҳим бозид. Низоми молиявию қарзии мамлакат аксар вақт бори асосиро дар татбиқи сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат ба души худ мегирифт.

Аммо буҳрони иқтисодии солҳои 1994, 1998, 2001 ва 2009 номукаммалии низоми бонкии Туркияро ошкор кард. Дар бораи зарурати ислоҳот ва таҷдиди соҳтори бонкӣ мутобики талаботи навсозии иқтисод дар низоми бозори озод суханронӣ карданд. Хусусияти модели иқтисодии Туркияро, ки нақши танзими бонкиро таъкид мекунад, бояд таъкид кард. Ба таҷрибаи назорати давлатӣ ва иштирок дар таъмини эътимод ва устувории низоми бонкӣ на танҳо кишварҳои дар ҳоли гузариш манфиатдор мебошанд.

Ислоҳот ва таъдиди соҳтори низоми бонкии Туркия тамоми маълмӯи воситаҳои сиёсати қарзии давлатиро фаро гирифт, ба монанди қонунгузории молиявӣ, меъёрҳои бонкӣ ва усулҳои танзими бозорҳои молиявӣ. Тадбирҳои андешидашуда ба таҳқим ва такмили бахши бонкӣ нигаронида шудаанд.

Ислоҳоти низоми бонкӣ аз инҳо иборат буд: хусусигардонии бонкҳои давлатӣ; таѓиъир додани вазифаҳои Бонки марказӣ; мутобиқгардонии қонунгузории бонкӣ ба стандартҳои байналмилалӣ; инчунин баланд бардоштани ошкорбаёни соҳторҳои бонкӣ.

Афзоиши ошкорбаёни бахши бонкӣ ҳамчун вуруди бонкҳои миллӣ ба бозорҳои байналмилалии молиявӣ фаҳмида мешуд.

Ҳамчунин дар назар аст, ки фаъолияти бонкҳои хориҷӣ дар Туркия густариш ёбад. Либерализатсияи иқтисодиёт ба суст шудани даҳолати давлат ба сектори бонкӣ ва паст шудани нақши пешбарии бонкҳои давлатӣ мусоидат кард. Дар ин замина муассисаҳои бонкдории исломӣ бо суръати баланд таъсис ёфтанд.

Принсипҳои исломӣ дар низоми бонкии Ҷумҳурии исломии Афғонистон. Низоми бонкӣ дар Ҷумҳурии исломии Афғонистон ба бонкҳои хусусӣ асос ёфтааст. 86,8 фоизи маблағи дар шакли қарз додашуда ба онҳо рост меояд. Қонунгузории амалкунандай бонкӣ дар кишвар ба принсипҳои классикии (аврупоии) низоми бонкӣ нигаронида шудааст.

Дар соли 2008 муҳокимаҳо дар бораи лоиҳаи ислоҳоти бонкӣ дар Афғонистон аз сар гирифта шуданд. Дар назар аст, ки низоми молиявию қарзии кишвар ба асоси қонунҳои шариат гузарад. Ба эътиқоди ҷонибдорони ислоҳот, гирифтани фоизи қарз ба меъёрҳои исломӣ мувоғиқат намекунад, зеро он ба таърифи рибо шомил аст.

Гузариш ба бонкдории исломӣ маънои таѓиъир додани тарзи ба даст овардани фоида ҳангоми гирифтани қарзро дорад. Гирифтани даромад дар шакли дарсад аз маблағи додашуда дар шариати исломӣ гуноҳ маҳсуб мешавад, аммо он “қарздиҳии бефоиз”-и

ғарбиро дар муносибат бо шахсони воқей, ки бонк аз ҳисоби пардохти хизматрасониҳои гуногун аз муштарӣ вобаста ба додани қарз (баррасии ариза, пешбурди ҳисоби карз, сұғуртаи мизочон ва ғайра) даромад мегирад, ба ҳисоб намегирад.

Дар замони мусир дар аксари кишварҳои исломӣ таҷрибаи додани қарз аз рӯи принсипи мудараба, яъне иштироки саҳомӣ дар фоидай корхонаи қарзгиранда (бонк ҳаққашро на аз “худи қарз”, балки аз фоида мегирад) ба роҳ монда шудааст. Бонк нақши соҳиби захирай барои истифода додашуда ба шахсе, ки онро идора мекунад, мебозад. Барои ин қарздиҳанда як қисми муайяни даромади худро дорад. Дар баробари ин, қарзгир нисбат ба қарздиҳии фоизӣ дар ҳолати амнтар қарор дорад, зеро ин шакли ситонидани қарз ўро аз ҳаробии пурра кафолат медиҳад. Бонк дар навбати худ ба ҳавфи бештар дучор мешавад, зеро дар сурати нокомии тичоратии қарзгиранда нисбат ба он фоидай камтаре ба даст меорад. Низоми анъанавии бонқдории исломӣ дар давлатҳои мусалмонӣ ба унвони алтернатива ба ниҳодҳои молии анъанавӣ солҳост вучуд дорад.

Мушкилоти чорӣ намудани қоидаҳои “исломӣ” ба низоми қарзии Афғонистон на танҳо дар он аст, ки ҳавфи қарздиҳӣ ба бонкҳо зиёд мешавад, балки низоми нав назорати васеъро аз болои гардиши корхонаҳои қарздор бо мақсади ҷамъоварии фоидай мувофиқ ба нағъи онҳо талаб мекунад. Ҳатто агар бори назорат бар дӯши мақомоти андоз гузашта шавад ҳам, мушкили пинҳон кардани дороиҳо ва фоида аз кредиторон ҳал намешавад. Гузариши низоми бонкии Афғонистон ба принсипҳои “исломӣ” барои қарздорон фазои бештареро барои манёвр ва кам кардани пардохтҳо фароҳам меорад. Раиси Бонки марказии Афғонистон ба вакилон гуфта буд, ки кишвар барои гузаштан ба низоми исломӣ дар солҳои наздик омода нест.

Исломиқунонии низоми бонкии Покистон. Қариб бо аввалин ёдоварӣ аз иқтисоди исломӣ генерал Зиёулҳақ (саравазири Покистон) дар моҳи феврали соли 1979 оғози исломисозии иқтисоди Покистонро эълон кард. Мебоист андозҳои мусулмонӣ закот ва ушр ҷорӣ карда, риборо бекор мекард. Аммо ба зудӣ раванди исломишавӣ қатъ шуд. Ташакқули механизми ҷамъоварӣ ва тақсими закот бо ҳодисаҳои зиёди сӯиистифода ва фасод ҳамроҳ буд.

Марҳалаи нави исломиқунонии иқтисодиёти мамлакат бо номи президент П. Мушарраф алоқаманд аст. Аз соли 2002 инчониб мөъёрҳои исломӣ ба бахши бонкӣ фаъолона ҷорӣ карда мешаванд. Саҳми бонкҳои исломӣ дар маблағгузорӣ ва сармоягузорӣ тадриҷан афзоиш ёфта, ба се фоиз наздик шуд.

Соли 2002 Бонки исломии сармоягузории Ал-Мизан таъсис дода шуд. Ин бонк якҷоя бо давлати Кувайт таъсис ёфтааст. Дар миёни саҳҳомони он ширкати фаронсавии Societe Generale, инчунин намояндагони Баҳрайн, Ҷидда ва дигарон низ ҳастанд. Ширкатҳои калон

ва фондҳои сармоягузорӣ ба гузаштан ба қоидаҳои сармоягузории исломӣ шурӯъ карданд. Дар шаҳрҳои гуногуни кишвар филиалҳои бонкҳои классикӣ кушода мешаванд, ки аз рӯи принсипҳои исломӣ хизмат мерасонанд.

Дар Покистон шаш бонки исломӣ фаъолият мекунанд, ки бо ширкатҳои хусусӣ ва давлатӣ робитаи зич барқарор намуда дар асоси таваҷҷуҳи тарафайн фаъолият мекунанд. Ҳамин тариқ, Al-Mezan Bank ба афзоиши захираҳо тавассути шаклҳои маблағгузории шариат мусоидат мекунад. Бонки марказии (давлатии) Покистон ба соҳтори нави низоми бонкӣ сарварӣ мекунад. Чунин соҳтор дар Малайзия ҷандин сол боз амал мекунад. Дар ин ҷо низоми бонкдории исломӣ дар баробари низоми классикӣ вучуд дорад. Тибқи нақшай фақехони Шӯрои ақидаи исломӣ, риборо бо дувоздаҳ шакли маҳсус тарҳрезишудаи сармоягузорӣ ва қарздиҳӣ, аз ҷумла мудораба, мушорака, муробаҳа, ичора ва ғайра иваз кардан мумкин аст.

Дар баробари ин, низоми тақафул (аз арабии катафа – ҳимоя ва кафолати мутақобила) – суғурта бар асоси шариат ҷорӣ мешавад. Покистон ба яке аз кишварҳое табдил ёфт, ки ҳароҷоти суғурта нисбатан кам аст. Ҳар як ширкати суғурта метавонад дар асоси механизми тақсимӣ тавакkal ширкати мустақили суғуртаи тақафул таъсис диҳад. Соли 2006 як ширкати бузурги суғуртавӣ бо номи Takaful Pakistan Limited таъсис дода шуд, ки барои рақобати ҷиддӣ бо ширкатҳои суғуртаи анъанавӣ ва мусоидат ба паҳншавии принсипҳои исломии тиҷорати суғурта пешбинӣ шудааст.

Дар робита ба закот ин навъи андоз тадриҷан дар Покистон «реша гирифт». Маблағҳои воридшуда дар суратҳисоби марказии закот ҷамъ мешаванд ва аз ҷониби бонкҳо ба суратҳисоби Бонки марказӣ гузаронида мешаванд, ки аз он кӯмак амалӣ карда мешавад. Барномаи давлатӣ лъудо кардани маблағҳоро ҳам ба эҳтиёҷоти маҳсус ва ҳам барои ташкили соҳибкорӣ пешбинӣ менамояд. Тадбирҳоеро, ки барои ташаккули бонкҳои «микромолиявӣ» андешида шудаанд, маҳсусан қайд намоем. Покистон бо дастгирии ББТР (Бонки байналмилалии таҷдид ва рушд) фаъолона саъӣ дорад, ки пешвои ҷаҳонии қарзи ҳурд гарداد.

Хулоса: Институтҳои молиявии исломӣ дар ҷаҳон дар натиҷаи афзоиши талабот ва ҷамъи захираҳои молиявӣ аз ҷониби баъзе мамлакатҳои мусулмонӣ хело ривоҷ ёфтаанд. Бозорҳои молиявии давлатҳои исломӣ беш аз беш инкишоф ёфта истодаанд, ширкатҳои ҳориҷӣ бошанд барои ҷалби сармоягузорони ҳориҷӣ рақобат мекунанд. Ҳамаи ин заминаҳоро барои омузиши амиқи хусусиятҳои амалкарди бонкҳои исломӣ ва баромади онҳоро ба бозорҳои молиявӣ ба миён меорад.

АДАБИЁТ

1. Абрамов Д. Хорос В. Шаг на сложном пути политологической ориенталистики // Мировая экономика и международные отношения. 2007. №7. С. 103-108.
2. Алишоев Х.Х. Исламская экономическая мысль и практические аспекты её использования в постсоветском пространстве.- Душанбе: «Ирфон», 2013.- С. 236.
3. Андреев С. А. Экономика по шариату // Умма. 2009. №1, январь-февраль. С.8.
4. Беккин Р. И. Исламская экономика: между капитализмом и социализмом // Вопросы экономики. 2007. № 10. С. 147-155.
5. Беккин Р. И. Исламская экономика. Краткий курс / Р. И. Беккин. – М.: АСТ: Восток – Запад. 2008.
6. Бирюков Е. Новые тенденции в деятельности исламских банков (на примере аравийских монархий) // Мировая экономика и международные отношения. 2008. №7. С. 82-91.
7. Вайнштейн Г. Меняющийся мир и проблемы функционирования демократии // - Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 9.\С. 3-17.
8. Данилова Е. Турция: есть ли будущее у «исламской экономики»?// Россия и мусульманский мир. 2004. №5. С. 136-146.
9. Журавлев А. Ю. Принципы функционирования исламских банков // Исламские финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты / Под ред. Р. И. Беккина. — М.: 2004.

ТАВАРРУМ ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ИҚТИСОДӢ: МУАММОХО ВА РОҲҲОИ БАҲОДИҲИИ ОН

Муқимов Қ.М. - н.и.и., дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ, ш.Душанбе, кучи Нахимов 64/16, тел: 902644004, gutbiddin-24@mail.ru

Рахимов С.Қ. - н.и.и., и.в., декани факултети гумруқ, молия ва хизмати филиали МДТ ДССХ дар ш. Хуҷанд, тел: 927540047, crahimov80@mail.ru

Аннотация: Дар мақолаи мазкур диққти бештар оид ба таваррум ҳамчун категорияи иқтисодӣ, роҳҳои баҳодиҳӣ ва намудҳои методикаи баҳодиҳӣ он дода шудааст. Қайд карда шудааст, ки тибқи назария ва амалияи иқтисодӣ таваррум яке аз ниишонаҳои номӯтаъдлии макроиқтисодӣ мебошад ва мавҷудияти таваррум маънои онро дорад, ки байни талаботи умумӣ ва маҷмуи пешниҳодҳо номутаносиби макроиқтисодӣ мавҷуд аст. Боиси қайд аст, ки дар низоми ниишондиҳандаги ченқуни таваррум, ҷойи маҳсусро индекси нархҳо ишғол мекунад, зеро онҳо имконият медиҳанд, ки тағирёбии нисбии дараҷаи миёнаи нархҳоро дар давраи муайян инъикос намоянд ва дар натиҷаи муқоисаи онҳо дараҷаи таваррумро низ ҳисоб кардан имконпазир аст.

Калидвоҷса: таваррум, макроиқтисод, индекси нархҳо, баҳои миқдорӣ, сиёсати пулию қарзӣ, сиёсати андозию буҷавӣ, роҳҳои баҳодиҳӣ, методикаи баҳодиҳӣ, дараҷаи миёнаи нархҳо, индекси нархҳои истеъмолӣ.

ИНФЛЯЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ОЦЕНКИ

Муқимов Қ.М. - к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения ТГФЭУ, г. Душанбе, улица Нахимова 64/16, тел.: 902644004, gutbiddin-24@mail.ru

Рахимов С.Қ. - к.э.н., и.о., декан факультета таможенного дела, финансов и сервиса филиала ГОУ УТПС в г. Худжанд, телефон: 927540047, crahimov80@mail.ru

Аннотация. В данной статье большее внимание уделено инфляции как экономической категории, методам оценки и видам методов оценки. Отмечается, что согласно экономической теории и практике инфляция является одним из признаков макроэкономического дисбаланса, а наличие инфляции означает наличие

макроэкономического дисбаланса между общим спросом и совокупностью предложений. Стоит отметить, что в системе показателей инфляции особое место занимают индексы цен, поскольку они позволяют отразить относительное изменение среднего уровня цен за определенный период и в результате их сравнения можно рассчитать уровень инфляции.

Ключевые слова: инфляция, макроэкономика, индекс цен, количественная оценка, денежно-кредитная политика, налоговая и бюджетная политика, методы оценки, методология оценки, средний уровень цен, индекс потребительских цен.

INFLATION AS AN ECONOMIC CATEGORY: PROBLEMS AND METHODS OF ITS ASSESSMENT

Muqimov Q.M. - Ph.D., Associate Professor of the Department of Taxes and Taxation TSFEU, Dushanbe, Nakhimov Street 64/16, tel.: 902644004, qutbiddin-24@mail.ru

Rakhimov S.K. - Ph.D., Acting, Dean of the Faculty of Customs, Finance and Service, branch of the State Educational Institution UTES in Khujand, phone: 927540047

Annotation. This article pays more attention to inflation as an economic category, assessment methods and types of assessment methods. It is noted that, according to economic theory and practice, inflation is one of the signs of macroeconomic imbalance, and the presence of inflation means the presence of a macroeconomic imbalance between overall demand and the total supply. It is worth noting that price indices occupy a special place in the system of inflation indicators, since they make it possible to reflect the relative change in the average price level for a certain period and, as a result of their comparison, the inflation rate can be calculated.

Key words: inflation, macroeconomics, price index, quantitative assessment, monetary policy, tax and budget policy, assessment methods, assessment methodology, average price level, consumer price index.

Тибқи назария ва амалияи иқтисодӣ таваррум яке аз нишонаҳои номӯтаъдии макроиктисодӣ мебошад. Мавҷудияти таваррум маънои онро дорад, ки байни талаботи умумӣ ва маҷмуи пешниҳодҳо номутаносиби макроиктисодӣ мавҷуд аст. Яке аз ҳолате, ки дар иқтисодиёт мавҷуд будани таваррумро нишон медиҳад, ин баландшавии дараҷаи умумии нархҳо мебошад. Бинобар ин, барои чен намудани сатҳи таваррум дар илми иқтисодии ҷаҳонӣ низоми нишондиҳандаҳо коркард карда шудааст, ки онҳоро дар кулли адабиётҳои таълимии иқтисодӣ оид ба назарияи иқтисодиёт, макро ва микро иқтисодиёт дарҷ намудааст. Бо тарзи дигар гуем, мазмун ва мундариҷаи нишондиҳандаҳои таваррум

пурра дар адабиётҳои иқтисодӣ таърифу тавсиф карда шуда, тартиби ҳисоби онҳо низ пурра нишон дода шудааст. Ба ин нигоҳ накарда дар мақолаи мазкур онҳоро ба низом дароварда, дар шакли ҷадвали 1 пешниҳод менамоем.

Боиси қайд аст, ки дар низоми нишондиҳандаҳои ченкуни таваррум, ҷойи маҳсусро индекси нарҳҳо ишғол менамояд, зеро онҳо имкон медиҳанд, ки тағирёбии нисбии дараҷаи миёнаи нарҳҳоро дар давраи муайян инъикос намояд ва дар натиҷаи муқоисаи онҳо дараҷаи таваррумро низ ҳисоб кардан имконият пайдо мегардад.

Бо воситаи нишондиҳандаҳои муайян ба ҷараёни таваррум баҳои миқдорӣ дода мешавад, ки ин на танҳо аз нуқтаи назари макро ва ҳам аз нуқтаи назари микроиқтисодиёт низ аҳамияти бузург дорад, зеро дар таҳия намудани сиёсати пулии қарзӣ, сиёсати андозию бучавӣ, сиёсатҳои соҳторӣ дар миқёси миллӣ ба ҳисоб гирифтани дараҷаи таваррум хело аҳамияти бузург дорад. Илова бар он, дар низоми микроиқтисодӣ ҳар як молистехсолкунанда, қарздиҳанда, қарзгиранда ва истеъмолгар маҷбур аст, ки дар тули фаъолияти худ ба масъалаҳои таваррум диққати маҳсус дихад. Зеро сатҳи баланди таваррум омили вайроншавии фаъолият мебошад.

Кулли нишондиҳандаҳои таваррумро ба ду гурӯҳи калон ҷудо кардан мумкин аст, ки як қисми онро чун нишондиҳандаҳои мустақим, ки бевосита сатҳи таваррумро инъикос менамояд ва ғайримустақим, ки бо воситаи дигар нишондиҳандаҳо оид ба баландшавии сатҳи нарҳ дар ҷомеа маълумот гирифтани мумкин аст (Ҷадвали 1.).

Ҷадвали 1. Усуљҳои ҳисобу китоб намудани сатҳи таваррум дар илми иқтисодиёти муосир

Номгӯи нишондиҳанда	Мундариҷаи ҳисобу китоб	
	Формулаи ҳисоб	Моҳият
Нишондиҳандаи мустақим		
Индекси нарҳҳои истеъмолӣ (индекс Ласпейрес)	$J_{\text{ини}} = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_1 Q_0}$	Бо мурури вақт тағйир ёфтани дараҷаи умумии нарҳи сабади истеъмолии дар давраи ҷорӣ, тақсим ба нарҳи сабади истеъмолии давраи гузашта (бо %)
Дефлятори ММД (индекс Пааше)	$J_{\text{ини}} = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_1 Q_0}$	Тақсими ММД бо нарҳҳои ҷорӣ ба ММД-и ҳақиқӣ, яъне бо нарҳи муқоисавӣ (бо %)
Дараҷаи таваррум	$T_{\text{тав}} = \frac{J_{\text{ини ч}} - J_{\text{ини б}}}{J_{\text{ини б}}}$	Индекси нарҳи ҷорӣ тарҳи (минуси) индекси нарҳи давраи базавӣ тақсими нарҳи давраи базавӣ (бо %)
Қоиди «70»	$= \frac{70}{\text{Сатҳи таваррум}}$	Адади 70 тақсими сатҳи таваррум
Индекси арзиши ҳаёт	Инд. сабади истеъм./ Хароҷ. ҳақиқӣ ба саб.истеъм.	Тамоюли арзиши сабади молҳои истеъмолӣ ва хизматрасонӣ дар

		муқоиса бо сохти харочотҳои истеъмолии аҳолӣ
Индекси қобилияти харидории пул	$K_{\text{пул}} = \frac{1}{T_{\text{тав}}}$	Мутаносибии чапа ба сатҳи таваррум
Нишондиҳандаҳои ғайримустақим		
Индекси таъминоти	$\frac{\text{Зах.молӣ}}{\Sigma \text{амонат пулӣ}} * 100$	Тақсимоти захираҳои молӣ ба маҷмуаи амонатҳои пулии аҳолӣ зарби сад
Индекси харочоти зиндагӣ	$\frac{\text{Даром. аҳолӣ}}{\text{Харочоти аҳолӣ}}$	Тақсимоти даромадҳои аҳолӣ ба харочотҳои аҳолӣ (бо %)
Муқоисаи индекси нарҳҳои дороиҳо бо истеъмолӣ	$\frac{J_{\text{дороиҳо}}}{J_{\text{ини}}}$	Тақсими индекси нарҳҳои дороиҳо ба индекси нарҳҳои молҳои истеъмолӣ
Тағирёбии курби асъор	Нархи як сомонӣ бо асъорҳои хориҷӣ	Муқоисаи паритети қобилияти харидории асъори миллӣ бо дигар асъорҳои хориҷӣ
Коэффициенти монетизатсия	$\frac{\text{Ҳачми пул}}{\text{ММД}} * 100$	Тақсими ҳачми массаи пулӣ М2 ба арзиши ММД (бо %)

Чадвал аз ҷониби муаллифон дар асоси сарчашмаҳои зерин таҳия карда шудааст: Большой экономический словарь./Под ред. Борисова А.В. – М.: Книжный мир, 2008. – 789 с.; Самуэльсон П., Вильям Д. Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. – М.: «Бином», Лаборатория базовых знаний», 1997.; Булатов А.С. Экономика: учебник. – М.: Знание, 2009.; Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997.

Чӣ хеле ки дар ҷадвал оварда шудааст, бо нишондиҳандаи мустақим, яъне индекси нарҳо, сатҳи таваррум, қобилияти харидории пул имкон ҳаст, ки бо тарзи күшод ба баландшавии нарҳҳо баҳогузорӣ намоем. Вале дар ин самт вақте, ки индекси нарҳҳои истеъмолӣ ҳисоб карда мешавад маҷмӯаи молҳо, ки таҳқиқ карда мешаванд дар баъзе ҳолатҳо гуногунанд. Дар бештар ҳолатҳои ба маҷмӯаи молҳо, ки аз рӯи он индекси нарҳи истеъмолӣ ҳисоб карда мешавад, аз 25 номгӯи маҳсулотҳои истеъмолӣ, дар баъзе ҳолатҳо аз 40 номгӯй ва баъзан аз 70 номгӯй иборат мебошад. Чӣ тавре ки аз назария маълум аст, зиёдшавӣ ё камшавии шумораи гурӯҳи молҳо барои бақайдгирии нарҳ аз сиёсати давлат вобаста аст, тағйироти номгӯи молҳои истеъмолӣ, ҷаҳишҳо дар сохтори истеҳсолот, дараҷаи даромаднокии аҳолӣ тағйир дода мешавад.

Дар бештар ҳолатҳо барои муайян кардани миқдори солҳо, ки дар тӯли давомнокиаш дараҷаи нарҳ ду маротиба зиёд мегардад, дар илми иқтисодиёт қоидаи «70» истифода бурда мешавад. Дар асоси истифодабарии усули мазкур пас аз чанд сол дараҷаи нарҳ дар кишвар ду маротиба зиёд мешавад, муайян карда мешавад. Ба ақидаи олимон интихоби адади «70» аз он бармеояд, ки ҳисобу китобҳо дар бонкҳо бо фоизи мураккаб ба роҳ монда шудааст.

Дар илми иқтисодиёт дар қатори нишондиҳандаҳои мустақим нишондиҳандаи ғайримустақим низ васеъ истифода бурда мешаванд. Номгӯи онҳо ки дар ҷадвали боло

инъикос гардидааст, дар умум оид ба баландшавии сарбории таваррумро дар чомеа нишон медиҳад. Дар зумраи чунин нишондиҳандаҳои зерин қайд кардан мумкин аст: нисбати захираҳои молӣ ба ҳосили ҷамъи маблағҳои пасандозҳои аҳолӣ, муқоисаи даромадҳои аҳолӣ нисбати ҳарочотҳо, индекси нарҳҳои доруиҳо (саҳмияҳо, амволи ғайриманкул) бо муқоиса ба нарҳои истеъмолӣ ва ғайраҳо. Ҳамаи ин нишондиҳандаҳо ҳафви зиёдшавии сатҳи таваррумро бо тарзи ғайримустақим барои маънидод намудан имконият медиҳад.

Дар шароити муосир баҳодиҳӣ ба тағирёбии дараҷаи нарҳ яке аз масъалаҳои актуалӣ мебошад. Ин ҳолат бо масъалаи таҳияи сиёсати давлатӣ дар самти танзими иқтисодиёт вобастагӣ дорад, ки аз ҷониби олимон, тадқиқотчиён дар ҳама давру замон мавриди тадқиқ қарор мегирад. Мағҳуми қобилияти харидории пул аслан муҳтавои тамоюлҳои таваррумро инъикос менамояд. Дар ин замина, иқтисодшиноси ватанӣ Т.Р. Ризоқулов қайд мекунад; “...таваррум ҳангоми гузариш аз иқтисоди маъмурӣ ба шароити бозаргонӣ танҳо бо болоравии умумии нарҳҳое, ки дар илми иқтисодшиносии ғарбӣ қабул карда шудааст, наметавонад шарҳ дода шавад. Азбаски, дар ин ҷо тамоми қонунҳои бозор ҳоло татбиқи ҳудро наёфтаанд, бинобар ин, вақте сухан дар бораи таваррум меравад, бояд раванди бекӯрбашавии пулро, ки дар паст шудани қобилияти харидории пули миллӣ, яъне тамоюли пастравии шумораи молҳо ва хизматҳо барои як воҳиди пулӣ харидоришуда фаҳмида шавад...”.²⁸ Маҳз ҳамин намуди таваррум ба иқтисодиёти имрӯзаи давраи ташаккул ва рушди ниҳодҳои бозаргонӣ ҳос мебошад. Аз ин рӯ, таъқид кардан мумкин аст, ки тавассути назорати сатҳи таваррум қобилияти харидории пулро назорат кардан мумкин аст.

Дар илми иқтисодиёт нишондиҳандаи қобилияти харидории пул ҳамчун қимати баръакси сатҳи таваррум ё индекси нарҳҳои кишвар ҳисоб карда мешавад.²⁹ Дар шакли формула ин чунин ифода меёбад:

$$\text{Қобилияти харидорӣ} = \frac{1}{T_{\text{таваррум}}}$$

Бо ибораи дигар, тағйирёбӣ дар арзиши пул ба сатҳи ҷории таваррум дар кишвар тавсиф шуда буд ва аксарияти олимон дар тадқиқотҳои ҳуд барои муайян кардани қобилияти харидории пул ба ҳамин равиш диққат додаанд. Аммо дар илми иқтисодшиносии муосир қӯшишҳои муҳталифи муайян кардани сатҳи қобилияти харидории пул мавҷуданд, ки дар ин замана ақидаи иқтисодшиноси ватанӣ, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Л. Ҳ. Саидмуров ҷолиб аст. Аз ҷумла, ӯ қайд мекунад, ки қобилияти харидории сомонӣ дар асоси индекси нарҳҳои истеъмолӣ

²⁸ Ризоқулов Т.Р. Проблемы инфляции в экономике Республики Таджикистан. (монография). - Душанбе: «Ирфон», 2006. – С. 47

²⁹ Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. — М.: «БИНОМ», «Лаборатория Базовых Знаний», 1997. — 800 с.: ил.

камбудиҳои муайян дорад, зоро нархи молу хизматрасонии инвеститсиониро ба назар намегирад. Аз ин рӯ, қобилияти харидории пули миллӣ дар сатҳи макроиктисодӣ бояд тавассути индекси дефлятори ММД (J_{ММД}) бо истифодаи формулаи зерин ҳисоб карда шавад: $J_{П.q} = 1 - (J_{ДММД} - 1)$.³⁰

Тавассути методикаи мазкур ҳисоб кардани индекси қобилияти харидории сомонӣ аз рӯи дефлятори ММД зарур аст. Маълум аст, ки тибқи талаботҳои байналмилалӣ барои таҳлили босифати иқтисодӣ ҳисобкунӣ дар асоси дискретиро (ҳам бо нарҳҳои ҷорӣ ва ҳам бо нарҳҳои доимӣ) ба роҳ мондан зарур аст. Аз ин сабаб, дар маҷмӯаҳои оморӣ қайд карда шудааст, ки арзёбии ММД бо нарҳҳои доимӣ ба заманаи муайяншуда бо нарҳҳои миёнаи давраи заминавӣ ҳисоб карда мешавад. Консепсияи нарҳҳои доимӣ барои давраи заминавӣ ҷиҳати баҳогузорӣ бо нарҳҳои доимӣ дар дилҳоҳ давра (моҳ, семоҳа ва сол) қабул карда мешавад. Тибқи консепсияи нарҳҳои доимӣ ба сифати давраи заминавӣ як сол тавсия дода мешавад, зоро нарҳҳо метавонанд дар муддати кӯтоҳ тағйиротҳои мавсими дашта бошанд. Аз ин рӯ, барои соҳтани силсилаи пайдарҳамии ҳисобҳо, ки бо нарҳҳои доимии солҳои заминавӣ ҳисоб карда мешаванд, бо истифода аз тартиби пайвасткунӣ ба як замина оварда мешаванд.

Барои баҳодиҳӣ ба “иқтидори таваррум” аз ҷониби олимӣ рус Д.Р. Белоусов ҷорӣ намуди методикаи баҳодиҳӣ пешниҳод карда шудааст, ки онҳо аз усулҳои зерин иборатанд:

1. Ҳаҷми даромадҳо, маблағузории ҳароҷотҳои истеҳсолиро баҳри таъмини тақрористехсоли содда дар шароити баландшавии нарҳ ба захираҳо таъмин менамоянд;
2. Фарқият байни ҳароҷотҳо ва ҳаҷми воқеии даромадҳо мебошад, ки дар умум ҳаҷми даромади таваррумро ифода менамояд;
3. Дараҷаи “иқтидори таваррум” ҳамчун тақсимоти даромади умумии талабкардашуда ба даромади ҳақиқӣ ҳисоб карда мешавад.
4. Афзоиши қимматшавии маҳсулот, ки талабот ба захираҳои молиявиро таъмин менамояд, низ чун иқтидори таваррумӣ ҳисоб карда мешавад.³¹

Усулҳои қайдгардидаи олимӣ мазкур дар ҳисоб намудани “иқтидори таваррум” бевосита аҳамияти бузург доранд.

Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки “интизории таваррумӣ” аз ҷониби субъектҳои ҳоҷагидорӣ хело баланд аст ва он ҳавфи зиёд дорад. Интизории таваррумиро, ки бо тарзи ғайримустақим “иқтидори таваррум”-ро инъикос менамояд, гуфтан мумкин аст. Аз ин

³⁰ Саидмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана – Душанбе: Изд-во «Ирфон», 2005. – 260 с., С. 154

³¹ Белоусов Д.Р. Механизм инфляции в современной экономике России (финансово-воспроизводственный аспект). // Диссертация на соискание ученной степени кандидата экономических наук. – М.; 1998, - С.16-17

лихоз, усулҳои баҳодиҳии интизории таваррумиро чун усулҳои баҳодиҳӣ ба “иқтидори таваррумӣ” ҳисоб кардан мумкин аст, ки ҳоло онҳоро бо тарзи кутоҳ дида мебароем.

Дар адабиётҳои иқтисодӣ чор усули баҳодиҳии интизории таваррумро аз ҳам фарқ мекунанд: усулҳои эконометрикӣ, пурсишҳои сотсиологӣ, индикаторҳои биржавӣ, усули истифодабарии маълумотҳои калонҳаҷм (усули BD - Big Data).³²

Дар ин ҷода ба мазмун ва мундариҷаи усулҳои мазкур каме аҳамият медиҳем ва онро таҳлил менамоем. Якум ба усули “пурсишҳои сотсиологӣ”, ки он дар асоси пурсишҳои шаҳрвандони оддӣ, ё ин ки экспертҳое, ки дар соҳаҳои худ мутахассисони варзида ба ҳисоб мераванд, дар шакли анкета гузаронида шуда, натиҷаҳои он ба нашр мерасад.

Индикаторҳои биржавӣ бошад, дар асоси аҳборотҳои дохилаи биржавӣ оид ба низоми фоиз, даромаднокии коғазҳои қиматнок, бафурӯшравии пардохтпазирии дороихо, индексатсияи коғазҳои қиматнок ва ғайраҳо ҳисоб карда мешавад.

Дар шароити муосир дар баҳодиҳии “интизории таваррумӣ” истифода бурдани усулҳои анбори маълумоти калонҳаҷм (усули BD - big data) ояндаи бузург дорад. Вале барои ин маълумотҳои зиёди калонҳаҷм ва реалий аз шабакаи Интернет, аз ҳисботҳои мақомотҳои давлатӣ, хусусӣ ва дигар мақомотҳои даҳлдор оид ба нарҳҳо, мол ва хизматрасониҳо, тарофаҳо факту рақамҳои заруриро дастрас намудан зарур аст, ки ҳоло ин масъала дар иқтисодиёти Тоҷикистон каме бошад ҳам мушкилот дорад. Бинобар ин истифодабарии усули анбори маълумоти калонҳаҷм (усули BD - big data) новобаста аз он, ки ояндаи бузург дорад, ҳоло дар иқтисодиёти кишвари мо натиҷаҳои дилҳоҳ надоданаш мумкин аст.

Барои ҳамин дар шароити муосир дар ҷумҳурӣ хуб мешуд, усулҳои экономикиро васеъ истифода барем. Дар ин самт боиси қайд аст, ки дар ҳисобу китоби интизории таваррум формулаи зеринро истифода бурдан мумкин аст, ки он ба тамоилҳои пештара асос ёфтааст³³.

$$\pi_t^e = (1/4) \times (\pi_{t-1} + \pi_{t-2} + \pi_{t-3} + \pi_{t-4})$$

Дар ин ҷо: π_t^e – интизори таваррумӣ дар иқтисодиёт дар умум дар давраи t ; π_n – қиммати таварруми ҳақиқӣ нисбати давраи ҷорӣ t .

³² Балацкий Е. В., Юрьевич М. А. Измерение инфляционных ожиданий: традиционные и новаторские подходы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2018. Т. 34. Вып. 4. С. 534–552. <https://doi.org/10.21638/spbu05.2018.403>

³³ Ball L., Mazumder S. Inflation dynamics and the great recession // Brookings Papers on Economic Activity. 2011. P. 337–406.

Истифодабарии формулаи мазкур, асосан ба усули экстраполятсионӣ такя карда шудааст, яъне тамоюли таваррумие, ки дар давраи пешина мавҷуд буд, ба ояндаи наздик гузаронида мешавад.

Ҳамчун алтернатива ба усули мазкур аз ҷониби олимон дигар формулаи ҳисоб кардани “интизории таваррумӣ” пешниҳод карда шудааст, ки он ба тамоюлҳои дар оянда ба вучуд меомада такя карда мешавад. Формулаи мазкур³⁴ дар поён оварда шудааст:

$$\pi_t - \pi_t^e = a + bx_t + e_t,$$

Дар ин ҷо π_t^e – интизори таваррумӣ π_t^{\square} - қиммати таварруми ҳақиқӣ, x_t – таъғирёбанде, ки фарқияти байни ҳақиқӣ ва иқтидории дараҷаи рушди иқтисодиётро нишон медиҳад (ҳаҷми ММД-и реалӣ ва иқтидорӣ (потенсиалиӣ)), e_t – адади тасодуфӣ.

Боиси зикр аст, ки ҳар як усулҳои қайд гардида, оид ба баҳодиҳӣ ба интизории таваррумӣ бартарият ва норосиҳои худро дорад. Новобаста ба ин истифодабарии ин ё он усули баҳодиҳии интизории таваррумӣ дар ҳалли масъалаҳои рушди иқтисодиёт аҳамияти басо муҳим дорад. Дар оянда истифодабарии усули анбори маълумоти қалонҳаҷм (усули BD - big data) бештар паҳн мегардад. Зоро имрӯз рушди чомеаи ҷаҳонӣ бештар ба технологияи инноватсионӣ асос ёфта истодааст ва вобаста ба ин дар ҷомеъа масивҳои иттилоотӣ, ки бо факту рақамҳои нав дар тамоилҳои иқтисодӣ пурра гардида истодааст, ин имкон медиҳад, ки сегментҳои иттилоотӣ бештар тараққӣ ёбанд.

Сатҳи афзоиши нарҳ (баландшавии дараҷаи таваррум) яке аз нишондиҳандаҳои қалидии ҳолати иқтисодиёт мебошад, бинобар ин пешгӯй намудани он дар назария ва амалия аҳамияти ҷиддӣ дорад. Дар илм ва амалияи ҷаҳонӣ таҷрибаи хело зиёд ва усулҳои пешгӯикуни тамиюли нарҳ барои давраҳои қӯтоҳмуддат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат ғанӣ гаштааст. Аз ин лиҳоз, усулҳои пешгӯикуни, ки дар илми иқтисодиёт бештар паҳн гардидаанд, ҳамчун методикаи таҳқиқот, ки барои оянда дар илми иқтисодиёти Тоҷикистон истифода бурдан мумкин аст, дида мебароем. Бо тарзи умум гуфтан ҷоиз аст, ки кулли равияҳои пешгӯикуни афзоиши сатҳи нарҳҳоро шартан дар адабиётҳои иқтисодӣ ба 3 ғурӯҳ тақсим карда шудааст: «1) пурсиҳҳо, 2) усулҳои математикӣ, 3) моделронӣ бо ҳисоби баҳодиҳии эксперти³⁵».

Ҳар яки онҳо бо механизм ва услубҳои худ гузаронида мешаванд ва дар ин ҷода бештар ба таҳқиқи моделҳои пешгӯикуни таваррум таваҷҷӯҳ медиҳем. Моделҳои

³⁴ Coibion O., Gorodnichenko Y. Is the Phillips curve alive and well after all? Inflation expectations and the missing disinflation // American Economic Journal: Macroeconomics. 2015. Vol. 7, No. 1. P. 197–232.

³⁵ Балацкий Е. В., Юревич М. А. Прогнозирование инфляции: практика использования синтетических процедур. Мир новой экономики. 2018;12(4):20-31.

пешгүүкунии таваррум якомила ва бисёромила мебошанд, ки дар адабиёти иқтисодии мусир ҳоло зиёда буда, аз 20 намуди ин моделҳои пешгүүкунии таваррумро истифода бурда истодаанд.

Ба моделҳои бисёрпаҳнгашта моделҳои зеринро ворид кардан чоиз аст, ки онхоро дар ҷадвали 2 инъикос намудем.

Ҷадвали 2. - Моделҳои пешгүүкунии сатҳи афзоиши таваррум дар илми иқтисодиёт

Номгүй	Формулаи ҳисоб	Сарчашма
Модели тағииротҳои тасодуфии гумроҳгашта (RW)	$\pi_{t+h} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \pi_i$	Atkeson A. et al. Are Phillips curves useful for forecasting inflation? Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review. – 2001. №25(1). –С.2–11.
π _t - сатҳи таваррум дар давраи t; h — давраи пешгүүкунни; ε _{t+h} — хатогии тасодуфӣ;		
Модели мустақими авторегрессионӣ	$\pi_{t+h} = a + \sum_{i=1}^p b_i \times$	Моисеев С. Р. Аналитика центральных банков: обзор эконометрических моделей. // Финансы и кредит. – 2000. - № 11. –С. 119–124.
π _t - сатҳи таваррум дар давраи t; h — давраи пешгүүкунни; ε _{t+h} — хатогии тасодуфӣ; a,b - коэффициентҳои омилӣ;		
Модели интегрированныи авторегрессионӣ	$(\Delta^d \pi_t) = a + \sum_{i=1}^p b_i \times \Delta^d \pi_i$	Турунцева М. Ю., Астафьева Е. В., Петренко В. Д. Прогнозирование инфляции: эмпирика и реальность. Экономика. Налоги. Право. 2014. - №1. С.53–57.
p — тартиби авторегрессионӣ; q — қиммати ғечиши миёна; d — қиммати фарқият; π _t - сатҳи таваррум дар давраи t; h — давраи пешгүүкунни; ε _{t+h} — хатогии тасодуфӣ; a,b - коэффициентҳои омилӣ;		
Модел дар асосии қаҷхаттаи Филиппс	$\pi_t = a + b \pi_{t-L} +$	Gordon R. Inflation, Flexible Exchange Rates, and the Natural Rate of Unemployment. In Workers, jobs and inflation. Baily M., ed. Washington: Brookings; 1982:88–152.
U _t — сатҳи бекорӣ; z _t — таъғирёбандай қасри пешниҳод; L — воҳиди давомноки; π _t - сатҳи таваррум дар давраи t; ε _{t+h} — хатогии тасодуфӣ; a,b - коэффициентҳои омилӣ;		
Моделҳои авторегрессионии векторӣ	$\begin{cases} Y_{1t} = a_1 + b_1 Y_{1t-1} + c_1 Y_{2t}, \\ Y_{2t} = a_2 + b_2 Y_{2t-1} + c_2 Y_{1t}, \end{cases}$	Sims C. A. Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy. European Economic Review. 1992. -№ 5 (36). –Р. 975–1000.
Y _{1t} , Y _{2t} — таъғирёбандай эндогенӣ; X _{1t} , X _{2t} — таъғирёбандай экзогенӣ; ε _{1t} , ε _{2t} — хатогии тасодуфӣ; a,b,c,d,e - коэффициентҳои омилӣ;		

Чадвал аз ҷониби муаллифон дар асоси сарчашмаи зерин таҳия карда шудааст:
Faust J., Wright J. H. Forecasting inflation.// Handbook of economic forecasting. – 2013. № 2. - С. 56.

Дар асоси омӯзиши моделҳои дар боло зикрёфта қайд кардан ҷоиз аст:

Якум, дар илми иқтисодиёти муосир усулҳои гуногуни методии пешгӯикуни таваррум мавҷуд аст, ки ҳар яки онҳо ҷабҳаҳои манғӣ ва мусбии худро доранд.

Дуввум, фаъолият дар самти пешгӯикуни таваррум сараввал аз интихоби усули аниқ ва бештар мутобиқ будаи он ба иқтисодиёти ин ё он кишвар бояд оғоз гардад.

Саввум, то давраи муосир дар илм ва амалияи ҷаҳонӣ усулҳо ва моделҳои пешгӯикуни таваррум хело зиёд ба роҳ монда шудааст, ки он барои тадқиқотӣ маҷмаи воситаҳо барои коркард намудани пешгӯии таваррум имконият фароҳам меорад.

Чорум, дар вақти интихоби ин ё он равияи методии пешгӯикуни дар навбати аввал сатҳи рушди ҳар як давлат, давраи таҳқиқот, мутобиқати модели интихобшуда ба ҳусусиятҳои хоси кишварҳо низ ба инобат гирифта мешавад.

Панҷум, дар шароити муосир, ки бештар кишварҳои ҷаҳон, аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати кӯшоди иқтисодӣ дорад, зарур аст, ки дар вақти пешгӯикуни таваррум на як модели хоса, балки дар асоси якчанд моделҳои пешгӯикуни истифода ҳоҳад карда шавад. Зоро чунин муносибат имкон медиҳад, ки ҷабҳаҳои мусбии бисёр моделҳои зиёдро дар худ инъикос намояд ва пешгӯии коркардашуда бо тарзи системавӣ ва комплексӣ бошад. Чунин муносибат барои баланд бардоштани саҳеҳияти пешгӯй низ таъсир мерасонад.

АДАБИЁТ

1. Большой экономический словарь./Под ред. Борисова А.В. – М.: Книжный мир, 2008. – 789 с.;
2. Самуэльсон П., Вильям Д. Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. – М.: «Бином», Лаборатория базовых знаний», 1997.;
3. Булатов А.С. Экономика: учебник. – М.: Знание, 2009.;
4. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997.
5. Ризокулов Т.Р. Проблемы инфляции в экономике Республики Таджикистан. (монография). - Душанбе: «Ирфон», 2006. – С. 47
6. Сайдмуров Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана – Душанбе: Изд-во «Ирфон», 2005. – 260 с., С. 154
7. Белоусов Д.Р. Механизм инфляции в современной экономике России (финансово-воспроизводственный аспект). // Диссертация на соискание ученной степени кандидата экономических наук. – М.; 1998, - С.16-17

8. Балацкий Е. В., Юревич М. А. Измерение инфляционных ожиданий: традиционные и новаторские подходы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2018. Т. 34. Вып. 4. С. 534–552. <https://doi.org/10.21638/spbu05.2018.403>
9. Балацкий Е. В., Юревич М. А. Прогнозирование инфляции: практика использования синтетических процедур. Мир новой экономики. 2018;12(4):20-31.

МУНДАРИЧА- СОДЕРЖАНИЕ

ИҚТИСОДӢ		
<i>Абдуалимзода Ҳ.А.</i> АСОСҲОИ КОНСЕПТУАЛӢ ВА УНСУРҲОИ ТАҶМИНИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДӢ		5
<i>Сайдмурадов Л.Х., Субхонзода И.С.</i> ПРИОРИТЕТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВОПРОСЫ УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН		14
<i>Ҳикматов У.С., Исҳаков Д.И.</i> БОНҚҲОИ РАҶАМӢ Ё НЕОБОНҚҲО ҲАМЧУН НАМУДИ НАВИ ТАШКИЛОТҲОИ ҖАРЗӢ ДАР ҖУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН		23
<i>Назареева Х.Г., Шарипов Б.М.</i> СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА		36
<i>Бобоҷонов Д.Д.</i> АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДӢ ДАР ПАСМАНЗАРИ ТАҶМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ ҖУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН		47
<i>Гафуров Г.</i> ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ		54
<i>Бобозода Ш.Қ.</i> ҶАҢБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ДИГАРГУНСОЗИҲОИ ИНСТИТУСИОНАЛӢ ДАР СОҲАИ КИШОVARЗӢ		65
<i>Урунбаева Н.А., Халифазода Дж.Б.</i> РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ		75
<i>Алиев О.М.</i> ИСТЕҲСОЛОТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА ВА НАҚШИ ОН НИЗОМИ ТАҶМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ ҖУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН		86
<i>Ахмедов Д.Х.</i> ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА		96
<i>Ормонова М.М., Тагаева Р.Г.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ		105
<i>Саъданов А.Ғ.</i> УСУЛИ КОМПЬЮТЕРИИ ИСТИФОДАБАРИИ ТАҒИЙРЁБАНДАҲОИ СОХТА ДАР МОДЕЛҲОИ ЭКОНОМЕТРИКӢ		113
<i>Субҳонзода И.С.</i> ФАҶОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ҲАМЧУН ШАРТИ МУҲИМИ РУШДИ НИЗОМИ ХОҶАГИДОРИИ МУОСИР		123
<i>Урунбаева Н.А.</i> РОЛЬ ИННОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ПУТИ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ		138
<i>Попов Н. А., Файзуллоев К.Дж.</i> РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ		147
<i>Чориева Ф.М.</i> ВАЗӢИ МУОСИРИ НИЗОМИ БОНКИИ ҖУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН		164
<i>Қуватзода С.</i> ТАҲЛИЛИ ВАЗӢИ СОҲАИ ИКШОVARЗӢ ВА НИЗОМИ ҖАРЗДИҲӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР		176
<i>Қодиров Н.Х., Камолзода Ю.О.</i> ИДОРАКУНИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИННОВАЦИОНИИ САНОАТ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИЁТИ РАҶАМӢ		186
<i>Асоев К.Р.</i> ПРИНЯТИЕ МСФО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН		198

Бобоев Ҙ.М. ТАЧРИБАИ ХОРИЧЙ ОИД БА ТАШАККУЛИ БОЗОРИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР МИНТАҚА	212
Қличев З.Р. СОҲИБКОРӢ ДАР НИЗОМИ ОМИЛҲОИ КОҲИШИ САТҲИ КАМБИЗОАТӢ	220
Давлатзода Д.Н. ТАМОЮЛИ РУШДИ НАЗОРАТИ ФОСИЛАВИИ АНДОЗӢ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ	228
Файзуллоева З.Н., Раджабов Т.Б. ТАДБИРҲОИ ТАШКИЛӢ ОИД БА ҶОРӢ НАМУДАНИ ҲИСОБИ ХОЧАГӢ ДАР КОРХОНАҲОИ ХОЧАГИИ ҚИШЛОҚ	235
Музаффарзода Д.М. МАФҲУМҲО ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУНОСИБАТҲОИ РАҚОБАТИ БАЙНИ БОНКӢ	245
Назариеva X.Г., Шарипов Б.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАМКАХ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	256
Кодиров Ф.А., Абдуалимзода Х.А. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	263
Алишоев Х.Х. НИЗОМИ БОН҆ДОРӢ ВА МОЛИЯИ ИСЛОМӢ ДАР КИШВАРҲОИ МУСАЛМОНӢ	272
Муҳимов Қ.М., Раҳимов С.Қ. ТАВАРРУМ ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ИҚТИСОДӢ: МУАММОҲО ВА РОҲҲОИ БАҲОДИҲИИ ОН	282

Ба таваҷҷуҳи муаллифон!

Дар маҷаллаи илмию амалии «Паёми молия ва иқтисод» мақолаҳо, ки натиҷаҳои тадқиқоти илмию амалии соҳаҳои иқтисодию молияро дар бар мегиранд, чоп мешаванд.

Мақолаҳо дар давоми сол қабул карда мешаванд. Маводе, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд ва ё дар арафаи чопанд, қабул карда намешаванд.

Мақолаҳои пешниҳодшаванда бояд ҷавобгӯи чунин талабот бошанд:

1. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, нақша, рӯйхати адабиёт ва матни аннотасия ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бояд аз 12 саҳифаи компьютерӣ кам набошад.

2. Мақолаҳо дар шакли электронӣ ва дар шакли чопӣ (1 нусха) пешниҳод карда шаванд.

3. Мақолаҳо паз аз гузаронидани барномаи «Антиплагиат» бо пешниҳоди маълумотнома қабул карда мешаванд.

4. Мақолаҳо дар системаи Microsoft Word бо чунин тарз: мақолаҳои тоҷикӣ бо гарнитураи Times New Roman Tj, русӣ бо гарнитураи Times New Roman андозаи хуруфи матни асосӣ – 14, рӯйхати адабиёт – 12, фосилаи байни сатрҳо – 1,5 см, сарҳат аз гӯшаи чапи варақ бо андозаи – 1,25 см, фосилаҳо аз боло – 3 см, аз поён – 2,5 см, аз чап – 3 см, аз рост – 2 см пешниҳод шуда, ҳамаи саҳифаҳо рақамгузорӣ карда шаванд.

5. Дар саҳифаи аввали мақола УДК, номи мақола, номунасибати маълумот дар бораи муаллиф (муаллифон) ва ташкилот ё муассиса, аннотасия ва калидвожаҳо бо се забон нишон дода мешаванд.

6. Мақола бо аннотасия ва калидвожаҳо бо се забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ (курсив, андозаи 12) оғоз гардида, бояд муҳтавои асосии мақоларо амиқ дар бар гирад ва дар шакли алоҳида ба нашр мувофиқ бошад (на камтар аз 10 сатр). **Калидвожаҳо** тасвири кӯтоҳи мундариҷаи маводи илмӣ буда, дар бораи мавзӯъ ва соҳтори он маълумоти умумӣ медиҳанд ва аз 8 то 10 калима ва ё ифодаро дар бар гирифта, бо вергул ҷудо карда мешаванд.

7. Маълумот дар бораи муаллиф (бо се забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) бояд инҳоро дар бар гирад: номунасибати пурраи муаллиф (он), дараҷаи илмӣ, вазифа, ҷойи кор, суроға, телефон ва E-mail (ширифти курсив 12)

8. Иқтибосҳо дар доҳили қавсҳои ҷоркунҷа, ба мисли [1, с. 24] нишон дода мешаванд. Рӯйхати адабиёт (аз 8 - 10 номгӯй кам набошад) дар охири мақола бо нишон додани ҳаҷми умумии саҳифаҳои сарчашма аз рӯи алфавит бо зерсарлавҳаи «Адабиёт» (Литература) оварда мешавад. Адабиёти истифодашуда қатъиян бо риояи ҳамаи меъёр ва қоидаҳои тартиби библиографӣ таҳия мегардад.

9. Ҷадвал, расм, диаграммаҳои дар мақола истифодашуда бояд қатъиян аз рӯи талаботи муқарраргардида нишон дода шуда, рақам ва номгузорӣ карда шаванд.

10. Мақолаҳои илмии пешниҳодшаванда бояд ҳулюсай коршинос ва тақризи мусбӣ аз ҷониби аъзои ҳайати таҳрири мачалла барои имкони чопи мақола дошта бошанд.

11. Матни мақола бояд саҳеху мукаммал ва дар шакли ниҳоӣ пешниҳод гардад.

12. Ҳайати таҳрири ҳуқуқдорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисор ва таҳрир намояд.

Мақолаҳо, ки ба талаботи мазкур ҷавобгӯи нестанд, қабул карда намешаванд.

К сведению авторов

В научно-практическом журнале «Финансово-экономический Вестник» печатаются статьи, содержащие результаты научно-практических исследований по экономическим наукам.

Статьи принимаются в течение года.

Представление в журнал работ, ранее опубликованных или принятых к печати в других изданиях, не допускается.

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Размер статьи должен состоять из 12 страниц компьютерного набора, включая текст, таблицы, рисунки, библиографию и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках.

2. Материалы предоставляются на электронном носителе и в распечатанном виде (1 экземпляр).

3. Научная статья принимается с предоставлением справки о прохождении через программу «Антиплагиат».

4. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj), размер шрифта основного текста – 14, списка литературы – 12, интервал 1,5, абзацный отступ – 1,25. Размер полей: сверху – 3 см, снизу – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 2 см. Все страницы статьи должны быть пронумерованы.

5. Титульная страница должна содержать: УДК, название статьи (шрифт прописной 14), фамилию и инициалы автора (авторов), учреждение или организация (полностью) на трех языках.

6. Статья начинается с аннотации и ключевых слов (шрифт строчный 12, курсив) на том языке, на котором написана статья и продолжить аннотациями на другом языке (таджикском или русском) и английском языках. Аннотация должна ясно излагать основное содержание статьи и быть пригодной к публикации отдельно от статьи (не менее 10 строк). **Ключевые слова** должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи, является кратким изложением содержания научного произведения, дающим обобщенное представление о его теме и структуре, оформляются через запятую (8-10 слов).

7. Сведения об авторе должны содержать: фамилию и инициалы (полностью) автора (авторов), его ученую степень, звание, должность, место работы и контактную информацию (почтовый адрес, телефон, E-mail) (шрифт строчный 12, курсив) на таджикском, русском и английском языках.

8. Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например, - [1, с. 24]. Список литературы (не менее 10 наименований) приводится в конце статьи с общим объемом страниц источника в алфавитном порядке под заголовком «Литература» (шрифт строчный 12). Использованные источники производятся строго с соблюдением всех норм и правил оформления библиографии.

9. Использованные в статье таблицы, рисунки, диаграммы должны быть оформлены строго по установленным стандартам.

10. Научная статья, представленная в редакцию журнала, должна иметь экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.

11. Текст статьи должен являться окончательным и быть тщательно выверен и исправлен.

12. Редколлегия оставляет за собой право отбирать материал, производить сокращения и редакционные изменения статьи.

13. Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, не принимаются.

Котиби масъул: Носиров С.Ш.

Муҳаррирон: Абдуллоева М.Н., Умарова Б.Х., Ҳакимова Р.Н., Чобиров Н.

ДДМИТ, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14, бинои 4

Сомонаи маҷалла: www.vestnik.tgfeu.tj

Сомонаи ДДМИТ: www.tgfeu.tj

Ответственный редактор: Носиров С.Ш.

Редакторы: Абдуллоева М.Н., Умарова Б.Х., Ҳакимова Р.Н., Джобиров Н.

ТГФЭУ, г.Душанбе, ул. Нахимова 64/14, 4-й корпус

Сайт журнала: www.vestnik.tgfeu.tj

Сайт ТГФЭУ: www.tgfeu.tj

Responsible editor: Nosirov S. Sh.

Editors: Abdulloeva M.N., Umarova B.Kh., Khakimova R.N., Jobirov N.M.

TSUFE, Dushanbe city, Nakhimov street 64/14, Building 4.

Webpage journal: www.vestnik.tgfeu.tj

Webpage: www.tgfeu.tj

Тарҳ ва дизайнни Ф. Убайдуллоев

Ба чоп супорида шуд 01.12.2021. Ба чоп иҷозат шуд 16.12.2021

Формати 60x84 1/8. Когази оғсетӣ.

Ҳуруфи адабӣ. Чопи RISOGRAPH.

Ҳаҷм 18,5 ҷ. ҷ.. Теъдод 50 нусха.

Дар матбааи ДДМИТ чоп шудааст

Верстка и дизайн Ф. Убайдуллоев

Сдано в набор 01.12.2021. Подписано в печать 16.12.2021

Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная.

Гарнитура литературная. Печать RISOGRAPH.

Объём 18,5 усл. печ.л. Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии ТГФЭУ

Layout and design F. Ubaidulloev

Signed to print on 16/12/2021

Format 60x84 1/16. Offset paper.

The garniture is literary. Print RISOGRAPH.

The volume of 18,5. b.p. Circulation 50 copies.

Printed in the printing house of TSUFE